

183514

МУХАММАДИЕВ, М.М. ФОЗИЛОВ

ТЕХНИКА
ИКТИШОФИ КОНХОИ
КАНДАНИХОИ
ФОИДАНОК

Чилди 1



ТЕХНИКА ИКТИШОФИ КОНХОИ
КАНДАНИХОИ ФОИДАНОК

Душанбе - 2013

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

П.А. Муҳаммадиев, М.М. Фазилов

ТЕХНИКАИ
ИКТИШОФИ КОНҲОИ
КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОҚ

Чилди I
Ковиии нақбҳои кӯҳӣ - иктишофӣ

Бо сарори Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
хамчун китоби дарсӣ ба чоп тавсия шудааст.

Душанбе - 2013



УДК 622.2 (075.8)
ББК: 33.3 (075.8)
М-92

Муҳаммадиев П.А., Фозилов М.М. Техникии иктишофи конҳон қанданиҳон фоиданок. Ҷилди I. Ковиши нақбҳон кӯҳӣ - иктишофӣ. Душанбе: Матбааи ДМТ, 2013.- 328 с.

Мукарризион: А.Р. Рӯзиев, н.и.т., А.Ч. Ятимов (Донишгоҳи Тоҷикистон ба номи М. Осими); М.Ҷанобилов, н.и.ғ.м. (Саридори геологияни назди ҳукумати ҶТ); Ш.Ф. Валиев, н.и.к.; Қ.Қ. Таширипов (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон); А.Т. Мутавалиев (Донишшадан кӯҳӣ - металлургии Тоҷикистон).

Мукаррири масъул: н.и.ғ.м. Фозилов М.М.

Мукарририон: н.и.ғ.м. Алиев А.А., м.к. Таширипов Қ.Қ.

Дар китоб маълумотҳои муҳтасар дар бораи корхонаҳои кӯҳкорӣ, тартибу системаи амалигардонии корҳон геологӣ-иктишофӣ ва коркади конҳон қанданиҳон фоиданок, аз ҷумла, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд. Ҳадафи асосии китоб ин равишӣ зидоҳтан ба масъалаҳон техника ва технологияи ковиши нақбҳон кӯҳӣ-иктишофӣ мебошад. Равандҳои зерини технологӣ дар китоби мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтанд: пармакунни раҳнавқҳо, гундоштан ва ҳамлу нақли чинҳои кӯҳии порашуда, крепкуни, ҳаводихӣ ва оббарорӣ дар нақбҳон кӯҳӣ, инчунин, ташкили кор ҳангоми ковиши нақбҳон кӯҳӣ-иктишофӣ ва г.

Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои геологии донишгоҳҳо пешбинӣ шудааст. Аз китоби мазкур метавонанд мутахассисони соҳаи геология ва саноати кӯҳкорӣ низ истифода баранд.

© Муҳаммадиев П.А., Фозилов М.М., 2013

ПЕШГУФТОР

Корхон геологй – иктишофф яке аз заминахон асосии саноати күхкорй буда, сатхи инкишофи кувваҳои истехсолкунандаро муайян намуда, самаранокии онҳоро дар баланд бардоштани иқтисодиёти мамлакат таъмин менамоянд.

Вазифаҳои корхон геологй-иктишофф, пеш аз ҳама аз мукаммал ва пуррагардонии ҳаҷми захираҳои саноатии иктишофшудаи ашёи минералӣ, ки дар ҳар як давру замон асоси боигарии ин ё он мамлакат ба шумор мераванд, маҳсуб меёбанд. Вазифаҳои дар пеш истода тавассути корхон күхий-накбаний, пармакунни пармачоҳҳо ва таҳкиқотҳои геофизикӣ амалӣ мегарданд. Дар айни ҳол нақбҳои сатҳизаминий ва асосан зеризаминий манбаи ягони дастовардҳои дакики корхон геологй-иктишофф ба ҳисоб мераванд. Ошкор соҳтани маҳзани қайданиҳои фоиданок ва чинҳои күхии гунҷонишӣ ба василai нақбҳои күхӣ имконият медиҳад, ки бевосита шароитҳои хобишу параметрҳои (бузургииҳои) ҷисмҳои маъданӣ, майдони паҳншавӣ ва ҷукурии хобиши онҳо дакик муайян карда шавад. Инҷӯнин, нақбҳои күхӣ барои гирифтани намунаҳои лабораторӣ ва технологии маъданҳо, таҳкики амики онҳо ва гузаронидани ҳисоби захираи онҳо шароит фароҳам месозанд.

Азҳудкуйӣ ва истифодабарии технологияҳои мукаммал, мошину механизмҳои самаранок ва механизмунонии раванди ковиши нақбҳои күхий-иктишофф, инчунин комёбшавӣ ба усуљҳои босуръати нақбаний, шартҳои зарурии омӯзиши дурустӣ конҳо ва омодакунии онҳо ба коркарди саноатӣ ба шумор мераванд. Курси «Техникии иктишофи конҳои қайданиҳои фоиданок» аз дӯ кисми мустакил таркиб ёфтааст: «Ковиши нақбҳои

күхй - иктишофф» ва «Пармакунин иктишофф». Кисми якум, аз сабаби хачми калон доштанааш, ба ду чилд тақсим шудааст. Китоби мазкур чилди якуми ин кисм буда, ба амалиёти нақбканий, ба истиснои корҳои таркиший, равшани меандозад. Чилди дуюм «Корҳои таркиший ва техникии бехатарӣ» ном дошта, фарогири масоили таркишкорӣ ва техникии бехатарӣ буда, омодаи таълиф аст.

Хангоми баёни мавод муаллифон таҷрибаи бисёрсолаи таълими ин фанро дар факултети геологияи донишгоҳ ба асос гирифтаанд. Бобҳои ибтидой ба масъалаҳои умумии тартиб ва гузаронидани корҳои геологӣ-иктишофф ва истихроҷӣ, бо назардоши соҳтори ташкилии корхонаҳои геологӣ-иктишофф, кӯҳӣ-истихроҷӣ ва коркардикунанда ва ҷойгиршавии онҳо дар қаламрави Ҷумҳурӣ Тоҷикистон баҳшида шудааст. Инчунин, мағҳумҳои асосии меҳаникаи ҷинисони кӯҳӣ – мухити вайроншаванда хангоми иҷрои корҳои кӯҳӣ, дар китоб мавриди таҳлил карор гирифтаанд.

Бобҳои минибаъда тавсифи муфассали техника ва технологияи иҷрои равандҳои алоҳидан ковиши нақбҳои кӯҳӣ-иктишофиро дар бар мегиранд. Дар бобҳои хотимавӣ нақшай умумии технологии ковиши гурӯҳҳои алоҳидан нақбҳон кӯҳӣ - иктишофф ва масъалаҳои бевосита ба ташкили кор дар коллективҳои меҳнатӣ хангоми иҷрои равандҳон истеҳсолӣ-технолоҷӣ дар ковишгоҳҳон нақбҳои кӯҳӣ алоқаманд буда, шарҳ дода шудаанд.

Хангоми таълифи китоб мо дар ҳалли базъе аз масоили дар шароити имрӯза баҳсталаб ба душворӣ рӯ ба рӯ шудем. Дар ибтидо ин тарҷуман истилоҳҳои техникии дошта ба забони тоҷикӣ ва ё бе тарҷума қабул намудани онҳо ҳамчун истилоҳҳои байнамилалӣ буд. Зоро, имрӯз истилоҳҳоти

соҳавин техникаи иқтишофи қонҳои қанданиҳои фонданоқ ва кӯҳкорӣ қабул нагардидаанду адабиётҳои соҳавӣ нашр нашудаанд. Доир ба ин масъала фикри ягона мавҷуд набуда, муаллифон андешаҳои мухталифи худро пешниҳод менамоянд.

Эҳтимол, бештари истилоҳоти техникии байналмилалӣ ва ё русие, ки забони тоҷикӣ онҳоро аз ҳуд намудааст ва мӯкаррарӣ шудаанд, ба тарҷума эҳтиёҷ надошта бошанд (грейфер, вентилятор, ковш, бадя, вагонетка, штолния ва г.). Мо тарҷуман якчанд мағҳумҳои аз ҷониби мӯкарризион тавсияшударо дар қитоб ҷой додем: шахсанг (скала), рага (жиль), рӯбози ангишт (угольный разрез), бозборкунак (*перегружатель*), тафсилӣ (*детальный*) ва ҳ.к. Лекин, аз истифодабарии тарҷуманӣ байзэ аз мағҳумҳои тавсияшуда, ки дар адабиётҳо ниҳоят кам вомехӯранд, ҳуддорӣ намудем. Зоро, онҳо дар мархилаи шинисоӣ ва санчиши карор доранд: бозиктишоф (*доразведка*); фановарӣ (*технология*); кафлез (*ковыи*); санг (*горная порода*); жарфо (*чукурӣ*); парматоч (*коронка*); сангофарии (*породообразующий*) ва г. Шояд дар ҷараёни минбаъдаи инкишофи забони техникии тоҷикӣ ин мағҳумҳо мавқеи истифодабарии худро пайдо кунанд.

Проблемаи дигар ин мувоғиқ намудани тарзи баёни мавод ва мазмуни қитоб ба сатҳи донишу забонидонии донишҷӯён буд. Нисбати ин масъала лозим ба ёдоварист, ки кулли маводҳо доир ба омӯзиши геологии қаламрави Тоҷикистон, ки дар фонди геологӣ маҳфузанд, ба забони русӣ навишта шудаанд. Ин маводҳои фондӣ таърихи омӯзиши геологии қаламрави чумхурӣ буда, пояс асосӣ барои рушди минбаъдаи корҳои геологӣ ва соҳаи кӯҳкорӣ ба хисоб мераванд. Бо назардошти ин омил ва бештар дастрас будани адабиётҳои техникии мусосири ба забони русӣ нашришуда, тарҷуманӣ байзэ

аз истилоҳ ва истилоҳоти характери техникий дошта дар қавс бо забони русӣ оварда шудааст, инчунин барои осон гардонидани мутолиаи донишҷӯён онҳо дар ҷаравӣ баёни дар матни китоб тақрор шудаанд.

Албатт, дар як муддати кӯтоҳ ҷорӣ намудани кулли истилоҳ ва истилоҳоти як фани барои донишҷӯён ношиносу наъ кори душвор аст. Ҳангоми таълифи китоб мо кӯшиши намудем, ки ба донишҷӯён сатҳи зарурӣ донишшро дар соҳаи техникии иқтилоғи конҳои қадамиҳои фоиданок пешкаш намуда, барои ташаккул ёфтани қисми таркибии забони техникии тоҷикӣ мусоидат намоем.

Китоби пешкашшавандада кӯшиши аввали эҷоди чунин адабиёти таълимии техникий ба забони тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, муаллифон умед доранд, ки мутахассисони соҳа ба он таваҷҷӯҳ зохир менамоянд. Тавсия ва фикру мулоҳизаҳои танкидӣ бо миннадории зиёд қабул карда мешаванд. Дар китоб ҷанд расму накшадо, бинобар мувоғик омаданашон ба мазмуни мавзӯи баёншавандада бо бâзэ тағйироту иловаҳо из китобҳои С.А. Брылов, К.Л. Ларин, В.Г. Лукянов, В.К. Шекурдин ва дигарон, инчунин аз маълумотномаҳо истифода шудаанд.

Дар ҷаравӣ омода намудани китоби мазкур сармутахассиси Сардораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дотсент Ҷанобилов М.Ҷ. ҷиҳати истифодабарии истилоҳоти соҳавӣ ба забони тоҷикӣ ба муаллифон маслиҳатҳои муғил пешниҳод намуданд. Инчунин, муаллими қалони кафедраи геология ва менечменти маъдану техникии факултети геологияи ДМТ Набиев Н.Ф. кӯмаки техникии хешро дарег надошт. Муаллифон ба ин иқломи иеки онҳо изкори миннадорӣ менамоянд.

Муаллифон

МУКАДДИМА

Яке аз мухимтарин омилхос, ки ҳаёти моддии чамъиятро таъмин ва рушди ояндаи онро муайян мекунад, сарватҳои минералии зеризамини ба хисоб мераванд. Вазифаҳои таҳқиқотҳои геологӣ аз омӯзиши соҳтори геологии минтаҳа, майдонҳои чудогона ва дар замини маълумотҳои бадастомада ошкор намудани конҳои қанданиҳои фоиданок ва ё зуҳуротҳои (проявление) маъданни ба талаботҳои мавҷудаи иктисолюси саноатӣ ҷавобгӯй иборатанд. Инчунин, тибки таҳқиқҳои дақик, баҳодиҳии геологии иктисолии конҳо ва муайян намудани ъзимодиёкӣ онҳо барои истиҳроҷи саноатӣ ба аичом расонида мешавад. Мачмӯи корҳои геологиеро, ки баҳри иҷрои ин вазифаҳо равона шудаанд, корҳои геологӣ-иктишофӣ давраи истиҳроҷи саноатии конҳои қанданиҳои фоиданок низ идома мебанд. Онҳо ба марҳилаҳо (этапы) ва давраҳо (стадии) алоҳида ҷудо шуда, бо тартиби муайян пай дар пай иҷро мегарданд ва бо мағҳумҳои маҳсуси соҳавӣ ифода ёфтаанд:

- **Марҳилаи I** – аксбардории геологӣ (геологическая съёмка);
- **Марҳилаи II** – корҳои геологӣ-ҷустуҷӯй (геолого-поисковые работы);
- **Марҳилаи III** – корҳои геологӣ-иктишофӣ (геолого-разведочные работы).

Дар марҳилаи I соҳтори геологии минтаҳа ва майдонҳои чудогона омӯхта шуда, дар замини корҳои аксбардории геологии иҷрагашта ҳаритаҳои гуногунимиёси геологӣ, геоморфологӣ ва г. соҳта мешаванд.

Дар марҳилаи II бо мақсади ошкор намудани зуҳуротҳои маъданий ва конҳои қанданиҳои фоиданок корҳои геологӣ-ҷустуҷӯй ба иҷро расонида мешаванд.

Маълумотҳои муфассал доир ба назария ва амалияни аксбардории геологӣ ва корҳои геологӣ-ҷустуҷӯй, ки дар доираи марҳилаҳои I ва II ба анҷом расонида мешаванд, дар фанҳои маҳсуси геологӣ оварда шудаанд.

Марҳилаи III корҳои ҷустуҷӯю баҳодиҳӣ ва геологию иқтишофиро дар бар гирифта, дар ҳудуди майдонҳои маъдании мусебӣ арзёбигашта ва конҳои қанданиҳои фоиданок гузаронида мешаванд. Омӯзишу таҳқиқотҳои геологӣ ва амалиётҳои кӯҳкорис, ки дар ин марҳила ба иҷро мерасанд, ниҳоят мураккабу меҳнатталаб буда, масъулияти баландро талаб менамоянд. Ин марҳила давраҳои зеринро дар бар мегирад:

- Давраи 1 - корҳои ҷустуҷӯй-арзёбӣ (*поисково-оценочные работы*):
 - Давраи 2 - иқтишофи аввалия (*предварительная разведка*);
 - Давраи 3 - иқтишофи тафсилӣ (*детальная разведка*);
 - Давраи 3^а - иқтишофи иловагӣ (*(доразведка)*, дар ҳолати зарурӣ гузаронида мешавад);
 - Давраи 4 - иқтишофи истихроҷӣ (*эксплуатационная разведка*).

Дар ҳар қадоми ин давраҳо, мувоғики меъёр ва талабот (*нормы и требования*), то ҳаҷми мукарраргашта, корҳои кӯҳӣ-техникӣ (ковиши накӯҳон сатҳизаминиӣ ва зеризаминиӣ, пармакунин пармачоҳдо ва г.) бо истифода аз дастгоҳу таҷхизотҳои техникӣ иҷро карда мешаванд. Бо

гузаронидани корхой күйү-техникىй шароитчои хобиш, андозаҳои қабатчою чисмҳон маъданӣ ва шароитчои күхнүү геологий ва күхнүү техникии онҳо муайян карда шуда, намунаҳои (пробы) лабораторий ва технологий гирифта мешаванд, инчунин дар асоси маълумотчои гирдовардашуда, захиран канданиҳои фоиданок ҳисоб карда мешавад. Бөйттими мөрдөнүү корхой банаңшагирифташуда, доир ба амалиётчои ичргашта ва натичаҳои бадастомада, ҳисобот навишишта мешавад. Танҳо дар ҳолати эътиимоднок (благонадежность) будани кони иктишофшаванды ва тасдиқ гардидани самаранокии истехсолию иктиносидин он давраи минбаъдаи корхой геологий-иктишофиро оғоз намудан максаднок аст.

Агар дар натичаи корхой иктишофин ягои давраи дар боло зикргардилда маълум гардал, ки кони кандании фоиданок ё зухуроти маъданӣ безътимод аст (бесперспективное), ичрои корхой геологий-иктишофии давраҳои минбаъда катъ гардид, омӯзиш ва иктишофи кони кандании фоиданок ба мӯҳлати номуайян мавқуф (консервация) гузашта мешавад. Беътимодӣ ин ҷаъобгӯй набудани ҳусусиятҳои микдорӣ ва сифати маъдан (неотвечающие кондициям) ба талаботи иктиносидӣ ва саноатии замони мусоир ва ё дар шароитчои мураккаби күхнүү геологий ва күхнүү техникӣ чойгир будани кони кандании фоиданок, инчунин окибатчои манғии геоэкологий ҳангоми коркарди кон ба миёноянда ва г. мебошад. Дар конҳои омӯзишашон мавқуф гузашташуда ҳангоми тағйир ёфтани талаботи иктиносидию саноатӣ, пайлоши техникаю технологияни нау ва г. корхой геологий-иктишофиро идома баҳшидан мумкин аст.

Пас аз анчоми корхон иктишофи тафсилӣ (дар ҳолати зарурӣ гузаронидани иктишофи иловагӣ) ва тасдиқ гардидани бозътимодии кон (*перспективное, благонадежное месторождение*), инчунин ба миён омадани зарурати истихроҷи саноатии он дар шароити мавҷуда, балоҳагирӣ муассисаи кӯҳкорӣ (*проектирование горного предприятия*) оғоз метардад.

Амалиётҳоро оид ба соҳтмони корхонан кӯҳкорӣ ва оғози истихроҷи қанданиҳои фонданок аз ҳудкуни саноатии кон меноманд. Чи тавре ки дар боло қайд кардем, омӯзиши кон дар ҷараёни корхон иктишоғӣ гузаронида шуда, дар давраи иктишоғӣ истихроҷӣ идома мейбад ва бо хотима ёфтани корхон истихроҷӣ ба охир мерасад.

Маълумоти пурра дар бораи марҳилаҳо ва давраҳои корхон геологӣ-иктишоғӣ дар фанҳои маҳсус оварда шудаанд.

Зикр намудан бамаврид аст, ки тартиби баёни шуда, инчунин, меъёр ва талаботҳои барои иҷрои корхон геологӣ-иктишоғии пешбинии шуда, ба соҳтори иҷтимою ҳочагидории ҷумҳурий дар гузаштаи назди рост меоянд. Бо ҳамин тартиб маълумотҳои геологӣ дар фонди геологӣ мураттаб ва нигаҳдорӣ шудаанд. Гарчанде имрӯз ин система тағайир ёфта бошад ҳам, пайдарҳамки мантиқӣ ва мундариҷаи кор бетағайир мондааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтори асосии давлатие, ки корхон геологиро ба ўҳда дорад, Саридори геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин идора аз экспедицияҳои минтақавии геологӣ иборат буда, партияҳои геологии онҳо бевосита бо корхон аксбардории геологӣ, ҷустуҷӯй ва иктишоғӣ машгууланд. Дар назди Саридори геология, инчунин, Комиссияи

давлатӣ онд ба захираҳо (*Государственная комиссия по запасам - ГКЗ*) амал мекунад. Вазифаи ин комиссия аз баҳисобигирӣ ҳолати имрӯза ва гардиши захираҳои (*движение запасов*) қанданиҳои фоиданоки қонҳои қалону муҳим ва дар ҳолатҳои зарурӣ аз нав дила баромадану тасдик намудани онҳо, иборат аст. Инчунин, солҳои гузашта дар назди ҳукумати маҳалҳо Комиссияҳои минтакавӣ онд ба захираҳои (*Территориальные комиссии по запасам - ТКЗ*) қонҳои ҳурди камаҳамият ва захираҳои маводи маъмул (*общераспространенные*), яъне масолеҳи соҳтмонӣ амал мекарданд. Шояд дар оянда, баробари инкишиф ёфтани корҳои геологӣ-иқтишофӣ ва истихроҷӣ онҳо ба фаъолият шурӯъ кунанд. Фаъолияти ин гуна Комиссияҳо ба фаъолияти Комиссияи давлатӣ онд ба захираҳои назди Саридораи геология шабоҳат дорад.

Корҳои геологӣ-иқтишофӣ бояд тибқи лоиҳаҳои қондаҳо ва дастурамалҳои қабулу тасдикшуда гузаронида шаванд. Ичрои ба талаботи месъёрий ҷавобгӯй, истифодаи самаранок ва бехатарони қонҳои қанданиҳои фоиданокро Саридораи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (*Госгортехнадзор*) назорат мекунад.

Боби І. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ОИД БА КОНҲОИ КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОК ВА ИСТИХРОЧИ ОНҲО

§1. Усулҳои истихроҷи маъданӣ, мағҳумҳои асосӣ ва таъниотҳо

Коркарди конҳои канданиҳои фоиданок яке аз мухимтарин соҳаи саноати вазнин буда, амалӣ намудани он ниҳоят меҳнатталаб ва маблагтталаб аст. Дар замони имрӯза кули муассисаҳои кӯҳкорӣ бо истифода аз таҷхизоту техникаҳои соҳавӣ фаъолият намуда, бо тарзи зеризамиӣ ва ё сатҳи замини (кушод) коркарди конҳои канданиҳои фоиданокро ба роҳ мемонаанд. Фаъолияти асосии ин корхонаҳо аз корҳои пармагарӣ ва нақбканий иборат буда, ин намуди корхоро онҳо бо истифода аз мошинаю таҷхизотҳо ва ё бо усули таркондани ҷинҳои кӯҳӣ ба иҷро мерасонанд. Усулҳои гайритехникии истихроҷи канданиҳои фоиданок низ мавҷудаанд, ки онҳо дар натиҷаи комебихои илмӣ-техникӣ ба миён омадаанд. Ин усулҳо ниҳоят мураккаб буда, доираи истифодабарии онҳо маҳдуд мебошад. Аз ҷумла, усулҳои истихроҷи зеризаминии ба газ мубаддалкунии аংগীশ্ট (подземная газификация), маҳлулкунии (ишкоркунии) кимнӣвии зеризаминии (подземное выщелачивание) маъданҳо, ҳалкунии зеризаминии намакҳо, усули микробиологии истихроҷи металлҳои асиљ (благородные) ва г. Усулҳои номбаршуда дар истеҳсолоти саноати кӯҳкорӣ истифодан васеъ наёфтанд.

Корхонае, ки фаъолияти он ба истеҳсоли ашёи минералии қаъризамини нигаронила шудааст музасисаи кӯҳкорӣ (горное предприятие) ном дорад.

Ин муассисаҳо дар ҷараёни истехсолот аз технологияи пурсамари мусоир ва мошину таҷхизоти пуркувват истифода мебаранд.

Истихроҳи зеризамини Ҳ - як тарзи коркарди кони қанданиҳои фоиданок бо воситаи нақбҳои зеризамини амудӣ, моил ва уфукӣ дар чукуриҳои дастраси қишири замин мебошад. Муассисаи кӯҳкорие, ки бо ин усул асосан ангизишт (инчунин, маъдан) истихроҷ менамояд шаҳта ном дошта, агар маъдан (металлические руды), ашёи гайримаъдани (нерудное сырье) ва ё ангизишт истихроҷ намояд, рӯдни к меноманд. Чукурии истихроҳи зеризамини Ҳондо гуногун буда, имрӯз то 4000 м расидааст (рудникҳо, ки дар Ҷумҳурии Африқаи Ҷанубӣ ба истихроҳи саноатии тиљло ва адмос машгуланд). Ин гуна шахтаҳои чукур (2500-3000 м) дар Ҳиндустон ва Канада низ амал мекунанд. Чукурии шахтаҳо, ки дар онҳо истихроҳи саноатии ангизиш ба роҳ монда шудааст то 1500 м расидааст (Россия).

Қайд кардан бамаврил аст, ки дар чукуриҳои зиёд анҷом додани корҳои кӯҳӣ никоят мураккаб буда, ҳарочот меафзояд. Масалан, дар чукурии 4000 м дар ковишигӯҳ ҳарорат то ба 70°C ва аз он ҳам баландтар мерасад. Дар ин гуна шароит барои таъмин намудани ҳавои хунуккардашула накшан мураккаби ҳаводиҳиро истифода мебаранд.

Истихроҳи кушюд - коркарди сатҳизамини Ҳондои қанданиҳои фоиданок мебошад. Истифодан ин усул танҳо дар ҳолати ҳобиши (залегание) бевоситаи ҷисмҳои маъданӣ дар сатҳи замин ё нисбатан наздик будан ба ин сатҳ, имконпазир аст. Ҷинҳои кӯҳие, ки дар болои қабати маъдан меҳобанд, ҷинҳои кушониш ё партовӣ (вскрытие или пустые породы) ном доранд. Дар

огози кор, хобиши ибтидони чинсхони күшениширо вайрон карда, конро мекушоянд ва пас аз он истихрочи күшоди кони мазкур огоз мегардад. Кордон күй бе истифода аз воситаю таҷхизоти нуриктидор (экскаватор, булдозер, наклиётҳои боркашонӣ, конвейерҳо ва г.) ва маводи тарканда ба иҷро расонида мешаванд.

Корхонае, ки тарзи күшоди истихрочи ангиштро ба рӯйбози аништ (угольный разрез) ва агар бо истихрочи күшоди маъдан, маводи соҳтмонӣ ва г. машгул бошад карӣ е р меноманд. Андозаҳои (чукурӣ, пахной) майдони корҳои кӯҳии ин муассисаҳо то садҳо, ҳазорҳо метрро ташкил медиҳанд. Масалан, чукурии рӯйбозҳои аништ дар Россия (Коркино-Урал) ва дар Ҷумҳурии Қазоқистон (Экибастуз) то 700-800 м мебошад. Карӣерҳои дар Тоҷикистон амалкунанда асосан сатҳизаминӣ буда, чукурии онҳо даҳдо метрро ташкил медиҳад.

§2. Истихрочи маъдан ва корхонаҳои кӯйӣ-технологӣ


Аз қанданиҳои фоиданоки истихроҷшаванда тезъодди ками онҳо бевосита, дар ҳолати табииашон истифода мешаванд (аништ, гази табий, намакҳо, маводи соҳтмонӣ, обҳои минералию термалӣ ва г.). Кисми зиёди онҳо, бо мақсади ҷудокунни компонентҳои алоҳида ва истеҳсоли моддаҳои наъ барои истифодай саноатӣ ва ҳочагӣ, аз наъ коркард (*подвергаются переработке*) мешаванд. Масалан, аз нафт бензин, керосин, легроин, мазут, парафин ва дигар мавод; аз чинсхони карбонатӣ – сement; аз фосфоритҳо – нуриҳои минералий ва г. истеҳсол менамоянд. Ҳангоми аз наъ коркард намудани гурӯҳи қалони қанданиҳои фоиданоки табий, ки

онхоро маъдан (*руда*) меноманд, металлҳои асил, ранга, сиёҳ, инчунин, байзे чульхон гайриметаллие, ки аҳамияти баланди саноатию хочагӣ доранд, ба даст овардан мумкин аст. Маъдане, ки як ҷузъи фоиданок (*полезный компонент*) дорад – оддӣ (*простые*) ва дар сурати якчанд ҷузъи фоиданок доштанд – комлексӣ ё маъданни бисёрметалли (*полиметаллические руды*) ном дорад.

Аз нав коркарди маъдан чист ва то пайдо кардани металли холис, қадом давраҳои тозакунию технологиро мегузаранд? Ии корҳои кӯҳ-технологиро бо накшан зерин тасвир кардан мумкин аст.

Нақшан

коркарди маъдан то ҳосилкунни металли холис
(Схема переработки руды до получения металла)



Дар зинаи аввал, дар рудник, мазъдан истихроҷ мешавад. Табиатан, худи маъдан асосан из чинсхон кӯҳин холии бемаъдан (*пустые породы*) иборат буда, микдори ками компонентҳои фоиданокро дорост. Масалан, микдори компонентҳои фоиданок (металлҳои ранга, нодир) дар маъдан, одатан, аз 0,1-0,2% то 5-10%, тилло яқчанд грамм дар як тоннаи маъдан, металлҳои сиёҳ (оҳан, марганетс) иисбатан зиёдтар, то 20-30% мебошад. Яъне, таҳминан аз 70% то 99 %-и маъдан аз холиҷинҳои кӯҳӣ (*пустые породы*) иборат буда, ҳамлу нақли он то заводи металлургӣ аз нигоҳи техникӣ мураккаб ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок нест. Бинобар ин маъданни истихроҷшуда дар фабрикаи ганигардиӣ - ФФ (*обогащительная фабрика - ОФ*) тоза карда мешавад. Ин фабрика ба соҳтори муассисаи кӯҳкорӣ доҳил буда, дар назди рудник ҷойгир аст. Дар ин корхона маъдан майдо (хока) карда шуда ба воситай моддаҳои (*реагенты*) қимиёвӣ тасфия (*флотация*), яъне тоза карда мешавад. Дар натиҷаи тозакунӣ як қисми чинсхони кӯҳин бемаъданро ҷудо карда, партов (*хвосты*) карда мешавад. Партовҳоро дар майдони маҳсус гарам мекунанд, ки он гарами партов-ҷамъкуни (*хвостохранилище*) ном дорад. Дар натиҷаи ин амал дар маъданни бокимонда микдори металлҳо иисбатан зиёд мешавад, яъне маъдан «бой» шуда (*обогащенная руда*) ва он консентрат ном мегирад. Одатан, 20-60%-и таркиби консентратро металл ташкил медиҳад.

Дар давоми зинабандии технологий, консентрат бо нақлиёт ба заводҳои маҳсуси металлургӣ қашонида ва дар он ҷо металли тоза гудохта мешавад. Ин маҳсули охирин ва асосни саноати кӯҳкорӣ-металлургӣ ба ҳисоб меравад.


Корхонае, ки аз рудник (ё шахта), фабрикан ганигардоний (ФГ) ва инфрасохтори ба онҳо хос иборат аст, комбинати маъдан тозакуний - КМ (горно-обогатительный комбинат - ГОК) ном дорад. Корхонаи бузурги кӯҳкорӣ - саноатие, ки конҳои қалонтаринро азҳуд мекунад ва дар сохтораш ба гайр аз корхонаҳои КМ, инчунин заводҳои металлургӣ дорад, комбинати кӯҳӣ-металлургӣ - ККМ (горно-металлургический комбинат - ГМК) ном дорад.

§3. Истиҳроҷи конҳои қанданиҳои ғоиданоки Тоҷикистон

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯҳкорӣ таърихи қадима дорад. Аломатҳои ин корҳо ва бокимондаҳои нақбҳои қадимаи зеризаминий таърихи зиёда аз ҳазорсола дошта, дар кӯҳҳои Қаромазору Помир ва қаторкӯҳҳои Зарафшону Туркистон маълум гаштаанд. Аз замонҳои қадим дар мавзъҳои номбурда тилло, нукра, мис, сурб, симоб, сурма, рӯҳ, сангҳои киматбаҳою ороишӣ ва дигар ашёи минералий истиҳроҷ мекарданд. Лекин байд аз истилои мутул (асри ХII), корҳои кӯҳӣ дар ин мавзъҳо таназзул ёфтанд. Таҳдо дар асри XX корҳои геологӣ-иктишофӣ аз сари наъ оғоз гардиданд ва дар замини онҳо саноати истиҳроҷи маъдан низ ба тараккиёт рӯй овард. То имрӯз дар қаламрави мамлакатамон зиёда аз 700 кону зухуротҳои қанданиҳои ғоиданоки гуногун қашғ шудаанд (расми I.1).

Дар замони муосир (аввали асри XXI) дар сохтори ташкилий ва техникию технологии саноати маъдан ислоҳоту тағйиротҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд.

Рисунок 1.1. Карты гидрологических подразделений Тверской области



Бо вучуди ин, сохтори пештараро ба асос гирифта, бо назардошти навгониҳои имрӯза, дар бораи ҳолат ва рушди саноати маъдани ватаний чунин мулоҳизаронӣ намудан мумкин аст.

Дар шимоли ҷумҳурӣ (вилояти Суғд) истиҳроҷи гурӯҳи конҳои маъданиро Комбинати маъдантозакуни Адрасмон (*Адрасманский ГОК*) амалӣ менамояд. Комбинати мазкур консентратҳои комплексии висмут, сурб, рӯҳ ва нукрато истеҳсол намуда, ба ҳориҷи қиҷвар барои коркарди металлургӣ содир мекунад. Солҳои охир дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҳориҷӣ, масъалаи азҳудкунии васеи ин гурӯҳи конҳо, аз ҷумла коркарди яке аз қалонтарин кони нукраи «Кони Мансур», ки шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад, гузашта шудааст. Коркарди конҳои миқёсан ҳурди тиллои Апрелевка, Бургуна ва г. дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҳориҷӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар водии Зарабшони Тоҷикистони Марказӣ ду корхонаи саноати кӯҳкорӣ - Комбинати маъдани тиллои тоҷик (*Таджикский золоторудный комбинат - ТЭРК*) ва Комбинати маъдантозакуни Аизоб (*Аизобский ГОК*) амал мекунанд. Комбинати маъдани тиллои тоҷик, ки дар наздикии шаҳри Панҷакент воқеъ аст, гурӯҳи конҳои тиллои Чилав, Тарор ва Мосрифро истиҳроҷ намуда бо иҷрои кулли амалҳои технологӣ тиллои ҳолис (чистое товариное золото) истеҳсол мекунад. Коркарди саноатии кони сурмаю симоби Ҷичикрут ва дигар конҳо, ки дар ин мавзӯъ қашф шудаанд, аз тарафи Комбинати маъдантозакуни Аизоб ба роҳ монда шудааст. Маъданҳои конҳои номбаршуда комплексӣ буда, сурмаю симобро металлҳои асиљ - тилло ва нукра ҳамроҳӣ мекунанд. Коркарди металлургии консентратҳои истеҳсолнамудаи ин комбинат дар ҳориҷи қиҷвар гузаронида мешавад. Солҳои наздиқ,

коркарди нюхони маъданҳои сурмаю симоб то металлҳои холис дар ҳудуди кишварамон ба нақша гирифта шудааст.

Дар наздикии ш. Душанбе Комбинати маълантозакунии Такоб (Такобский ГОК) зиёда аз 50 сол аст, ки амал мекунад ва ба истехсоли концентрати шпати гудозанд (флюорит) машгул аст. Концентрати истехсоли намудан ин комбинат барои коркарди минбаъда ба хориҷи кишвар содир мегардад. Бинобар заиф гардидани захиран маъданни флюорит дар коњҳои истихроҷшаванди ва маҳдуд шудани талабот ба ин наъни ашёи минералий, масъалаи тагӣир додани самти фаъолияти ин муассисан кӯҳкорӣ ба миён гузашта шудааст.

Коркарди саноатии гурӯҳи коњҳои тиллои пошӯрдаи Дарваз бо усули карӣерӣ дар ҷануби кишварамон ба роҳ монда шудааст.

Дар минтаҳаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 40 кон ва зуҳуроти ангишт (углерождения) кашф шудаанд, ки танҳо дутон онҳо то охирҳои асри XX истихроҷ мешуданд. Қадимтарин муассисаси саноати кӯҳкории ҷумҳуриямон шахтаҳои ангишти Шӯроб ба ҳисоб рафт, дар назди ш. Исфара дар заминай кони ангишти бўри (бурый уголь) Шӯроб зиёда аз 100 сол аст, ки фаъолият мекунад. Инчунин, ду шахтан нисбатан хурд дар кони Фон-Яғноб амал мекунанд, ки ангиштсанги кокшаванди истихроҷ менамоянд. Дар оянда дар заминай ин кон соҳтмонии комбинати бузурги коксу кимиёйӣ (коксо-химический) ба нақша гирифта шудааст.

Дар давоми 10-15 соли охир, дар минтаҳаҳои ҷануби ҷумҳурий зиёда аз даҳ муассисаси хурдмиқеши ангиштканий оғози фаъолият намуданд, ки онҳо асосан бо усули кушод истихроҷи ангиштро ба роҳ

мондаанд. Ба қатори онҳо конҳон зерин докил мешаванд: Назар-Айлок (Рашт), Зиддӣ (дараи Варзоб), Сайёд (дараи Ромит), Миёнаду (Тавилдара), Шӯробод (Кӯлоб), Ҳакимӣ (Шаҳринав), Тошкутан (Турсунзода), Чашмасанг (Хисор), Могиён (Панҷакент), Фон-Ягноб (Айнӣ) ва г. Дар кони Назар - Айлок ангиштсанги баландсифат - антратсит истихроҷ мекунанд. Ии кон дар ноҳияи Рашт, дар наздикии деҳаи Ҳоит, дар баландии 3600 - 4000 м нисбат ба сатҳи баҳр чойгир буда, антратсити он аз ҷиҳати сифат ва захира дар Осиёи Марказӣ ягона ба хисоб меравад. Ангиштсанги кони Фон-Ягноб кокшаванда буда, сифатан бо ангишти конҳон Кузбасс ва Доибасс қариб якҳела мебошад. Кони ангиштсанги кокшаванд дар каламрави Ҷумҳурии Қирғизистон (Узген) низ қашф шудааст, лекин он аз ҷиҳати сифат ва захира бо кони Фон-Ягноб баробар шуда наметавонад.

Ҷумҳурии Точикистон аз захираи ангишт нисбатан бой (3,5-5 млрд т) мебошад. Ҳачми умумии истихроҷи ангишт дар ҷумҳурӣ солҳон охир 200-220 ва соли 2012 зиёда аз 400 ҳазор тоннaro ташкил дод.

Дар каламрави кишварамон садҳо муассисаҳои соҳаи кӯҳкорӣ, ки бо истихроҷи маводи соҳтмонӣ, ашёи хоми сementбарорӣ ва кӯҳӣ-кимиёвӣ (горно-химическое сырье), коркарди сангҳои киматбадою ороиши машгуланд, фаъолият мекунанд. Инчунин, якчанд конҳои нафту газ қашф гардидаанд, ки қисман истихроҷи онҳо аз ҷониби корхонаҳои соҳавӣ дар минтақаҳои ҷанубӣ ва шимолии ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. Аммо захираҳои қалони ин ашё ҳоло маълум нағардидаанд. Дар ин самт корҳои ҷустуҷӯю иктишофӣ идома доранд. Истихроҷи нафт дар каламрави ҷумҳурии монанд таърихи зиёда аз 100 сол дорад. Дар оғози асри XX, дар наздикии шаҳри

Конибодом, аввалин корхонаи саноатии нафтбарорӣ таъсис ёфта буд, ки онро САНТО (*Среднеазиатское нефтяное товарищество*) меномиданд.

Далелҳои дар боло зикрёфта маълумоти муҳтасар дар бораи саноати кӯҳкории чумхурияни ба ҳисоб меравад. Маълумоти муғассалро доир ба ин масъала аз адабиёти соҳавӣ дастрас намудан мумкин аст.

§4. Тавсифи конҳои қанданиҳои фоиданок

4.1. Мағҳумҳои асосӣ ва таърифҳо

Доир ба конҳои қанданиҳои фоиданок ва холати хобишу андозаҳои ҷисмҳои маъданий маълумотҳои зериро зикр бояд намуд.

Кон ин майдони гуншавии табиии ашёҳои минералист, ки коркарди саноатии он дар шароити имрӯза аз ҷиҳати техникий имконпазир буда, аз нигоҳи истиқсолӣ фоидавар аст. Вобаста аз ҷараёни пайдоиш се гурӯҳи конҳоро чудо карда мешавад: эъзогенӣ - сатҳизамиинӣ, эндолегенӣ - қаъризамиинӣ ва местаморғӣ. Вобаста аз холати физикиашон, онҳо ба конҳои қанданиҳои фоиданоки саҳт, моёъ ва газмонанд чудо мешаванд. Дар қишири замин, аз рӯйи пахшшавӣ ва гуногуни навъу таркиб аз ҳама бештар конҳои қанданиҳои фоиданоки саҳт паҳи шудаанд. Ба қанданиҳои фоиданоки ҳолати агрегатии моёъдошта заҳираҳои нафту конденсат, обҳои минералию гарм ва ошомиданий доҳил мешаванд. Қанданиҳои фоиданоки газшакл аз заҳираҳои газҳои табиии этии, метан, бутан, пропан ва гайра иборатанд. Корҳои геологӣ-иқтилофие, ки барои омӯзишу азҳудкунии конҳои қанданиҳои фоиданоки ду гурӯҳи охир (нафт, обу газ) азҷом дола мешаванд, дорон

максусиятҳои ба худ буда, дар фанҳои алоҳидӣ омӯхта мешаванд.

Дар китоби мазкур масъалаҳои ба техника ва технологияи иқтишофи қонҳои қанданиҳои фоиданоки саҳт тааллукдӯшта, арзёбӣ гардидаанд. Ба гурӯҳи қонҳои қанданиҳои фоиданоки саҳт қонҳои металлҳои асиљ, ранга ва сиёҳ, унсурҳои камёб ва пароканд (редкие и рассеянные элементы), аништ ва варақасангҳои сӯзанд (горючие сланцы), сангҳои киматбаҳою ороишӣ, ашёҳои гайриметаллӣ, маводи соҳтмонӣ ва кӯҳӣ-кимиёвӣ (фосфоритҳо, намакҳо, доломитҳо) ва г. доҳил мешаванд.

Шаклҳои морфологии ҷисмҳои маъданӣ ва шароити хобиши (условия залегания) онҳо гуногун буда, қонҳо аз рӯйи ин аломат ба гурӯҳҳои оддӣ (простые) ва мурракаб (сложные) тақсим мешаванд. Ба гурӯҳи аввали ҷисмҳои маъдании шакли морфологии қабат (пласты) ва қабатмо-нанд дошта (пластообразные залежи) доҳил мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм бошад ҷисмҳои маъдании шакли морфологии рага (жила)-, линза-, шток-, лонамонанд (гнёзда) вағ. дошта доҳил мешаванд.

Қабат (пласт) шакли морфологии ҷисми маъданӣ ба ҳисоб рафта, дорон гафсии (мощность) нисбатан доимӣ ва ду ҳамвории он - сакфӣ (кроэгя) ва таҳсатҳӣ (подошва) нисбати ҳамдигар мувозӣ (параллельны) мебошанд. Қабатҳои ҷисмҳои кӯҳӣ, ки аз тарафи сакф ва таҳсатҳӣ ба қабати қандании фоиданок мечаспанд, ҷисмҳои кӯҳии гуичониши (вмещающие породы) ном доранд. Агар кон аз ду ва ё зиёда қабатҳо иборат бошад, онҳоро лояи қабатҳо (свиты пластов) меноманд.

Сарватҳои қабатмонаанд - қабатҳое, ки дар майдонҳои ҳурдандоза вокеъ буда, гафсиашон тагирирёбандӣ аст.

Рагахо (жызы) - чисмҳои маъдании таҳтамонанд буда, ҳангоми бо моддаҳои минералӣ тур шудани таркишҳо (*трещины*) ба вучуд омадаанд ва дорон гафсии начандон калон мебошанд. Онҳо шоҳаҳои бисёрро пайдо мекунанд, ки аз ҷиҳати шароити хобиш ва тӯлкашию гафсиашон ниҳоят гуногунаанд. Рагахои оддӣ ба ҷинсхон кӯҳии гунҷонишӣ сарҳади аниқ доранд. Дар рагахои мураккаб, моддаҳои минералии онҳо ба доҳили ҷинсхон кӯҳии гунҷонишӣ чӯкур ворид шудаанд, яъне байни рагҳои ҷинсхон гунҷонишӣ сарҳади аниқ мушоҳида намегардад.

Лингза - чисмҳои маъдании нишбатан хурдмиёсси шакли барҷаста (*выпуклость*) дошта, яъне дар маркази чисм гафсиаш калон буда, ба тарафи канораш то нест шудан тунук мешавад.

Шток - чисми маъдании шакли иномувофик (*неправильной формы*) буда, нишбатан гафсии зиёд (то даҳҳо метр) дорад.

Лоиҳаҳо (гнёзда) - бо моддаҳои минералӣ пуршавии ҳолигиҳои хурдмиёс (то 1 м) дар анбӯҳи (*massiv*) ҷинсхон кӯҳӣ. Маъдани чамъишида метавонанд ҳол-ҳол ҷойгир шуда, бешумор бошад.

Сакф (крокъя) ё пахлӯи муаллақ (*вистячий бок*) - сатҳи ҳамвории болоии часпандаи чисми маъдани (*верхняя граница или поверхность соприкосновения залежи*) бо ҷинсхон кӯҳии гунҷонишӣ.


Таҳсатҳ (подошва) ё пахлӯи хобида (*лежачий бок*) - сатҳи ҳамвории поёнии часпандаи чисми маъданий (*нижняя граница или поверхность соприкосновения залежи*) бо ҷинсхон кӯҳии гунҷонишӣ.

4.2. Элементхон хобиш ва андозаҳон чисмҳон канданиҳон фонданок

Мавкеи чойгиршавии қабат (чисми маъданӣ) дар фазо бо элементҳои хобиши (расми 1.2) зерин муайян карда мешавад: тӯлкашӣ (простиранье), афтиш (падение) ва куничӣ афтиш (угол падения).

Тӯлкашӣ - самти паҳншавии қабати маъдан мебошад ва бо хати тӯлкашӣ ифода карда мешавад. Ин хатро ҳамчун хати бурриши сатҳи ҳамвории (сакфи) қабат бо ҳамвории ихтиёрии уфукӣ шуморидан мумкин аст. Яъне, дилҳоҳ хати уфукӣ (горизонтальная), ки дар сатҳи ҳамвории (сакфи) қабат воқеъ аст, хати тӯлкашӣ қабат ба ҳисоб меравад.

Афтиш - самти паҳншавии қабати маъдан ба тарафи чукурравӣ мебошад ва бо хати афтиш (тихӣ падение) ифода карда мешавад. Ин хат нисбат ба хати тӯлкашӣ кӯндаланд (перпендикулярно) буда, ҳарду хат дар як ҳамворӣ, дар сатҳи ҳамвории (сакфи) маъдан, воқеъ мебошанд.




Расми 1.2. Элементҳон хобиши қабат (чисми маъданӣ)

Азимут. Мавқен қабаттасатхи замин бо азимутто и хатдои номбаршуда муайян карда мешавад (расми 1.3). Азимути хати түлкашӣ (α_s) – кунчи байни самти кутби шимол (северное направление меридиана) ва хати түлкашӣ мебошад. Ин кунҷ (аз 0° то 360°) аз хати шимол ба равиши акрабаки соат чен карда мешавад. Азимути хати афтиш (α_a) низ чунин чен карда мешавад. Байни ин азимутҳо вобастагии зерин ҷойдорад:

$$\alpha_s = \alpha_a + 90^\circ$$

$$\alpha_a = \alpha_s - 90^\circ$$

Дар ин ҷо шарти зеринро бояд риоя намуд: ҳамчун самти равиши хати түлкашӣ шартан он тарафро қабул мекунаанд, ки аз тарафи рости он хати афтиш гузарад. Дар ҳолати чен кардан азимут (кунҷ) бо воситаи кутбнамои кӯҳӣ (горный компас) ҳамин шарти гуфташуда таъмин мегардад.



Рисун 1.3. Азимути симтою


Кунҷи афтиш – кунҷе, ки байни хати афтиши қабати маъдан ва ҳамвории уфукии ихтиёри досил мешавад. Тагйирёбни андозаи ин кунҷ аз 0° (қабати уфукӣ) то 90° (қабати амулӣ) мебошад. Вобаста ба андозаи кунҷи афтиш турӯҳҳои зерини қабатдои маъданро ҷудо мекунаанд:

1. Уфукй (горизонтальные) -	0° - 5°
2. Нижеб ё нишебафтанды (плоские или пологоградиентные) -	5° - 25°
3. Мойл (мактотные) -	25° - 45°
4. Ростафтанды (крутые или крутоградиентные) -	45° - 60°
5. Нижоят ростафтанды (весьма крутые) -	60° - 90°

Гафсей (моинность) – масофан байни хамворихон сакфий (кровля) ва тахсатхии (*подошва*) кабати чинсюн күхй ё маъдан (расми 1.4). Қабат, одатан, бо гафсиҳон ҳақиқӣ, уфукй, амудӣ ва монил тавсиф карда мешавад. Дар амал асосан гафсии ҳақиқӣ истифода мешавад ва онро, одатан, гафсӣ меноманд, ки ин масофан кӯтоҳтарини (бо хати перпендикулярӣ) байни хамворихон кабат мебошад. Гафсиҳо ҳангоми бурриши кабат бо хамворихон (ё накбҳон) салибӣ, уфукӣ, амудӣ ё моил пайдо мешаванд.

Аз рӯйи гафсӣ намудҳои зерини қабатҳон маъланаро фарқ мекунанд:

1. Тунук (тюмене)	до 1.5 м
2. Миёна (средние)	1.5 + 4.0 м
3. Гафс (моинные)	4.0 + 10 м
4. Калонгагафс (весьма моинные)	10 + 50 м
5. Нижоят гафс (сверхмоинные)	выше за 50 м



Расми 1.4. Гафсии қабат

4.3. Мълтумоти умумӣ дар бораи захираҳои канданиҳои фоиданок

Захираҳои канданиҳои фоиданок гуфта микдори муайянӣ ашёи минералиро дар қаъри замин меноманд, ки онҳо дар натиҷаи корҳои геологӣ-иктилофӣ мълум карда шудаанд. Ин захираҳоро новобаста аз ҳосиятҳои сифатӣ, микдор, шаронти кӯҳӣ-геологии ҷойгиршавӣ ва самараёнокии иқтисодии азҳудкуниашон захираҳои геологӣ меноманд.

Вобаста аз дараҷаи омӯзиш, ҷавобгӯй будан ба талаботҳои мусоири саноатӣ (*кondиции*), аҳамияти иқтисодӣ доштан, инчунин аз сатҳи омодагии онҳо барои истиҳроҳи саноатӣ захираҳои геологӣ ба гурӯҳдои балансӣ (иқтисодӣ) ва гайри балансӣ чудо мешаванд.

Ба захираҳои балансӣ захираҳое тааллук доранд, ки коркарди саноатии онҳо аз ҷиҳати техникию иқтисодӣ фоиданок ва имконпазир буда, ба талаботҳои истиғодабарии оқилонаи қаъри замин ва хифзи муҳити зист ҷавобгӯй мебошанд.

Захираҳои гайрибалансӣ гуфта ҷуннин захираҳои канданиҳои фоиданокро меноманд, ки истиғодабарии онҳо дар шароити имрӯза, бинобар сифаташон паст ва микдорашон кам будан, мақсаднок нест ва ё дар шароити муракқаби истиҳроҷӣ қарор дошта, коркарди технологии онҳо имконнолазир мебошад. Онҳо дар алоҳидагӣ ҳисоб ва баҳисоб гирифта мешаванд.

Захираҳои гайрибалансӣ дар ҳолати тағйир ёфтани талаботу меъёрҳои дар боло зикр шуда ба гурӯҳи захираҳои балансӣ ворид мегарданд.

Захираҳои балансии канданиҳои фоиданоки дар ҳудуди шаҳтаҳо, рудникҳо ва қарӣерҳои амалкунианд мавҷуд бударо, бе назардошти

талафотхон истихрочӣ заҳираҳон саноатӣ меноманд.

Захираҳон қанданиҳои фоиданок вобаста аз сатҳи омӯзишашон ба 2 гурӯҳ ва 4 категория чудо мешаванд: 1) заҳираҳон иктишофишуда (категорияҳои A, B, ва C₁); 2) заҳираҳон каблан баҳододашуда (категорияи C₂).

Захираҳон категорияи A. Ба ин категория ҷунин заҳираҳон қанданиҳои фоиданок доҳил мешаванд:

- дақиқ иктишоф ва пурра омӯхта шудаанд;
- шароити хобиши онҳо, ҳосиятҳои морфологӣ ва соҳти доҳилии ҷисмҳои маъданӣ маълум карда шудаанд;
- майдонҳои маъдандори ба талабот ҷавобгӯй яз майдонҳои маъдандори гайрикандитсионӣ чудо карда шудаанд;
- шароитҳои гидрогеологӣ ва геологӣ-муҳандисии онҳо маълум карда шудаанд.

Захираҳон категорияи B. Ба ин гуна заҳираҳо ҷунин ҳосиятҳо муайян карда шудаанд:

- ҳусусиятҳои хобиши ҷисмҳои маъданӣ, шакл ва соҳтори онҳо;
- қонуниятиҳои асосии ҷойгиршавии ҷисмҳои маъданӣ дар ҳудуди қонҳои қанданиҳои фоиданок;
- сарҳади заҳираҳо маълум ва заҳираҳо ҳисоб карда шудаанд;
- ҳосиятҳои сифатӣ ва технологии қанданиҳои фоиданок.

Захираҳон категорияи C₁. Тамоми он маълумотҳо, ки дар тавсифи заҳираҳон категорияҳои A ва B оварда шудаанд, дар шакли муҳтасар муайян карда мешаванд.

Захираҳон категорияи C₂. Ин категорияни заҳираҳо аз нуктаи назари омӯзиш дар давраи иктишофи кони қандани ғоиданок дар сатҳи паст

карор дошта, асосан аз рӯйи маҷмӯи маълумотҳои геологӣ ва геофизикӣ тасдиқ карда мешаванд. Дар ҳолатҳои алоҳида захираҳои категорияи С₂ бо воситаи нақбҳои кӯҳӣ ва ё пармачоҳҳо кушода, бо гузаронидани намуниагирӣ ва таҳлилҳои лабораторӣ омӯҳта шудаанд. Дар вакти баҳо додани захираҳои категорияи С₂ масъалаҳои зерин аҳамияти ҳалқунанда доранд: омӯзиши геологии кон, доностани қонуниятиҳои ҷойгиршавии маъданҳо дар ҳудуди кон, дуруст маълум намудани шароити пайдоиши кон, инчунин шароити хобиш, ҳусусиятҳои морфологӣ ва соҳтори дохилии ҷисмҳои маъданӣ.

Тамоми ин ҳусусиятҳои номбаршуда бештар бо истифода аз усули қиёсӣ (*метод аналогии*) муайян карда мешаванд.

Ба гайр аз захираҳои категорияҳои А, В, С₁ ва С₂, ки ба катори захираҳои саноатӣ доҳил мешаванд, боз ғурӯҳи манбаъҳои дурнамоиро (*прогнозные ресурсы*) низ чудо мекунанд. Манбаъҳои дурнамоӣ асосан дар давраи гузаронидани корҳои ҷустуҷӯй ва ҷустуҷӯю баҳодиҳӣ дар ҳудуди ноҳия ва майдонҳои маъданӣ маълум карда мешаванд. Манбаъҳои дурнамоӣ низ вобаста аз сатҳи омӯзишашон ба категорияҳо чудо мешаванд - Р₁, Р₂ ва Р₃.

Дар хотима бояд қайд намуд, ки таснифи баёншудаи ҳисоб ва баҳисобигирин захираҳои қанданиҳои фоиданок дар қаламрави собиқ Шӯравӣ амал менамуд ва имрӯз низ дар Тоҷикистон истифода мешавад. Инчунин, тамоми маводи фонди геологӣ дар ин асос мураттаб шудаанд. Шояд дар оянда, бинобар васеъ гардидани корҳои муштарак бо давлатҳои ҳориҷ зарурати якхелакунии (унификация) тасниф ва тартиботи таҳқиқотҳои геологӣ ба мисӣ ояд.

Боби II. АСОСХОИ МЕХАНИКЛИ ЧИНСХОИ КҮХЙ

§1. МАЛЛУМОТИ УМУМӢ

Техника ва технологияи коркарди коњҳои канданиҳои фоиданок дар навбати аввал аз ҷараёни вайронкунии (поракунии) чинсҳои күхӣ вобастагии зич дорад. Самаранокии он аз ҳолату хусусиятҳои чинсҳои күхӣ вобаста буда, ҳангоми иҷрои коркои күхӣ ва геологӣ-иктишофӣ (ковиши нақбҳои күхӣ, пармакунии пармачоҳҳо ва г.) муайян карда мешавад. Дар асоси ин мавод ва нишондихандаҳои равандҳои технологӣ таснифи чинсҳои күхӣ ва маъданҳо гузаронида мешавад.

Балоиҷагирӣи корхонаю муассисаҳои соҳаи саноати күхкорӣ ва геологӣ-иктишофӣ бо дарназардошти фаъолияти минбаъдаи истехсолии онҳо, тибки ин тасниф ва мезъерҳои тасдиқшуда ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати мазкур масъалаҳои муайян намудани ҳаҷм, интихоби усулҳои поракунии маъдану чинсҳои күхӣ ва нақлиёти мувоғик, боркунӣ ва ҳамлу нақли маводи порашуда, мустаҳкамкунии нақбҳо ва пахлӯдеворҳои (уступы, борта) қарӣерҳо, хисоб ва баҳисобгирӣи корҳои күхӣ, бояд дар назар дошта шавад. Инчунин, интихоби усули пармакунии раҳнакҳо (штуры), дастгоҳу асбобҳои истифодамешуда, шакл, андоза ва усулу воситаҳои корҳои таркишӣ, корҳои ҳаводиҳӣ, оббарорӣ ва г. низ бояд вобаста аз ҳолату хусусиятҳои чинсҳои күхӣ гузаронида шаванд.

§2. Ҳолати физикии чинсҳои күхӣ

Вобаста аз наъни маводи минералии чинспайдокунанда (породообразующий) ва хусусияти

робитай заррачаҳои он (по характеру связи между минеральными зернами) чинҳои кӯҳиро дар ҳолатҳои физикии (физическое состояние) зерин мушоҳида кардан мумкин: шаҳсанд (скольные), нимшах, часпакнарам (связные-пластичные), реза (хокасынучие или рыхлые) ва лойка ё лойоб (плывуны - плывучие).

Чинҳои шаҳсанд ин чинҳои кӯҳин маҳкам ва ниҳоят маҳкам (крепкие и весьма крепкие) буда, ҳадди мустаҳкамашон (предел прочности) ба $50 - 300 \text{ MPa}$ баробар аст. Ба ин гуна чинҳо гранит, ретсангҳо (лесчаники) ва г. мисол шуда метавонанд, ки донаҷаҳои онҳо дорон куввази бузурги пайвастшавӣ ва соили байнҳамдигарӣ мебошанд. Табиатан чинҳои шаҳсанд чинҳои кӯҳин саҳт ва бо заҳмати қалон пораҷаванд мебошанд.

Ба чинҳои нимшах асосан пайдоишоти таҳшинӣ, баъзан магмавию метаморфӣ, ки донаҷаҳои ташкилдиҳандашон пайвастниагии занифтар доранд, шомил мебошанд. Ҳадди мустаҳкамии намояндагони ин гурӯҳ ба $20 - 50 \text{ MPa}$ (ангштҳои маҳкам, варакасангҳо (сланцы) ва г.) баробар аст.

Чинҳои часпакнарам, чинҳои гилӣ (гилҳо (глины)), гилҳокҳо (суглинки), регҳокҳо (сулеси) ва г. ба хисоб рафта, дорон кувваи начандон бузургӣ пайвасти байни заррачаҳо мебошанд ва вобаста ба намнокиашон (влажности) хусусияти ҳудро ниҳоят тез тағиیر медиҳанд. Табиатан онҳо мустаҳкамии занифу хусусияти сүфтагарии (абразивность) паст дошта, дар ҳолати намӣ сайлонии (пластичность) баланд доранду дар ҳолати ҳушкӣ мурт (хрупкость) мебошанд.

Чинҳои реза, чунин чинҳои кӯҳӣ мебошанд, ки дар онҳо пайвасти (частчиши) заррачаҳо, донаҷаҳо ва шикастапорро мушоҳида намегардад ва агар мушоҳида гарлад ҳам, он ниҳоят

ноустувор аст. Хусусиятхон механиккин ондо аз соиши байнихамдигарни сатхи заррачаҳон таркибиданда вобастагӣ доранд. Намояндани асосии ин намуди чинсҳо рег ба шумор месравад.

Чинсҳои лойқа ё лойоб, ин чинсҳои кӯҳни резаи (хокая) серобгашта, ки долати лойобиро гирифтаанд. Чинсҳои кӯҳни часпак - нарм (гилҳо, рёгҳо), агар ниҳоят сероб гарданд, метавонанд ба ин намуд мубаддал шаванд. Дар амал холати номбурдаи чинсҳои кӯҳӣ корҳон нақబаниро мушкил мегардонад.

§3. Хусусиятҳои физикӣ-механикӣ чинсҳон кӯҳӣ

Хусусиятҳои чинсҳои кӯҳӣ ниҳоят гуногун буда, онҳоро ба гурӯҳҳои зерин чудо намудан мумкин аст: физикий, механикий, ҳароратӣ (*термические*), магнитӣ, оптикий, акустикий ва г. Зоҳиршавии (*проявление*) хусусиятҳои номбурдаи чинсҳои кӯҳӣ аз усулу намуди таъсиррасонӣ ба онҳо вобастагӣ дорад. Дар кӯҳкорӣ ва геологӣ-иктишофӣ, ҳангоми поракунии чинсҳои кӯҳӣ, асосан хусусиятҳои физикию механикии онҳо мушоҳида мегарданд. Бинобар ин мо бо хусусиятҳои асосии физикию механикии чинсҳои кӯҳӣ шинон мешавем.

А. **Хусусиятҳои физикие**, ки соҳти доҳилӣ ва иртиботи байниҳамдигарии кисмҳои алоҳидан чинсдоро (таркиби минералий, сement ва шикастапорахо) арзёбӣ менамоянд, чунинанд:

Структура (соҳтор) - шакл, андоза, тарзи бо яклигар алокамандии заррачаҳон минералий ва ҳарактери ба ҳам пайвасташавии онҳоро дар чинсҳои кӯҳӣ ифода менамояд.

Текстура (соҳт) - конунияти таксимшавӣ ва ҷойгиршавии ҷузъҳои структуриро ифода мекунад. Навъҳои зерини текстураро фарқ мекунанд: анбӯҳӣ

(massivnaya), ковокидор (пористая), варакй (слоистая) ва г. Гуногуншаклии сохти анбүхи (massiv) чинсхон күхий, асосан хусусияти мустаҳкамии онро ифода мекунад.

Зичий, вазни хачмий, вазни хос. Ин се бузургий (показатели) як хусусияти чинсхон күхиро дар фазахои гуногун ифода мекунанд. Зичий (плотность) – вохиди вазни (массы) чинси күхий, яъне вохиди вазни хачми (единица объема) муайянни (1 см^3 , 1 дм^3 ва ё 1 м^3) чинси күхий дар ҳолати табиии (бо ковокидон холий ва ё пур аз обу газ) он, мебошад.

Вазни хачмий (объемный вес) барои чинсхон күхий бо зичий ҳаммалъно мебошад. Ин бузургихо бо формулаи зерин хисоб карда мешаванд:

$$g = m/V, \text{ g/cm}^3 (\text{ ё кг/dm}^3, \text{ т/m}^3)$$

дар ин чо

m - вазни намунаи чинси күхий, г (ё кг, т);

V - ҳачми намуна, cm^3 (ё dm^3, m^3).

Зичии (ё вазни хачмии) байзэ аз чинсхон күхий ва минералҳо дар ҷадвали 2.1 оварда шудааст.

Вазни хос (удельный вес) – вохиди вазни хачми муайянни чинсхон күхий дар ҳолати танҳо аз моддаҳои минералӣ иборат будани онҳо (бе таркишу ковокидон холий ва ё обу газдор). Дар амал вазни хос нисбат ба вазни хачмий доимо баландтар аст. Аз лиҳози назария (теоретически) бошад, танҳо дар ҳолати мутлакии бузургии зичий (абсолютная плотность) онҳо баробар шуда метавонанд. Масалан, барои об ин ду бузургий баробар аст.

Дар хотимаи тавсифи бузургихои номбаршуда қайд кардан бамаврид аст, ки дар таҳқиқоткои маҳсуси соҳаҳои гуногуни заминшиносӣ, асосан мағҳумҳои зичий ва вазни хос истифода мешаванд. Зичий бузургии скалярӣ ба хисоб рафта бо масса ифода месбад ва ченаки он $\text{g/cm}^3, \text{ т/m}^3$.

мебошад; вазни хос бошад бузургии векторий буда бо вазни ифода мешавад ва ченакаш H/m^2 аст (Рүзинев, 2012).

Чадвализи 2.1

Зарчни чинсхон күйдэй на минералдо

Чинсхон күйдэй на минералдо	Зарч, m^2/m^2 (dm^{-1})	Чинсхон күйдэй на минераль	Зарч, m^2/m^2 (dm^{-1})
Чинсхон ишчийн			
Базалт	3.3	Ортокро	1.3
Габбро	2.95	Доломит	2.7
Гранит	2.7	Рет	1.65
Гранодиорит	2.69	Лардак (шесс)	2.64
Дiorит	2.95	Торф	1.85
Сланец	2.62	Минералын жильдийн	
и тунгусдэвширийнда			
Порфир	2.75	Ангидрит	2.69
Диабаз	2.85	Апатит	3.21
Анделит	2.49	Барит	4.5
Пироксенит	3.19	Вольфрамит	7.3
Перидотит	3.19	Галит	2.17
Чинсхон ишчийн			
Регсант	2.67	Графит	2.2
Алевролит	2.69	Каолинит	2.99
Гил	1.6	Касситерит	7.03
Аргиллит	2.3	Иофелин	2.62
Охансаний гиддор	2.1	Опал	2.6
Окансант	2.65	Биотит	1.06
Бур	2.69	Мусковит	2.93
Брекчия	2.3	Тальк	2.78
		Кварц	2.57
		Шпаты даатай	2.65

Дар чадвали 2.2 вазни хос ва вазни ҳачмий барьзе аз чинсхон күйдэй оварда шудаанд.

Чадвализи 2.2

Вазни хос ва вазни ҳачмий чинсхон күйдэй

Чинсхон күйдэй	Вазни хос, m^2/m^2	Вазни ҳачмий, m^3/m^2
Гранит	2.58 – 2.69	2.56 – 2.67
Регсант	2.59 – 2.72	2.11 – 2.14
Одаксант	2.71 – 2.85	2.46 – 2.68
Базалт	2.90 – 3.30	2.60 – 2.90
Габбро	2.95	2.60 – 2.65
Варакасанхго	2.75	2.30 – 2.60
Регдо	2.50 – 2.65	1.60 – 1.95
Гилдо	2.60 – 2.90	1.80 – 2.10

Ковокидорй (пористость) – мавчудияти майдатарин ковокихо дар сохти дохилли чинсқон күхй, ки ҳамчун козфитсент (K_a) бо ф о из ифода мегардад. Ковокидорй ба дигар хусусияттоди чинсқон күхй таъсири бузург мерасонад. Ҳангоми баланд будани ковокидории чинсқон күхй мустажкамию маҳкамии онҳо заиф мегардал. Барои муайян намудани K_a -и чинсқо формулаи зеринро истифода мебаранд:

$$K_a = V_k/V \cdot 100, \%$$

дар ин чо

V_k - ҳаҷми умумии ковокихо намуна;

V - ҳаҷми намуна.

Дар ҷадвали 2.3 ковокидории баяз аз чинсқон күхй оварда шудааст.

Ҷадвали 2.3
Ковокидории чинсқон күхй

Чинси күхий	Ковокидорий K_a , %	Чинси күхий	Ковокидорий K_a , %
Гранит	1.2	Регсанг	4.8 – 28.3
Варакасанги кристаллӣ, гнейс, габбро, диабаз	0.2 – 1.8	Бур	30.0
Квартсит	0.8	Реги баробардона	26.0 – 47.0
Базалт	0.63 – 1.3	Реги гуногуидона	35.0 – 40.0
Порфирит	2.0	Шагал	35.0 – 40.0
Синцит	0.5 – 0.6	Гилҳок	52.0 – 55.0
Оҳаксанг, мармар, доломит	0.53 – 13.4	Зардҳок	45.0
Варакасанги гилий	4.0	Торфзамин	81.0

Варакнокӣ (*слостиность*) – як измуди текстураи чинсҳои таҳшинӣ мебошад, ки дар ҳолати панҳам таҳшиншавии зарраҳаҳои гуногун (аз рӯйи андоза, ранг, таркиб ва г.) пайдо мегардад. Ин ҳусусияти чинсҳои кӯҳиро бемушкӣӣ босираи (*визуально*) мушоҳида намудан мумкин аст. Аз рӯйи аломат варакнокии зерини чинсҳои кӯҳиро фарқ мекунанд: гафс-ва ё маҳинвараҳӣ (*макро- или микрослоистость*), мувозӣ (*параллельная*), қачшуда (*косая*), номуттасил (*прерывистая*), айён ва ё ноайён (*нейсная*). Ҳангоми нақбкани, порашавии чинсҳои кӯҳӣ аз ҳусусияти баёншаванд вобастагии қалон дорад. Мустаҳкамии чинсҳон кӯҳин ин гуна текстурадошта, заиф буда, дар қовишигҳо аз хобиши табииашон ба осонӣ варак-варақ чудо мешаванд.

Кливаж ин ҳамвориҳои мувозии аз қовокиҳои маҳинтарин (*мелкие поры*) иборат буда, ки бо тартиби муайян ҷойгир шудаанд ва пайдоиши онҳо аз пайдоиши чинсҳои кӯҳӣ (*генетическое происхождение*) вобастагӣ дорад. Ин ҳамвориҳо нисбат ба ҳамвориҳои қабатҳосилкунанд (*плоскости напластования*) гайримувозӣ мебошанд ва бештар дар қабатҳои анигишт мушоҳида мегарданд. Аз рӯйи кливаж анигишт ба осонӣ чудо мешавад.

Таркишнокӣ (*пресциноватость*) – мавҷудияти таркишҳои (аз ҳамдигар чудошавии зарраҳаҳо) қалонмайдонро дар магзи аибӯҳи чинсҳои кӯҳӣ ифода мекунад. Онҳо аз рӯйи пайдоиши ду хел мешаванд: 1) таркишҳое, ки замони пайдоишашион ба пайдоиши ҳуди чинсҳои кӯҳӣ (*генетического происхождения*) рост меояд; 2) таркишҳое, ки баъди пайдо шудани чинсҳои кӯҳӣ зери таъсири ҳаракатҳои тектоникӣ (*тектонического происхождения*) ба вучуд меоянд. Таркишҳоро ба осонӣ босираи (*визуально*)

мушохидар кадан мүмкін аст. Тарқишиноктің анбұхы чинскои күхиро ноустуров мегардонал да вайроншавии ондо боравиши ин тарқишиңда ба осонйын миен менде. Тарқишиноктің борача (категория) ифода шуда, хамчун нишондиханда (показатель) аз рүйи миқдор да ё масофан байнитарқишиң да бахо дода мешавад. Дар чадвали 2.4 тарқишиноктің анбұхы чинскои күхін оварда шудааст:

Чадвали 2.4

Тарқишиноктің анбұхы чинскои күхін

Дарачан (категория) тарқишинокті	Номрін дарачан тарқишиноктің (блоки - блочности) анбұхы чинскои күхін	Масофан байни тарқишиноктің табиғаты, ж.
I	Тарқишиноктің из хад зиёд (презиматты) (майдаблокті - легкоблоковые)	то 0.1
II	Тарқишиноктің зиёд (сильные преднапряженные) (миксаблокті - среднеблочные)	0.1-0.5
III	Тарқишиноктің майдан (калонблокті - крупноблочные)	0.5-1.0
IV	Тарқишиноктің кам (нижний калонблокті - крупноблочные)	1.0-1.5
V	Амдалан жолукт (драматически монолитные) (факультативный калонблокті - крупноблочные)	>1.5

Б. Хусусияттар меканикі - мачмұнды хосияттар мебошанды, ки ондо жангоми таъсири фишори күввахой беруна муковимати табиини чинскои күхиро ба деформатсия (дигаргүншавии андозаю шакл) да ё вайроншавий ифода мекунанд. Ба ин гуна хусусияттар дохил мешаванд:

Мустахкамай (прочность) - кобилияты ба фишор тоб оварданы (несущая способность) чинскои күхін, яғни мукобилияты ондо ба деформатсиядан гүногуган да ё вайроншавий мебошад. Вобаста аз самти фишор намудхон зерини мустахкамиро фарқ мекунанд: фишурдашай ё тазъикай (на

сжатие), ёзандагий (на растяжение), катшавий (на изгиб), тобхурый (на кручение), гечиший (на сдвиг). Вохиди фишор (удельная нагрузка) дар ҷараёни вайроншавӣ, ҳамчун аидозаи нишондихандаи мустаҷкамӣ қабул шудааст ва онро ҳадди мустаҷкамии (предел прочности) ҷинсҳои кӯҳӣ меноманд. Масалан, ҳадди мустаҷкамии фишурдашавӣ ($\sigma_{\text{фн}}$) ин мутаносиби кувваи вайронкунанда бар масоҳати майдонҷаи намунаи ҷинси кӯҳӣ (дар шакли куб ва ё силиндр тайёр кардашуда) мебошад.

$$\sigma_{\text{фн}} = P/S, \quad \text{кг}/\text{см}^2 \quad (\text{Н}/\text{м}^2 \text{ ё MPa})$$

дар ин ҷо

P - кувваи вайронкунанда, кг; (кг қувва);

S - масоҳати майдонҷаи намуна-порчаи ҷинси кӯҳӣ, см².

Ҳадди баландтарини мустаҷкамии ҷинсҳои кӯҳӣ ҳангоми деформатсияи фишурдашавӣ ба мушоҳидат мерасад ва он даҳҳо ва ё садҳо маротиба аз ҳадди мустаҷкамии ҳангоми деформатсияи ёзандагӣ (растяжение) ба миён оянда, зиёдтар аст. Ҳадди мустаҷкамии ҷинсҳои кӯҳӣ ҳангоми наъъҳои дигари деформатсияҳо мавқеи мобайниро ишғол менамояд.

Дар ҷадвали 2.5 ҳадди мустаҷкамии баязе аз ҷинсҳои кӯҳӣ ҳангоми деформатсияи фишурдашавӣ оварда шудааст.

Чандирӣ (упругость) - қобилияти бешикаст тағйирдидҳии ҳаҷм ва шаклдигаркӯни ҷинсҳои кӯҳӣ зери таъсири кувваҳои деформатсийӣ ва аз наъъҳои баркарор намудани ҳолати пешниҳӣ худ пас аз қатъ шудани таъсири ин кувваҳо мебошад. Чунин дигаргуншавии ҳолати ҷинсҳои кӯҳиро деформа-

матсики чандирй (упругая деформация) меноманд.

Чадвали 2.5

Хадди мустаҳкамин фингурдашанин чинсекон күй

Чинсекон күй	Хадди мустаҳкамий тран. аж. йем ²	Чинсекон күй	Хадди мустаҳкамий тран. аж. йем ²
Гиллоки наинин бо сангрезако, антишти николят нари	80	Сидеритко, коттеджин миён	820
Алтеролиттой гиллин, аргиллиттой суст	120	Гранодиоритко, роговикло	990
Варакасанжкое антишти, антиштико мустаҳкамишон миённа	160	Гранит, туфлон порфир	1190
Алевролит ва гипсокин зич, охаксангжкое нари	210	Базалткою ковок, албатифиркою кварцей	1430
Антраситто, антиштико маккам, аргиллиттой зичишон миённа	270	Диориттой кварцей, пегматитко	1710
Pergang ва туфкон бодлесшуда	340	Сисинтпорфирло, грейзинкою кварцей	2040
Брекчинжкое майданай, охаксангжкое гилл	430	Базалткою зич, диориттой николят зич	2420
Амфиболиттой бодлесшуда, охаксангжкое мармар	540	Микрокварциттой николят зич, чистилитто	≥ 3000
Анделиттой бодлесшуда, аргиллиттой николят зич	660		

Чандирй бо коэффициенти Пуассон ва модулхон Юнг, течиши, деформатсия ва чандирии динамикий ифода карда мешавад. Матылумоти пурраро доир ба нишондодхон номбаршуда аз адабиёти маҳсус дастрас намудан мумкин аст.

Сайлоний (*пластичность*) ин қобиляти бешикаст тағыиребии ҳачм ва шаклдигаркуини чинсқои күхй зери таъсири кувваҳои деформатсионӣ ва пурра ё кисман бокӣ мондани ҳолати деформатсионии онҳо пас аз катъ шудани таъсири ин кувваҳо мебошад. Деформатсияи бокимонда деформатсияи сайлоний (*пластическая деформация*) ном дорад.

Муртӣ (*хрупкость*) - хусусияти зери фишори беруна бе деформатсияи ҷандирию сайлонии назаррас (без видимых упруго-пластических деформаций) вайроншавии чинсқои күхй мебошад. Ин хусусият барьакси қобиляти ҷандирий-сайлонии чинсқои күхй буда, муқовимати заифи онҳоро нисбат ба фишори зарбазани нишон медиҳад.

Зоҳиршавии ин ё он хусусияти чинсқои күхй, асосан аз шароиту суръати таъсири фишори берунӣ вобастагӣ дорад. Аксари чинсқои күхии маҳкам (крепкие) дар шароити фишори пастсуръат ҳамчун маводи ҷандир муқовимат дошта бошанд ҳам, лекин ҳангоми зарбаи бошиддат порча - порча мешаванд, ки ин аломати муртии онҳо мебошад. Ҳангоми дар муддати дароз ба чинсқои күхй фишор овардан, дар онҳо деформатсияи бокимонда (*остаточные*) пайдо мегардад, ки ин аломати сайлонии (*пластичности*) онҳо мебошад. Ҳамин тавр, хусусиятҳои механикии чинсқои күхй - ҷандирий, сайлонӣ ва муртӣ бо ҳамдигар алокамандии нисбӣ доранд.

Арзёбии ин хосиятҳо бо коэффициенти сайлоний (муртӣ) - κ_c ифода мешавад:

$$\kappa_c = A_y/A_n$$

дар ин чо

A_y - андозаи кори умумии деформатсия то вайроншавӣ;

A_n - андозаи кори деформатсияи ҷандирий.

Вайроншавин мүртни чинсдон күхй бе назардошти куввахон деформатсионий бо $k_e=1$ арзёбий карда мешавад. Агар хоснити сайлонии онҳо ба эътибор гирифта шавад, коэффициенти $k_e > 1$ қабул мегардад.

Сахтӣ (твёрдость) – муковимати чинсдон күхй ба воридшавин механикни чисми дигар (асбоб, олот) буда, аз соҳти доҳилли онҳо вобастагӣ дорад. Ин ҳусусиятро, барои чинсдон күхии таркиби мураккаб дошта, ҳамчун саҳти и агрегатӣ ном мебаранд. Усулҳои муайянкунни сахтӣ гуногунанд: муайянкунни сахтӣ дар раванди буридан (резание), ҳарошидан (чадвали Моос), соишхӯрӣ, аз андозаи баландии ҷаҳниши саккоча (асбоби Шор – сахтии динамикӣ) ва ғ. Аз нуктаи назари таҳкики муковимати чинси күхӣ, ҳангоми вайронкунни механикӣ, муайянкунни саҳтии он бо усули доҳилкунни сикка (*штамп*) зери фишор ба мақсад мувоғифик ва амалан тасдиқшуда мебошад. Сикка ин силниидри майдан аз омехтаи металҳо – ҳӯлаи саҳт (*твёрдый сплав*) омодашуда буда, масоҳати доирааш ба $0,5\text{--}3,0 \text{ mm}^2$ баробар аст. Саҳтӣ (p) ҳамчун воҳиди фишор ҳангоми шикасти чинси күхӣ дар зери сикка (пайдоиши чукурек – *образование лунки выколы*) муайян карда мешавад.

$$p=F/s, \text{ кг}/\text{мм}^2$$

дар ин чо

F – фишор дар ҳолати шикасти чинси күхӣ, кг

s – масоҳати доираи сикка, мм^2

Санчиши саҳтии чинсдон күхӣ дар сатҳи сайқалдодашуда (усули Шрейнер Л.А.) ва ё дар сатҳи табиини онҳо (усули Барон Л.И.) гузаронида мешавад. Дар ҳолати аввал саҳтии чинси күхиро

саҳтии агрегатӣ ва ё сиккавӣ (p_c) ва дар ҳолати дуюм бошад, саҳтии вაслӣ (контактная – p_s) меноманд. Таносуби ин ду намуди саҳти ба $p_s \approx 0,75 p_c$ баробар аст.

Абразивӣ (абразивность) – хусусияти фарсудакунии (кундуқий, ҳӯрдақуй) чинҳои кӯҳӣ тегҳои асбобу дастгоҳҳоро ҳангоми амалиёти корӣ (пармакуни рахнаку пармачоҳ, боркуй ва ҳамлу накли чинҳои порашуда) дар натиҷаи соиши саҳти мебошад. Хосияти мазкури чинҳои кӯҳиро хосияти абразивӣ меноманд. Зикр бояд намуд, ки хосиятҳои маҳкамизо мустаҳкамӣ ва абразивии чинҳои кӯҳӣ ба ҳамдигар алоқамандӣ доранд. Лекин хосияти абразивӣ бештар аз структураю текстура ва саҳтии донаҷаҳои таркибдиҳандай чинҳои кӯҳӣ вобаста аст. Чинҳои кӯҳие, ки аз донаҷаҳои саҳт таркиб ёфтаанду сementашон (сементированность) заиф аст (масалан, регсанг), иномустаҳкам буда дорои хосияти баланди абразивӣ мебошанд.

Часпакӣ (вязкость) ин муковимати чинси кӯҳӣ ба таъсири қувваҳое мебошад, ки барои ҷудоқунии қисми он аз анбӯҳ (массив) ҳарҷ мегарданд. Часпакии чинҳои кӯҳии таркибу соҳтори оддӣ дошта, дар самтҳои гуногун якхела мебошад. Часпакии баландтарин ба чинҳои кӯҳии таркибан якчинсан майдадона, ки мустаҳкам сement шудаанд (прочно сементированные), хос аст.

Пораshawӣ (разрыхляемость) – хусусияти афузудани ҳаҷми чинси кӯҳӣ дар ҳолати вайроншуда (порашуда) нисбат ба ҳаҷми он дар ҳолати ҳобиши табии (дар анбӯҳ). Ин хосият бо коэффициенти порашавӣ – κ_p инфода карда мешавад.

$$\kappa_p = V_a/V_r > 1$$

дар ин чо

V_a – хачми чинской порашуда, м³

V_t – хачми ин чинсдо дар ҳолати хобиши табий, м³

Коэффициенти k_a ҳама вақт аз 1 зиёд буда, аз усули вайронкунӣ ва мустаҳкамию дараҷаи майдашавии чинской кӯҳӣ вобастагӣ дорад. Дар ҷадвали 2.6 коэффициенти порашавии базъе аз чинской кӯҳӣ ва дар ҷадвали 2.7 вобастагии ин коэффициент аз дараҷаи маҳкамии онҳо дарҷ гардидаанд.

Коэффициенти k_a -ро ҳангоми ҳисоб кардани хачми корҳои боркунӣ ва ҳамлу накли чинской кӯҳии дар ҷараёни нақбқанӣ вайроншуда, истифода мебаранд.

Устуворӣ (устойчивость) – устувор будани (форӯ нарафтани) чинской кӯҳии анбӯҳ дар ҳолати сунъии падидагардӣ. Ин ҳусусият дар имконияти устувории паҳлӯдевори (уступы) карйерҳо ва деворҳои нақбҳои зеризаминӣ ва сатҳизаминӣ мушоҳида карда мешавад.

Чадвази 2.6

Коэффициенти порашавии чинской кӯҳӣ

Чинсӣ кӯҳӣ	Коэффициенти порашавӣ, k_a
Рег ва гравий	1,10 – 1,20
Заминии таҷрӯғдор	1,10 – 1,15
Чинской гилӣ	1,15 – 1,20
Заминии майдо сангдор	1,40 – 1,45
Оҳаксант ва ресансанг	1,25 – 1,50
Чинской варзакасангӣ	1,50 – 2,50
Чинской шахсанг	1,80 – 2,50


Чадвали 2.7

Вобастагин порашавин чинсхон күхй аз дарачан маҳкамин онхо

Дарачан маҳкамин ч.к.	Коэффициент порашавий, k_e
I - V	1,25
VI - XII	1,50
XIII - XX	1,75

Эзоҳ: Матъумонд дар барии даррагин чинсҳон кўйд дар ёз-и боба мазкур.

Кунче (а), ки то андозаи калонтаринаш устувории пахлӯлевори карьер ва ё деворҳои хандаку траншеяҳоро таъмин мекунад, кунчи нишебин табии (угол естественного откоса) номида мешавад (расми 2.1).



Расми 2.1. Кунҷҳон нишебин табии ва пахлӯлевор: а- кунҷи нишебин табии чинсҳон кўхни амбӯҳ; β - кунҷи нишебин девори хандак;

Андозаҳои кунҷи нишебин табии (а) барье аз чинсҳон кўхй дар ҷадвали 2.8 оварда шудаанд.

Чадвали 2.8

Андозаҳои кунҷи нишебин табий - а

Чинси кўхӣ	α, град	Чинси кўхӣ	α, град
Гили тар	15-20	Оҳаксанги нарм	60-70
Реги ҳушк	25	Оҳаксанги зич	80-85
Гили ҳушк	30	Регсанг	80
Реги тар	35	Гранит	80-90
Гилҳок	40		

Обгузароний (*водопроницаемость*) - имконияти гузариши об аз анбӯхи чинси кӯҳист. Ии хусусият асосан аз андозаю холати ковокихо ва таркишнокии чинсҳои кӯҳӣ вобастагӣ дорад.

Обнигоҳдорӣ (*водоносность*) - кобилияти микдори муайянӣ обро дар ҳуд нигоҳ дошта тавонистани анбӯхи чинси кӯҳӣ мебошад. Яъне, мавҷуд будани обҳои зеризамиӣ дар ковокию таркишҳои чинсҳои кӯҳии анбӯҳро ташкилдиҳанд.

Газгузароний (*газопроницаемость*) гуфта кобилияти газгузаронандагӣ доштани чинсҳои кӯҳиро тавассути ковокию таркишҳояшон меноманд.

Газнигоҳдорӣ (*газоносность*) ин мавҷуд будани газҳо дар анбӯхи чинсҳои кӯҳӣ мебошад. Ҳангоми корҳои кӯҳканиӣ, дар вакти вайронкунии анбӯхи чинси кӯҳӣ, газҳои ҷамъшуда (метан, гази карбои) ҳориҷ мешаванд.

§4. Хусусиятҳои кӯҳӣ-технологии чинсҳои кӯҳӣ

Технологияи вайронкунии чинсҳои кӯҳӣ гуногуни мебошад: бо истифода аз машину дастгоҳҳои заминканиӣ (*землеройные машины – экскаваторы и др.*), машинҳои нақбканиӣ (*проходческие машины*), дастгоҳҳои пармакунии (бо усуљҳои гуногуни) раҳнаку пармачоҳҳо, поракунии чинсҳо бо воситай таркиш ва г. Даҳсолаҳои охир таҳқиқотҳо ва корҳои амалӣ дар соҳаи поракунии чинсҳои кӯҳӣ бо усуљҳои барқӣ-физикӣ, ҳароратӣ (*термический метод*) иҷро шуда истодаанд. Лекин онҳо дар истехсолот васеъ истифода нашуудаанд. Ҳангоми иҷрои равандҳои технологиӣ дар боло номбаршуда, муковимати муайянӣ чинсҳои кӯҳӣ мушоҳида мегардад. Ии муковиматро ҳусусияти кӯҳӣ-технологии (*горнотехнологические*) чинсҳои кӯҳӣ меноманд. Маълумот дар бораи бальҷе

аз онҳо, ки дар технологияи корҳои иқтишоғӣ истифода мешаванд, дар поён оварда шудааст.

Пармашавӣ (*буримостъ*) – андозаи ҳарҷи вакт (дакика) барои парма намудани 1 m тӯлонии раҳнак (*шлур*) ва ё пармачоҳ дар шароити меъёрии мукарраршуда мебошад. Ченаки ин нишондиҳанда – $\text{дак.}/\text{м.тӯл.}$. Пармашавӣ ҳангоми бамеъёрдарории корҳои кӯҳӣ (*установление норм выработки при производстве горных работ*), муайянкунини бузургииҳои технологии онҳо ва гайра истифода мешавад. Таснифи муосири чинҳои кӯҳӣ, ки дар истехсолот истифода мешавад, дар асоси пармашавӣ мураттаб гаштааст.

Таркишиноӣ (*взрываемость*) – муковимати чинҳои кӯҳӣ ба вайроншавӣ зери таъсири таркиши маводи тарканда (МТ), дар шароити муайянни мукарраршуда. Андозаи ин хосият бо микдори ҳарҷшудаи маводи тарканда (κ_r) барои вайрон кардани 1 m^3 чинҳои кӯҳӣ ифода карда мешавад.

Маҷкамӣ (*крепость*) – муковимати чинҳои кӯҳӣ ба вайроншавӣ зери таъсири кувваҳои берунӣ. Маҷкамӣ – мукобилияти умумии чинҳои кӯҳӣ вобаста ба таъсири гуногун ҳангоми гузаронидани корҳои кӯҳӣ мебошад. Ин хосият дар таҳникотҳои назариявии амалии корҳои кӯҳканӣ ва тартиб додани таснифи умумии чинҳои кӯҳӣ истифода мешавад, ки ин маълумотҳо дар бобҳои мизбаъда оварда шудаанд.

§5. Таснифи чинҳои кӯҳӣ

Таснифи (*классификация* - калимаи лотинии *classic-* катор, дараҷа, гурӯҳ) чинҳои кӯҳӣ – таксимоти чинҳои кӯҳӣ ба синҳо, гурӯҳҳо, навъҳо ва г. аз рӯйи як ва ё якчанд ҳусусияту аломатҳои

асосии ба ҳам монанди онҳо, мебошад. Таснифи чинсхон кӯҳӣ омӯзиши онҳоро осон менамояд. Бахри ичрои ин амал инсоният ҳанӯз аз давраҳои қадим кӯшиш намудааст. То имрӯз тезъоди зиёди таснифи чинсхон кӯҳӣ пешниҳод шудааст, ки ба ин ё он хусусияту аломатҳон муҳими онҳо асос ёфта, ба мақсади муайян хизмат менамоянд. Кудли таснифоти дар ҷараёни таълим ва амалияи корҳои геологӣ-интилофии саноати кӯҳкорӣ истифода мешударо ба се ғурӯҳи қалон муттаҳид намуда, ба ҳонандагӣ пешниҳод менамоем.

1. Таснифи чинсхон кӯҳӣ аз рӯйи аломатҳои зоҳирӣ (по внешним признакам).

2. Таснифи чинсхон кӯҳӣ аз рӯйи хусусиятҳои физикии механикӣ ва маҳкамии нисбӣ (относительной крепости).

3. Таснифи чинсхон кӯҳӣ аз рӯйи самаранокии равандҳои технологӣ.

Таснифоти чинсхон кӯҳӣ аз рӯйи аломатҳои зоҳирӣ. Ин ғурӯҳи таснифоти ҳарактери баёни дошта дар асоси баҳодиҳии субъективонаи аломуати хусусиятҳон чинсхон кӯҳӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми гузаронидани ин таснифҳо, аломуатҳон чинсхон кӯҳӣ босиран муайян карда мешавад ва дар асоси ин аломуатҳо онҳоро ба синфҳо, ғурӯҳҳо, ҷараваҳо ва г. ҷудо менамоянд. Ин гуна таснифҳо дар вакти ичрои корҳои аксбардории геологӣ ва ҷустуҷӯи қанданиҳои ғоиданок барои шинносӣ бо вазъи геологии майдони омӯхташаванд, истифода мешаванд. Таснифи чинсхон кӯҳӣ, ки аз ҷониби проф. Вернер пешниҳод шудааст, ба ин ғурӯҳ ҷааллук дорад. Тибки ин тасниф тамоми чинсхон кӯҳӣ ба 5 ҷараваҳа (категория) таксим мешаванд:

1. Чинсхон реза (хока - сырье) (рег, торф ва г.) - донаҷаҳои (частицы) чинсхон мазкур бо ҳамдигар пайвастагӣ надоранд ё суст пайванданд.

2. Чинсҳои сайлон (гил, зардхок, бур ва г.) - доначаҳои таркибидиҳандан ин ҷинсҳо пайвандӣ доранд, лекин асбоби (инструмент) ба онҳо таъсирирасонанда ба бадани онҳо бо осонӣ мегӯтад. Ин намуди ҷинсҳо ба зудӣ аз анбӯҳашон чудо мегарданд.

3. Чинсҳои порашаванд (ломкие) (ангишт, варакасангҳо, мергел ва гайра) - ҷинсҳое, ки саҳтии нисбӣ дошта бо осонӣ пора мешаванд ва аз анбӯҳи худ ба зудӣ чудо мегарданд.

4. Чинсҳои маҳкам (крепкие) (гранит, оҳаксанг ва г.) - ҷинсҳое, ки саҳтии нисбатан баланд дошта дорон ҳусусияти часпакӣ (вязкость) мебошанд.

5. Чинсҳои ниҳоят маҳкам (весьма крепкие) (квартситҳо, диабазҳо, порфирҳо ва г.) - ҷинсҳое, ки ба гӯтидани асбобҳои (инструментҳои) аз берун таъсирирасонанда ва ба ҷудошавӣ аз анбӯҳ мукобилияти ниҳоят зиёд нишон медиҳанд.

Таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи ҳусусиятҳои физикӣ-механикӣ ва маҳкамии нисбӣ. Гурӯҳи мазкур тезъоди зиёди таснифи ҷинсҳои кӯҳиро дар бар гирифта, ба ҳусусияти муайянни онҳо асос ёфтаанд. Аз ҷумла, таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи саҳтӣ, мустаҳкамӣ, абразивӣ, сертарқишиӣ ва ҳ.к. Далелҳои барои тартибидии ин таснифҳо истифодашаванда то як андоза дақиқ буда, бо усулҳои сангчидашуда ба меъёр даровардашудан лабораторӣ, муайян карда мешаванд. Ин гурӯҳи тасниф ҳангоми балоҳагирии асбобу таҷхизот ва машиниҳои кӯҳканий, ҳисобу китоб намудани андозаҳои ҷараёни кӯҳӣ-технологӣ ва г. истифода мешавад. Ба ин гурӯҳ, таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи маҳкамии нисбиашон низ доҳил мешавад. Таснифи мукаммали ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи маҳкамиашон соли 1925 аз тарафи М.М. Протодяконов пешниҳод шуда буд (ҷалвали 2.9). Ин аввалин таснифи аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда ба

хисоб рафта, дар таҳқиқотҳои илмию амалии саноати кӯҳкорӣ ва корҳои геологӣ-иктишоғӣ истифодаи вазеъ ёфтааст. Тибки ин тасниф тамоми чинҳои кӯҳӣ ба 10 дарача (категория) ҷудо карда мешаванд. Ин дарачабандӣ аз рӯйи *коэффициенти маҳкамӣ*, ки бо ҳарфи *f* ифода ёфтааст, гузаронида шудааст. Ба ҳар як чинси кӯҳӣ коэффициенти *f*-и муайян ҳос аст. Ба қидаи М.М. Протодиконов, ҳар як воҳиди (единица) коэффициенти маҳкамӣ ин андозаи муайяни муқобилияти чинси кӯҳӣ ба вайроншавӣ (новобаста аз усули таъсиррасонӣ) ё ин ки истихроҷ мебошад. Барои муайян намудани ин коэффициент истифодаи якҷои якчанд усулҳои кӯҳӣ-технологӣ (суръати нақбаниӣ, пармакунӣ, сарғи маводи тарканд ва ҳ.к.) пешниҳод шуда буд. Лекин дар натиҷаи тараккиёти илму техника бисёри ин усулҳо эътибори худро гум карданд. Дар замони мусоир барои тақрибан муайян намудани коэффициенти маҳкамӣ - *f* усули ягона истифода бурда мешавад. Усули мазкур ба ҳадди мустаҳкамӣ (предел прочности) ҳангоми фишурдан асос ёфтааст. Ҳамчун воҳиди коэффициенти *f*, 1/100 ҳиссаи ҳадди мустаҳкамӣ қабул шудааст. Яъне,

$$f = \frac{\sigma_{\text{фнн}}}{100}$$

дар ин чо

$\sigma_{\text{фнн}}$ - муқобилияти муважкатӣ ё ҳадди мустаҳкамии чинси кӯҳӣ, $\text{кг}/\text{см}^2$.

Коэффициенти *f* - нишондиҳандан мавҳум (*отделочный*), гайриандозавӣ (*вне размерности*) аст.

М.М. Протодиконов ҳадди пасттарини коэффициенти *f* -ро ($f = 0,3$) барои чинҳои кӯҳии ҳолати лойиблошта (плытунъ, болотистый грунт) ва ҳадди баландтарини онро ($f=20$) барои чинҳои

Таснифи чинхон күхий аз рүйн махсай (Протоильков М.М.)

Чинхи күрэ

Гурх	Дархан махсай	Чинхи күрэ	Коёр-ти макчын?
I	Дорж-Имаджим	Калархийн багасгын яланхилэгийн салт. Тийн чийзээг Цэвэрхийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Тийн чийзээг	20
II	Нийгэлтэй хөгжлийн	Хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Хөгжлийн яланхилэгийн системийн тайлбар, инфографик	15
III	Махсай	Хөгжлийн чийзийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Хөгжлийн яланхилэгийн системийн тайлбар, инфографик	10
IIIа	← ← [жанчийн]	Онлайн-хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Хөгжлийн яланхилэгийн системийн тайлбар, инфографик	8
IV	Нийгэлтэй махсай	Ресурсийн судалжлын чийзийн салт. Ресурсийн судалжлын чийзийн салт. Ресурсийн судалжлын кооперацийн	6
Va	← [жанчийн]	Бийжиний хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Ресурсийн судалжлын кооперацийн	5
V	Мадал	Бийжиний хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Ресурсийн судалжлын кооперацийн	4
Va	← [жанчийн]	Бийжиний хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Ресурсийн судалжлын кооперацийн	3
VI	Нийгэлтэй нийре	Бийжиний хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Бийжиний хөгжлийн яланхилэгийн кооперацийн	2
Va	← [жанчийн]	Залуулжийн шаталтууд, харжийн чийзийн чийзийн, залуулжийн чийзийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Газарийн сангарчилсан хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт.	1,5
VII	← [жанчийн]	Газарийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт. Газарийн яланхилэгийн яланхилэгийн хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт.	1,0
VIII	Хөгжлийн	Залуулжийн шаталтууд, газарийн яланхилэгийн яланхилэгийн яланхилэгийн хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт.	0,6
IX	Почигийн эрхийн [жанчийн]	Ресурсийн системийн тайлбар, газарийн яланхилэгийн яланхилэгийн яланхилэгийн хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт.	0,6
X	Эдийн засаг	Хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн яланхилэгийн яланхилэгийн хөгжлийн яланхилэгийн яланхилэгийн салт.	0,5
			0,3

дараачаи баланди мустаҳкамй дошта (базальт, кварцит), мукаррар намуд. Лекин дар амал муайян шудааст, ки баъзе аз чинсҳои кӯҳӣ ҳадди мустаҳкамии инҳоят баланд ($\sigma_{\text{фак}} \geq 2000 \text{ кг/см}^2$) дошта, кимати коэффициенти f барои онҳо аз 20 хеле зиёд аст. Проф. Л.И. Барон ин масъаларо маҳсус омӯхта тарзи мукаммал намудани ҳисоби коэффициенти f -ро пешниҳод намуд:

$$f_0 = \frac{\sigma_{\text{фак}}}{300} + \sqrt{\frac{\sigma_{\text{фак}}}{30}}$$

Коэффициенти маҳкамй - f ҳангоми баҳисобгирии мухандисӣ, бештар барои муайян кардани ҳаҷми корҳои пармакунию таркиши, ҳолати анбӯҳи чинси кӯҳӣ, фишори кӯҳӣ ва гайра васеъ истифода бурда мешавад.

Таснифи чинсҳои кӯҳӣ аз рӯи самараёнкӣ равандҳои технологӣ. Гурӯҳи мазкур таснифҳоеро муттаҳид месозад, ки ҳангоми мураттаб намудани онҳо муқобилияти чинсҳои кӯҳӣ ба вайроншавӣ дар равандҳои технологӣ, ба асос гирифта шудааст. Ин таснифҳо, таснифҳои корӣ буда, ҳангоми меъёртазмакунини (нормирование) равандҳои истехсолӣ ва ҳучҷатгузории лоиҳавию ҳарҷномавӣ истифода мешаванд.

Ҳангоми ковиши нақҳои иктишофӣ таснифи маҳсуси истехсолӣ, ки «Таснифи умумии чинсҳои кӯҳӣ аз рӯи пармашавӣ (Единая классификация горных пород по буримости (ЕНВ))» ном дорад, истифода мешавад. Ин тасниф тибқи ҷадвали «Меъри ягонаи коркард - МЯК (Единые нормы выработки (ЕНВ))» мураттаб шудааст. Таснифи мазкур ба самараёнкӣ раванди технологӣ-пармашавӣ, яъне сарғи вақт (ба ҳисоби дақиқа)

барои пармакунии 1м тӯлонии раҳназ - дақ/м тӯр., асос ёфтааст. Барои муайян кардани дараҷаи (категорияи) ҷинси кӯҳӣ тибқи ин тасниф, мо бояд пармакунии таҷрибавиро дар шароити мукарраршуда (*стандартные условия*) анҷом дихем. Зери мағжуми шароити мукарраршуда шаронти зерин дар назар дошта мешавад: мавҷудияти дастгохи муайянни пармакунӣ, таъмин намудани фишори муайянни ҳавони фишурдашуда ва коронкан қутри муайян, истифодабарии об ҳангоми пармакунӣ. Дар ҷадвали 2.10 таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи ҳолати пармашавиашон оварда шудааст.

Ҷадвали 2.10

Таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯйи пармашавӣ

Дараҷаи ҷинсӣ кӯҳӣ	Сарғи вакт барои пармакунии 1м раҳназ, дақ.	Бештарин	Ба хисоби миёна
VI	0,98	1,3	1,14
VII	1,4	1,6	1,5
VIII	1,7	2,1	1,9
IX	2,2	2,7	2,45
X	2,8	3,2	3,0
XI	3,3	4,2	3,75
XII	4,3	5,0	4,65
XIII	5,1	6,4	5,75
XIV	6,5	7,4	6,95
XV	7,5	9,3	8,4
XVI	9,4	10,6	10,0
XVII	10,7	13,3	12,0
XVIII	13,4	15,2	14,3
XIX	15,3	18,7	17,0
XX	18,8	23,2	21,0

Мувоғики ин тасниф тамоми ҷинсҳои кӯҳӣ ба 20 дараҷа (*категория*) таҳсим карда шудаанд. Ин дараҷаҳо дар асоси пармашавии ҷинсҳои кӯҳӣ муайян шудаанд. Масалан, ба дараҷаи I-ум ҷинсҳои

пошхүрда ва лойоб (лымбучие), ба дараачаи Х-ум чинсхон күхий бо пармашадии 3 дақ./м түл. ва ба дараачаи ХХ-ум бошад, чинсхон күхий нихоят маҳкам бо пармашавии ~ 21 дақ./м түл. дохил шудаанд.

Мазмунни дараачабандии мазкур чунин аст: чинсхон күхий дараачаи то V, дар холати на он қадар зиёд будани хачми кор, бо ёрии олотдои (инструментдои) дастӣ (бел, мисрон (лом), зогнул ё метин (кайса) ва г.) коркард мешаванд. Агар хачми зиёди корхон күхканий ичро гардад, аз экскаваторҳо, булдозерҳо ва скреперҳо истифода мебаранд. Коркарди чинсхон яхкарда ва ё дараачаи маҳкамиашон нисбатан баланд, пас аз пора намудани (рыхление) онҳо, бо мошинҳон номбаршууда гузаронила мешавад. Поракунни чинсхон күхий бо усули таркишӣ ва ё бо усули механикӣ, бо истифода аз мошинҳон поракунни ҳудгард (передвижные механические рыхлители) гузаронила мешавад. Инчунин, дар ичрои ин амал путки күхканий (отбойный молоток), мотобур ва г. низ истифода мешаванд. Коркарди чинсхон күхии дараачаи IV-IX (баъзан то XII) бо истифодани усули таркишӣ, бо пармакуни рахнакдо (штуры) бо воситани электросверло ва ё пневмосверлоҳо гузаронила мешавал. Вайронкунни чинсхон күхии дараачаи X (XII) - XX-ро низ бо ҳамин усул амалӣ менамоянд, лекин дар ин ҳолат рахнакпармакунӣ ба воситани дастгоҳҳои зарбавӣ-тобхӯранда (ударно-поворотный) ба ичро расонида мешавад.

Ба гайр аз таснифи умумии чинсхон күхий аз рӯи пармашавӣ, дар амал таснифдои дигтар низ истифода мешаванд, ки онҳо ба равандҳои технологии гуногун асос ёфтаанд. Аз ҷумла, таснифи 10 дараачагии (I-X) чинсхон күхий дар замини

каандашавин (*отбойность*) ондо хангоми коркард бо путки күхкани; таснифи б дараачагй (I-VI) аз рүйи холати **истихрочшавин** (*добываемость, мин/м³*) чинсдои күхй дар вақти коркард намудан бо экскаватордо ва г.

Инчунин, дар кордои күхй ва геологий-иктишофӣ мафҳумҳон умумӣ, ки ҳолати маҳкамин гурӯҳи муайянни чинсдои күхиро ифода менамоянд, истифода мешаванд. Тибқи таснифи умумии чинсдои күхй аз рүйи пармашавӣ, онҳо чунин дараҷабандӣ гардидаанд:

- чинсдои күхии нарм - дараҷаи I - V;
- чинсдои күхии маҳкамиашон миёна - дараҷаи VI - XI;
- чинсдои күхии маҳкам - дараҷаи XII - XVI;
- чинсдои күхии ниҳоят маҳкам - дараҷаи XVII - XX.


Дар хотима бояд зикр намуд, ки шароитҳои ташаккулёбандай ҳолати физикии чинсдои күхй ниҳоят мухталиф буда, ҳар як ҳусусияти муайянни онҳо то ҷанд гандоза нисбанд. Дар наъвати ҳуд. таснифҳои дар боло овардашуда низ, характеристи нисбӣ доранд. Таснифи алоҳида ва ё усули ҷудогонии таҷриబавӣ, тамоми гуногунияти ин шароитҳоро дар бар гирифтта наметавонад. Масалан, вобастагии дутарафаи коэффициенти маҳкамии чинсдои күхй - f ва дараҷабандии онҳоро аз рүйи таснифи умумии пармашавӣ лида мебароем. Ин вобастагии дутарафа ба таври графикӣ дар расми 2.2 нишон дода шудааст. Мувофики ин график, масалан, ба чинсдои күхии дорон коэффициенти $f = 12$, дараҷаи пармашавин XIV-XVI рост меояд ва ба чинсдои күхие, ки дараҷаи XV-уми пармашавиро доранд, коэффициентҳои $f = 10-14$, мувофик аст.

Мувофикати ракамии хисоби миёнаи ин нишонидихандао дар чадвали 2.11 оварда шудааст.

Чадвали 2.11

Мувофикати дараҷабандии ҷинсхон кӯҳӣ аз рӯйи МЯК (ЕНВ) бо коэффицисенти маҳкамии (f) онҳо

Дараҷа	Коэф-ти f						
I	0.3	VI	1.6	XI	5-6	XVI	13-15
II	0.5	VII	2	XII	6-7	XVII	16-17
III	0.6	VIII	2.3	XIII	8-9	XVIII	17-18
IV	0.8-1	IX	3-4	XIV	9-10	XIX	18-19
V	1.5	X	4	XV	11-12	XX	20



Расм 2.2. Вобастагии дучонибон коэффицисенти f ва дараҷабандии ҷинсхон кӯҳӣ

Боби III. НАҚБХОИ КҮҲӢ (КҮҲӢ-ИКТИШОФӢ)

§1. МАЪЛУМОТИ УМУМИЙ

Нақби күҳӣ – холигие (фазое, ковокие), ки дар натиҷаи кӯхкорӣ, дар қаъри замин (анбӯхи ҷинсҳои күҳӣ) ба вучуд меояд.

Кӯхкорӣ – маҷмӯи корхое (равандҳои технологие), ки барои ҷудоқунин (вайронқунин) ҷинсҳои күҳӣ аз аибӯҳ ва дурқунин онҳо аз ҷои кор, равона шудаанд.

Нақбҳон күҳӣ, вобаста аз таъинот ва мақсади истиғодабарӣ, гуногуншаклу гуногунаидоза мешаванд. Дарозии онҳо то якчанд километр тӯл қашда, бурриши кӯндалангизашон (*поперечное сечение*) то 100 m^2 ва аз ин ҳам зиёд шуданаш мумкин аст. Мӯҳлати истиғодабарии нақбҳон күҳӣ аз моҳдо то даҳсолаҳоро дар бар мегирад.

Нақбҳон күҳии дар давраи соҳтмон ва фаъолияти истиҳроҷии муассисаҳои күҳӣ (*шахта, рудник*) қандашаванда, аз рӯйи таъиноташон ба нақбҳон күҳии асосӣ (*канитальные*), омодаӣ (*подготовительные*) ва маъданканий (*очистные*) ҷудо мешаванд.

Нақбҳон күҳии асосӣ (*канитальные*) - нақбҳое, ки ҷисмҳои маъданӣ ва ё қабатҳон маъдандори коиро мекушоянд, инчунин ҳаракати нақлиёти зеризаминиро таъмин месозанд. Нақбҳон мазкур иншооти зеризамини мустаҳкам буда, бо таҷхизоти күҳии доимӣ ва нақлиётӣ (*рельсовые, конвейерные*) мӯчаҳҳазанд. Онҳо солҳои тӯлонӣ (50-100 сол) то анҷомёбии корҳои истиҳроҷӣ истиғода мешаванд. Ба нақбҳон күҳии асосӣ доҳил мешаванд: стволи шахта, майдонҷаи наздистволӣ, квершлаг, штреки асосӣ-нақлиётӣ, камераҳо (насосӣ ва г.).

Нақбхон күхнин омодавӣ (подготовительные) - нақбхое, ки майдони шахтаро (шахтное поле) ба қытъаҳо (участки) тақсим намуда, онҳоро барои истихроҷ омода мекунанд. Ин нақбҳо (штрек, бремсберг, уклон ва г.) дар ҳудуди қытъаи муайян фаъолияти системаҳои нақлийӣ, ҳавогузаронӣ ва корҳои кӯҳкании дигарро таъмин менамоянд.

Нақбхон күхнин маъданканий (очистные) - нақбхое, ки дар онҳо бевосита маъдан қанда мешавад. Ин раванди кӯҳканиро бо мағҳуми умумии истихроҷ ифода мекунанд.

Майдонни шахта (шахтное или карьерное поле) ин қисме аз майдони умумии ки буда, барои коркард ба муассисаи алоҳидай кӯҳкорӣ (шахта, рудник, карьер) вобаста карда шудааст. Масоҳати он метавонад то $15\text{--}20 \text{ км}^2$ -ро ташкил дихад.

Нақбхон кӯҳие, ки дар иҷрои корҳои геологӣ-иктишоғӣ истифода мешаванд, аз рӯйи соҳт, андоза ва усулу таҷхизоти дар ҷаҳаҷни нақбканий истифодашаванд аз нақбхон саноати кӯҳкорӣ фарқ мекунанд. Онҳо оддитару хурдмиқёсанд. Аз ҳамин сабаб нақбҳои кӯхии дар корҳои геологӣ-иктишоғӣ истифодашавандларо **нақбҳои кӯҳӣ-иктишоғӣ** меноманд.


Дар давраҳои гуногуни корҳои геологӣ-иктишоғӣ усулоҳои муайянни иктишофиро истифода мебаранд: геофизикӣ, пармакунии пармачоҳдо, нақбканӣ ва г. Ҳангоми гузаронидани иктишофи аввалия (предварительная) ва тафсилии (детальная) конҳои қанданиҳои фонданок, нақбҳои кӯҳиро дар якчоягӣ бо пармачоҳдо васеъ истифода мебаранд. Гарчанде ковиши нақбҳои кӯҳӣ-иктишоғӣ ҳароҷоти зиёдро талаб менамояд, онҳо дар омӯзиши конҳои қанданиҳои фонданок нақши асоссиро мебозанд. Зоро, нақбҳои кӯҳӣ барои омӯзиши пурраю дақики ҷисмҳои маъданӣ, чинҳои гунҷонишӣ ва иҷрои

амалнётхон намунаагүй шароити мусонд фарохам месозанд. Инчунин, ондо ба мо имконият медиханд, ки мълумоти дақику бозътимодро доир ба шароити күйю геологии хобиши чисмҳои мълданий ба даст оварда, сифати баланди кордои балоихагирин муассисаҳои кӯхиро таъмин намоем.

Вобаста аз шароити чойгиришавӣ, нақбҳои кӯхӣ-иктишофии сатҳизамиинӣ ва зеризамииниро фарқ меқунанд.

Нақбҳон сатҳизамиинӣ (кушод) – нақбҳос, ки дар сатҳи замин қанда шуда бурриши кӯндаланги (поперечное сечение) онҳо тарҳи (контур) пайваста бударо дорад (расми 3.1, а).

Нақбҳон зеризамиинӣ - дар зери замин, дар доҳиди анбӯҳи ҷинсҳои кӯхӣ қанда шуда, бурриши кӯндаланги онҳо тарҳи пайваста дорад (расми 3.1, б).



Расми 3.1. Тасвиғи нақбҳон сатҳизамиинӣ ва зеризамиинӣ

Элементҳои нақби кӯҳӣ (кӯхӣ-иктишофӣ) зеризамиинӣ дар расми 3.2 тасвир ёфтаанд.

Даҳана (устые) - ҷои оғози амалнёти нақбҳонӣ.


Кови шгоҳ (забой) ии коргоҳ (майдонча) дар сатҳи анбӯҳи ҷинсҳои кӯхӣ ва ё ҷисми мълданий буда, дар он поракунини ҷинсҳои кӯхӣ ва мълданӣ

Гузаронида мешавад ва дар натиҷа ба самти хати түлкашии нақб ковишигҳо пеш меравад.

Сакф (кровля) - сатҳи болони (*потолок*) нақб.

Тахсатҳ (подошва) - сатҳи поёни нақб.

Деворҳои пашлӯй (боковые стенки) - тарафҳои чапу рости нақб.



Расми 3.2. Элементҳои намби зеризаминӣ: 1- даҳана; 2- сакф; 3- тахсатҳ; 4- ковишигҳо; 5- деворҳои пашлӯй

§2. Накбҳои кӯҳӣ-иктишофии сатҳизаминӣ


Ба ин гуна накбҳо доҳил мешаванд: копуш (закопушка), расчистка, хандак (*канава*), траншеяи иктишофӣ ва карӣер (расми 3.3).

Копуш ё ин ки закопушка - чукурии (магоки) то 0,5 м, ки бо максади намунагирий ва ё кушодани чинҳои аслӣ (*коренные породы*) қанда мешавад.

Расчистка - майдончае (масоҳаташ $5\text{--}10\text{m}^2$), ки бо максади кушодани чинҳои аслӣ, аз гилҳоҳои сатҳизаминӣ тоза карда шудааст. Аксари ин корҳо дар соҳили кӯлҳо, дарёҳо ва дигар маҳзани об, барои омӯзиши лояи чинҳои кӯҳӣ гузаронида мешаванд. Чунин карӣери хурландозаи дар доманаи кӯҳ қандашударо разнос (*снос*) меноманд.

Хандак (*канава*) - накби бурриши кӯндалангигааш трапеция ё росткунҷашакл буда,

андозаҳон зерин дорад: бараш 0,5-2м, чукуриаш 1,5-3м ва дарозиаш номаҳдуд аст. Барои омӯхтани чинҳои аслӣ ва ё ҷисмҳои маъданӣ қанда мешавад. Дар амал ҳандакҳо нисбат ба тӯлкашии қабатҳои маъдану чинҳои кӯҳӣ кӯйдаланг гузаронида мешаванд.



Расми 3.3. Накбҳон кӯҳии сатҳизанни: 1-конуш; 2-хандак; 3-хандаки магистралӣ; 4-хандаки муноҳидӣӣ; 5-траншея; 6-карьер

Траншеяи истилоҳӣ - нақби ҳандакмонанди нисбатан қалонандоза (бараш то 3 м ва чукуриаш то 6 м) буда, бо мошинои заминиканӣ (экскаватор, булдозер, скрепер) қанда мешавад. Тӯлкашии ни гуна нақбо бо хати ба сатҳи замин баромадан ҷисми маъданӣ, ҳамсамт мебошад.

Карьер - истиҳроҳи кушоди маъдан ҳангоми коркарди таҷрибавӣ ва саноатӣ.

§3. Накбхон күйй-иктишофин зеризаминий

Вобаста аз ҳолати чойгиршавиашон дар фазо, накбхон зеризаминии амудӣ, уфукӣ ва моилро фарӯ мекунанд (расми 3.4).

a). *Накбҳон амудӣ*. Ба ин гурӯҳ доҳил мешаванд: шурӯф, шахтаи иктишофи (дар ин ҳолат шахта ба маънои накб), шахта ва ё стволи доҳилӣ (слепой), гезенк, восстающий.


Шурӯф - накбе, ки бурриши кӯндалангии он квадратӣ, чоркунча ва ё даврашакл буда, аз сатҳи замин то чукурии начандон зиёд (то 30 м, бальзиан чукурттар) қанда мешавад. Шурӯфе, ки то 10 м чукурий ва бурриши даврашакл дорад дудка ном дорад.

Шахтаи иктишофи (ствол) - накбе, ки аз сатҳи замин то чукурии зиёда аз 50 м қанда мешавад. Ин гуна накбҳо ниҳоят устувор гардонида шуда бо таҷхизоти зарурӣ ҷиҳозонида мешаванд. Бурриши давра ва ё чоркунчашакл дошта, дар ҳолати чукуриашон ба 100 - 500 м баробар будан, масоҳати сатҳашон $7 - 20 \text{ м}^2$ - ро ташкил медиҳад. Тамоми корҳои кӯҳканини зеризаминий бо воситаи ствол гузаронида мешавад. Инчунин, дар рағти ҷаравӣни корҳои иктишофи, он барои ба сатҳи замин баровзрдани маъдану ҷинҳои кӯҳии аз системаи накбҳон зеризаминий қандашуда, истифода мешавад.

Шахтаи доҳилӣ (стволи доҳилӣ) - накбе, ки ба шахтаи иктишофи монандӣ дошта, дар қаъри замин қанда мешавад. Накби мазкур ба сатҳи замин баромади бевосита надорад. Ин накб горизонтҳои зеризаминиро (накбҳон уфукие, ки дар чукуриҳои гуногунанд) ба ҳам пайваста, асосан, барои ба боло қашидани бор истифода мешавад.

Гезенк - накбе, ки ба сатҳи замин баромади бевосита надорад ва ба монанди стволи доҳилӣ,

горизонтхой зеризаминиро ба хамдигар пайваст намуда, асосан барои аз самти боло ба поён фаровардани бор, истифода мешавад.



Расми 3.4. Накбон кӯҳни зеризами: 1- шахтас иктишиофӣ (ствол); 2-квершлаг; 3-шахтас доҳили; 4- штрек; 5-орт; 6- штолни; 7-шурӯ; 8-рассечка; 9-восстающий; 10-брэзенберг

Восстающий - нақбе, ки ба сатхи замин баромади бевосита надошта, аз горизонтҳои дар поён буда ба тарзи амудӣ (*вертикально вверх*) ё ин ки моили ба амудӣ наздиқ (*крупнопаклонно*) ба самти боло қандо мешавад. Нақби мазкур горизонтҳоро ба хам пайваст намуда, дар иҷрои корҳои техникий (оббарорӣ, ҳаводиҳӣ ва г.) метавонад истифода шавад.

б) *Нақбон уфуқӣ*. Ба ин турӯҳ доҳил мешаванд: квершлаг, штрек, штолни, рассечка, орт, тоннел, майдончай наздистволӣ ва камераҳо.

Квершлаг - нақбе, ки ба сатхи замин баромади бевосита надорад ва нисбат ба самти тӯлкашии ҷисми маъданӣ ва қабатҳои ҷониҳои кӯҳӣ қўндаланг (*акрест прошивания*) қандо мешавад. Квершлаг аз ствол (аз майдончай наздистволӣ) ба самти қабатҳои маъдан қандо шуда, онҳоро барои иктишиоф намудан, мекушояд.

Штрек - нақбе, ки ба сатхи замин баромади бевосита надорад ва дар дохири чисми маъданий ба самти хати тўлкашни он канда мешавад. Ковиши штрек аз квершлаг оғоз мегардад.

Рассечка - нақби иктишофи дарозиаш аз 5 то 50 м буда, ба сатхи замин баромади бевосита надорад. Аз нақбҳон уфукӣ (штрек, штолня) ва ё баъзан амудӣ, кўндаланг нисбат ба қабатҳо канда мешавад. Рассечкаро асосан барои муайян намудани сарҳади чисмҳон маъданӣ ва омӯзиши чинсхон гунчониши истифода мебаранд.

Камера - нақби кўтоҳандозаи калонҳаҷм (хучраи зеризамиинӣ) буда, асосан дар майдончалий наздистволӣ (околоствольный двор) ва ё наздикии он канда мешавад. Намудҳои зерини камераҳоро фарқ менамоянд: насосӣ, таксимгоҳи фаръии баркӣ (электроподстанция), депо ва гаражи нақлиётни зеризамиинӣ, устоҳонаи механикни зеризамиинӣ, лавозимоти зидди сўхтор ва г.

Майдончалий наздистволӣ (околоствольный двор, руддвор) - иншооти истеҳсолни зеризамиинӣ, ки қисмҳои ба ҳам пайвастшудаи нақбҳои күшоянидан амудӣ (вскрывающие стволы, разведочная шахта) ва уфукии асосӣ (квершлаг капитальный), тамоми камераҳои дар боло кайдшуда, нақбҳои маҳсуси нақлиётгардӣ дар атрофи ствол (шахтаи иктишофи) буда ва гайраро дар бар мегирад.

Штолня - нақбе, ки дар маҳалли кўхсор, аз доманаи кўх аз сатхи замин канда мешавад. Агар нақби мазкур ба самти тўлкашни қабати маъдан ва ё чинсхон кўхӣ канда шавад, штолния тўлоний ва нисбат ба самти тўлкашни онҳо кўндаланг канда шавад, штолния кўндаланг меноманд.

Орт - нақбе, ки ҳангоми иктишофи (ва ё истихроҷи) қабатҳон гафс ва ё ниҳоят гафси маъдандор (5-15 м ва зиёд) истифода мешавад. Ин

накб танҳо дар фосилаи гафсии қабат (яъне, аз қабат намебарояд), ба самти тўлкашни он кўндаланг канда мешавад.

Тоннел (ё туннел) - накби ба штолня монанд, лекин ба сатҳи замин баромади дутарафа дорад, яъне кўхро аз як домана то доманаи дигараш пурра бурида мегузарал. Ин накб асосан накби техникий (наклиётӣ, гидротехникий ва г.) ба ҳисоб рафта, дар ҷараёни ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ ва кӯҳкорӣ ниҳоят кам истифода мешавад.

в). **Накбҳои моил**. Ба ин гурӯҳ накбҳои зерин дохил мешаванд: шахтаи (стволи) моил, бремсберг, уклон, скат, нишебии маъданфарор (рудостуск) ва ангиштфарор (углестуск). Накбҳои моилро асосан дар муассисаҳои ангиштканӣ вазеъ истифода мебаранд. Истифодай онҳо ҳангоми маъданканӣ маҳдуд буда, дар ичрои корҳои иктишофӣ бошад, ниҳоят кам истифода мешаванд.

Шахтаи (стволи) моил - накбе, ки аз сатҳи замин таҳти кунчи муайян моил канда мешавад. Одатан, ҳангоми баромадани қабати моили маъдан (ангишт) ба наздикии сатҳи замин, накби мазкурро дар дохили ин қабат ба самти ҳати айтиши он, канда мефароянд.

Бремсберг - накбе, ки дар дохили қабати моили маъдан (ангишт) ба самти ҳати бархезии он (*линия восстания*), аз поён ба боло канда мешавад. Ин накб горизонтҳои чуқурии гуногундоштаро ба ҳам пайваст намуда, барои маъданни (ангишти) истихроҷшударо аз боло ба поён фаровардан, истифода мешавад.

Уклон - накбе, ки дар дохили қабати моили маъдан (ангишт) ба самти ҳати айтиши он, аз боло ба поён канда мешавад. Ин накб горизонтҳои чуқурии гуногундоштаро ба ҳам пайваст намуда,

барои маъданни (англисти) истихроҷшударо аз поён ба боло баровардан, хизмат мерасонад.

Скат, нишебихон маъданфарор, ангиштфарор (скаты,rudоспуски, углеспуски). Ии нақбҳои кӯтохи хурданлоза буда, асосан барои фаровардану бор кардани мавод ва маъдану ангишти кандашуда истифода мешаванд.

Боби IV. КОРҲОИ КЎҲКАНИЙ

§1. Маълумоти умумӣ

Ичрои амалиёти технологиро барои ба вучуд овардани фазои ҳолигӣ дар анбӯхи (массиви) чинҳои кўҳӣ - к ёв и ш и (гузаронидани ё қандани) (проведение или проходка) нақбҳои кўҳӣ меноманд. Интихобу истифодабарии усулҳои чинспоракунӣ ва таҷхизоти технологӣ барои ичрои амалиёти нақбқаний аз омилҳои зерин вобастагӣ дорад: шароити (сатхизаминӣ ва ё зеризаминӣ) кор, ҳолати физикӣ ва хусусиятҳои физикии механикӣ чинҳои кўҳӣ, андозаи нақбу ҳаҷми корҳои кўҳқаний, мақсади истифодабарии вазифаи нақб ва г. Вобаста аз омилҳои зикршуда ҳолатҳои зерини гузаронидани нақбҳои кўҳиро фарқ мекунанд:

а) Корҳои кўҳқаний дар чинҳои нарм (дараҷаи I-V)

- корҳои сатхизаминӣ, ки бо истифодан асбобҳои дастӣ амалӣ мегарданд;
- корҳои сатхизаминӣ, ки бо воситаи асбобҳои механикӣ ва машиниҳои заминканий амалӣ мегарданд;
- ковиши – пармакунии шурӯфҳо бо агрегат ва усулҳои маҳсус дар чинҳои ковок (рыхъые, съягучие);
- корҳои гидромеханикӣ, ки бо истифодан ҷараёни селобаи сунъӣ ва ё қувваи оби фишораш баланд амалӣ мегарданд;
- корҳои кўҳқаний дар чинҳои яхкарда ва ё ниҳоят сероб бо истифода аз усули ҳароратӣ.

б) Корҳои кўҳқаний дар чинҳои маҳкам (дараҷаи VI-XX)

- таркишкорй дар корҳои сатхизамиинӣ ва зеризамиинӣ, ҳангоми бо тарзи дастӣ қандани рахнакҳо;
- корҳои пармакунӣ-таркишӣ ҳангоми ковиши нақбҳои зеризамиинӣ.

§2. Корҳои кӯҳкани дар ҷинсҳон нарм

Вайронкунни ҷинсҳои кӯҳии нарм дар ҷараёни корҳои геологӣ-иктишофӣ, одатан, бе истифодан таркиш гузаронида мешавад. Лекин, дар ҷудогони саюат, инҷунин, дар соҳаи гидроэнергетикаю гидромелиоратсия ва г., новобаста аз ҳолату ҳусусиятҳои ҷинсҳои кӯҳӣ, корҳои таркишӣ васъ истифода мешаванд. Дар ин маврид корҳои таркиширо ҳангоми соҳтмони карйерҳо, ҷоҳбуниҳои азим (*котлованы*), сарбандҳо (*плотины*) ва г. истифода мебаранд.

1. Корҳои сатхизамиинӣ, ки бо истифодан асбобҳои дастӣ амалӣ мегардаад. Дар марҳилан аввали корҳои геологӣ-иктишофӣ, ҳусусан дар шаронти Тоҷикистон, ҳаҷми ниҳоят қами корҳои кӯҳкани дар ҷинсҳои нарм (қандани закопушкаҳо, расчисткаҳо, ҳандакҳо) ба иҷро мерасад. Зоро, шаронти мураккаби кӯҳию геологии мавзеи корӣ имконият намедиҳад, ки аз мошинҳои кӯҳканни вазнину бузургчусса истифода барем. Бинобар ин зарурат ба миён меояд, ки мо ин корҳоро ба тарзи дастӣ бо истифода аз асбобҳои мукаррарӣ ба анҷом расонем. Ба катори ин асбобҳо доҳил мешаванд (расми 4.1): бел, бел-заступ, зогнӯл (метин), фона (клин), болға (молот), мисрен (лом) ва г.

2. Корҳои кӯҳкани бо асбобҳои механиконидашуда (*механизированные*). Ба асбобҳои механиконидашуда доҳил мешаванд: бел и пнев-

матикой (пневматическая лопатка), путки кухонной (отбойный молоток) в мисрони пневматикой (пневмолом).




Рисунок 4.1. Асбобхон дастини күлгөкөн

Бели пневматикй (расми 4.2) барои поракунни гилҳои вазнин, шагали ҷаҳонда, оҳаксанги нарм ва дигар ҷинсҳои кӯҳие, ки маҳкамиишон ба маҳкамии ҷинсҳои номбаршула баробаранд, истифода мешавад. Самаранокии истифодабарии бели пневматикй назар ба асбобҳои дастӣ 2.5 - 3 маротиба баландтар буда, он бо қувваи ҳавои фишурда (то 0.5 MPa) кор мекунад.



Рисунок 4.2. Бели пневматични

Принципи кории бели пневматикй чунин аст: дар дохили цилиндр (дастай бел) поршен зарбазанак чойгир шудааст, ки дар як дақика зиёда из хазор маротиба ба дастаки табақаи бел зарба зада, онро ба ларзиш медарорад. Дар ин ҳолат коргар табақаи бели асбоби номбурдоро ба чинси күхй гүтонизда, дастаки онро ҳамчун фишсанг (*рычаг*) истифода бурда, миқдори муайяни чинси күхиро аз анбүх чудо менамояд. Вазни бели пневматикй 8-9 кг буда, дарозии он тақрибан ба 700 мм баробар аст.

Путки күхканий (*отбойный молоток*) - дастгохе, ки таихо бо усули зарбай (бе тобхүрй ё даврзаний) чинсхон күхиро (маъламиро) пора мекунад ва барои вайронкуни чинсхон күхни нисбатан маҳкам (оҳаксанг, ангишт, замини саҳт ва яхкарда, регсанг ва г.) истифода мешавад (расми 4.3). Теги вайронкунанди он п и к а (найза, болга) ном дорад. Дарозии пикаҳо 150- 400 мм буда, бузургии кунчи тегҳо 25°- 60° ро ташкил медиҳад ва интиҳоби онҳо аз саҳтию таркишнокии (*трещиноватости*) чинсхон күхй вобастагӣ дорад.

Дар давраи корҳои иктишофӣ бо воситаи дастгоҳи мазкур қандани нақб ва гирифтани намунаҳои раҳнагӣ (*бороздотные пробы*) мувофиқи мақсад аст. Путкҳо, инчунин дар иҷрои корҳои кушод, қандани хандакҳо, истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок, хангоми анҷом додани корҳои ёрирасон (ҳамворкуни девори ковишиҳои нақбо, қандани чукуриҳои зери сутунҳо ва ҳ.к.), истифода мешаванд. Истифодабарии путки күхканий осон ва самаранок буда, маҳсулнокии меҳнат нисбат ба корҳои дастӣ 2 - 2,5 маротиба баландтар аст. Дар ҷадвали 4.1 тавсифи техникии баязе аз путкҳои күхканий оварда шудааст.


Самаранокии истеҳсолии путки күхканий аз сифатҳои техникии он, шароити күхй-техникий ва

күй-геологиян коргох, хусусиятхон физикию механикни чинсхон күй ва таҷрибан корин пармагар вобастагӣ дорад.

Чадвали 4.1

Тавсифи техникии путҳон кӯҳсанӣ

Нишондигҳонаҳо	Тамға		
	МО-5П	МО-6П	МО-7П
Энергияи зарба, Дж	30	36,5	42,5
Теъододи зарба, с ⁻¹	25	21,7	18,3
Дарозӣ бе пика, ми	540	580	630
Харҷи каво, м ² /дак	1,2	1,1	1,1
Вазни, кг	7,2	7,7	8



Расми 4.3. Путки кӯҳсанӣ

Мошинҳон тавсифшаванд асосан бо кувваи ҳавои фишурда кор мекунанд. Инчунин, путҳони кӯҳсанӣ баркӣ ва гидравликӣ низ истифода мешаванд, ки онҳо бинобар самаранокии пасти истеҳсолӣ доштан, васеъ пахи нагаштаанд.

Мисрони пневматикӣ (пневмалом) барои вайронкунни чинсхон кӯҳни дараҷаи маҳкамиишон VI-IX, истифода мешавад. Асбоби мазкур меҳаниконида буда, бо таъсири кувваи ҳавои фишурда кор мекунад.

3. Корҳои экскаваторӣ. Экскаватор мошинни пурнидиор буда, барои вайронкунӣ ва аз як ҷой ба ҷои дигар кӯҷонидани чинсхон кӯй, инчунин, ҳангоми бор кардани онҳо ба мошинҳон боркаш

истифода мешавад. Чүзүн кории он көвш (бели хачмий) - механизми зарфмонанд мебошад, ки бо дандонатеңхояш чинсҳои кӯҳиро вайрон намуда, дар дохили ҳудҷамъ мекунад.


Дар ҷараёни корҳои геологӣ-иктишоғӣ экскаваторҳоро барои қандани ҳандақ ва траншеяҳо дар чинсҳои кӯҳи дараҷаи маҳқамиашон I-VI истифода мебаранд. Аз рӯйи принципи корӣ онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: номуттасил (прерывного действия) ва муттасил (непрерывного действия) амалкунанд. Ба гурӯҳи аввал экскаваторҳои якковаша (одноковшовые) ва ба гурӯҳи дуюм экскаваторҳои бисёрковаша (многоковшовые) дохил мешаванд. Тасвири ин экскаваторҳо дар расмҳон 4.4-4.8 оварда шудааст.

Даври кории экскаваторҳои якковаша чунин амалиётҳоро дар бар мегирад: вайронкунӣ ва пур қардани ковш аз чинсҳои кӯҳӣ (чертанье), тоб ҳӯрдани ковш (перемещение разрушенной породы), ҳолӣ қардани ковш ва баргаштани он ба ҳолати аввали (возвращение в исходное положение). Экскаваторҳои якковаша ин амалиётҳоро пай дар пай ва бисёрковаша бошад, тавассути ҳаракаташон якбора иҷро менамоянд.

Вобаста ба шаклу соҳтор, тарзи ҳаракат ва таъниоташон якчанд намуди экскаваторҳои якковшаро фарқ мекунанд, ки онҳо дар расми 4.4 тасвир ёфтаанд: *а* - бели механизми рост (прямая механическая лопата), *б* - бели механизми баргашта (обратная механическая лопата), *в* - грейфер, *г* - драглайн.


Бели механизми рост (расми 4.5) барои қандани анбӯҳи чинсҳои кӯҳӣ, ки аз сатҳи ҷойгиришавии экскаватор баландтар хобидааст, истифода мешавад. Ҳолати зикршуда асосан дар қарйерҳо ба мушоҳид мерасад. Ин намуди

экскаваторхоро дар ҳолатхои дигар низ истифода бурдан мумкун аст, аз ҷумла, ҳангоми боркунин




Расми 4.4. Экскаваторхон язковаша: а – бели механизкини рост; б – бели механизкини баргашта; в – грейфер; г – драглийн

чинсҳои пас аз таркиш порашуда. Ҳачми ковши онҳо $0,15\text{--}3,0 \text{ м}^3$ - ро ташкил медиҳад. Дар ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ бавъзан ковшҳои ҳаҷмашон аз ин калонтарро низ истифода мебаранд.



Расми 4.5. Бели механизкини рост

Бели механизми баргашта (расми 4.6) барои кандаани анбӯхи чинсҳои кӯҳӣ, ки аз сатҳи чойгиршавии экскаватор пасттар хобидааст, истифода мешавад. Ба воситай ин гуна экскаваторҳо кандаани хандак, траншея ва дигар накбҳоро ба иҷро мерасонанд. Ҳаҷми ковши онҳо ба $0,15\text{-}1 \text{ m}^3$ баробар аст.



Расми 4.6. Бели механизми баргашта

Драглайн (расми 4.4, г) ин экскаватори симтанобии белдор (*канатно - скребковый экскаватор*) буда, барои дар чинсҳои нарм кандаани чукуриҳои аз сатҳи экскаватор паст, истифода мешавад. Ҳаҷми ковши онҳо $0,25\text{-}1,5 \text{ m}^3$ -ро ташкил медиҳад. Дар шароити мусоид тавассути онҳо кандаани хандаку траншеяҳоро ба роҳ мондан мумкин аст. Ҳангоми кори экскаватор, симтаноби қашанда (*тяговый канат*) ковшро дар сатҳи замин ба ҳаракат медарорад ва ин ковш бо дандонаҳояш ба замин гӯтида аз чинсҳои вайроншуда пур мешавад. Симтаноби ковшбардор чукурии нақбро муайян мекунад ва ковши пуршударо бардошта, байд аз тоб ҳӯрдани тир (*спрела*), дар ҷои муқарраршуда холӣ мекунад.

Грейфер (расми 4.4, ғ) ин экскаватори бо ковши ҳудутуршаванда (*самозахватный ковш*) мӯҷаҳҳазшуда мебошад. Ковши ин экскаватор аз ду


кисм иборат буда, аз поён күшода ва пүшида мешавад. Экскаватор - грейферро барои кандани ҷоҳбуниҳо, тоза кардан таҳнишиниҳои обанборҳо, каналҳо, бор кардан ва аз як чой ба ҷои дигар кӯчонидани маводи пошхӯрда (рекъ) истифода мебаранд. Ҳаҷми ковши онҳо $0,25\text{-}1,0 \text{ м}^3$ -ро ташкил медиҳад.

Дар равиши корҳои геологӣ-иктишофӣ асосан экскаваторҳои якковшаро (бели меканикии рост ва баргашта), ки инфиридорӣ ва ё дар базаи тракторҳо соҳта шудаанд, истифода мебаранд. Аз рӯйи тавонӣ, андоза ва шароити истифодабариишон онҳо хеле гуногунаанд. Экскаваторҳои якковша тасмачарҳанд (*на гусеничном ходу*) ва ё бо ҷарҳи пневматикий (*пневмоколесные*) ҷиҳозонида шудаанд. Тамғаи экскаваторҳое, ки дар шароити имрӯза ва сеъ истифода мешаванд: Э-1514, Э-302А, Э-153, Э-221, ЭО-2621А ва г. Самаранокии кори онҳо баланд арзёбӣ шудааст. Масалан, самаранокии кори экскаватори Э-302А бо ковши ҳаҷмаш $0,3 \text{ м}^3$ дар ҷинсҳои кӯҳии дараҷаи маҳқамиашон I-II (аз рӯйи дараҷабонии истиҳроҷӣ), ҳангоми кандани ҳандаки чукуриаш $1,8 \text{ м}$ ва насеъгиаш $0,8 \text{ м}$, то 150 м^3 дар як бости корӣ мебошад.


Экскаваторҳои бисёрковши. Дар ҷараёни корҳои геологӣ-иктишофӣ бештар экскаваторҳои бисёрковшии занҷирӣ аз самти поён ҳаракаткунандаро истифода мебаранд (расми 4.7, 4.8). Ковшҳо-заминканҳо ҳаҷман хурд буда тезъоддашон сершумор мебошад. Ҳаҷми ковшҳои алоҳида ба $8\text{-}250 \text{ л}$ баробар аст. Ковшҳо ба занҷирни сарбаста наасб шудаанд ва бо занҷир якҷоя ҳаракат карда, атрофи рамаи корни экскаватор давр мезананд.

Дар корҳои геологӣ - иктишофӣ аксар вакт экскаватор - кандалакҳани бисёрковшии ЭТН-251 ва

ЭТУ-353 - ро истифода мебаранд. Экскаватори ЭТН-251 (дар базаи трактори ДТ-54) хангоми кандани



Расми 4.7. Экскаватори бисёрковшан ЭТЦ-205С




Расми 4.8. Накшан холати корни экскаватори бисёрковшана

хандакдо дар чинсхон дараачаи маҳкаммиашон I-II (аз рўйи дараҷабандии истихроҷӣ) натиҷабаҳш аст. Хандакҳои чукуриашон 2,0 - 2,5 м ва пахмиашон 0,9 м³ -ро дар як басти корӣ то 180-200 м³ қандан мумкин аст. Хандакҳои бо ин экскаватор қандашуда васеъ, деворҳои росту ҳамвор доранд ва аз чинспораҳо тоза буда, корҳои иловагиро талаб намекунанд.

Имрӯз, инчунин, экскаватори ЭТЦ-205С истифода мешавад, ки нисбатан мукаммалтар буда, шароити васси истифодабариро дорост. Ин экскаваторро ҳангоми корҳои нақбаний дар чинсхон кӯҳии яхбаста то ҳарорати минус 40°C истифода кардан мумкин аст. Маҳсулнокии он ба 65-100 м³ дар як басти корӣ баробар аст.

4. Корҳои булдозерӣ. Булдозер (расми 4.9) ин трактори рандакунанда (тарошанда) аст. Ҷузъи кории он чиги хоктардон (отвальный щит-лемех) аст, ки ҳангоми ҳаракати трактор баланду паст мешавад.



Расми 4.9. Булдозер

Булдозер барои омода кардани сатҳи майдони корӣ, дар қандани ҳандак ва траншеяҳо якчоян бо

экскаватордо, дар ичрои корҳои кӯҳканий дар майдони сатҳизамиинӣ карӣерҳо, дар вакти соҳтмонӣ роҳҳо то нуқтаҳои пармакунии пармачоҳдо ва нақбҳои кӯҳӣ, инчунин, барои ичрои корҳои иқтишоғӣ (гӯр кардани шурфҳо, хандакҳо ва траншеяҳо), истифода мешавад. Ҳусусан, агар гафсии обовардҳо (*наносы*) то 1 - 1,5 м бошад, кори булдозер маҳсулноку босамар аст.

5. Корҳои скреперӣ. Скрепер зарфи оҳанин ковшмонанд (ниг. ба расмҳои 6.1-6.4) буда, ба воситаи гаргарою симтаноби (*канат*) дарозандоза ба ҳаракат дароварда мешавад. Ин олот барои поракунии чинҳои кӯҳии сатҳизамиинӣ бо тарзи рандакунӣ (тарошидан) ва дар дохили ҳудҷамъ карда ба ҷои дигар кӯҷонидани онҳо, инчунин барои бо ҳамин тарз қандани хандакҳо, истифода мешавад. Амали дигаре, ки бо скрепер ба анҷом расонида мешавад, ин кӯҷонидани чинспорадо, қашонидани онҳо аз як ҷои дигар (масалан, пас аз корҳои таркишӣ) ва ё бор кардани онҳо ба воситаҳои нақлиётӣ (вагонетка, мошинҳои боркашон) аст. Ин амали скреперро ясосан дар саноати кӯҳӣ-истиҳроҷӣ ва дар вакти қандани нақбҳои зеризамиинӣ, ҳангоми ичрои корҳои геологӣ-иқтишоғӣ, истифода мебаранд. Маълумот доир ба истифодабарии скреперҳо дар поён муфассал оварда мешавад.

§3. Корҳои кӯҳканий дар чинҳои маҳкам

Поракунии чинҳои маҳкам танҳо ба воситаи таркиш ба амал оварда мешавад. Интиҳоби усул ва тартиби гузаронидани таркиш аз шароиту ҳаҷми корҳои кӯҳканий ва ҳусусиятҳои физикию механикии чинҳои кӯҳӣ вобаста аст. Дар шароити сатҳизамиинӣ ҳангоми қандани хандакҳо, маводи таркандаро дар

рахнакҳои (*шпуры*) бо усули дастӣ ва ё бо монинҳои маҳсус пармашуда, метарконанд.

Асосан корҳои таркишӣ ҳангоми ковиши нақбҳои зеризаминиӣ ба иҷро расонида мешавад. Ко-в и ш и нақб ин мачмӯи (*комплекс*) амалиёти кӯлкорие, ки бо тартиби мукарраршуда, пай дар ҳам иҷро мегардад. Пайваста пурра ба иҷро расидани амалиётро дар ҷонӣ ҷонӣ (проходческий цикл) меноманд. Дар байни ин амалиётҳо поракунии чинсҳои кӯҳӣ амалиёти асосӣ ба ҳисоб меравад.

Корҳои кӯҳии даври ковиши, ки онҳоро амалиётни технологии (*технологические операции*) меноманд, ба ду гурӯҳ таксим мешаванд:

1. Амалиёти асосӣ - пармакунии рахнакҳо, пуркунии рахнакҳо бо маводи таркандӣ ва таркандани онҳо (заръжсане *шпурев* и *взрывание*), гундоштани чинспорроҳо (уборка *разрушенной* *породы*), крепкунии (мустаҷкамкунии) нақб (*крепление выработки*).

2. Амалиёти ёрирасон - ҳаводихӣ ё тозакунии ҳавони нақб (*проветривание* или *вентиляция*), оббарорӣ (*водоотлив*), равшанкунӣ (*освещение*), релсшинонӣ, кубурдарозкунӣ ва г.

Маълумот доир ба қулди ин амалиётҳо дар бобдои оянда оварда мешавад.

Боби V. ПАРМАКУНИИ РАХНАКХО

§I. Маньзумоти умумӣ

Ҳангоми гузаронидани корҳои геологӣ-иктишофӣ ҳамми қалони (садҳо километр нақбҳои зеризамиинӣ ва ҳазорҳо метри муқааб корҳои кушод) корҳои кӯҳӣ ба иҷро расонида мешавад. Зиёда аз 90% корҳои зеризамиинӣ ва қариб 40% корҳои сатҳизамиинӣ бо истифода аз маводи тарканд амалӣ мегарданд.

Барои ҷойгир карданни микдори муайянӣ маводи тарканд (заряд) дар аибӯҳи ҷинсҳои кӯҳӣ, ҳолигии маҳсусеро, ки онро камераи зарядӣ (зарядная камера) меноманд, омода месозанд. Ин чукуриҳои маҳсусро дар корҳои зеризамиинӣ ва сатҳизамиинӣ - рахнак (штур) ва ё пармачоҳ низ меноманд. Рахнак ин ҷоҳи даврашакли ҳурландоза буда, чукуриаш то ба 5 м ва кутраш (диаметраш) то ба 75 ми мерасад. Дар корҳои геологӣ-иктишофӣ ва саноати кӯҳкорӣ асосан рахнакҳои 1-3 м, кутрашон 32 - 50 ми истифода мешаванд. Пармачоҳ шаклан ба рахнак монандӣ дошта, андозаҳои он иисбат ба рахнак бузургтар аст - чукуриаш зиёда аз 5 м, кутраш зиёда аз 75 ми. Дар корҳои таркиший, асосан пармачоҳон 10 - 50 м истифода мешаванд.

Пармакунии рахнак - ҷараёни вайронкунини меканикии ҷинсҳои кӯҳӣ бо истифода аз механизмҳо ва аз дохили рахнак баровардани сангрезаҳо мебошад. Ҳангоми иҷрои корҳои геологӣ-иктишофӣ, асосан ду намуди пармакунии меканикии рахнакҳо - зараҷӣ - тобхӯрӣ (ударно-поворотное) ва даврзаний (вращательное) истифода мешаванд.

Намудҳои дигари пармакунии механикӣ - зарбай - даврзаний (ударно-вращательное) ва даврзаний - зарбай (вращательно-ударное), ҳангоми ковиши нақбҳои зеризаминии қалонҳаҷм, ки масоҳаташон даҳҳо м' (нақбҳои капиталии руднику шаҳтаҳо, тоннелҳо) аст, самаранок мебошанд. Инҷунин, усулҳои дигари пармакунӣ - ҳароратӣ (термическое) ё оташӣ (огневое), баркӣ - ҳароратӣ (электро-термическое) ва г. маълуманд, ки доираи истифодабарии онҳо дар иҷрои корҳои геологӣ-иктишоғӣ ниҳоят маҳдуд мебошад.

Усули зарбай - тобхӯриро (зарбавиро) барои пармакунии чинҳои кӯҳии мӯртпорашавандӣ (склонные к хрупкому разрушению) дараҷаҳои IX - XX низ истифода мебаранд. Мошини пармакуние, ки бо таъсири кувваи ҳавои фишурдаи 0,5 - 0,6 МПа (5 - 6 атм) кор мекунад, перфоратор ном дорад. Ҳангоми истифодабарии ин усул чинҳои кӯҳӣ дар ковишигҳои раҳнак, таҳти зарбаи коронка (олоти пармакунӣ) пора-пора мегарданд. Барои иҷрои ин амал дар тамоми сатҳи ковишигҳои раҳнак, баъди ҳар як зарба бур-коронка ба 15°-30° тоб мекӯрад. Гарчанде коэффициенти амали муфиди (коэффициент полезного действия - КПД) перфораторҳо паст (0,10 - 0,15) бошад ҳам, бинобар вазни нисбатан сабук ва соҳтори оддӣ доштанд, онҳо дар аксари корҳои нақбҳои ва истихроҷӣ самаранок истифода мешаванд.

Перфораторҳои бо кувваи барк амалкунандаро электроперфоратор меноманд. Бинобар самаранокии истехсолии ин гуна перфораторҳо назаррас набудан, онҳо дар ҷараёни иҷрои корҳои нақбҳои истихроҷӣ истифодан васеъ наёфтаанд. Бо максади мукаммал гардонидани

ондо таҳқиқот ва санчишҳои истехсолӣ гузаронида шудаанд, лекин натиҷаи ин корҳо мусбӣ арзёбӣ нағаштаанд.

Агар корҳон ҳаҷмани хурд дар ҷойҳои дурласту душворфатҳ гузаронида шаванд, пармакуниро бо усули зарбай-тобхӯрӣ, дастӣ (*ручное*) ба иҷро расонидан мумкин аст. Пармакунин дастӣ, албатта меҳнатталабу каммаҳсул мебошад.

Дар минтақаҳое, ки бо қувваи барқ таъмин нестанд ва дарёфт намудани ҳавои фишурда гайриимкон аст, барои иҷрои корҳои пармакунӣ мошинҳои маҳсуси сайёрӣ бо муҳаррики бензинӣ амалкунандаро истифода мебаранд. Ин мошин мотоперфаратор ном дошта, корҳон пармакуниро бо усули зарбай-тобхӯрӣ ба анҷом мерасонад.

Усули даврзани ҳангоми пармакунии ҷинҳои кӯҳни нарм ва миёнамаҳками дараҷаҳои IV-IX истифода мешавад. Вайроншавни хобиши ибтидии ҷинҳои кӯҳӣ дар натиҷаи буриш (*резание*), ҳарошидан ва ё соидан (*истирание*), инчунин, порашавии (*дробление*) ондо ба мисъи меояд. Ба сифати олоти ҷинсвайронкунандагӣ резест с (*режущий инструмент*) истифода мешавад, ки он бо тегҳои аз ҳӯлай саҳти металлоҳо (*твёрдосплавный*) соҳташуда, чиҳозонида шудааст. Барои иҷрои ин амал мошинҳои пармакунии электросверло ва мотобурро истифода мебаранд.

Электросверло бо қувваи барқ кор карда ба ҷатори яке аз мошинҳои бисёр мукаммал ва васеъ истифодашаванд тааллук дорад. Ин мошинҳо дар истифодабарӣ қулий ва дорон маҳсулнокии баланди истехсолӣ мебошанд. Яке аз сифатҳои мусбии техникии электросверлоҳо ин иисбатан баланд ($0,6-0,7$) будани коэффициенти амали муғилии ондо ба ҳисоб меравад.

Мотобурхо дар монтакахо душворгузарӣ бо кувваи барқ таъмин набуда, истифода мешаванд. Ин машинаҳо (монаанди мотоперфоратор) бо муҳаррик чиҳозонида шудаанд, ки бо сӯзишвории дизелӣ ё бензин кор мекунанд. Инчунин, машинаҳое усули даврзаний ихтироъ шудаанд, ки бо таъсири кувваи ҳавои фишурда кор мекунанд. Ин гуна машинаҳоро писевмосверло меноманд. Лекин онҳо номукаммал буда, самаранокии истеҳсолиашон паст мебошад, бинобар ин васеъ пади нагаштаанд.


Маълумоти муфассал оид ба машинаҳои даврзананда дар поён оварда шудааст.

§2. Пармакунии дастии раҳнакҳо

Чи тавре, ки дар боло зикр гардид, усули мазкур дар монтакахо дурдасту душворғатгӣ бо кувваи барқ ё ҳавои фишурда таъминнабуда, ҳангоми иҷрои корҳои кӯҳкании ҳачмашон хурд, истифода мешавад. Пармакунӣ ҳангоми истифодабарии ин усул чунин ҷараён мегирад: ба бурбо болга зарба мезанианд ва баъд аз ҳар зарба бурро ба 30°-45° тоб медиҳанд. Баъд аз ҷанд зарба, ҷисрои дар доҳили раҳнак майдашударо мебароранд ва боз пармакуниро идома медиҳанд. Чукурии (дарозии) ниҳоии раҳнакҳо дар пармакунии дастӣ ба 1,5 м ва кутраш ба 35 ми мерасад. Вобаста аз тъёлоди пармагарон пармакунии якшахсӣ (одноручное) ва душахсиро (двуручное) фарқ мекунанд (расми 5.1).

Интихоб ва истифодали дастаи бурҳо (комплект буров) ва асбобҳои ёрирасон аз ҳусусиятҳои физикии механикии ҷисрои кӯҳӣ, андози раҳнакҳо ва тарзи пармакунии онҳо вобастагӣ дорад. Бурҳои даста дорон дарозни муайян ва сарнӯги (ё коронкаи) кутраш гуногун буда,

вобаста аз шаронти мавчуда, истифода мешаванд. Намунаи ин бурҳо дар расми 5.2 тасвир шудаанд: 1 - бури сарнӯгаш долотовӣ бо теги иӯғдор; 2 - бури долотовӣ бо теги даврашакл; 3 - қошуқча-тозакунак (ложечка-чищалка) барои аз раҳнак баровардани чинрезаҳо; 4 - аибӯр барои аз раҳнак бароварданаи бурҳои шикаста; 5 - помпа барои тоза кардани раҳнак; 6 - болға (молоток).



Расми 5.1. Пармакунни ластини раҳнакҳо:
а - якшахӣ; б - душахӣ

Бузургии кунҷи тезии теги долото аз 70° то ба 120° мерасад, ки он аз маҳкамии чинсҳои кӯҳӣ вобастагӣ дорад. Бо баландшавии маҳкамии чинси кӯҳӣ, бузургии ин кунҷ низ меафзояд. Маълумот дар бораи андозаҳои долото дар поён оварда мешавад.



Расми 5.2. Асбобҳо барои пармакунни ластини раҳнакҳо

83. Пармакунни механикӣ бо усули зарбавӣ-тобхӯрӣ

Вобаста аз шаронти кӯҳӣ-техникии истифодабарӣ ва тарзи чойгиркунӣ (устынак) дар ковишгоҳ перфораторҳои зеринро фарқ мекунанд: саӣӣ (переносные), телескопӣ ва сутуниши (калонковые). Принципи корни перфораторҳои номбаршуда якхела буда, танҳо аз рӯи соҳт (конструкция), вазн ва иқтидорашон (мощность) аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Перфораторҳои саӣӣ. Перфораторҳои саӣӣро перфораторҳои дастӣ (ручные) низ меноманд. Ин навни перфораторҳо барои пармакунни ҳама намуди ҷинсҳои кӯҳӣ, новобаста аз маҳкамии онҳо, истифода мешаванд. Лекин, самаранокии истифодабарии онҳо дар пармакунни ҷинсҳои кӯҳии миёнамаҳкам нисбатан баландтар аст.

Аз рӯи вазн се гурӯхи перфораторҳои саӣӣро фарқ мекунанд: сабук - то 20 кг, миёнавазн - 20-30 кг ва вазнин - зиёда аз 30 кг. Бо мошинҳои ду гурӯхи аввал, асосан пармакунни раҳнакҳои уфӯйӣ ва моил (расми 5.3) гузаронида мешавад. Перфораторҳои вазнин барои пармакунни раҳнакҳои поёнирав, ҳангоми қандани накбҳои амулӣ (стволи шахта ва ё шурӯф) дар ҷинсҳои кӯҳии маҳкамиашон баланд, истифода мешаванд.


Барои сабук намудани кори пармагар, хусусан дар ҳолати истифода намудани перфораторҳои вазнин, онҳоро ба болои олоти маҳсус - боҳаводасттирак (тиевмолоддержса) мешиноанд. Маълумот дар боран ин олот дар поён оварда мешавад.

Намуди умумии перфоратори саӣӣ дар расми 5.4 ва накшай умумии кори он дар расми 5.5 тасвир


ёфтаанд. Тавсифи техникини ии перфораторҳои сайёр дар ҷадвали 5.1 оварда шудааст.



Расми 5.3. Перфоратори сайёр



Расми 5.4. Намуди узумини перфоратори сайёр: 1 – диста; 2 – шланги ханотаъминкуй; 3 – корпус; 4 – бурнигоҳзорак; 5 – найчан обтаъминкуй



Расм 5.5. Накшан умумий кори перфоратори сайбр

Часть альбома 5.1

Тавсифи техникии перфораторҳои саёнӣ (дастӣ)

Тамга	Кувван зарба, Дж	Төзөлдүн зарбахо, С	Кувван тобхүрэй, Н·м	Андозан думнүүги бүр. ам	Вазн. кг
ПП136В (ПР20В)	36	38,33	20	22x108	24
ПП150В (ПР25МВ)	50	33,99	20	25x108	25
ПП154В	54	38,33	29,43	25x108	31,5
ПП154ВБ (ПР27ВБ)	54	38,33	29,43	25x108	31,5
ПП163В (ПР30В)	63,74	30	26,93	25x108	33
ПП163ВБ (ПР30ВБ)	63,74	30	26,93	25x108	33
ПП163С (ПР30ВС)	63,74	30	26,93	25x108	33
ПП163П (ПР30ВП)	63,74	30	26,93	28x100	33
ПП163СВП (ПР30ВПШ)	63,74	30	26,93	25x100	33

Барен замок перфоратором ни наез: заходи сарфа ҳавои фишорӯд $0.029 \text{ м}^2/\text{сек}$ (з $2.4-3.6 \text{ м}^2/\text{сек}$); фишори ҳаво $- 0.5 \text{ м}^3/\text{сек}$.

Перфораторҳои ПП54ВБ ва ПП63ВБ бо муфтан махсуси обкабулкуни чиҳозонида шудаанд ва бо тарзи пахлӯги бο об шустани раҳнакҳо амал мекунанд. Перфоратори ПП63П - бо принсипи капида гирифтани чангу чинрезаҳо амал мекунад. Перфоратори ПП63С - барои пармакуни раҳнакҳои амудии лоёирванд (хангоми ковиши стволи шахта). Перфоратори ПП63СВП - бо ҳавои фишурда аз раҳнак рӯфта баровардани чинрезаҳо ва яқвакта бо об пахш кардан чанги онҳо, перфораторҳои дигар бошаанд бо усули маъмул - шустани марказӣ амал мекунанд.

Кисмҳои асосии перфоратор (расми 5.5): корпус (4), поршен-зарбазанак (*поршень-боек или шток*) (5), механизми хавотақсимкуни (3) ва тобдихӣ (2), буксаи тобдихӣ (9). Соҳти перфоратор ва принсипи кори он чунин аст: ҳавои фишурда ($0,5\text{ MPa}$), ки бо шланги резинӣ то перфоратор оварда мешавад, ба воситаи чумаки корогозкуни (1) ба механизми хавотақсимкуни клапандор (3), доҳил мешавад. Клапани ин механизм пай дар ҳам ҳолаташро иваз карда, ҳавои фишурдаро бо каналҳои (милҳо ё роҳҳо) дар корпус буда (дар нақша бо хати фосилавӣ нишон дода шудааст), ё ба тарафи рости поршен, ё бевосита ба тарафи чапи поршен мефиристад. Вакте, ки ҳавои фишурда аз тарафи чап ба поршен таъсир намуд, поршен (5) ба пеш ҳаракат карда, бо зарбазанакаш (*боек-шток*) ба думниѓи (хвостовик) бур (6) зарба мезанад ва ин зарба бо воситаи бур то ковишгоҳи раҳнак расида, коронка ҷинси кӯҳиро бо зарба задан, вайрон мекунад. Дар ҳамин вазъият клапан ҷояшро иваз карда, ҳавои фишурдаро бо каналҳо ба тарафи рости поршен мефиристад ва поршен-зарбазанак (5) пас гашта ба ҳолати аввали бармагардад. Ҳамин тарик, ҳаракати пешу паси поршен-зарбазанак мунтазам

давом карда, перфоратор ба ковишгохи рахнак дар як дақика 1500-3000 маротиба зарба мезанад. Ҳавои истифодашуда аз сурохихон (7) дар корпус буда (выхлопные отверстия) хориҷ шуда, ба атмосфера пахи мегардад. Пас аз ҳар зарба, бур, ба воситай стержени геликиодалӣ (8), поршен-зарбазанак (5) ва буksai тобдиий (9) ба 15°-30° тоб меҳӯрад. Ин аст моҳияти усули зарбавӣ - тобхӯрӣ.

Тозакунии рахнакҳо аз ҷинсҳои кӯҳии майдашуда бо истифода аз ду усул амалӣ мегардад. Усули якум ин бо ёрии об шуста баровардани сангрезаҳо, ки усули асосӣ ба ҳисоб меравад ва усули дуюм бошад, истифодабарии ҳавои фишурда барои рӯfta баровардани онҳо. Бартарии усули якум аз он иборат аст, ки ҳангоми бо ёрии об шуста баровардани сангрезаҳо чангӯ губори ҷинсӣ резашуда бартараф мешавад ва ҳунукшавии коронка мунтазам таъмин мегардад.


Усули якум бо ду тарз амалӣ мегардад: шустани марказӣ (осевая или центральная промывка) ва шустани пажлагӣ (боковая промывка). Ҳангоми шустани марказӣ об бо шланги резинӣ бо фишори 0,15-0,2 МПа ба сардасти перфоратор ворид мешавад. Бо тири марказии ҷузъҳои дохилии перфоратор суроҳӣ (канал, $d=5$ - 6 мм) мегузарад, ки дар он найчаи металӣ ҷойгир шудааст. Як нӯги ин найча бо нуктаи обворидшавандӣ перфоратор пайваст буда, нӯги дигараш ба думниӯги бур то 30 мм дохил мешавад. Дар наవбати ҳуд бур низ дар марказаш суроҳии (канали) обгузарон дорад. Оби ба воситай найчаю суроҳии (канали) бур то коронка омада, аз сурохихон он баромада, ковишгохи рахнакро шуста, ҷинсрезаҳоро дар шакли лойоб (шам) аз рахнак берун мекунад. Дар ҳолати истифодабарии тарзи шустани пажлагӣ, оби кубури резинӣ бевосита ба

муфтае, ки дар нӯги перфоратор چойгир шудааст, ворид мешавад. Об аз муфта ба сурохии бур дохил шуда ба самти ковишгохи рахнак харакат мекунад.

Усули дуюми тозакуни рахнакҳо низ бо ду тарз амалӣ мешавад: тарзи аввал – бо ҳавои фишурда рӯғта баровардани чинрезаҳо (ҳаво бо воситан найдаю сурохии (канали) бур ба самти ковишгохи рахнак равона карда мешавад); тарзи дуюм – аз ковишгоҳи рахнак бо воситан ҳаво қашида гирифтани чинрезаҳо. Усули дуюми тозакунӣ дар ҳолатҳои алоҳидӣ, ҳангоми пармакуни рахнакҳо дар минтакаҳои камоб ва ё нигоят сероб, инчунин дар чинсхои кӯҳии яхкарда, истифода мешавад.

Перфораторҳои сайёр асосан дар амалиёти нақбканини зеризаминӣ, дар корҳои кӯшоди кӯҳҳои инчунин ҳангоми роҳсозӣ дар минтакаҳои душворгузар васеъ истифода мешаванд.

Барои самаранок гузаштани корҳои пармакунӣ бояд ба перфоратор бо кувваи муайян, мунтазам фишор оварда шавад. Ин амалро пармагар бо кувваи мушакҳои худ ба иҷро мерасонад. Бинобар ин, ҷаравӣни пармакуни рахнакҳо бо перфораторҳои сайёр, амали мураккаб ба ҳисоб меравад. Бо максади сабукгардонии ин амал (хусусан, ҳангоми истифодаи перфораторҳои вазнашон миёна ва вазни) б о ҳ а - в о д а с т г и р а к (*пневмоноподдержка*) истифодаи мебаранд (расми 5.6). Боҳаводасттирак ин қубури дарозандозаи як нӯгаши сарбаста (ба он перфораторро мешинонанд) буда, ба нӯги дигараи шток (*металлический спиржень*) бо поршен ворид шудааст. Ҳангоми воридшавии ҳавои фишурда ба қубур (байнин поршну нӯти сарбастаи қубур), такъян ҳавоӣ пайдо мешавад. Дар оғози кори перфоратор ҳавои фишурдан аз берун воридшуда фишори ҳавоӣ такъро бардошта, қубурро (бо перфоратор) нисбат ба шток-поршени дар таҳсатҳо истода, мебардорад.




Расми 5.6. Сохтори бохаводастгирак: 1 – дөрак; 2 – меҳвари перфораторшиной; 3 – поршень; 4 – шток; 5 – корпус-кубус; 6 – диста; 7 – данжонай рахапеч; 8 – таки; 9 – шланг.

Ин ба пармагар имконият медиҳад, ки перфораторро бедушворӣ дар як сатҳи муайян мунтазам нигоҳ дошта, ба пеш равона созад. Тавсифи бальзе аз навъҳои бохаводастгиракҳо дар поён оварда шудааст:

Нишондихандаҳо	Тамға		
	П 8	П 11	П 13
Дарозӣ (ҳолати ба яқдигар пурра воридшавӣ), ми	1200	1500	1700
Дарозӣ (ҳолати аз яқдигар пурра баромадан), ми	2000	2600	3000
Куввати болобардорӣ, Н	1716	1716	1716
Вазни, кг	17	20	22

Дар вақти пармакунии рахнакҳо ларзиши (*вibration*) перфоратор ба пармагар таъсири манғӣ расонида, ўро зуд хаста менамояд. Барои бартараф намудани ин таъсири манғӣ, аз асбоби ларзишҳомӯшкунанда (*виброгасштетъ*) истифода мебаранд. Онро байни перфоратору бохаводастгирак чойтигир мекунанд ва вазни он 4-5 кг -ро ташкил медиҳад. Дар расми 5.7

ларзишхомүшкунак якчоя бо перфоратор ва дастаки бо хаводастгирак тасвир ёфтааст.




Расми 5.7. Перфоратори сайёр бо ларзишхомүшкунак

Перфораторҳои телескопӣ (ПТ) ҳангоми нақбканин зеризаминӣ барои пармакунни рахнакҳои болораванд (амудӣ ва моил бо кунҷи 60°-90°), дар ҷинҳои кӯҳни маҳкамниашон миёна ва баланд (дараҷаи VI-XX, $f=4-20$), истифода мешаванд.

Дар расмҳои 5.8 ва 5.9 намуди умумии ПТ ва ҳолати кории он дар ковишгоҳи нақб тасвир ёфтааст. Аз рӯйи соҳт перфоратор (1) ва олоти телескопӣ (4) дар як тир воеъ мебошанд. Олоти телескопӣ аз корпус-силиндр иборат буда, дар доҳили он шток-поршен чойгир шудааст. Нӯги болони шток бо поршен анҷом ёфта, нӯги поёни он бошад аз пояи (5) ҷорҷора-такя (упор-соиқа) иборат аст ва дар рӯйи таҳсатҳо устувор меистад. Ҳангоми дар ҳолати корӣ қарор доштани перфоратор ҳавои фишурда аз найҷаи (3) ба перфоратор (1) ворид шуда, як қисми он боло мегузарад ва перфораторро ба кор меандозад, қисми дигараш доҳили телескоп (4) мегардад. Фишори ин ҳаво корпус-силиндрро (4) (якчоя бо перфоратор) нисбат ба шток-поршени дар рӯйи таҳсатҳо истода, ба боло мебардорад. Яъне, ҳангоми пармакунӣ олоти телескопӣ хизмати дастгираки перфораторро иҷро карда, онро мунтазам ба неш (боло) равона месозад.

Хангоми омодакуний ба амалиётти пармакунүй дар огоз пояи (5) штокро ба чои интихобшуда үйгир мекунанд. Ба патронни (ё ин ки буксан тобдихий) перфоратор думнүүги (хвостовик) бурро ворид намуда, ба нүүгү дигари он коронкаро мешинонанд. Шлангдои об ва ҳавои фишурдаро ба перфоратор пайваст намуда, кори перфораторро огоз менамоянд.



Расми 5.8. Перфоратори телескопий: 1 – пневмониперфоратор; 2 – дастан идоракуний; 3,6 – шлангдо хаво ва обтальминкуүй; 4 – оллети телескопий; 5 – тақыяни чөршүү



Расми 5.9. Ҳолати корин перфоратори телескопий дар көвшигүү ишеб

Принципи корин перфоратори телескопий бо перфоратори сайёр монандй дорал. Дар ҹараёни

пармакунӣ, раҳнак мунтазам бо об шуста мешавад. Пармакунӣ то дарозии шток (ё телескоп) давом мекунад. Баъд корро кать карда, ҳавои доҳили телескоиро мебароранд; перфораторро поён фароварда, бурро, аз комплект, ба бури дарозтар иваз карда, пармакуниро бо ин тартиб то чукурии лоиҳавӣ давом медиҳанд.

Тавсифи техникии перфораторҳои тамғаи ПТ дар ҷадвали 5.2 оварда шудааст.

Ҷадвали 5.2

Тавсифи техникии перфораторҳои телескоии

Нишондиҳандаҳо	ПЕРФОРАТОРҲО			
	ПТ38	ПТ48	ПТ29м	ПТ30м
Кувван зарба, Дж	44,13	78,45	45,0	80,0
Тезъоди зарбахо, с ²	38,4	38,4	40-43,3	43,3-46,6
Кувван тобхӯрӣ, Н·м	19,6	29,4	21	30
Кувван салъи пешравии (јислове мидани) телескоп, Н			1300	1750
Чукурии пармакунӣ, м			4	5
Дарозии перфоратор, м			1470±15	1430±15
Вазни, кг	38	48	44	52

Барои ҳамон перфораторҳои тамғаҳои зикршуда: воҳиди сарғи ҳавои фишурӯз - 0,029 м³/с·квм (ё 4 - 4,2 м³/вак); фильтори ҳаво - 0,5 МПа; дарозшавии телескоп - 650±10 м.

Перфораторҳои сутунишии (колонкавӣ - ПК) ҳангоми иҷрои ҳамон қалони корҳои раҳниаккани дар накбҳои уфукӣ ва моил (то 30°), барои пармакунии ҷинсҳои кӯҳии маджамиашон баланд ва ниҳоят баланд (дараҷаҳои XIII-XX, f=10-20), истифода мешаванд. Дар ҳолати мазкур ғоҳинҳои пармакуниро дар колонкаи маҳсус (сутуни маҳсус) мустаҳкам ҷойгир мекунанд ва ё дар таҷдизоти маҳсус (манипуляторҳо, каретаҳои пармакунӣ) васт

менамоянд. Ҳангоми корҳои геологӣ-иктишофӣ нақбҳои калонандозау калонҳаҷм кам истифода мешаваид. Бинобар ин истифодабарии перфораторҳои сутуннишини низ дар иҷрои ин навъи корҳо ниҳоят маҳдуд аст. Дар расмҳои 5.10, 5.11, 5.12 перфораторҳои сутуннишин (колонкавӣ) бо таҷҳизоти мустаҳкамкунаид ва тарзи истифодабарии онҳо, тасвир ёфтаанд.




Расми 5.10. Ҳолати корни перфоратори сутуннишин дар ковишгоҳи нақб


Дар расми 5.10 ҳолати умумии кори перфоратори сутуннишин дар ковишгоҳи нақб оварда шудааст. Шаклу андозаҳои колонка-сутунҳо гуногунанд: яксутуна, шакли чорҷӯба ва гайра. Дар расми 5.11 колонкаи чорҷӯбаи дарозашаванда (распорная) ва ҷойгиршавни перфоратор тасвир ёфтааст.

Ҳангоми қандани нақбҳои уфукӣ калонҳаҷм ($>4\text{m}^2$) перфораторҳои сутунниширо рӯйи аробачаҳои пармакунӣ (буровые кареты - БК) ҷойгир мекунанд (расми 5.12). Ин аробачаҳо ҷанд намуд мешаваид: барои ду адад перфоратор - БК-2, чор

адад - БК- 4 ва панч адад - БК-5. Истифодаи ин тачхизот барои пармакунни яквактаи якчанд рахнакҳо мусоидат намуда, маҳсулнокии меҳнатро афзуни мегардонад.



Расми 5.11. Калонкии черҷубан дарозшаванди на чойгиришавии перфоратор: 1-тирсақ бо поши дарозшаванд; 2-рамма кубуршак; 3-лагжасҳо; 4-пешниҳидани автоматии танобӣ ё поршени; 5-чумрак; 6-штоки дарозшаванди; 7-иниевосилцилдр; 8-перфоратор; 9-пулти изоракуи; 10-шланги резинӣ



Расми 5.12. Аробаччи (карети) пармакунни БК-2

Дар чадвали 5.3 нишондиҳандаҳои асосни техникии балъзе аз перфораторҳои сутуннишин оварда шудаанд.


Чадвали 5.3

Тавсифи техникии перфораторҳон сутуннишин

Нишондиҳандаҳо	ПЕРФОРATORХО		
	ПК50	ПК60	ПК75
Кувваи зарба, <i>Лж</i>	88	88	147
Теълоди зарбахо, <i>с³</i>	33	41	33
Кувваи тобхӯрӣ, <i>Н·м</i>	49	157	216
Сарғи ҳавои фишурда, <i>м³/дак</i>	9,0	9,2	12,0
Вазн, <i>кг</i>	50	60	75

Барои замони перфораторҳои воҳиди сарғи ҳавои фишурда - 0,029 *м³/с*, кӯниши фишори ҳаво - 0,5 *МПа*.

Мотоперфораторҳо. Мотоперфораторҳо (расми 5.13) бо мухаррик чиҳозонида шудалинӣ, ки бо истифода аз сўзишвории дизелӣ ва ё бензин кор мекунанд.



Расми 5.13. Мотоперфоратори МП - 1: 1- корпус; 2- ляста; 3- бурдораӣ; 4- бур

Мотоперфораторҳо асосан барои кандани рахнакҳои чукуриаш то 4 м дар чинҳои кӯҳии мисёнамаҳкам ($f = 2 - 6$) самаранок истифода мешаванд.

Тавсифи техникии мотоперфоратори МП-1 «Смена» чунин аст:

Энергияи зарбай зарбазанак, Дж	30
Төмөнкүлөрдөрдүү зарбахо, С'	47
Айдоозаңын габариттүү, мм	250x325x750
Вазни (массаса), кг	30
Хачмын зарфын сүзүншвөрүй, л	1,9
Хамчун сүзүншвөрүй, омехтаи бензин бо равганий техникий истифода мешавал.	

Бо мотоперфоратори МП-1 «Смена» рахнакхон аз амудии поёңравандада то моили болоравандай нишебиашон 45° -ро парма кардан мумкин аст. Мотоперфоратор бо ларзишхомүшкүннак (виброгаситель) чихозонида шудааст ва ларзиш, ки пармагар хангоми пармакуий хис мекунад аз мөйөри санитарий зиёд нест.


§4. Пармакунни рахнакхо бо усули даврзаний

Мошинхон пармакунни даврзананда (*вращательные*) асосан бо күвваи барк кор мекунанд. Чий хеле ки дар боло зикр гардида буд, мошинхон баркиро электросверло меноманд. Дар истехсолот ду намуди электросверлохо истифода мешаваңыц: дастья ваттунишинаан.

Электросверлохи дастья. Вазни ин дастьгохко то 20 кг буда, дар чинсхон күхни нарын ва миёнамаңккам (то $f=3$), барон пармакунни рахнакхон чукуриашон то 3 м бо күтри то 46 мм, истифода мешаванд. Намуди умумии электросверлои дастья дар расми 5.14 а, в тасвир ёфтааст.

Қисмхон асосин электросверло - муҳаррики баркӣ, редуктор бо шпинделу патрон, шамолдихак (*вентилятор*) бо сарпүши сурохидор (барон ҳаво гузаштган). Корнуси он аз хұлаи алюминий сокта шудааст ва болорүяш рах-рах (*ребристый*) мебошад, ки хосияти гармиро зуд аз худ дур карданро лорад (расми 5.14, 6).

Дар злектросверлоҳои дастӣ редукторҳои якзинагӣ ё дузнагӣ истифода мешаванд. Редуктор - ин олотест, ки суръати даврзаниро аз муҳаррик паст карда ба патрони шпиндел (яъне ба пайванди он, инструменти пармакунӣ) мерасонад. Редуктори якзинагӣ аз як чуфт ва дузнагӣ аз ду чуфт дандоначарҳои (*шестерёнки*) гуногункути суръати даврзаниро пасткунанда, иборат мебошад.



Рисми 5.14. Злектросверлоҳои дастӣ: а- наинуда умумӣ; б- сокти доҳилий; 1- шпиндел, 2- редуктор, 3- муҳаррикӣ барӣ, 4- вентилатор, 5- қалдак (выключатель); в- злектросверлоҳо бо олоти пешбар: 1- чангак барои симтавоб, 2- симтавӣ, 3- устувонии гаргарӣ, 4- корпӯси редуктор, 5- дастӣ

Маҳсулнокии меҳнат дар як рӯзи корӣ (басти корӣ) ҳангоми пармакунии ангиштҳои миёна маҳкамоӣ бо злектросверлоҳои дастӣ, ба 100-200 м рахнак баробар аст.

Барои пармакунии чинсҳои кӯҳни маҳкамииашон иисбатан баланд ($f \geq 3$), злектросверлоҳои бо таҷҳизоти иловагӣ ҷидозонидашуда, истифода мешаванд (расми 5.14, в). Ин таҷҳизот онҳоро бо кувваи иловагии пешбар (*принудительная подача*) таъмин менамояд. Гаргарӣ (лебедка) майлай дар злектросверло-

васлишуда, хангоми ба харакат даромадан симтанобро, ки нүги дигараш ба сатхи ковишишо баста шудааст, ба худ печенница, электросверлою баштеш равона месозад. Одатан, бехатарии кори электросверлою дар шаронти (фазы) хатари таркиши газу чангдор, таъмин карда шудааст. Мошинҳои мазкур бо тамғаҳои РВ, РВИ (рудничное взрывобезопасное, искробезопасное) ифода шуда, онҳоро дар тамоми корҳои зеризамиинӣ истифода бурдан мумкин аст. Электросверлою ба воситай идоракунни фосилавӣ (дистанционное управление) ба кор дароварда мешаванд. Яъне, барктаъминкунаки маҳсус - аппарати васлкуниӣ (пусковой аппарат «АП» ё «АК») муҳаррики электросверлою аз масофаи муайян (20-50 м) бо кувваи барқ таъмин менамояд.

Дар ҷадвали 5.4 тавсифи техникии электросверлоҳои дастӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 5.4

Тавсифи техникии электросверлоҳои дастӣ

Нишондиҳидгоҳо	ЭЛЕКТРОСВЕРЛОҲО			
	ЭРП18-2М	ЭРП18-2М	ЭРП18-Д-2М	СЭР-19М
Иктидори муҳаррик, кВт	1,0	1,4	1,4	1,2
Теъзоди даврзаниӣ, с ²	14,33	10,69	5,0	12,53
Чароғни барқ, В	127	127	127	127
Кувваи даврзаниӣ (крунжаниӣ мозаммал), Н·м	10,82	20,21	40,82	11,0
Андозаҳои чӯссавӣ, ми	380x316x 248	395x316 x248	460x316 x248	365x318 x306
Вазн, кг	16,5	18,0	24,5	16,5

Электросверлои ЭРП18Д - 2М бо таҷдизоти бо қувваи иловагии пешбар (принудительная подача) таъминкунандо, ҷиҳозонида шудааст.

Дар баробари истифодай васеи электросверлоҳо, теъзоди ками мошинҳои даврзананда дар истеҳсолоти соҳаи геология ва

саноати кӯҳкорӣ истифода мешаванд, ки онҳо бо кувваи ҳаво ва ё оби фишурда кор мекунанд. Онҳо пневмосверло ва гидросверло ном доранд.


Пневмосверлоҳои дастӣ дар ҳолати бо кувваи барқ таъмин набудан ва ё ба миён омадани ҳавфи таркиши чангӯ газ, истифода мешаванд. Соҳт ва принсипи кории онҳо ба электросверло монандӣ дошта, фаркият танҳо дар муҳаррикҳои истифодашаванда мебошад. Дар пневмосверлоҳои дастӣ муҳаррики ҳавоии ротатсионӣ (пневматический, ротационный), ки таҳти фишори ҳавои $0,5 \text{ MPa}$ кор мекунад, истифода мешавад. Пармакунӣ бо усули шустани ковишигӣ рахнакҳо гузаронида шуда, ҳангоми иҷрои ин амал боҳаводастгиракҳоро истифода мебаранд.

Гидросверлоҳо дар шаҳтаго ва ё дар коргоҳҳои истикроҳи маъдан ҳангоми вайронкунни ҷинҳои кӯҳӣ (маъдан) бо таъсири кувваи оби фишурда, истифода мешаванд. Муҳаррики онҳо гилдираки корӣ (рабочее колесо) ё турбина буда, бо фишори об (3 MPa) ба кор медарояд. Бо гидросверло рахнакҳои уфукӣ ва монитро (то 40°) парма кардан мумкин аст.


Электросверлоҳои сутунинишини (колонкавӣ). Мошинҳои пармакунни намуди мазкур ҳангоми қандани нақбҳои уфукии (ё каммонли) қалонҳаҷм дар ҷараёни иҷрои корҳои геологӣ-иктишофӣ, истифода мешаванд. Вазни онҳо то 130 kg буда, ба сутуни маҳсус (колонка), манипулятор ва ё карета шинонида мешаванд. Дар расмҳои 5.15 ва 5.16 намуди умумӣ ва кисмҳои алоҳидан онҳо тасвир ёфтаанд.

Онҳо нисбат ба мошинҳои дастӣ ҷунин бартарӣ доранд: муҳаррики баркни тавони (то $4,5 \text{ kWt}$), ҳаракати пешрави (ё фишори инструментии

пармакунай ба ковишигохи рахнак) механикӣ-вийгӣ (ЭБК-2В, ЭДШ-2, ЭДП-20, СЭК-1) ва ё гидравликий (ЭБК-5, ЭБГ, ЭБГП-1), массан (вазни) бузург, механизмҳои мустаҳкам. Барои шинонидан ба сутуни маҳсус ё манипулятор, электросверлоҳои сутунинишин бо дастакҳои маҳсус (чапфы) чизозонида шудаанд.



Расми 5.15. Электросверлон сутунинишини ЭБК-5 бо манипулятори ЭБИ-5у: 1- корпӯс; 2- шинидели мурват; 3- патрон; 4- кубури муҳофизани; 5- кронштейн барои наасбӯни манипулятор; 6- сутуни амулӣ; 7- тир; 8- мурват; 9- кубур; 10-халка; 11- ласта; 12- верталюн



Расми 5.16. Намуди умузии зэлектросверлон сутунинишини ЭБГП-1: 1- муҳаррики баркӣ; 2- редуктор; 3- характеристики гидравликий; 4- силиндири кувватӣ; 5- маспалӣ; 6- чӯзни васлӣ; 7- шинидел бо патрон.

Нишондихандаои техникии электросверлои сутуннишини ЭБГП-1 чунинанд:


Иқтидори муҳаррик, кВт	2,5
Чаравин барк, В	380/660
Төълоди даврзаний, с ¹	2,84 – 5,26
Андоҳаҳо, ми	1680x410x400
Микбсӣ пешравни шинидэл, ми	900
Чукурии пармакунӣ бо як штанга, ми	2200
Вази, кг	130
Соҳти корпуси электросверло	РВ

Иқтидори муҳаррики электросверлоҳои сутуннишин то 4,5 кВт буда, кувваи пешбарандаи штанга ба 15 – 20 кН баробар аст.

§5. Олотҳои шинониданий

Маълумот дар бораи боҳаводастигираҳо (пневмоноддержка) барои перфораторҳои сайёр ва олотҳои маҳсус барои электросверлоҳои дастӣ дар боло оварда шуда буд.

Барои перфораторҳои ва электросверлоҳои сутуннишин ҳамчун олоти шинониданий тиргакҳои (сутунҳои) мурватӣ (*винтовые распорные колонки*) истифода мешаванд (расми 5.17).




Расми 5.17. Тиргакҳои мурватӣ: а- барои элекитросверлоҳо; б- барои перфораторҳо

Тавсифи техникни балье аз ин тиргакхо чушинаанд:

Тыненот	Барон перфоратор			Барон электросверло		
	ВК- 30	ВК- 50	ВК- 80	КЭБ -2	КЭБ -3	КЭБ -5
Дарозӣ (баландӣ), жк: минималӣ	2250	2000	1600	1460	2330	2000
максималӣ	2430	2300	1900	2400	3200	3000
Вазн, кг	30	50	80	35	56	61

Интихоби навъи тиргак-колонка аз қувваи машини пармакунӣ ва баландии нақб вобастагӣ дорад.

Дар нақбҳои уфукӣ андозаашон нисбатан васеъ ва баландӣ рахнакҳо бо машиҳои пармакунии сутунишини, ки ба механизмиҳои маҳсус шинонида мешаванд, парма карда мешаванд. Ин механизмиҳоро манипулятор меноманд ва онҳо ба паҳлӯи машиҳои боркуниӣ васл карда мешаванд (расмҳои 5.15, 5.18). Машини пармакунӣ ба вертлюги манипулятор шинонида мешавад. Олоти мазкурро бо воситаи муҳаррики барқии инфириодӣ дар ҳамвории амудӣ ва бо воситаи тир дар ҳамвории уфукӣ ҳаракат кунонид, ҳолати зарурӣ пармакунии рахнакҳоро интихоб намудан мумкин аст.



Расми 5.18. Манипулятор

Иичунин, хангоми кандани накбхон зеризаминии хаҷмашон калон, каретаҳои пармакуниро истифода мекунанд, ки онҳо бо якчанд (2-5) манипулятор ҷиҳозонила шудаанд (ниг. ба расми 5.12).


§6. Мошинҳон ҳудгарди пармакунӣ

Мошинҳон ҳудгарди пармакунӣ - дастгоҳҳои калончуссан пуритидор буда, барои кандани накбхон зеризаминии хаҷмашон калон (масоҳати зиёда аз 10 m^2) истифода мешаванд. Мошинҳон мазкур бо як ё якчанд (1-4) перфораторҳо ҷиҳозонида шудаанд. Пармакунии раҳнакҳо бо усули даврзани - зарбавӣ (*вращательно - ударный*) гузаронида мешавад. Дар мавриди пармакунии ҷинсҳои кӯҳии нарм аз усули даврзани (*вращательный*) истифода мебаранд. Мошинҳон ҳудгарди пармакунӣ бо муҳаррики барқӣ ва ё пневматикӣ кор мекунанд.


Мошини пармакунии барқии БУЭ-1М (бурильная установка электрическая) дар расми 5.19 тасвир шудааст. Ин назъи мошинҳо дар накбхон уфуқӣ барои пармакунии раҳнакҳо бо усули даврзани дар ҷинсҳои маҳкамиишон $f = 4-6$ ва бо усули даврзани-зарбавӣ дар ҷинсҳои маҳкамиишон $f = 6-16$ истифода мешаванд. Ҳаракати наклиётнишон ҷарҳӣ-релсӣ (*на колёсно-рельсовом ходу*) буда, бо таҷҳиготҳои барқии нисбат ба ҳавфи таркиши газ ва ё ҷангӣ аништ бехатар (PB), ҷиҳозонида шудаанд.

Мошини пармакунии барқии БУЭ-3 (расми 5.20) низ бо усули даврзани-зарбавӣ ва ё даврзани амал мекунад. Бо ин дастгоҳ дар ҷинсҳои кӯҳии маҳкамиишон то $f = 16$, дар нақбҳои баландиашон то $4,5\text{ m}$ ва масоҳати ковишгоҳашон $10-15\text{ m}^2$,

рахнакҳоро парма кардан мумкин аст. БУЭ-3 бо 2 дастгохи пармакунӣ чиҳозонида шудааст.




Расми 5.19. Мошинни худгарли пармакунии барқони БУЭ-1М: 1- дастгохи пармакунӣ; 2- манипулятор; 3- бакси гидросистема; 4- гидросистема бо пулти идоракунӣ; 5- шасси



Расми 5.20. Мошинни пармакунии барқони БУЭ-3:
1- дастгохи пармакунӣ; 2- манипулятор; 3,4- тирҳон
манипулятор; 5,6- таъмини гидросистема; 7- шасси; 8- муҳаррик

Мошинни худгарди пармакунии БКГ-2 (расми 5.21), чунин доиши БУЭ-1М ва БУЭ-3 бо усули даврзаний-зарбавӣ ва ё даврзаний амал мекунад. Ин дастгоҳ дар нақбҳои ҳаҷман қалони бо роҳи оҳани дуҳата мӯчаҳҳазшуда, барои пармакунии рахнакҳо дар ҷинсҳои кӯҳии маҳкамиашон то $f = 16$, истифода мешавад.

Мошинхой тавсифшуда ҳамчун намуна оварда шудаанд. Имрӯз, дар бэзэ кишвардо истехсоли саноатии навъхой зиёди мошинхой пармакуни мусир (1БУР-2, СБУ-2М, 1СБУ-2К, СБКН-2М, 2УБН-2П) ба роҳ монда шудааст. Ии имконият медиҳад, ки мо корхон пармакуниро дар шароити гуногун ба иҷро расонем. Бо истифода аз ин мошинхо, мо метавонем, пармакуни рахнакхоро дар нақбҳои уфукӣ ва моил (то 15°), ки масоҳати ковишишгоҳашон $10\text{-}30 \text{ м}^2$ -ро ташкил медиҳад, новобаста аз маҳкамии чинҳои кӯҳӣ (ба гайр аз чинҳои бисёр нарм) гузаронем. Инчунин, мошин-дастгоҳҳо мавҷуданд, ки бо воситаи онҳо на танҳо рахнакҳои уфукӣ ё моил, балки рахнакҳои амудии болорав ва ё поёнравро низ парма кардан мумкин аст.



Расми 5.21. Мошини пармакуни баркни БКГ-2: 1- рамаи самти; 2- манипулятор; 3- дастгоҳи пармакуванд; 4- пулти изорасунӣ; 5- системаи равгантъминкунӣ; 6- муҳаррик

Мошин-дастгоҳҳои тавсифшуда, асосан ҳангоми истихроҷи қанданиҳои фонданок дар

рудник ва шахтаю калон, сохтмони НБО бузург (дар ковиши нақбҳои калонҳаҷми наклиётӣ ва ё обгузарон), кандани тоннелҳо ва т. д. истифода мешаванд. Базъе аз онҳо, ҳангоми кандани нақбҳои калонандоза, ки барои иктишофи тафсилӣ конҳои канданиҳои фонданок заруранд, истифода мешаванд. Тавсифи техникии мошинҳои худгарди пармакунӣ дар ҷадвали 5.5 оварда шудааст.

Ҷадвали 5.5

Тавсифи техникии мошинҳои худгарди пармакунӣ

Нишондихаҳдоҳо	Ташгай мошинҳо		
	БУЭ-1М	БУЭ-3	БКГ-2
Масодати ковишигоҳи нақб, м ²	8-12	9-25	9-22
Кутри раҳниҳак, м ³	42	42	42
Чукурни пармакунӣ (бе инази штанга), м	3	3	2,8
Тезъоди дастгоҳҳои пармакунӣ	1	2	2
Ташгай дастгоҳҳои пармакунӣ			
Иктидори мухаррикӣ, кВт	МБЭ-1	БКГ-2	БУЭ-1
	15	40	40
Тезъоди даврзанини шинидел, с ² :			
· бо усули даврзаний	2,5; 5,03; 12,2	6,1	-
· бо усули даврзаний-зарбӣ	2,4; 6,2	2,03	4; 6,7
Тезъоди зарбҳо, с ²	41,7	41,7	50
Ваоғни роҳи оҳан, м ³	600; 750; 900	600; 750; 900	900
Мадҳамии ҷинисҳо - Г (М.М. Протодяконов)	аз 8 то 12	то 16	то 16
Андозаҳои ҳолати нақбӣ, м	8,9x1,15x1,2	8,6x1,3x1,6	7,2x1,3x1,4
Вазн, т	5,4	9,8	5,5


§7. Асбобхон пармакунӣ

Самаранокии кандани раҳиакҳо аз сифат ва соҳти конструксияи асбобҳои пармакунӣ вобастагӣ дорад. Дар мавриди кандани раҳиакҳо асбобҳои зерин, ки интиҳоби онҳо аз усули пармакунӣ вобастагӣ дорад, истифода мешаванд: бур (*штанга*), коронка, резетс (*резец*) ва т. Ин асбобҳо асосан аз пӯлоди баландсифат (*легированная сталь*) соҳта мешаванд. Тегҳои коронкаю резетсҳо бо пластинкаҳои аз ҳӯлаи металлии ниҳоят саҳт (*нагревостойкие пластинки*) ва ба фарсониш тобовар (*износостойкие*) пӯшонида (*армируют*) мешаванд.

Барои тайёр кардани бурҳои (*штангахои*) дарозиашон гуногун ва тез кардани тегҳои коронкаю резетсҳои кундузла, дастгоҳдои маҳсусро истифода мебаранд.

а) Асбобҳон (инструментҳои) усули пармакунии зарбавӣ-тобхӯрӣ.

Яке аз ин асбобҳо бур (*штанга*) ба ҳисоб рафтга, онро аз стержени пӯлодии шашпаклӯгӣ ва ё гирда месозанд. Кутри бурҳо ба 19, 22 ва 25 мили баробар буда, аз 400 то 5000 мили дарозӣ доранд. Онҳо даруниҳолианд (*пустотельные*) ва аз меҳварашон суроҳӣ-канали кутраш 5 - 6 мили метузараид (расми 5.22). Буре, ки дар расм тасвир ёфтааст, яклухт буда, тамоми ҷараёни раҳнакканиро ба иҷро мерасонад.




Расми 5. 22. Бури яклухт

Зарбае, ки думнӯги (*хвостовик*) он қабул мекунад, ба воситаи бур ба сарнӯг (*головка*)

мегузарад ва сарнүг ба ковишигохи рахнак зарба зала чинсхой күхиро вайрон мекунад. Сохти сарнүг шаклан ба коронка шабохат дорад. Лекин бурхон яклухтро ниҳоят кам истифода мебараанд. Зоро, хангоми кунд шудани сарнүги бур, ҳамлу накл ва тез карданни онҳо фурсату меҳнати зиёдро талаб менамояд.

Дар истеҳсолот бештар бурҳои аз қисми алоҳида иборатбударо истифода мебараанд. Дар расми 5.23 бурро якҷоя бо думнӯгаши ва коронкан алоҳида мебинид. Ии бурҳо хангоми пармакунӣ бо перфораторҳои сайёр ва телескопӣ истифода мешаванд. Хангоми бо перфораторҳои сутунишиҳин парма намудан, инчунин, аз бурҳои думнӯгашион алоҳида низ (ин соҳт бисёр кам вомехӯрад) истифода мебараанд. Дар ин ҳолат думнӯг дар доҳили перфораторҳои сутунишиҳин чойгир буда, қисми таркибии онҳо ба ҳисоб меравад ва бо бур ба тарзи конус ё резбавӣ пайваст мешавад. Бурҳо барои перфораторҳои сутунишиҳин асосан аз стержени гирдашакл омода карда мешаванд. Дарозии ин бурҳо аз 1 то 5 м буда, кутрашон ба 32-40 мм баробар аст.



Расми 5.23. Бури таркибӣ: 1-думнӯг; 2- буртик; 3- штанги; 4- коронка; 5- хӯлаи саҳт.

Бур бо коронка бо ду усул пайваст мешавад. Усули якум - чойгир намудани коронка ба нӯги

конусшакли бур (расми 5.23) ва усули дуюм - ба тарзи резбавӣ пайваст намудани онҳо.

Бурҳои барои перфораторҳои сайёр истифодашаванд бо буртик ҷиҳозонида шудаанд (расми 5.23). Дар ҷараёни пармакунӣ буртик бурро бо перфоратор пайваст нигоҳ дошта, ҳаракати онро дар ҳудуди муайян таъмин мекунад.

Ҳангоми пармакунии раҳнакҳои нисбатан чуқур (то 5 м), аз дастай (комплект) бурҳо истифода мебаранд. Дастан бурҳо аз якчанд бури дарозиашон гуногуни (фаркияти дарозиашон ба 0,5-1,0 м баробар аст) иборат мебошад. Фаркияти бурҳоро аз рӯйи дарозиашон қадами бур (шаг бура) меноманд. Буре (дарозиаш 0,7-1 м), ки нахуст дар оғози пармакунӣ истифода мешавад, забури икном дорад. Дар ҳолати иваз намудани бур, коронка низ бо коронкаи кутрапаш 2-3 ми хурд, иваз карда мешавад. Фаркияти кутроти коронкаҳоро қадами коронка меноманд.


Коронкаҳои пармакунӣ вобаста аз шароити истифодабарӣ гуногуншаклу гуногунандоза сохта мешаванд. Барои перфораторҳои сайёр ва телескопӣ коронкаҳои часпакии конусшакл ва барои перфораторҳои сутунишини бошад, коронкаҳои резбавиро истифода мебаранд.

Коронка аз корпус ва тегҳо иборат аст. Тегҳои коронка, ҷун зикр шуд, бо пластинкаҳои иӯғтезӣ (баъзан бо дандонаҳои силиндрӣ (штыревые)) аз ҳӯлаи ниҳоят саҳту фарсоиштобовари навъи ВК сохташуда, ҷиҳозонида шудаанд. Дар корпуси коронка сурохҳо мавҷуданд, ки барои оббарорӣ (ҳангоми шуста баровардани сангрезаҳо ва ё қашидати гирифтани сангрезаҳо) хизмат мекунанд.

Омехтаи карбиди волфрам бо кобалт ҳӯлаи ниҳоят саҳт ба ҳисоб рафтга, бо ифодати ВК-11 - ВК-15 тамғагузорӣ шудаанд. Яъне, ҳӯлаи ВК-11 дар

таркибаш 11% ва хўлай ВК-15 15% кобалт дошта, кисми бокимондаш аз карбида волфрам иборат мебошад. Карбиди волфрам саҳтии хўла, кобалт бошад часпаки, яъне фарсоиштобоварии онро таъмин мекунад. Барои пармакуни чинсҳои кӯҳии маҳкаммишон мисна (дараҷаҳои XI-XV) ВК-11 ва барои чинсҳои кӯҳии маҳкаммишон баланд (дараҷаҳои XVI-XX) ВК-15 -ро истифода мебаранд.

Коронкаҳо шаклан гуногунанд - якеган долотомонанд (долотчатаҳ - КД), салибӣ (крестовая - КК) ва сетега (трёхлонгастная штыревая - ККШ). Шаклҳои номбаршуда дар расми 5.24 (а, б, в) тасвир ёфтаанд. Дар коронкаи сетега ба ҷои пластиника дандонаҳои силиндрӣ хўлан саҳт истифода шудаанд (расми 5.25). Интиҳоби коронка асосан аз саҳтӣ, илкакӣ ва таркишдории чинсҳои кӯҳӣ вобастагӣ дорад.




Расми 5.24. Коронкаҳон пармакуни

Тамга, андоза ва шароити истифодани коронкаҳо барои перфораторкои сайёр (ПП) ва телескопӣ (ПТ) чунин шарҳ дода мешавад: тамгаи коронка бо ҳарф ва андозааш бо ракам ифода мешавад. Масалан, КДП32-19, яъне коронкаи долотомонанди пластиникавии кутраш 32 мм ва

куттри конуси бурчайгиркунандааш (ба куттри бурмовофик) - 19 мм.

Коронкалои долотавии тамгаҳои КДП32-19, КДП36-22, КДП40-25, КДП43-25 ва КДП46-25 барои пармакуни рахнакҳо дар ҷинсҳои кӯҳии яклухти қоэффициенти маҳкамииашон $f > 10$; коронкаҳои салиби и (крестовые) тамгаҳои ККП40-25, ККП43-25 ва ККП46-25 барои ҷинсҳои кӯҳии таркишдор ($f = 10-20$); коронкаҳои сетегаи гӯлашакли (штыревые) тамгаҳои КТШ36-22, КТШ40-25 ва КТШ43-25, барои ҷинсҳои кӯҳии мурт ва илқакии яклухт ё таркишдор ($f > 10$) истифода мешаванд. Коронкаҳои номбаршударо барои ҳама намуди перфораторҳо истифода бурдан мумкин аст. Дар равиши корхон пармакунӣ барои перфораторҳои сайёр коронкаю бурҳои кутрашон ҳурд ва барои перфораторҳои телескопию сутунишини бошад, коронкаю бурҳои кутрашон миёна ва калонро истифода мебаранд.



Расми 5.25. Накшатасвири коронкаҳо: а- БКПМ-40Ф; б- ККП; в- КТШ


Барои пармакунии рахнакҳо бо перфораторҳои сутуннишиҳӣ (ПК), асосан коронкаҳои салибии пайвастӣ резбайӣ, ки бо тамғаи БКР (буровая коронка резьбовая) истифода мекунанд. Намудҳои ин коронкаҳоро - БКР-40А, БКР-45А, БКР-50А, ки кутрашон ба 40, 45 ва 50 мм баробар аст, ҳангоми пармакуни чинҳои кӯҳии якъуҳт (монолитные) ва сеरтаркиш (трещиноватые) бе назардошти маҳкамии онҳо, истифода бурда мешаванд.

Самаранокии корҳои пармакунӣ, инчунин аз андозаи кунҷи тезии теги коронкаҳо вобастагӣ дорад. Дар расми 5.25.а андозаи ин кунҷ ба 110° баробар аст. Пармакуни чинҳои кӯҳии маҳкамии пасти дошта бо коронкаҳои кунҷи тезии тегаш ба 70° - 80° баробар буда, гузаронида мешавад. Барои чинҳои миёнамаҳкам ва маҳкам андозаи кунҷи тезии теги коронка ба 80° - 90° ва барои чинҳои маҳкамии ниҳоят баланд дошта ба 90° - 110° баробар аст.

б) Асбобҳои усули пармакуни даврзани.

Ин асбобҳо аз штанга (бур) ва резетҳои алоҳидӣ, яъне ҷудошаванд (съёмные), иборатанд. Штангахо аз стерженҳои пӯлодии карбондори нағви (марказ) У7, У9 ва У10, ки бурриши кӯндалангӣ (поперечное сечение) онҳо шакли ромбро (бо андозаи 18 ва 36 мм) дорад, сохта мешаванд. Ҳангоми гудоҳтҳои ин стерженҳоро тоб дода, ба онҳо шакли винтӣ (рахпеч, морпеч) дода мешавад. Аз ин стерженҳои винтшакл барои электросверлоҳои дастӣ штангахои (бурҳои) гуногунаидоза тайёр мекунанд. Дастан бурко аз штангахои дарозишон 1,2-3,0м иборатанд. Қисман, барои электросверлоҳои сутуннишиҳӣ низ ин штангахо истифода мешаванд. Дар ин маврид дарозни штангахо ба 0,7- 5,0 м баробар буда, кадами бур дар дастан 0,7 м -ро ташкил

медиҳад. Сохти штанга до дар расми 5.26 тасвир шудааст. Як тарафи штанга дори думнүг (хвостовик) буда, барои ворид намудани он ба патрони шпинделни электросверло зарур аст. Нӯги дигараш холигие дорад, ки барои чойгир кардан резетс истифода мешавад.



Расми 5.26. Штангахои вакти


Чараёни пармакунии рахнакҳо бо электросверлоҳои дастӣ ва ё қисман сутунишини бе истифода аз об ва ё ҳавои фишурда, мегузарад. Сангрезаҳои дар ҷараёни пармакунӣ ҳосилшаванд ҳангоми даврзанини штанга бо сатҳи морпеки он аз рахнак берун мешаванд.

Дар вакти пармакунӣ бо электросверлоҳои сутунишини, сангрезаҳо аз доҳили рахнакҳо асосан бо ёрии об шуста бароварда мешаванд. Штангахои дар ин ҳолат истифодашаванд шашпаҳлӯ ва ё гирдашакл буда, барои обгузаронӣ дар меҳвари онҳо сӯроҳӣ (канал) мегузарад.

Резетско аз пӯлоди баландсифат сохта мешаванд. Онҳо аз ду канот-тег (расми 5.27), корпус (тана) ва думнүг иборат мебошанд. Ба канот-тегҳо пластинкаи аз ҳӯлаҳои ниҳоят саҳт (ВК-6В, ВК-8В) соҳташуда, васл шудааст. Дар таркиби ҳӯлаи ВК-6В 6% ва ВК-8В 8% кобалт омехта шудааст, ки саҳтӣ ва абразивии онҳоро таъмин мекунад.

Барои пармакунии ҷинсҳои кӯҳии нарм ва анигиштҳо резетскои канот-тегаш камбари дарозандоза ва барои ҷинсҳои маҳкамиишон баландтар - сербару кӯтоҳандоза истифода мешаванд. Андозаи кунҷи тезии тегҳои (ҳӯла-

пластинка) резетсхо бояд чунин бошад: барои пластинкаҳо) резетсхо бояд чунин бошад: барои $f = 5\text{--}8 \text{--} 60\text{--}65^\circ$; $f = 4\text{--}5 \text{--} 50\text{--}60^\circ$ ва $f \leq 4 \text{--} 45\text{--}50^\circ$.



Расм 5.27. Резетсҳон нариакунин даврзани: а- барои аништсанг; б- барои чинсҳон кӯҳӣ

Тамгаи резетсҳои васъеъпахншуда ва шароити истифодабарии онҳо чунин аст:

РУ43 - барои пармакунин раҳнакҳои кутри 43 мм дар чинсҳон нарм ва аништҳо бо электросверлои дастӣ;

РУ6-1 - ҳамчунин, бо кутри 44 мм дар аништҳои маҳкам ва варакасангҳо;

РУ13 - ҳамчунин, бо кутри 42 мм дар чинсҳон $f \leq 5$, бо электросверлои сутунишиҳин;

РП17 - пармакуӣ бо кутри 43 мм бо электросверлои сутунишиҳин дар чинсҳои $f \leq 8$;

БИ741-25 - ҳамчунин, бо кутри 42 мм, бо усули бо об шуста баровардани сантрезаҳо, дар чинсҳон $f \leq 8$.

в) Тачхиготҳои таъмирикунӣ, тезкуий ва барқароркунии асбобҳои (инструментҳои) пармакунӣ.

Дар равиши истифодабарй, асбобхой пармакунй соидаю кунд мешаванд ва зарурати баркарор намудани онҳо ба миён меояд. Кундшавин коронкало ва резетско ба тағийрёбии шаклу андозаҳои корпус (тана) ва сатҳи пайвастӣ конусӣ ва ё резбавии онҳо бо бур (штанга) меорад. Дар бурҳо (штангахо) низ тағийроти сарнӯг (конус ё резба) ва ё думнӯг, қашшавии онҳо дар натиҷаи истифодан гайримаксадиҳо, мушоҳид мешавад.

Барои баркарор ва ба кор омода намудани асбобхой пармакунй дар экспедицияҳо ва ё партияҳои геологӣ-иктишоғӣ устоҳонаҳои (мастерские) буртъмиркуний (буровзаправочные) таъсис дода мешаванд. Устоҳонаҳои мазкур бо асбобу дастгоҳҳои таъмиркуний, тезкуний ва оҳанбурӣ мӯчаҳдаз шудаанд. Яке аз ин дастгоҳҳо, дастгоҳи буртъмиркуний (буровзаправочный станок - БЗС) ба ҳисоб меравад. Дастгоҳи номбурда зарбадиҳанда буда, бо таъсири кувваи ҳавои фишурда кор мекунад. Он барои баркароркунни коронкало думнӯги бурҳо истифода мешавад. Дар ин дастгоҳҳо стерженҳои ашёиро (заготовка) бурида, аз онҳо бурҳои (штангахои) наъ тайёр карда мешавад. Баъзе аз нишондиҳандаҳои сифатии ин дастгоҳ чунин аст:


Кувваи зарбии путк, Н	160
Фишори корни ҳаво, МН/а	0,5 - 0,7
Сарғи ҳавои фишурда, м'/зик	3 - 4
Андозаҳои габаритӣ, мм	1600 x 1170 x 1470
Вази (масса), кг	2190

Барои тезкунни намудҳои гуногуни коронкало (долотомонанд, салибӣ, сетега ва г.) ва резетско, аз дастгоҳҳои маҳсуси (ВЗ-141М, ВЗ-130М, ВЗ-140) бо галтакҳои сүфтагарӣ (абразивные круги) ва муҳаррикҳои баркии истидорашон 0,6-5 кВт ҷиҳозонидашуда, истифода мебараанд. Ин дастгоҳҳо

ихчам (компактные) буда, вазнашон ба 1000 - 1200 кг баробар аст.

§8. Истехсолу расонидани ҳавои фишурда ва барк


Дар ҷаражон иҷрои корҳои кӯҳканий ва геологӣ-иктишофӣ ду намуди қувва (энергия) бештар истифода мешаванд. Яке - ҳавои фишурда, ки барои кори перфораторҳо, пулкҳо, мошинҳои боркуниӣ, насосҳо ва гайра истифода мешавад. Таҷхизоте, ки тавассути он ҳавои фишурда истехсол карла мешавад, компрессор (передвижные) ва доимӣ (стационарные) мешаванд. Дар корҳои геологӣ-иктишофӣ асосан компрессорҳои сайёро истифода мебаранд. Аммо, агар ҳаҷми корҳои иктишофӣ ниҳоят қалон бошаду онҳо дар як майдон гузаронида шаванд, аз компрессорҳои доимӣ истифода мекунанд. Дар расми 5.28 компрессори сайёри ЗИФ-51 бо муҳаррики баркӣ коркунида тасвир шудааст.



Расми 5.28. Компрессори сайёри ЗИФ-51

Аз рўии принципи корй компрессорҳо ба чунин навъҳо тақсим мешаванд: поршней, турбокомпрессорӣ, ротатсионӣ ва гидрокомпрессорӣ. Дар иҷрои корҳои геологиктишоғӣ асосан аз компрессорҳои поршней истифода мебаранд. Дигар навъни компрессорҳо танҳо дар муассисаҳои кӯҳканин бузургу пуритилор ва ё маҳсус истифода мешаванд.

Дар расми 5.29 тарзи кори компрессори поршней оварда шудааст. Поршней (5) ҳаракати болониён мекунад. Дар сурати ба самти поён ҳаракат намудан, клапани (1) ҳавокашӣ (васасывающий) кушода шуда, ҳаво аз атмосфера ба дохили силиндр (4) ворид мешавад. Ҳангоми ҳаракати поршней ба боло клапани ҳавокашӣ (1) пӯшида мешавад ва дар силиндр фишори ҳаво баланд шуда, клапани (2) интиқолӣ (нагнетательный) кушода шуда ҳавои фишурда ба зарфи ҳавочамъунак (3) (воздухосборник или ресивер) мегузарад. Ҳамин тавр ҳавои фишурда ҷамъ шуда, барои истифода интиқол дода мешавад.



Расми 5.29. Тарзи кори компрессори поршней

Агар фишурдани хаво дар як силиндр ҳангоми ҳаракати як поршен (*один цикл*) ба миён ояд ин гуна компрессор кампрессори як зина гай (*одноступенчатый, расмы 5.29,а*) ном дорад. Агар силиндр-поршенхон компрессор зиёда аз якто бошанд, онро бисерзинагай меноманд.

Дар расми 5.29, б компрессори дузинагай тасвир шудааст. Тартиби кори компрессори дузинагай чунин аст: дар зинаи аввал дар силиндрни якум хаво фишурда гашта ба зарфи мутавассит (б) (*промежуточный*) мегузарад ва дар он ҷо хунук мегардад (дар таҳти фишор хаво то $60 - 180^{\circ}\text{C}$ гарм мешавад). Дар зинаи дуюм ҳавои фишурдаи хунукшудаи дар зарфи мутавассит (б) буда, дар силиндрни дуюм боз фишораш баланд мешавад ва ба ҳавоҷамъунақ гузашта, аз он ба истеъмолкунандагон расонида мешавад. Ҷараёни хунуккунини ҳавои фишурда бо тарзи ҳавой ва ё обӣ (*воздушное или водяное охлаждение*) амалӣ мегардад.

Вобаста ба гузаштани ҳаво (*подача воздух*), компрессорҳо ба ҳурд - то $10 \text{ м}^3/\text{даҳ}$, миёна - $10-30 \text{ м}^3/\text{даҳ}$ ва калон - зиёда аз $30 \text{ м}^3/\text{даҳ}$ таксим мешаванд. Гузаштани ҳаво - доҳилшавии ҳаво аз атмосфера, яъне бо фишори қарид $0,1 \text{ МПа}$. Компрессорҳо бо мухаррикҳои баркӣ ва ё дизелӣ кор мекунанд. Дар назди ҳар як компрессор зарфи ҳавоҷамъунақ мавҷуд аст, ки кори асосни он, аз ҳомӯш намудани лаппиши (*нульсация*) ҳавои фишурда иборат аст. Лаппиши аз кори иномуттасили (*прерывная*) компрессори поршени пайдо мешавад. Ғайр аз ин, зарфи ҳавоҷамъунақ захирашавии ҳавои фишурдаро таъмин намуда, онро аз намӣ ва равганҳои молидани, дар натиҷаи таҳшиншавӣ, озод мекунад. Зарфро аз ин таҳнишиниҳо бо воситаи ҷуммаки мөсьбарорӣ (*сливной кранник*) тоза мекунанд. Зарф бо клапанҳои эҳтиёти (*предохранительный*) ва

асбобхон фишорченкуй (манометр) чихозонида мешавад. Дар чадвали 5.6 тавсифи техникин бэлээ аз компрессорхон сайёр оварда шудааст.

Хавон фишурда, ки ба воситай компрессорхо истехсол мешавад, бо хатхой шабакай ҳавогузароний ба истэймокунандагон (перфораторхо ва г.) расонида мешавад. Их хатхо - кубурхон оханий кутрашон 20 - 320 мм ба шлангхон кутрашон 10 - 50 мм мебошанд.

Кубурхон оханий кутрашон то 50 мм бо ҳамдигар ба воситай муфтаи резбий пайваст карда мешаваанд. Кубурхон гафиашон зиёд ба воситай фланетско (фланец), бо истифодай болту тайка ва карда мешаваанд. Дар холати түлкэшии зиёдий хатхо ба истифодай дуру дарози ондо, корхон кафшергэрий наздикий истэймокунандагон аз нүктай ҳавотаксисмкуй то мөшнийхон пневматик, истифода мешаваанд. Барои таксим ва танзими чараёни хавон фишурда чуммак ва галакахо (задвижки) истифода мешаваанд. Дар натиҷаи муковимати аэродинамикии кубурхо ва ихрохи (умечка) ҳаво, кувваи хавон фишурда суст ва паст мешавад. Их пастшавий бояд аз 10 - 15% зиёд набошад. Барои таъмин кардани ин холат бояд мувофикии кутри кубур ба назар гирифта шавад. Такрибан ин кутр (d) чунин хисоб карда мешавад:

$$d = 3.18\sqrt{V}, \text{ мм}$$

дар ин чо

V - ҳаҷми ҳавос, ки аз кубур мегузарал, м³/дак.

Дигар намуди зиёдий, ки барои ба кор даровардани тачхизоту мөшнийхон күхий (электросверлоҳо, мөшнийхон боркуй, насосхо, вентилляторхо ва г.) истифода мешавад, кувваи барк

Қадағалы 5.6
Таксифи техникалы компрессорханы сайр

Номенклатура	Портал				Ротатония		Вентіл	
	ЭИФ-51*	ЭИФ-55*	КС-9**	ДК-9М**	ЭИФ-ПР-6*	ПР-10**	ЭИФ-55В*	ПВ-10**
Химиялық физикалық аспектилердегі көзделуде, аттас шынында, М/м²	4,6	5,0	8,5	10,0	10,5	10,5	6,3	7,0
Иктиләр мұнайарник, к/т/н	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0
Тәрін күннекүй	45	75	80	80	80	56	80	90
Анголауда габариты), мәс: диңгөндік бар балдағы	аз 3270 то 5160				аз 1730 то 2020			
	аз 1770 то 2610				аз 1770 то 2610			
Вазы, м³	2306	2790	6100	5200	5000	2900	5000	2050
								3200

Этос: * мұнайарник барып;
 ** мұнайарник делип.

мебошад. Хангоми дарозбудани муддати фъолижт ва бузург будани хачми коркoi иктишофий, агар имконияти кашидани хатти барк (линия электропередачи - ЛЭП) бошад, онро истифода мебараид. Барои ичрои ин амал истифодаи трансформаторҳои ҷараённасткунандай сайёр ва ё доимӣ лозим меояд. Аммо, дар равиши корҳои геологӣ-иктишофӣ аз хатти барк ниҳоят кам истифода мебаранд.

Манбаи асосии энергия - стансияҳои маҳаллии барқистехсолкунни сайёр ва ё доимӣ мебошад. Агрегатҳои баркӣ сайёри бензинӣ ё дизелӣ дар равиши корҳои иктишофӣ вассеъ истифода мешаванд. Қувваи стансияҳои бензинӣ аз 1 то 12 кВт буда, аз генератор, муҳаррик ва блоки асбобҳои ченкунию идоракунӣ иборат мебошад. Баъзе сифатҳои агрегатҳои бензинӣ ҷунин аст:

Тамға	АБ-1- Т/230	АБ-4- Т/230	АБ-8- Т/230	АБ-12- Т/400
Кувваи барк, а	3,12	12,6	25,0	21,7
Вазн, кг	62	190	400	880

Эъзӯ. Дар тамға раками завал - иктидори агрегат (кВт); раками дуом - ҷараёни барк (В).

Иктидори агрегатҳои баркӣ дизелии тамғаи АД аз 5 то 200 кВт буда, вазни онҳо аз 700 то 3760 кг - ро ташкил медиҳад.

Баъзан дар корҳои геологӣ-иктишофӣ тақсимтоҷҳои баркӣ доимӣ бо иктидори аз 50 то 500 кВт, ки аз якчанд муҳаррикҳои дизелӣ иборатанд, истифода мешаванд.

БОБИ VI. ГҮНДӨШТАН ВА ҲАМЛУ НАКЛИ ЧИНСХОИ КҮХИИ ПОРАШУДА


§1. МАЛУМОТИ УМУМӢ

Пас аз анҷом додани корҳои таркишӣ дар ковишгоҳи накб, гүндоштани чинсхони кӯхии порашуда ва ҳамлу накли онҳо яке аз амалиёти асосӣ ва ниҳоят меҳнатталаби давраи нақбкани (проходческий цикл) ба ҳисоб меравад. Ии амалиёт ҳангоми ковиши нақбҳои уфукӣ то 50% ва дар нақбҳои амудӣ бошад то 70% муддати давраи нақбканиро фаро мегирад. Пеш аз оғози ии корҳо ҳолати бехатарии ковишгоҳ бояд таъмин карда шавад: сангҳои оvezону ноустуворро бо мисрон зада афтонда, сатҳи ковишгоҳу деворҳои нақбро ҳамвору тоза мекунанд; сангпораҳои калонандозаро майда карда, пораҳои пошӯрдаро, то ҳадди имкони ҷамъ намуда, барои аз ҷангӯ губор тоза намудани ҳавои доҳилиннакӣ ба болои онҳо об мепошанд. Гүндоштани чинсхони кӯхии порашуда ва ҳамлу накли онҳо – ин ду амалиёти бо ҳам зич алокаманд буда, дар натиҷа чинспораҳо аз ковишгоҳи нақб то партовгоҳ, (отвал породы) расонида мешаванд.


§2. БОРКУНИН ЧИНСХОИ КӮХИИ ПОРАШУДА

Корҳои скреперӣ. Скреперҳо, ҳангоми ковиши нақбҳои зеризаминии кӯтоҳандозаю сатҳашон майда ($2.7\text{--}4.0\text{ m}^3$) ба монанди рассоечка, штолния ва г. самаронок истифода мешаванд. Ду намуди ин дастгоҳҳо мавҷуданд: ҷойивазкунанда ва ҳаракаткунанда (передвигисные). Скрепери ҷойивазкунандаро (расми 6.1) дар даромадгоҳи нақб гузошта ҷараёни нақбканиро ба роҳ мемонанд. Пас

аз ба масоған мұайян (50–100м) ба пеш рафтани көвишгох, онро ба үйдің нав мекүчонанд. Скрепері қаралатқунанда бошад, ба платформаның чархдор (расми 6.2, б) насыб карда мешавад. Ҳанғоми амалиеті нәкбәнің онро ба назды көвишгох оварда, ба рельсхо мұстахкам мекүнанд. Дастиғи скреперін тавассуты блоки дүмкаш, ки пеш аз оғози кор ба



Расми 6.1. Скрепері үйнеказкунанда дар штадия: 1- гаргара; 2- таноби дүмкаш; 3- таноби корій; 4- скрепер; 5- блоки дүмкаш



Расми 6.2. Скрепері үйнеказкунанда (а) және қаралатқунанда (б)

сатхи ковишишгоҳ ва ё сақфи наасб карда мешавад, фаъолият мекунад. Барои наасб кардани он, оҳаннӯли блокро ба раҳнаки маҳсус пармашуда ворил намуда, фона мезананд (*расклинивают*). Дар расмҳои 6.1, 6.2, 6.3 ва 6.4 соҳти скреперҳо ва ҳолати истифодабарии онҳо тасвир ёфтаанд.

Мошиноҳои боркунанд (породогрузочные машины). Ин гуна мошинҳо баркӣ ва ё пневматикӣ буда, дар нақбҳои уфукии каммоили (то 25⁰) зеризаминии масоҳаташон зиёда аз 4 м² васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо тасмачарҳ ва дар рӯйи релс ҳаракаткунанд шуда метавонанд. Ин мошинҳо муттасил ва ё номуттасил фаъолият мекунанд.




Расми 6.3. Намуди ковшҳои скреперҳо: а- куттигӣ; б- шонамонанд; в- наълшакл



Расми 6.4. Намуди умумини ковши чатрмонанди скрепер

Шакли олоти чинспорагункунданай онхо асосан намуди ковш вә ё ду дастаки гункунандаро (нагребающие лапы) дорад. Мошинхой боркунанда вобаста ба фольолиятшон ба намудхой зерин, ки бо тамгахои шартй ифода ёфтаанд, таксим мешаванд: ППН, ПНБ, ПНН, ПНВ, ППВ. Ифодаҳои ҳарфи маънии маҳсусро дораанд (аз рӯйи тартиби навишт). Ҳарфи аввал: П (погрузочная) - боркунанда; ҳарфи дуюм: П (периодический) - номуттасил, Н (непрерывный) - муттасил; ҳарфи сеюм: Н (нижнего действия) - таҳгир, Б (бокового действия) - пахлӯгир, В (верхнего действия) - бологир. Дар ҷадвали 6.1 тавсифи техникии бальзе аз мошинҳои боркунанда оварда шудааст.

Дар расми 6.5 мошинни боркунандай номуттасили таҳгири тамғаи ППН тасвир шудааст. Қисмҳои асосии он: 1- аробачаи релсӣ, 2- платформаи ба самти пахлӯ даврзананда, 3- ковш, 4- кулисаҳо - нимдоираи байзани (туҳмшакл - овальний форми), барои бардоштани ковш, 5- куттии механизмои идоракуни, 7- фишанг (рычаг) барои харакати мошин, 8- фишанг барои харакати ковш. Мошинни боркунанда бо ду муҳаррики пневматикӣ ҷиҳозонида шудааст.




Расми 6.5. Мошинни боркунанди ППН

сатхи ковишгоҳ ва ё сакфи накб насб карда мешавад, фаъолият мекунад. Барои насб кардани он, оҳаниӯли блокро ба раҳнавии маҳсус пармашуда ворид намуда, фона мезананд (*расклинивают*). Дар расмҳои 6.1, 6.2, 6.3 ва 6.4 соҳти скреперҳо ва ҳолати истифодабарии онҳо тасвир ёфтаанд.

Мошинон боркунанд (*породогрузочные машины*). Ини гуна мошинҳо баркӣ ва ё пневматикӣ буда, дар накбҳои уфукӣ каммоили (то 25^0) зеризаминии масоҳаташон зиёда аз 4 m^3 васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳо тасмаҷарҳо ва дар рӯйи релс ҳаракаткунанд шуда метавонанд. Ини мошинҳо муттасил ва ё номуттасил фаъолият мекунанд.




Расми 6.3. Намуди ковишҳои скреперҳо: а- куттигӣ; б- шонамонанд; в- наълиниш



Расми 6.4. Намуди узумини ковши чатрмонанди скрепер

Шакли олоти чинспорагункунандай онхо асосан намуди ковш ва ё ду дастаки гункунандаро (нагребающие лапы) дорад. Мошихой боркунанда вобаста ба фольолияташон ба намудҳои зерин, ки бо тамгаҳои шартӣ ифода ёфтаанд, таксим мешаванд: ПНН, ПНБ, ПНН, ПНВ, ППВ. Ифодаҳои ҳарфи маънии маҳсусро доранд (аз рӯйи тартиби навишт). Ҳарфи аввал: П (*погрузочная*) - боркунанда; ҳарфи дуюм: П (*периодический*) - номуттасил, Н (*непрерывный*) - муттасил; ҳарфи сеъом: Н (*нижнего действия*) - таҳгир, Б (*бокового действия*) - пахлӯгир, В (*верхнего действия*) - бологир. Дар ҷадвали 6.1 тавсифи техникии бальзе аз мошихой боркунанда оварда шудааст.

Дар расми 6.5 мошини боркунандай номуттасили таҳгири тамгаи ПНН тасвир шудааст. Қисмҳои асосии он: 1- аробачаи релсӣ, 2-платформаи ба самти пахлӯ даврзананда, 3-ковш, 4-кулисаҳо - нимдоираи байзавӣ (тухмшакл- овальной формы), барои бардоштани ковш, 5-куттии механизмиҳои идоракуний, 7-фишанг (*рычаг*) барои ҳаракати мошин, 8-фишанг барои ҳаракати ковш. Мошини боркунанда бо ду муҳаррики пневматикий ҷизоэзонаида шудааст.



Расми 6.5. Мошини боркунандай ПНН

Часть I

Таблицы технических машинных бортуемых

Наименование	Барометрический			Барометрический амуль
	ППН-1с	ППН-2	ППН-3	
Махсулоти ковш, м ³ /мин.	1,0	1,2	1,0	0,5
Хаччи ковш, м ³	0,25	0,32	0,25	-
Олоти замкнутили	ковш	ковш	ковш	грейфер
Источники маляррийской:				
зародкови ковш, кг/м ³	8,8	13,2	9,25	3,1
засыпанныи ковш, кг/м ³	8,8	13,2	9,25	3,1
Маслени хилс, м ³ /мин.	11,0	9,5	-	-
Фишори хилс, МПа	0,5	0,5	-	-
Васъян чабан ковш, м ³	2,2	2,5	2,2	4,0
Баландия моянни:				
до ковши бирбонга, м ³	2,25	2,15	2,20	2,8
Ахлони сайдиксий, м ³	1,50	1,60	1,50	1,2
Намуди наспёт	рельс	рельс	рельс	тасмачарк
Шакли кувва	барай ё	барай ё	барай	барий
Вазн, тонн	3,5	4,7	4,5	6,0
				10,0

Хангоми амалиёт, мөшни тавсифшаванд бо ковши поёнфарвардашуда ба пеш харакат намуда бо фишор онро ба гарами чинспорахо аз таҳ гўтонила, тур мекунад. Пас аз ин амал, он тавассути кулисаҳо ковшро бардошта, аз болон мөшни ба кағон он мегузаронад ва ба вагонеткае, ки ба аробачаи мөшни васл карда шудааст, чинспорахоро холӣ мекунад. Ин амал то тур шудани вагонетка якчанд маротиба такрор мейбад. Вагонеткан пуршударо аз мөшни боркунанда чудо намуда, онро ба роҳи рељси эҳтиётӣ дастӣ мегузаронанд ва ба ҷои он вагонеткан холиро васл мекунанд. Ҷараёни кор то давраи тамоман озод шудани ковишишгоҳ аз чинспорахо давом мекунад. Мөшниҳои боркунандай мазкур дар нақбҳои моилиашон то 15⁶ низ истифода мешаванд.

Речай боркунни шарҳдодашударо речай якзинагӣ меноманд. Яъне чинспорахои гундошташуда якбора аз ковш ба вагонетка бор карда мешавад. Дар равиши корҳои нақбҳои речай боркунни дузинагӣ ва бисёрзинагиро низ истифода мебаранд. Хангоми речай дузинагӣ чинспорахои гундошташуда, аввал аз ковши мөшни боркунанда ба кониҳер ва пас аз он ба вагонетка ва ё ба дигар нақлиёти боркашони доҳилинақбӣ ворид мегарданд.


Мөшниҳои ба тарзи муттасил фаъолияткунанда бо ду ластаки пахлӯгир амал мекунанд. Махсулнокии ин мөшниҳо баланд буда, асосан дар муассисаҳои антиштканию маъданканий васеъ истифода бурда мешаванд. Навъҳои муайянӣ онҳоро, вобаста аз андозаҳои техникиашон (ПНБ-1, 1ПНБ-2) дар нақбҳои иқтишофӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар расми 6.6 мөшни боркунандай ба тарзи муттасил фаъолияткунанда тасвир ёфтааст.

Ҳангоми ба самти ковиштох ҳаракат намудани мөшни, плитан кории он бо фишор ба гарами чинспорахо аз таҳ меғутад. Ду ластаки гункунандай он, муттасил пасу пеш ҳаракат намуда, чинспорахои дар болои плита мавҷудбударо, ба сатхи конвейери занчирии белчадори (*скребковый*) плита, меҳобонанд. Чинспорахо тавассути конвейер ба вагонеткаи гузашташула бор карда мешаванд.




Расми 6.6. Мөшни беркунанди ба тарзи муттасил
фальзикткунанд

Ҳангоми ковиши нақбҳои болорави (*восстаяющие*) баландмоил (зиёда аз 25°–30°) ва ё амудӣ, чинҳои кӯҳни дар ковиштоҳ порашуда, бо вазни худ поён афтида, дар сатхи палкона (люк) гарам мешаванд. Чинспорахои гарашуда, тавассути новаи палкона ба вагонеткаҳо бор карда мешаванд (расми 6.7).



Расми 6.7. Накшан боркунин чинспорахо ба воситан палкона: 1- палкона; 2- зарфи боркашон; 3- затвор; 4- восстающий

Хангоми ковиши нақбҳон баландмоили поёнрав (*исходящие*), чинспорахо ба вагонетка ва ё скрип дастӣ бор карда, ба горизонти болой ва ё сатҳи замин, бо гаргара бо роҳи релсӣ, мекашанд. Дар нақбҳон амудии поёнрави калонҳаҷам (стволи шахтаи иктишоғӣ) мошинҳои боркунандай номуттасиламали бологир (*верхний захват*) – грейферҳоро (расми 6.8, а,б) истифода мебаранд. Дар расми 6.8, б ҷараёни кор бо грейфер (аз самти боло гункунин чинспорахо бо панҷа-ковшҳо) тасвир ёфтааст. Хангоми ковиши шурфҳо, чинспорахо асосан дастӣ ба бадя бор карда шуда, бо ёрни гаргараи дастӣ ва ё механикӣ ба сатҳи замин бароварда мешаванд. Дар ин ҳолат, инчунин, грейферҳоро низ истифода бурдан мумкин аст. Истифода намудани грейфери боркунандай хурдандозаи ГШГ-1 дар шурфҳои аз 20 м чукуртар ва масоҳаташон зиёда аз 2 м², инчунин, дар стволи шахтаҳои иктишоғӣ, маҳсулнокии меҳнатро баланд мегардонад.



Расми 6.8. Грейферхон боркунанда: а- ГШГ-4; б- БЧ-3

Барои таъмин намудани маҳсулнокии кори мошинҳои боркунанда, роҳи релсӣ дар накӯҳӣ уфуқӣ бояд ҳамавақт, дар сатҳи наздиқовишигӣ, ба гарами ҷинспораҳо наздик бошад. Дар ҷараёни иҷрои корҳои боркуни ин фосила доимо дур мегардад. Бинобар ин, бо максади ба гарами ҷинспораҳо наздик овардани мошини боркунанда ва таъмини ҳаракати он, аз плитан маҳсуси бо релсҳои муваккӣ мӯҷаҳозӣ шуда, истифода мебаранд. Плита аз релсҳои дарозиашон 2-2,5 м, ки ба шпалҳои чӯйӣ ва ё металӣ наслб карда шудаанд, иборат мебошад.

Давомнокии вакти кории (*соат*) мошини боркунандаро бо формулаи зерин хисоб мекунанд:

$$T_{\text{уи}} = V \cdot k_a / P_n, \text{ соат}$$


дар ин чо

V – ҳачми ҷинсаҳо дар анбӯҳ, m^3 ;

k_a – коэффициенти порашавии ҷинсаҳои кӯҳӣ;

P_n – маҳсулнокии мошини боркунанда, $m^3/\text{соат}$.

Бозборкунакхон тасмагай (ленточные перегружатели). Чи тавре, ки дар боло кайд намудем, дар рафти фольолияти мошинхон боркунанда вагонетка дар алохидаш бор карда мешаванд ва барои ивазкунин онҳо вакти зиёд сарф мешавад, ки ин маҳсулнокии меҳнатро то дараҷае паст мегардонад. Барои фольолияти бефосилан (ва ё дарозмуддати) ин мошинхо, аз бозборкунакхон маҳсус истифода мебаранд. Дар расми 6.9 намуди умумии бозборкунаки тасмагай тасвир ёфтааст.




Расм 6.9. Бозборкунаки тасмагай

Бозборкунаки барои бор кардани чинспорахо ба 5-8 адад вагонетка дар накбҳои иктишофии уфукии масоҳаташон зиёда аз $5,1 \text{ м}^2$ истифода мешавад. Ин бозборкунак аз қисмҳои зерин таркиб ёфтааст: аробача (1), баҳши моил (3) бо бункери ҳаҷмаш $0,45 \text{ м}^3$, тасма-конвейери (4) уфукии муаллаки себахша, тиргак-таибаҳо (5) барои бардоштани тасма-конвейер, ҷойгоҳи магнитӣ (2) барои идоракунини кори муҳаррикҳо. Бозборкунак бо ду муҳаррик амал мекунад: яке дар сексияи моил ва дигараш дар иӯги тасма-конвейер (6) ҷойгир шудааст.


Боркуни и дастӣ. Дар мавридиҳои маҳсус, ҳангоми қалон набудани ҳаҷми кор, боркуни чинспорахо дастӣ гузаронида мешавад. Истифодан олоти ҳамлу наклӣ (расм 6.10) дар ин

холат маҳсулнокки мөннатро баланд мегардонад. Барон сабукгардой ва баланд бардоштани маҳсулнокки мөннат, ба таҳсатҳи назди ковишгоҳ, пеш аз корҳои таркишӣ, тунукаҳои гафсиашон 3-4 м^м ва андозаашон $0,6 \times 0,8$ м -ро мегузоранд.



Расми 6.10. Боркуни дастӣ дар ковишгоҳ

Б у н к е р - п о е з д ҳ о. Комплексҳои мазкурро, ки бо тамғаи БПС-1, 2, 3 ифода шудаанд, ҳангоми ковиши нақбҳои уфукии тӯлонӣ (то 1000 м ва зиёда аз он) истифода бурдан мумкин аст. Онҳо аз якчанд вагонеткаҳои бо ҳамдигар васлишудаи деворҳои барӣ надошта иборат буда, шаклан бункери дарозрӯи сайёро (расми 6.11) мемонанд.



Расми 6.11. Бункер - поезд: 1- бункери аз вагонеткаҳои ястира иборатбуда; 2- гаргаран скреперӣ; 3- траперса бо блок; 4- моншинаи боркунанд; 5- электровоз

Поезд бо дастгохи скреперй чизозонида шудааст ва гаргараи он дар арабачаи алохидагойир мебошад. Скрепер дар дохили бункер дар фосилаи дарозии он кор мекунад. Аз самти ковишгоҳ чинспорахо тавассути мошини боркунанд ба бункер-поезд бор карда шуда, бо ёрии скрепер ба тарафи дигари бункер кашида мешаванд.

Ташкили корҳои технологӣ, мувоғиқ омаддани ҳамми умумии чинспорахон давраи ковиши (проходческого цикла) ва ҳамми бункери поездро, бояд таъмин намояд. Дар ин ҳолат, мо метавонем, чинспорахон як давраи ковиширо дар давоми иҷроӣ як амал бор карда, бо бункер-поезд то гарамгоҳ расонем. Махсулнокии дастгоҳи скреперӣ – 30–80 м³/соат, ҳамми бункер – 10–30 м³, вазни бункер-поезд – то 20 т.


Мошинҳои боркунанда – интиқоӣ лиҳаанд (погрузочно-доставочные машины). Ин навъи мошинҳо сайёр буда, аз таҷхизотҳои боркунанду холикунанд ва бункер иборатанд ва дар масофаҳои кӯтоҳ (25–150 м) амал мекунанд. Онҳо бо тасмачарҳ ва ё бо ҷарҳои пневматикӣ таъмин буда, бо муҳаррики дизель кор мекунанд. Давраи кории ин мошинҳо: аз гарами назди ковишигӣ ба бункери худ боркуни (бо ковш, олоти ларзонанд ва г.) чинспорахо, интиқоли онҳо тоҷи холикунӣ (ё ба намуди дигар нақлиёти боркаш) ва байд аз холишавӣ, баргаштан ба гарами чинспорахон назди ковишигӣ.

Намуди мукаммалтарин онҳо – мошини ПДН-1В ба ҳисоб меравад. Боркуни чинспорахо ба бункери ин гуна мошинҳо бо ёрии ларзиш ҷараён мегирад (*вibropогрузка, вибробункеризация*). Раванди кори онҳо чунин аст: дар натиҷаи бо фишор пеш рафтани мошин, олоти боркунандан он ба гарами чинспорахо из таҳ меѓутад ва ҳангоми ларзиши ин


олот чинспорахо ба тарафи бункери мошин харакат карда, онро пур мекунанд. Холикунни бункер низ бо ҷараёни ларзиш амалӣ мегардад. Маҳсулонкии кори ин навъни мошињо аз масофаи интиқолдииҳин бор вобаста буда, дар ҳудули $6,5 - 21,5 \text{ м}^3/\text{соат}$ тайир меёбад. Ҳаҷми бункер $0,85-1,20 \text{ м}^3$ - ро ташкил медиҳад.

Мошињои мазкурро, инчунин, ҳангоми азҷомдииҳин корҳои асосии ковиши (пармакунни рахнакҳо, крепкунӣ) ҳамчун таҷҳизоти ёрирасон истифода бурдан мумкин аст.

Дар шароити имӯза, мошињои боркунаидаю интиқолӣ бинобар қулай ва сермаҳсул буданашон дар корҳои кӯҳкани васеъ истифода мешаванд. Дар расми 6.12 ҷараёни ковиши штолнии иктишофии масохаташ то 4 м^3 тасвир ёфтааст. Дар расми 6.13 бошад, ҷараёни ковиши рассечка аз шурӯф ва боркуни чинспорахо ба бадя тавассути мошини тавсифишуда, оварда шудааст.



Расми 6.12. Ковиши штолни тавассути мошини боркунаидаю интиқолӣ: 1- мошини боркунаида-интиқолдииҳанд; 2- кубурӯни хавотаъминикуни; 3- вентилатор




Расми 6.13. Көвиши рассечка аз шурф таңассты мөшнини боркунчалану интиколій: 1 – мөшнин боркунчаланын интиколидиханда; 2- бали; 3- күбүрхон хавотыннанкүй

§3. Наклиёти боркашон

Дар боло асосан маълумот онд ба боркунни чинспорахо дар көвишгохи накб оварда шуд. Нисбати кашонидани онхо тандо хангоми шархдихин он амалиётте, ки бо боркунй вобастагии технологий доштанд (скрепер, бункер-поезд), сухан рафт. Давоми корҳон боркунни чинспорахо, ин кашонидани онхо то партовгоҳ (породный отвал) мебошад, ки ин амалиётро боркашон ий (транспортировка груза) меноманд. Кашонидани чинспорахо аз көвишгоҳ то даромадгохи накб – кашонидани зеризамий ва из даромадгохи накб (штолня, шахта) то партовгоҳ – кашонидани сатхизамий ном дорад.

Расонидани худ интиколӣ (самотёчная доставка). Ҳаракати чинспорахо таҳти вазни худ (гравитационий) – оддитарин ва каммасрафтарин намуди боркашоний ба шумор

меравад. Дар сурати то ба 25° - 35° моил будани накб чинспорахои рӯ-рӯйи таҳтаҳои чӯбин, варакаҳо ё новаҳои оданин ба осонӣ мелагжанд; агар кунҷи моилини накб аз 35° зиёд бошад, он гоҳ чинспорахои қандашуда бевосита дар рӯйи таҳсатҳи (*подиума*) нақб озод мелагжанд ва дар ин ҳолат зарурати омодагии маҳсус ба миён намеояд. Тарзи боркашонии шарҳдодашуда таҳо дар ҳолати аз горизонти болой ба поён фаровардани чинс ё маъданпораҳо (расми 6.14) истифода мешавад.



Расми 6.14. Скат барои расонидани худинтиқоӣ:


1-қисми корӣ (людейской проход); 2-қисми боркашонӣ
Кашонидани ҳамми қалони бор бо тартиби доимӣ, дар накҳои амудӣ ва моил, бо механизмаҳои маҳсус амалӣ мегардад. Ба ин механизмаҳои маҳсус скип, клет (клеть), гаргараҳои пуритидор (подъёмные машины), роҳҳои релсӣ (дар накҳои моил) ва г. доҳил мешаванд.

Скип – зарфи боркашоний маҳсуси оҳанини куттимонанд буда, ҳачми он ба $1-5\text{ m}^3$ баробар аст. Скипҳои бордорро ба горизонти болой ва ё сатҳи замин тавассути гаргараҳо (мошинҳои борбардор) бо симтаноб қашидан мебароранд. Дар нақбҳои моил барои ҳаракат кардан дар рӯйи релс, онҳо бо чарҳҳо ҷиҳозонида мешаванд.

Клет – платформаи аз металъ-конструксия сохташуда мебошад. Он танҳо дар стволи шахтаҳои амудии иктишофӣ амал мекунад. Клетҳо барои қашонидани вагонеткаҳои чинсу маъданпорадор, маводи гуногун ва, инчунин, бо маҳсади баровардани фаровардани коргарон, истифода мешаванд.


Нақлиёти конвейерӣ. Дар ҷараёни ковиши нақбҳои иктишофии тӯлқашидан уфукӣ (ва ё дар баязे китъаҳои онҳо) конвейерҳои занчирии белчадор (скребковый) ва тасмагӣ (ленточный) истифода мешаванд.

Конвейери занчирии белчадор (расми 6.15) аз қисмҳои (секцияҳои) пайвастӣ металӣ (3), занчири (1) беохирӣ (халқашакл) бо белчаҳо (2) мӯчаҳазшуда ва муҳаррики барқӣ (4) бо редуктор, иборат мебошад. Соҳт ва тартиби кори конвейер ҷунин аст: қисмҳои алоҳида - сексияҳои $1,5-2,5\text{ m}$ бо ҳамдигар пайваст мебошанд ва төъдоди онҳо дарозии зарурии конвейерро таъмин менамояд. Занчири белчадорро ду ҷарҳи дандонадоре (звёздочки), ки бо занчири пайвандӣ доранд, ба ҳаракат медароранд. Яке аз ҷарҳи дандонадор дар аввали конвейер ҷойгир шудааст, ки онро муҳаррик давр мезанонад ва он пешбар (ведущая) ном дорад. Дигаре дар нӯғи охири конвейер ҷойгир шудааст, ки онро ходӣ (направляющая) меноманд. Конвейер то моилини 35° истифода бурда мешавад.



Расми 6.15. Конвейери занчирин белчазор

Конвейери тасмагай (расми 6.16). Асоси чузлы корни конвейери мазкур тасман печони беохир (2) ба шумор меравад, ки бо он устувонаходи (барабаны) корй (1) ва думй (3), гидриракчади (ролики) тамбакунанда (5) ва олоти тараанткунандаи (4) устувонаи думий, печендида шудаанд. Конвейер бо мухаррики баркӣ тавассути устувонаи корй ба кор дароварда мешавад. Тасман конвейер дар натиҷаи соишхӯрӣ бо устувона ба ҳаракат медарояд. Ҷинспорадо тавассути бункер (7) ба конвейер ворид шуда, бо новаи моил (6) фароварда мешаванд.



Расми 6.16. Конвейери тасмагай


Ба тасма шаклҳои ҳамвор, нимнова ва ё новаи пурра додан мумкин аст. Шакли ниҳони он кори конвейерро самаранок таъмин мекунад. Пахмии бари тасма то ба 700 - 1200 мм баробар аст.

Наклиёти релсӣ. Дар корҳои геологӣ-иктишофӣ боркашонии релсӣ яке аз усулҳои асосӣ ба

хисоб меравад. Ҳаракати вагонеткаҳо дар роҳи релсӣ ба таври дастӣ, бо ёрии гаргара (симтанобӣ – канатная) ва электровоз таъмин карда мешавад. Ҳангоми корҳои иктишофии зеризамиинӣ, ҳаракати вагонеткаҳои бордоро, аз ковишгоҳ то стволи шахтаи иктишофӣ (ё то даромадгоҳи штолни) ва дар сатҳи замин бошад, то партовгоҳои электровозҳо ва ё ба таври дастӣ таъмин менамоянд.

Таъмини ҳаракати вагонеткаҳо дар вакти ковиши нақбҳои кӯтоҳандоза (то 200 м) ва анҷом додани корҳои ёриасон (ивазкунни вагонеткаҳои боркардашуда ва холӣ дар назди ковишгоҳ), ба таври дастӣ ба роҳ монда мешавад. Наклиёти симтанобӣ бошад, бештар дар нақбҳои моил, барои ба самти боло ва ё ба самти поён қашидани вагонеткаҳои бордор, самаранок истифода мешавад.

Роҳҳои релсии зеризамиинӣ. Ин соҳторест, ки аз релсҳо (1), шпалко (2), олотҳои наслбунаандай (3) релсҳо ва қабати чинспорахои майдаандоза (балласт) (4) иборат мебошад (расми 6.17).



Расми 6.17. Соҳтори роҳи релсӣ

Бари (васеъни) роҳи релсӣ ин масофаи байни рӯяҳои (кирраҳои) доҳилини релсҳо ба шумор меравад. Ҳангоми хобонидани релсҳо ин масофа, нисбат ба масофаи байни ҷарҳои вагонеткаҳо (электровоз), дар ҳудуди 6 – 28 мм бояд васеътар

бошад. Дар нақбхон күхни иктишофӣ бари роҳи релсӣ асосан 600 мм ва дар шахтаю рудникҳо 750 - 900 мм -ро ташкил медиҳад.

Р е л с х о . Дарозии мукаррарии релсҳо дар шахтаҳо истифодашаванд ба 6 - 8 м баробар аст. Навъи релс бо вазни 1 м дарозии он тавсиф дода мешавад (ҷадвали 6.2).

Ш п а л х о - такъя барои релсҳо. Фишоре, ки аз ҷониби вазни қатораҳою электровоз ва таъсири динамикии ҳаракати онҳо ба миён меояд, шпалҳо ба ҳуд қабул намуда, ба таҳсатҳи накб (бо воситаи пуштга) баробар мерасонад. Шпалҳо аз чӯб, металла ва оҳану бетон соҳта шуда, дар накбҳон иктишофӣ асосан навъи ҷӯбинӣ он истифода мешавад.

Дарозии шпалҳо нисбат ба вассъгии бари роҳи релсӣ 1,8-2 маротиба зиёд буда, гафсиашон 110-140 мм -ро ташкил медиҳад. Онҳо шакли сабика (*брұс*) ва ё нимгўларо доранд. Ҳангоми накбканӣ, пас аз ҳар 2-3 давраи ковишиӣ, хобонидани роҳи релсии доимӣ анҷом дода мешавад (дарозии релсҳо 6-8 м). То иҷрои ин амал, дар ковишиҳо, аз роҳи релсии сайёри мувакккатии кӯтоҳандоза (бо истифода аз шпалҳон металлӣ) истифода мебаранд.


Ҷадвал 6.2

Тавсифи техникии релсҳои шахтагӣ

Тамға	Вазни 1 м релс, κ^2	Андозаҳои релс, мм			
		Баландӣ	Васени таг	Васени сарак	Васени гарланӣ
P8	8,42	65,0	52,0	27,5	6,0
P10	9,35	75,0	60,0	28,0	6,0
P11	11,20	80,5	66,0	32,0	7,0
P15	14,78	91,0	76,0	37,0	7,0
P18	18,06	90,0	80,0	40,0	10,0
P24	24,04	107,0	92,0	51,0	10,5

Қабати балласт. Чи хеле, ки дар боло шарх лода шуд, қабати мазкур фишори наклиети релсгардро ба таҳсатҳи накб баробар мерасонад. Балласт аз шагал (андозаи 3–20 мм), сангрезаю кайроксангҳо (андозаашон 20–40 мм) ва ҷинспорахон устувори аз ковишгоҳ гирифташуда (андозаашон то 50 мм) таркиб ёфтааст. Ғафсии қабати балластӣ дар зери шпалҳо набояд аз 100 мм кам бошад.

Барон пайвасткунни қисмҳои алоҳидан роҳи релсӣ ва бунёди он олотҳои зерин заруранд: меҳҳои маҳсус (костыли), такъсафҳоҳои оҳани (подкладки), башҳои васлӣ (стыковые накладки) ва болтҳои васлӣ ва г. Дар расми 6.18 гузаронандан тирӣ (стрелочный перевод) тасвир шудааст.




Расми 6.18. Соҳтори гузаронандан тирӣ: 1- тири гузаронанда; 2- релсӣ чорҷӯба; 3- гузаронандан хамид; 4- тири дуроҳӣ; 5- контррелс; 6- механизми гузаронанда; 7- дила

Роҳҳои релсӣ бояд дар таҳти назорати доимӣ ва дар ҳолати корӣ бошанд. Ҳар як нуқсон фавран бояд бартараф карда шавад, зоро агар ягон садама ба миён ояд, дар шароити тангу тори зеризамиинӣ он оқибатҳои вазнин дорад. Ҳангоми ковиши накбҳои уфукӣ, коэффициенти нишбии роҳ аз ковишгоҳ ба

самти даромалгохи накб, боял дар худуди 0,003–0,005 бошад, ки ин харакати катораҳои пурборро сабуку осон ва барои оббарорӣ шароити хуб ба миён меорад.

Катораи наклиётӣ (подвижной состав) аз электровоз ва тэъдоди муайянни вагонеткаҳо иборат мебошад. Дар накбҳои иктишофӣ тэъдоди вагонеткаҳо то 10–12 ададро ташкил медиҳад.

Вагонеткаи шахтагӣ аз рӯи ҳачми (m^3) зарф (кузов) ва ё вазни (t) бори он тавсиф дода мешавад (расми 6.19). Аз рӯи соҳт вагонеткаҳои зарфашон чаппашаванда (УВО-с опрокидным кузовом) ва вагонеткаҳои зарфашон саҳтниширо (УВГ – с глухим кузовом) фарқ мекунанд (чадвали 6.3). Холикунии бори онҳо дар партовгоҳ ва ё дарҷони ба намуди дигари наклиёт гузаронидани он, амалӣ мегардад. Барои фаровардани бори зарфи чаппашаванда, онро дар атрофи меҳвари дар соҳти вагонетка буда, тоб (зиёда аз 90%) медиҳанд. Барои холикунии зарфи саҳтнишин олоти маҳсусро истифода мебаранд, ки онро чаппакунак (опрокидыватель) меноманд. Чаппакунакҳо се намуд мешаванд: нӯгӣ (торцевой), пахлӯгӣ (боковой) ва даврагӣ (круговой – расми 6.20).



Расми 6.19. Намуди умумии вагонеткии шахтагӣ

Чадвали 6.3

Тавсифи техникини вагонеткало

Танга*	Андоэзва, км				
	Барк зарф (кузов)	Баландай	Дарозӣ (байни буферҳо)	Асоси саҳт (местияни база)	Вазн, кг
Бо зарфи чашашавандӣ. Вазни роҳи релсӣ – 600 км**					
УВО-0,5	870	1200	1300	400	725
УВО-0,8	1000	1250	1850	600	1300
УВО-1,0	1190	1250	2200	800	-
Бо зарфи саҳтиниши. Вазни роҳи релсӣ – 600 км**					
УВГ-0,8	800	1300	1400	450	488
УВГ-1,0	850	1300	1500	500	509
УВГ-1,2	850	1300	1800	550	780
УВГ-1,3	880	1300	2000	550	-
УВГ-1,4	850	1230	2400	650	674
УВГ-1,6	850	1300	2700	800	706
УВГ-2,2	1200	1300	2750	1000	1518


*Рақомӯ – ҳаҷми зарф (m^3);

**Вазни роҳи релсӣ 750 км шудамди мутасаб аст.


Электровозҳо. Вобаста аз тарзи истифодабарии қувваи барк, ду намуди онҳоро фарқ мекунанд: васлӣ (контактные) ва аккумуляторӣ (расми 6.21). Аз рӯйи вазни (кувваи) бандкунандӣ (цепная масса), электровозҳо ба гурӯҳҳо зерин таксим мешаванд: сабуквазн – 2–6,5 т, миёнавазн – 7–14 т ва баландвазн – 15 т ва зиёда аз он (чадвали 6.4). Вазни бандкунандӣ яке аз нишондиҳандарои асосии электровоз ба хисоб меравад. Вазни мазкур, ки ба ҳар қадоми меҳвари пешбаранда (ведущая ось) рост меояд, аз омиљҳои зерин вобастагӣ дорад: тэълоди вагонеткаҳои бордор дар қатора, банд будани ҷарҳои электровоз бо релсҳо ҳангоми оғози ҳаракати қатора, гармшавии имконпазири муҳаррикҳо ва дарозии роҳи тормозӣ.

Дар иҷрои корҳои геологӣ-иктишофӣ асосан электровозҳои аккумулятории сабуквазни АК-2У ва 4,5АРП-2М –ро истифода мебаранд. Электровози

тамгаи SAPB-2 бошад, камтар истифода мешавад. Электровозхон номбаршуда ихчаму бозътимод буда, бо зарядкан пурраи аккумуляторҳояшон дар тӯли 8–10 соли мунтазам кор карда метавонанд.



Расми 6.20. Намуди узумини чашакунаки даррагӣ



Расми 6.21. Намуди узумини электровози васлӣ

Ҳангоми ичрои корҳои иктишофии тафсилӣ ва ё истихроҷӣ, инчунин ковиши накбҳои тӯлонӣ (1500–2500 м за зиёда аз он) истифодабарӣ аз электровозҳои вастӣ ба максад мувоғиқ аст. Ии наъни электровозҳо бо кувваи барки доимӣ аз овезанокилий васлӣ (контактный или троллейный провод) таъмин метарданд. Кувваи барки сефазагии тагайирёбанди саноатӣ, ба воситаи баркросткунакҳои (выпрямители) симобӣ ва ё селениӣ, ба ҷараёни барки доимии 250В табдил дода мешавад. Дар ҷараёни кори муҳаррикҳои электровоз, барк ба воситаи релсҳо ба замин мегузарад. Ии электровозҳо бозътимод ва пурниятидор буда, ҳачми зиёди корҳои боркашониро бо суръати баланд ичро мекунанд. Лекин истифодан онҳо, анҷом додани маҷмӯи корҳои омодавӣ ва амалиёти каблиро талаб менамояд. Аз ҷумла, риояи

Часть а) и б)

Таблица техники электровозов


Напоминания	Электровозы					
	Аккумуляторы		Васелий (конвекционные)			
	АК-2У	4,5АРП -2М	5АРВ-2	ЭКР-600	4КР-1	7КР-1
Весы бандунаца, т	2,0	4,5	5,0	3,0	4,0	7,0
Тельцови мухаррик	1	2	2	1	2	2
Иктидори мухаррик, кВт	4,0	6,0	6,0	12,8	10,2	15,0
Чараёни барқ, В	45	80	-	250	250	250
Куввати катилдан, кН	2,24	7,5	-	5,5	9,0	-
Суръати харакат,	3,95	6,44	6,5	8,00	5,50	10,5
Андолахо, зм дарой	2015	3300	3480	2590	3120	4500
бар	900	1000	1000	960	1000	1032
баландай аз сатни релс	1210	1380	1385	1400	1515	1540
баландай бо баркир	-	-	-	-	1530/2185	1540/2400
Васени роҳ	600	600	600/750	600	600/750	600/750

хаматарафаи қоидаҳои бехатарӣ, бо изоляторҳо таъмин намудани нокилҳои васлӣ ва назорати доимии онҳо; пайвастӣ барқии релсҳо бо хамдигар ва таъминӣ пайвастӣ заминии (заземление) онҳо ва гайра. Истифодабарии наклиёти электровозии васлӣ дар накбҳои иктишофии ҳавфи таркиши газ ва ё ҷанги ангишт дошта, манъ аст.

Вобаста аз ҳачми корҳои наклиётӣ дар накбҳои зеризамини роҳи оҳани якхатта ва ё духаттаро (*одноколейная или двухколейная*) истифода мебаранд. Агар роҳи оҳан духатта бошад, он тоҳ яке аз онҳо барон боркашонӣ ва дигараш барон ҳаракати катораҳои холӣ, истифода мешавад.

Дар накбҳои роҳи оҳани якхатта дошта, вобаста аз серҳаракатӣ, дар масофаи муайян аз хамдигар, разм иновакҳо, яъне қисми накӯ (10 – 20 м) дуроҳа бино карда мешаванд, ки ба ҳар тараф гузаштани катораҳоро таъмин мекунанд.

Роҳҳои релсӣ, аз рӯйи қоида, хамдигарро бояд набурраанд. Дар мавридиҳои маҳсус, ҳангоми ба таври дастӣ ба ҳаракат овардани вагонеткаҳо, бо самти росткунҷа буриши роҳҳои релсӣ иҷозат дода мешавад. Дар ин сурат, барон вагонеткаро аз як роҳ ба роҳи дигар гузаронидан, да врасафҳаҳои тобхӯрандари (*поворотные круги*) истифода мебаранд (расми 6.22).



Расми 6.22. Дастроҳ барон гузаронидани вагонеткаҳо аз як роҳ ба роҳи дигар: а- сафҳани тобхӯрандӣ; б- даврон табхӯрандӣ

Боби VII. КРЕПКУНИИ НАҚБХОИ КҮХӢ


§1. Фишори күхӣ

То оғози ковиши нақбҳои зеризаминӣ, анбӯхи томи (*нетронутный массив*) ҷинсҳои күхӣ, дар ҳолати мувозиниаш устувори шиддатнокӣ (*в состоянии напряжённого устойчивого равновесия*) мебошад (расми 7.1). Дар чукурии H кубики ҷинси күхисро, ки дарозии тарафҳояш ба воҳиди ченак баробар аст, тасаввур мекунем. Ин кубик зери таъсирӣ фишори ҳаматарафаи шиддатнокӣ (*напряжение*) – σ_x , σ_y , σ_z карор дорад. Муҳити кубики якчинса ва тирҳои координатӣ ихтиёри мебошанд, бинобар ин σ_x ва σ_y баробаранд. Шиддатнокии σ_z юсми амудии ҳолати кубик, бо вазни сутуни ҷинсҳои күхие (воҳиди масоҳати майдончай кубик), ки баландиаш ба H (m) баробар аст, тавсиф дода мешавад:

$$\sigma_z = g \cdot H, \text{ тн/m}^2$$

дар ин ҷо


g – зичии ҷинсҳои күхӣ, тн/m^3



Расми 7.1. Накшан шиддатнокӣ дар унсури анбӯхи томи ҷинсҳои күхӣ

Хангоми ковиши нақб (хосилшавии холигӣ дар анбӯҳ) устувории мувозинаи шиддатнокии ҷинсҳои кӯҳӣ вайрон мегардад. Шиддатнокӣ дар масоҳати муайянни доираи атрофи нақб дар шакли мураккаб аз нав таҳсими мешавад. Радиуси ин доира нисбат ба васеъии нақб 6 - 8 маротиба қалонтар мебошад. Дар ҳудуди ин доира минтақаҳое пайдо мешаванд, ки дар онҳо шиддатнокии ҷинсҳои кӯҳӣ, нисбат ба ҳолати табии, якчанд бор кам ва ё зиёд мегардад. Инчунин, фишурдашавӣ ва ёзидани ҷинсҳои кӯҳӣ мушоҳида мешавад. Дар натиҷа дар анбӯҳи атрофи нақб кувваҳое пайдо мешаванд, ки самти асосии ҳаракати онҳо ба пуркунии холигии нақб нигаронида шудааст. Шиддатнокие, ки зери таъсири вазни ҷинсҳои кӯҳӣ, кувва ва ҳаракатҳои гуногуни тектоникӣ ва дигар равандҳои геологӣ дар анбӯҳи ҷинсҳои атрофи нақби кӯҳӣ пайдо мешавад, ф и ш о р и к ў ҳ ӣ (*горное давление*) ном дорад.

Чараёни таъсири ин ҳодиса дар расми 7.2 тасвир шудааст. Дар натиҷаи таъсири кувваҳои шиддатнокӣ ҷинсҳои сақфи нақб ҳамгашта шуда, таркишҳои маҳин пайдо мекунанд. Кӯчида афтодани порчаҳои майдан ҷинсҳои кӯҳӣ оғоз мегирад ва оқибат онҳо дар шакли равоқ (*спод*) фурӯ месоянд.




Расми 7.2. Накнан ботадриҷ афзудани фишори кӯҳӣ дар нақби мустаҳкамношуда

Ин порашавио вайроишавй аз пайдоиш ва чараёнгирии деформатсиян чинсхон күхй гувохий медиҳад. Суръат, миқёс ва шакли чараёнгирии ин деформатсия аз хусусиятхон физикию механикни чинсхон күхй, чукурни накб, шакл ва андозаҳои бурриши кундалангии он, усули мустаҳкамкунни накб ва г. вобастагӣ доранд.

Фишори күхй дар накбҳон уфукӣ. Назарияҳои муосири илмӣ доир ба фишори күхй дар асоси чунин заминаҳо ба миён омадаанд: пайдоиш равоки мувозинаи табий (свод естественного равновесия); фишори гидростатикии чинсхон күхии болохобида; чандирии (упругости) чинсхон күхй ва г.

Назарияи якум оддӣ ва амалан дақик мебошад. Тибки ин назария, байдӯз аз ковиши накб, дӯ давраи ҳолати чинсхон күхй мушоҳида мешавад. Дар давраи аввал онро ф и ш о р и и б т и д о й (первичное) меноманд (расми 7.3), ки дар ҳудуди равоки минбаъд ҳосилшаванд, ҷараёни аз наъ таксимшавии шиддатнокӣ ба вуқӯй мепайвандад ва



Расми 7.3. Равокпайдошавӣ

кувваҳои фишории ба самти нақб равонашаванд, пайдо мешаванд. Креп ин кувваҳои фишориро (яъне, фишори кӯхиро), ки аз вазни чинҳои дар доҳили равоқ буда хеле зиёд мебошанд, ба ҳуд қабул мекунад (яъне, ба ин кувваҳо муковимат нишон медиҳад). Дар оғози давраи дуюм равоқи мувозинаи табий ба вучуд меояд ва таъсири фишор ба креп устувор шуда, андозаи он якзайл ва қариб доимӣ мегардад, ки оро ф и ш о р и д у ю м б о р а - у с т у в о r ш у д а (P_y) (*вторичное – установившееся*) меноманд. Дар ин ҳолат, ҳамчун фишори кӯҳӣ ба креп, вазни чинҳои кӯхиеро, ки дар ҳачми равоқ ҷойгиранд, таҳмин кардан мумкин аст.

Бузургии фишори кӯҳии (P_y) мазкури ба крепи сакфи нақб таъсирунанда бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$P_y = \frac{4\pi^2}{3f} g \cdot m/m^3$$

дар ин ҷо

$2a$ – васеъгии (бари) нақб, m

g – вазни ҳачмии чинҳои кӯҳӣ (зичӣ), m/m^3

f – қоэффициенти маҳкамӣ (М.М. Протодяконов)


Дар чинҳои кӯҳии сусту нарм андозаи фишори қаблани ба миён омада (*первичное*) нисбатан баланд буда, давомнокии давра кӯтоҳ мебошад. Дар чинҳои мустаҳкаму саҳт бошад, барьакс, фишори кӯҳӣ пасттар буда, давомнокии давраи яқум нисбатан дароз мебошад.

Баландии равоқи мувозинаи табиии бо усули таҷрибайи муайян кардашуда $\sigma = a/f$, m мебошад.


Фишори кӯҳӣ дар нақбҳои моил (P_u) тақрибан ба қисми фишори кӯҳии нақбҳои уфукӣ баробар

бұда, мұтансосыб ба күнчи афтиши нақб (а) хисоб карда мешавад (расми 7.4): $P_m = P_y \cdot \cos\alpha$, т/m

Расми 7.4. Фишори күйі дар нақбхой мөнде



Фишори күйі дар нақбхой амудай. Ханғоми көвиши нақбхой амудай (шурф, стволи шахта) қарағани таъсири күввахои фишордиханда дар хамвориҳои үфукті сурат мегирад. П.М. Цимбаревич пешниҳод намудааст, ки андоғаи фишори күйі дар нақбхой амудай бо роҳи хисоб карданы фишори қабатхон алоҳидай чинсхой күйі, муайян карда шавад (расми 7.5). Дар ҳакикат, чинсхой хосиятхон гүногуны физикию механиккі дошта, дар ҳар кисми нақб, фишори гүногунро ба вучуд меоранд.



Расми 7.5. Фишори күйі дар нақбхой амудай

Бо максади пешгирий намудани чарайни деформатсия, накби күхй бөжд ба таври сунъий мустаҳкам карда шавад. Ин сохти сунъиро крепи күхй (горная крепь), ё дар шакли күтох, креп меноманд, ки он ба фишори күхй муковимат нишон дода, нақбро аз вайроншавй боз медорад ва бехатарии корхон зеризаминиро таъмин мекунад.

Маводи крепи. Барои крепкунии нақбҳон күхй-иктишофӣ аз маводи зерин истифода мебаранд: чӯб, метал, бетон, оҳану бетон, хишт ва маводи сангин.

Чӯб – маводи асосии крепкунии нақбҳон иктишофӣ буда, васеъ истифода мешавад. Истифодабарии чӯби дараҳти санавбар (*сосна*) хубтар буда, аз чӯби дараҳтони дигар, аз ҷумла, ҷалғӯза (*кедр*), булат (*дуб*), олаш (*бук*), кулкан ё мамроз (*граб*), арча, коҷи барғрез ва г. низ истифода мебаранд. Маводи чӯбӣ нисбатан арзиши паст дошта, коркард ва ҳамлу нақли он (*легко обрабатываемый и транспортабельный*) ҳарчи зиёди меҳнат ва вактро талаб намекунад. Лекин маводи чӯбӣ дорон камбузидҳои зерин мебошад: мӯҳлати күтохи истифодабарӣ, ҳавфи ба миён омадани сӯхтор, пӯсидани бармаҳад. Бо максади пешгири намудани ин камбузидҳо маводи чӯбиро қаблан бо маҳлулҳои маҳсуси кимиёвӣ (*антисептик*) ва молдаҳои оташбардор коркард мекунанд.

Металл, низ маводи бештар истифодашаванд мебошад. Крепи металӣ устувору пойдор буда, аз рӯи соҳт (*конструкция*) гуногуншакл мебошад. Лекин он дорон камбузидҳон зерин мебошад: арзиши баланд ва дар зери таъсири обҳои зеризамиинӣ зангзаний он. Барои пешгирии

зангзаний ба рүйн крепи металлй рангхой минералдай
ва ё маҳлули сementт мемоланд.

Маводи часпандада (часпак - ажысушие
материалы). Моддахое, ки дар зери тасири
чараёндой физикию механикӣ қобилияти саҳтшавӣ
пайдо намуда, аз ҳолати моеъ ба ҳолати саҳтӣ
мегузаранд, маводи часпандада ном доранд. Ба катори
онҳо доҳил мешаванд: оҳак, гач ва сement. Дар
иншоотҳои зеризаминӣ ва зериобӣ, асосан из маводи
часпандада баландсифат, аз чумлаи *поритандсемент*,
истифода мебаранд.

Чараёни саҳтшавии сement дар ду давра
мегузарад. Оғози саҳтшавӣ - ча спидан (схватывание) буда, давраи дуюм - афзудани
саҳтшавӣ (дар давоми 28 шабонарӯз) то устувор
гафтан аст. Часпидан ва саҳтшавии сement бо
хоричшавии гармӣ чараён мегирал.

Аз рүйи мустаҳкамии механикӣ 6 тамгаи
(марка) сementро фарқ мекунанд: 200, 250, 300, 400,
500 ва 600. Ин тамгахо ҳадди мустаҳкамии сementро
ба фишурдашавӣ (предел прочности на сжатие)
ифода мекунанд. Масалан, сementи тамгаи 500, пас аз
28 шабонарӯзи саҳтшавӣ, бояд ба фишори то 500
 $\text{кг}/\text{см}^2$ тобовар бошад.

Маҳлули сementт (омехтаи сement бо оҳак, гач,
рег ва об) дар корҳои зеризаминӣ, ҳангоми
мустаҳкамкунни девори камераҳо, соҳтани таҳкурсӣ
ва бунёди банду тавораҳо (*перемычки, перегородки*)
бо истифода аз сангҳои табий ва ё сунъӣ, инчунин
барон андова кардани сакф, таҳсатҳӣ ва девори
накбҳо истифода мешавад.

Бетон ии маводи сангзии сунъӣ буда, аз
моддаҳои фаъол (часпанд, об) ва пуркунандада
(заполнители - рег, сангреза) иборат мебошад. Бетон
дар мошинҳои маҳсуси бетономе з

(бетономешалка) тайёр карда мешавад. Ҳангоми бетонрезӣ, онро дастӣ ва ё ба воситаи олоти маҳсуси мекунанд. Бетон барои мустаҳкамкунии даромадгоҳи нақбҳо, комапайвандиҳо, соҳтмони камераҳо, крепкунии нақбҳои капиталии майдонҷаи наздистволӣ ва т. истифода мешавад.

Оҳану бетон (железобетон – ж/б) ин арматураи симҳои металлии ($d = 10-12$ лм) ва зиёда аз ин) бо бетон пур карда мебошад. Он маводи сунъӣ буда, ба деформатсияҳои гуногун (ёзиҷаи, ҳамшавӣ, тобхӯрӣ) муқовимати баланд нишон медиҳад. Оҳану бетон ба монанди бетон истифода бурда шуда, дорон тътиимоднокии баланд мебошад.

Крепи оҳану бетонӣ (о/б) ду намуд дорад: як-лухт (монолитни) ва аз қисмҳои алоҳидан ва салшаванд (сборный ж/б) иборат буда. Намуди яклухти он дар ҷойи истифодабарӣ бунёд карда мешавад. Намуди дуюмаш бошад, дар сеху заводҳои маҳсус қисм ба қисм (унсурҳои алоҳидан креп) тайёр карда шуда, дар дохили нақбҳои зеризамини васта карда мешавад.

Сангҳои табий (бутовый камень) ва сунъӣ (хишт) ҳамчун маводи крепкунӣ ниҳоят кам истифода мешаванд. Асосан аз ин мавод ҳангоми бунёд кардани тавораю бандҳо дар ҷойҳои алоҳидан нақбҳо ва камераҳо, инчунин, барои омода намудани таҳкурсии креп истифода мебаранд.

§3. Крепкунии нақбҳои иктишофӣ

3.1. Маълумоти умумӣ

Нақбҳое, ки дар ҷинсҳои кӯҳии ниҳоят маҳкаму саҳт қандо шудаанд, солҳои тӯлонӣ вайрон

нашуда, ба мустаҳкамкунӣ зарурат надоранд. Ҳангоми накбкани дар чинсҳои сусту нарм, барьакс, фавран корҳои мустаҳкамкуниро ба роҳ монда, накбро бояд устувор намуд. Бунёди креп - усули асосии мустаҳкамкунии накб ба ҳисоб рафта, ҷараёни омодасозии онро - крепкунӣ (*крепление*) меноманд.

Соҳти креп аз андозаю шакли бурриши кӯндалангии накб, иктидору хосияти фишори кӯҳӣ, тӯлкашии кор ва инчунин, аз ҳадаф ва вазифаи минбаъдан накб вобастагӣ дорад.

Крепҳои мукаррарис, ки аз маводҳои дар боло номбаршуда соҳта мешаванд, крепи доимӣ ном доранд. Дар вакти истифодабарии крепи бетонӣ, оҳану бетонии яклухт ва ё сангин, ҳангоми сусту ноустувор будани чинсҳои кӯҳӣ, то бунёд кардани крепи доимӣ, барои бехавфу устувор гардонидани фазои ковишигҳо (*призабойное пространство*), крепи муваққатиро истифода мебаранд.

Чи хеле, ки дар боло зикр гардид, давраи аввали фишори кӯҳӣ ии дар муддати кӯтоҳ баландшавии фишор ба креп мебошад. Барои пешгирӣ намудани шикастан ва ё деформатсияшавии креп, хосияти тазъиқкаши и (податливость) он таъмин карда мешавад. Ҳангоми истифодабарӣ дар чинсҳон кӯҳии ноустувор, крепи мазкур, зери таъсири фишор қисман андозаашро тагиир дихад ҳам, лекин устувориашро нигоҳ медорад. Хосияти тазъиқкашии креп аз ҳисоби васли шарнириз ҷузъҳои он, гузоштани варакаҳои резинӣ (*прокладка*) дар байнин ҷузъҳо, тезкунии нӯги сутунҳои он ва г. таъмини мегардад. Барои мустаҳкамкунии чинсҳои кӯҳии устувор, инчунин ҳангоми аз нав бунёд кардани креп (*перекрепка*), пас аз мӯътадил гаштани

фишори күхй (давраи дуюми фишор), крепи саҳт - ро (жёсткая) истифода мебаранд.


Ҳар як нақби күхй бояд паспорти крепкунии тасдиқшуда дошта бошад. Дар ин паспорт маълумотҳои зерин дарҷ мегарданд: усули крепкунӣ, наимъ ва соҳти креп, талабот нисбат ба маводи крепӣ, ҳачми кор, нақшҳои графикӣ ва г.

3.2. Крепкунии ҳандакҳо

Одатан ҳандакҳо пас аз ҳуччатгузории геологӣ ва гирифтани намунаҳо пур карда (засылка) мешаванд. Бинобар ин крепкунии онҳо зарур нест. Аммо дар мавридиҳои алоҳидӣ, ҳангоми дар ҷинсҳои ноустувор қандани ҳандакҳо, тарурати муваққатан мустаҳкам кардани лабаи (борт) онҳо ба миён меояд. Бар ивази мустаҳкамкунӣ, мо метавонем аз ҳисоби ҷинсҳои паҳлӯгии рошҳо (деворҳо), то кунҷи устувори онҳо (ниг. ба расми 2.1), паҳибари ҳандакҳоро вассеъ намоем. Лекин, дар ин ҳолат ҳачми корҳои кӯҳҳои нисбатан зиёд мегардад.

Ҳангоми ковиши ҳандакҳо дар кабатҳои рет, шагалзамии (галечник), гилҳок (суглинки), сангреза (осыни) ва ҷинсҳои сертаркиш, лабаи онҳо бо крепи муваққатӣ мустаҳкам карда мешавад.

Вобаста аз ҳолати устувории ҷинсҳо ва чукурии ҳандакҳо се намуди креп истифода мешавад (расми 7.6).




Расми 7.6. Крепкунии ҳандакҳо: 1- тирғакҳо; 2- сутунҳо (рамахо); 3- рамахо бо рӯйкашҳо

3.3. Крепкунни накбхон зеризаминии уфукӣ

Крепкунни накбхон уфукӣ дар чинҳои кӯҳии маҳкаму устувор қандашаванд, зарур нест. Ба маҳсади устувор гардонидан, сақфи онҳоро дар шакли равоқӣ мекананд. Ин амал устувории онҳоро баланд мегардонад. Ҳангоми мустаҳкамкунни сунӣ накбхое, ки бо креп мустаҳкам карда мешаванд, аксарин трапетсияшакл мебошанд.


Крепи чубӣ. Асоси крепҳои накбхон уфукиро рамаи крепӣ (крепёжная рама) ташкил медиҳад. Рамаи крепӣ аз 3-4 ҷузъи асосӣ иборат аст. Ҳангоми фишори кӯҳӣ аз тарафи сақфи накб ба миён омадан аз рамаи крепии нопурра (*непольный дверной оклад - НДО*) истифода мебаранд (расми 7.7, а). Дар ҳолати варам карда барҷаста шудани (*ученение*) чинҳои таҳсатҳои накб рамаи крепии пурра (*полный дверной оклад - ПДО*) истифода мешавад (расми 7.7, б). Рамаи крепии нопурра аз болору (*верхняк ё переклад*) ду сутун (*стойки*) ва рамаи крепии пурра бошад, аз болор, ду сутун ва гӯлай хобида (*лежень*) иборат аст.



Расми 7.7. Рамаҳои крепии нопурра- РКН (а) ва пурра – РКП (б): 1- рӯқши; 2- болор; 3- фонаҳо; 4- сутун; 5- чуқурак; 6- гӯлай хобида

Масофаи байни рамаҳои крепӣ аз андозаи фишори кӯҳӣ вобастагӣ дорад. Агар фишори кӯҳӣ суст ва ё чинҳои кӯҳӣ нисбатан устувор бошанд,

рамаҳои крепиро аз ҳамдигар дар масофаи 0,5 - 2,0 м наасб мекунанд (расми 7.8, а). Чунин тарзи крепкунни деворҳои накбро крепкунни пароканд а (*вразбезжу*) меноманд. Дар ҳолати кавӣ будани фишори кӯҳӣ ва ё ноустувории чинҳои кӯҳӣ рамаҳои крепиро ба ҳамдигар наздик (чафс) наасб мекунанд (расми 7.8, б), ки ин тарзро крепкунни чафсишии (*сплошное*) меноманд.



Расми 7.8. Рамаҳон крепии пароканд (а) ва чафснинши (б) : 1- сутун; 2- болор; 3- рӯкаш


Ҳангоми соҳтани рамаҳои крепӣ ба қулғи (ҷойи васташавии сутуну болор) онҳо бештар шакли ҷангак (*в запу*) ва дар байзъ ҳолатҳо шаклҳои рог (*наз*), пайвастӣ (*встык*), дандониро (*в зуб*) медиҳанд. Барои устувории крепкунӣ, байни рамаи крепӣ ва сақфу деворҳои накб фондаҳо мезананд.

Ҳангоми крепкунни пароканд ба ҳолигии байни рамаҳои крепӣ ва сатҳи сақфу деворҳои накб пуштатахтаҳо (*горбыли*) мегузоранд, ки онҳо ҷудо шуда афтидани (рехтани) пораҳои чинҳои кӯҳиро нигоҳ медорад. Ин ҷараёро рӯйкашкуни (затижка) меноманд.

Бо вучуди ин, рӯйкашкуни чафсии байни пуштатахтаҳою сатҳи накбро пурра таъмин карда наметавонад. Бинобар ин ҳолигиҳои бокимондларо

бо чинской майдапораю хокшакл (бокимондан корхон гундоштани дар ковишишгоҳ) пур мекунанд. Ин амал ба таври дастӣ, бо истифода аз белҳо, аз самти ковишишгоҳ иҷро мешавад. Ҷойгиркуни ин чинспорахоро сангрезӣ (забутонка) меноманд. Сангрезӣ ҳолати нақб ва крепи кӯҳиро устувертар мегардонад.

Рамаи крепии зикршуда рамаи устувер ба ҳисоб меравад, яъне аз оғози наасб кардан ба фишори кӯҳӣ пурра муковимат нишон медиҳад. Чи хеле ки дар боло зикр гардиш, фишори кӯҳии давраи аввал баланду ноустувор буда, мумкин аст крепро шиканад. Барои пешгири намудани ин ҳолат сутунҳои рамаро ба фишор тобовар (тазъиккаш) месозанд, яъне нӯти поёни онҳоро конусшакл мекунанд (расми 7.9). Рамаи крепи сутунҳои нӯгашон конусшакл дар натиҷаи фишори балаид, ба чинской таҳсатҳи нақб мегӯтад. Пас аз паству устувер гаштани фишори кӯҳӣ (давраи дуюм — *вторичное установившееся*) рамаҳои крепӣ ба он мӯтадили муковимат мекунанд.




Расми 7.9. Сутунҳои конусшакли тазъиккаш

Чи хеле ки дар боло кайд гардил, истифодабарии крепи чубий мувофики мақсад аст (коркард ва ҳамлу накли он осон буда, сохти хеле оддӣ дорад). Лекин он ба фишори баланди кӯҳӣ муковимат карда наметавонад, мӯҳлати хизматаш кӯтоҳ буда, ба сӯхтор тобовар нест. Ҳангоми банақшагирӣ корҳо, ба фишор тобовар будани крепро ба назар гирифта, накбро васеътар ва баландтар қандан лозим меояд, яъне ҳаҷми кор 20–30% зиёд мегардад. Инчунин, ин усули крепкунни накб ҳарочоти ҳаҷми зиёди чӯбро талаб мекунад.

Дар ҳолатҳои алоҳида ин норасоидоро пешгирӣ кардан мумкин аст. Ҳангоми ковиши накбҳои кӯҳӣ-иктишоғӣ дар ҷинсҳои нисбатан устувор ва дар ҳолати самти амудии фишори кӯҳӣ аз тарафи сақғӣ будан, истифодаи крепҳои маҳсус, ки овезонболор (*подвесные*) ном доранд, сарфакорона ва ба мақсад мувофиқ мебошад. Ин гуна крепҳоро, инчунин, сақғӣ (*потолочные*) ва ё бесутуни (*бесстоечные*) низ меноманд. Якчанд намуди ин крепҳо дар расмҳои 7.10, 7.11 акс ёфтаанд.


Крепҳои овезонболор бо истифодан рахнакҳои дар деворҳои накб пармашуда ва штанга-пашҳои (халқа-ҳамуты) оҳаний, бунёд карда мешаванд. Сатҳи сақғӣ накбро бо пуштатаҳтаҳо рӯкаш (заняжса) ва дар ҳолати зарурӣ, сангкорӣ (забутовка) мекунанд. Ин намуди крепҳоро дар накбҳои масоҳаташон $1,8\text{--}5,0 \text{ м}^2$, ки дар ҷинсҳои кӯҳӣ мустаҳкамниашон $f \geq 12$ қанда мешаванд, васеъ истифода мебаранд.

Намуди дигари ин креп – ҷойгиркунни овезонболорҳо дар болон синҷҳо (*прогоны*) (расми 7.10, б) мебошад. Синҷҳо – балкаҳо аз релс, двутавр, швеллер ва ё сабикан чубий (чортарош – брус) ба ду девори паҳлӯии накб, бо самти тӯлқашин он, бо штангахо мустаҳкам наасб карда мешаванд.



Расми 7.10. Крепи овезонболовор (сакфа, бесутун)


Вобаста аз шароити күхй-геологий ва самту аздозаи фишори күхй намудҳои дигари крепҳои овезонболоворро низ истифода мебаранд (расми 7.11): ба чукуриҳои дар пахтӯdevорҳои накъб қанҷашуда, болорҳоро ворид мекунанд (расми 7.11, а). Крепи дар расми 7.11, в акс ёфтаро крепи ВК-3 меноманд.



Расми 7.11. Крепҳон овезонболовор: а - бе таскиғтӯх; б - овезон; в - бардошташавандай ВК-3

Крепҳои овезонболовор бари накбро 40–50 см танг карда, ҳаҷми чинҳои вайроншавандаро коҳиш медиҳанд. Дар вобастагӣ ба ин ҳаҷми ҷуби ба максали крепкунӣ истифодашаванда то 60–65% сарфа мегардад.

Чойхон комапайваанд (*сопряжения*) бо воситаи рамаҳои крепии камеравӣ ва нишрамаҳо (*половинные*) мустаҳкам карда мешаваанд (расми 7.12). Рамаи камеравӣ аз болори дарозандозаи чун сутунҳо пуркуват иборат мебошад. Нишрама дорон як сутун буда, нӯти дигари болори он дар болон болори рамаи камеравӣ ҷойгир мешавад. Ҳамчун болори рамаи камеравӣ балқан металлии двутавриро истифода бурдан мумкин аст.




Расми 7.12. Крепи комапайваанд бо рамаҳои крепии камеравӣ (1) ва нишрамаҳо (2)

Крепи металлий. Асосан, ҳангоми крепкунии нақбҳои кӯҳии асосии кушонӣӣ ва наклиётӣ, ки мӯҳлати истифодабариишон аз се сол зиёд аст, истифода мебаранд. Афзалиятии крепҳои металлий – устувору пойдории онҳо, мӯҳлати дуру дарози корпоюмӣ, ба сӯхтор тобовар будан ва имконияти такроран истифода намудани онҳо аст.

Барои крепкунии нақбҳои уфуқию моил аз рамаҳои трапетсияшакл, разоқшакл (*арочная*) ва даврашакл истифода мебаранд. Рамаҳои трапетсияшакл аз балқаҳои двутавриро релсҳо соҳта мешаваанд. Барои пайвастии ҷузъҳои васлшавандаз болт, гайка, шайба, баш (*накладка*), баси росткунҷа

(угольник), бастак (муфта), болиштак (башмак) ва г. истифода мешаванд (расми 7.13).




Расми 7.13. Крепкоти металлини трапетсияшакл (а,б), равошакл (в,г) ва даврашакл (д)

Рамаҳоро дар масофан 0,5–1,5 м гузошта, бо фони мустаҳкам намуда, сакф ва пахлӯдеворҳои накб бо пуштатахтаҳо (ва ё тӯри симин) рӯкаш (затъёжса) карда мешаванд. Бо мақсади мустаҳкаму устувор гаштани рамаҳо, ба самти тӯлкашни накб, байни онҳоро бо тиргакҳои (*распорки*) оҳаний, аз се тараф (ду девор ва сакф) пайваст мекунанд. Барои ба замин нағӯтиданӣ сутунҳои рама ба чинҳои таҳсатҳӣ зери таъсири фишори кӯҳӣ, ба нӯги поёнии онҳо пластинкаи оҳаниро кафшер (*приваривакон*) мекунанд ва ё сутунҳоро ба болиштак (башмак) ворид намуда, ба болои гӯлаҷӯб мешинанд.

Рамаи крепии трапетсияшакл асосан саҳт (жёсткая) мебошад. Инчунин, навъи крепи тазъиқкаши андозааш то 300 мм тагйирёбанд, коркард шудааст. Ин креп пайванду чудошаванда (*сборно-разборная*) буда, онро якчанд маротиба такорон истифода бурлан мумкин аст.

Рамаҳои равоқшакл аз балкаҳои маҳсус (специальный) соҳта мешаванд (расми 7.14). Онҳо асосан дар шакли тазъиқаш (податливая – ПАК. МПК-А) истехсол мешаванд. Яке аз навъҳои ин рамаҳо СВП-17, 19, 22, 27 (бо ракамҳо вазни 1 м балка ифода шудааст) буда, аз се, чор ва ё панҷ ҷузъҳои алоҳида иборат мебошад. Васли пайвастии ҷузъҳо тазъиқашин рамаро таъмин мекунад. Дар зери таъсири фишори кӯҳӣ сатҳи васлини ҷузъҳо нисбат ба ҳамдигар мелагжанд. Инчунин, рамаҳои равоқшакли саҳт низ истифода мешаванд. Ии гуна рамаҳоро аз ду ҷузъи балқаи двутавр омода намуда, бо пластинкаю болту гайкаҳо пайваст мекунанд.



Расми 7.14. Рамаҳои равоқшакли тазъиқаш: 1-равоқ; 2-сутунҳо; 3-пани; 4-гайкаҳо; 5-гӯлаҳон хобидӣ; 6-лавҳаи такийӣ; 7-кашишашкон шахлӯй

Имрӯз навъҳои гуногуни олоту механизмиҳои маҳсус ихтироъ шудаанд, ки ҷараёни крепбунёдкуниро сабуку осон гардониданд. Барои қандани чукурчаҳо (зунки), ки дар онҳо сутунҳои рамаи крепӣ шинонидда мешаванд, механизми маҳсуси пармакунӣ (лункобур) ихтироъ шудааст. Инчунин, барои бардоштани ҷузъҳои алоҳидай рамаҳон крепӣ ва пурра шинонидани онҳо аз

механизмхой махсуси крепбардори ПТК-1 ва ППВ-1а (расми 7.15) истифода мебараанд. Ин механизмҳо ихчаму оддӣ буда, бо кувваи муҳаррики электросверлон дастӣ ба ҳаракат оварда мешаванд.




Рисунок 7.15.
Механизм
крепления
ПТК-1

Крепи анкерй. Крепи анкерй ва ё штангавй дар корхонаҳои кӯҳкорӣ васеъ истифода мешавад. То имрӯз навъҳои сершумори онҳо иктириӯ ва дар истехсолот ҷорӣ шудаанд. Ин навъи крепҳо инчунин, дар иҷрои корҳои геологӣ-иктилоғӣ самаранок истифода бурда мешаваанд. Крепи анкерй нисбат ба муддати кӯтоҳ бунёд карда мешавад.

Мохияти ин усул аз мустахкамкунни чинской күхни атрофи наак бо стержен-анкерхон гуногуншакл иборат мебошад. Тартиби ичрои ин

амал чунин аст: ба раҳнакҳои дар ҷинсҳои кӯҳии атрофи нақб пармакардашуда, анкерҳоро ворид намуда, онҳоро ниҳоят саҳт маҳкам мекунанд. Дар натиҷа анкерҳо бо ҷинсҳои дар дарозии раҳнак буда, якҷоя ба ҳолати устувории баланд меоянд. Усулҳои мустаҳкамкуни анкер дар раҳнак, дар поён шарҳ дода мешавад. Аз сатҳи нақб ба нӯги анкерҳо чунин тақијотдо пайваст карда мешаванд: пластинкаҳои металӣ; болори (*подхват*) ба нӯги 2–3 анкер овхташаванд; симтӯри ба масоҳати муайянӣ сатҳи сақфу деворҳои нақб кашидашаванд. Дар ин ҳодат, анбӯҳи ҷинсҳои кӯҳии атрофи нақб, гӯёни «дӯхта мешаванд» («сшиваются») ва ба қабати устувор мубаддал мегарданд.

Корҳон мустаҳкамкуни зикршуда бояд фавран пас аз пешравии ковишигоҳ, дар муддати кӯтоҳ (1–2 соат), амалӣ гарданд. Зоро, дар ин муддат сохтори (структурни) ҷинсҳои кӯҳии атрофиниқӣ тағйир наёфтанд ва фишори кӯҳӣ дар оғози ҷараёнгирӣ мебошад. Пайдошавии қабати мустаҳкам таъсири ин ҷараёнҳоро хеле паст гардонида, устувории нақбро таъмин месозад.


Анкерҳои металӣ, оҳанубетонӣ, чӯбин ва гайраро фарқ мекунанд.

Анкер дар раҳнак ба таври нуктагӣ (*точечное*) ва ё ба тамоми дарозии он маҳкам карда мешавад. Анкерҳои ба таври нуктагӣ маҳкамшавандаро анкерҳои қулфӣ (замковый) меноманд. Ҳолати нӯги анкерро, ки дар охири (нуктажойи) раҳнак васеъ шуда (бо таъсири сунъӣ) саҳт маҳкам мешавад, қулфӣ бандӣ меноманд. Қулфандӣ бо фоназаний ва ё тавассути тарқонидани заряди ноҷизи маводи тарқанд амалӣ мегарлад. Агар анкер ба тамоми дарозиаш маҳкам карда шавад, он гоҳ ин навъи анкерҷойкуниро маҳкамкуни бекулфандӣ

(беззамковый) меноманд. Он бо рохи бо охану бетон пур кардани раҳнак амалй мегардал.


Қабати чинсхон күхин сакфи накброташкилдиҳанда, ки зери таъсири фишори күхин баланд мебошад ва эҳтимолияти вайроншавини соҳториро дорад, сакфи бевосита (непосредственная кровь) ном дорад. Қабати чинсхон күхӣ, ки байд аз қабати бевосита, дар анбӯҳи атрофи нақб ҷойгир шудааст ва иисбат ба таъсири фишори күхӣ устувор мебошад, сакфи асосӣ (основная кровь) ном дорад.

Сакфи бевосита аз қабати сусти чинсхон күхин гилий, пошӯранда (сылучие) ва инчунин, аз чинсхон сертаркишу зери таъсири чунбишҳои тектоникӣ ҳолат, агар гафсии ин қабат 1-2 м (тунук ё миённатунук) бошаду, чинсхон сакфи асосӣ маҳкаму устувор бошанд, он тоҳ крепи анкериро бо муваффакият истифода бурдан мумкин аст. Раҳнакҳо дар анбӯҳи сакфи асосӣ то чукурии 1 м парма карда мешаванд, зоро кулғанди штаангай анкерӣ бояд дар ин анбӯҳ устувор маҳкам бошад. Дар расми 7.16 крепкунни анкерӣ бо истифодали овезонболордо ва рӯйкашкунни онҳо акс ёфтааст.



Расми 7.16. Крепкунни анкерии овезонболорӣ: 1- анкер; 2- чинсхон устувор; 3- чинсхон ноустувор; 4- овезонболор


Сохти оддигтарини анкер ин штангай металлай ё чубин (расми 7.17) бо кулфи фонагии рөгдор (анкер с клинощелевым замком) ба хисоб меравад. Ин креп аз штанга, фона, гайка, шайба ва сафҳаи такяйӣ (опорная пластина) иборат аст. Штангай металлай ин стержени гӯлашакли кутраш 20–25 мм буда, сарнӯгаш (головка) ба андозаи 150–200 мм раҳнечок (прорез, щель) дорад ва нӯги дигараши раҳапеч (резьба) аст. Дарозии фонаяи металлай ба 130–170 мм баробар аст. Ҳангоми крепкунӣ, штангаро бо фонаяи дар раҳнечоки сарнӯт озод ҷойгиршуда, то ба охири раҳнак ворид мекунанд ва ба нӯги дигари штанга ба



Расми 7.17. Сохти анкерҳои металлай (а) ва чубин (б): 1- фоня; 2- штанга; 3- шайба; 4- гайка; 5- кулфи фонагии рөгдор

воситаи боскон (кувалда), перфоратор ва ё пүтки кӯҳканий зарба мезананд. Барои аз деформатсия змин доштан (дар таҳти зарба), ба нӯги штанга мулҳака (насадка) шинонида мешавад. Дар натиҷаи ҳаракати фоня дар раҳнечоки сарнӯг, қанотҳои он кат шуда, бо фишор ба ҷинсхояи девори раҳнак мегӯтанд ва дар натиҷа кулғанди нуқтагии анкер ба миён меояд. Ба нӯги раҳапечи штанга (аз тарафи нақб) сафҳаи такявиро ворид месозанд (расмиҳои 7.17, а,3; 7.18, а,3) ва ё ба 2–3-тои онҳо (штангахо) бolor

овехта, бо гайка таранг (натяжение) мекашанд (расми 7.18, б, 3). Анкери тавсифшуда доимӣ (неизвлекаемый) буда, имкони тақоран истифодабариро надорад.



Расми 7.18. Крепкунин сақфи нақб бо штангҳои фонағни роғдор

Намуди дигари анкер бо принципи тазъики арзӣ (распорный) амал мекунад. Сарнӯги штанга соҳти мураккаб дошта, аз гилзаи тазъикӣ (распорная гильза) ва гайкаи конусӣ иборат аст. Ҳангоми тоб додани штанга, гайка бо раҳапечи штанга дар дохилии гилза ҳаракатнамуда, канотҳои онро ба тарафи девори раҳнак кат мекунад ва канотҳо бо фишор ба ҷисро гӯтида кулфанди устувор ҳосил мекунанд (расми 7.19). Аз рӯйи соҳт якчанд навъи анкерҳои тазъики арзиро ҷудо мекунанд. Бартарии онҳо дар имконияти тақоран истифодабарии онҳо мебошад. Ҳангоми чапта тоб додани штанга, сарнӯги он аз кулфандӣ озод мегардад ва дар ин ҳолат анкерро аз раҳнак баровардан мумкин аст.


Анкери дори қулфи тазъики таркишӣ аз стержени металлии қутраш 20–25 мм бо сарнӯги силиндрӣ дарунхолии қутраш 38–40мм иборат аст. Стержен ва силиндр пайвастии раҳапеч доранд. Микдори камӣ (20–40 г) зариди маводи таркандан

сүстбризантиро ба силиндр чойгир намуда, онро дар дохили рахнак метарконанд ва дар натижа кулфбанди устувори байни анкеру чинсден күй хосил мегарлад (расми 7.20, а).



Расми 7.19. Анкери тазыккі: 1- штанга; 2- муншакх; 3- гильзиң тазыккі; 4- гайкаң конусшакыл; 5- рағай тазкік;

6- сарнұғы штанга



Расми 7.20. Сохти анкерхо


Ин намуди анкерхоро дар чинской кухни мустахкамашои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Дар чинской нарму ноустувор, барои боздоштани варамкунни (*учение*) онҳо ин намуди крепкунӣ хубтар мебошад. Барои бо ин усули крепкунӣ натиҷаи хуб ба даст овардан, онро мукаммалтар метардонанд: ба анкери кубуршакл ба самти дарозиаш маводи таркандаро ҷойгир намуда онро метарконанд ва ба кубури вассеъшуда маҳлули сementivу регӣ рехта, онро мустахкам мекунанд.

Анкерхон оҳану бетонӣ асосан дар корконаҳои кӯҳӣ-истиҳроӣ вассеъ истифода мешаванд. Инчунин, дар иҷрои корҳои геологӣ-иктишофӣ, бâъзе намудҳои ин крепро самаранок истифода мебаранд.

Анкерхон оҳану бетонӣ асосан аз стержени арматурӣ ва маводи саҳткунанда таркиб ёфтаанд. Аз рӯйи соҳт ва истифодабарӣ, онҳо кулғбаиди нуқтагӣ (расми 7.20, б, в) ва ба тамоми дарозиаш маҳкам карда шаванд (расми 7.20, г, д) мешаванд. Стерженҳои онҳо гуногунишакл (расми 7.21) буда, маводи саҳткунандаашон аз маҳлули сementии баландсифати фавран саҳтшаванила, рег, об ва бâъзан шағал иборат мебошад.

Яке аз намуди ин крепҳо АКЦ аст, ки барои иҷрои корҳои геологӣ – иктишофӣ мувоғиқ буда, истифодабарниаш кулай мебошад. Маводи саҳткунандай ин креп дар патрон-халтачаҳои (дарозиаш 350 мм, кутраш 35-38 мм) поликутелней нигоҳ дошта мешаванд. Ин патрон аз ду кисми иборат буда, дар як кисми он портландсементи сүлфаттобовари тамғаи 400-600 ва дар қисми дигараши бошад, шишиан моси натриевӣ ё калиевии модули 1,8-2,3 ва зичин 1,3-1,35 $\text{л}/\text{см}^3$, нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми крепкунӣ 2-3 ин гуна патрон-халтачаро ба раҳнок ворид намуда, даҳданаи онро бо

халкаи чафс ва ё пўки полизтиленӣ маҳкам мекунанд. Аз суроҳи халқа ё пўк стержени даврзанандай анкерро (бо воситаи электросверло ё перфоратор) ба рахнак ворид мекунанд. Дар натичаи ин амал, нўғи тези стержени анкер патрон-халтачаҳоро дарронида, маводи онҳоро бо суръати мунтазам, дар давоми 40–50 с омехта мекунад ва баъд аз чанд дақиқа анкер-стержен дар рахнак саҳту устувор мегарлад. Баъд аз 3 соат сафҳаи такъияй, тўрҳон симин ва ё болорҳоро ба нўғи онҳо аз тарафи сатҳи девори нақб оvezон кардан мумкин аст. Кувваи каблии тарангии анкер 20–40 кН ва кувваи пурраи устувории он 120–150 кН-ро ташкил медиҳад.



Расми 7.21. Стерженои арматурии анкерҳон бекулфандӣ: а- бо бурниши уребӣ; б- дутега; в- фонашакл; г- мавҷшакл; д- бурниши качи раҳсанечдор

Гайр аз анкерхон дар боло тавсифшуда, боз якчанд намуди онхоро дар истехсолот маҳдуд истифода мебаранд. Намудхон дигари онҳо ҳоло дар мархилаи омӯзиш карор доранд. Ин анкерхон оҳану полимерӣ (*сталеполимерные*) ва маводи кимиёвии фавран саҳтшаванд дар асоси катронҳон (*смолы*) синтетикӣ ва г. мебошанд.

Крепи анкериро, инчунин, якҷоя бо дигар намуди крепҳо истифода мебаранд, ки ин тарзи крепкуниро крепкуни муштарак (*комбинированное*) меноманд. Яке аз онҳо ин пошиданни маҳлули бетон (то пайдо шудани қабати устувор) ба сатҳи девору сақфи нақби каблан бо анкерҳо крепшуда (*анкерное с набрызг - бетоном*) мебошад.

Крепи пневмобетонӣ. Ин намуди дигари крепи бетонии яклухт ба шумор меравад. Дар ин ҳолат маҳлули аз сement, рег, шагал ва об иборат бударо зери таъсири ҳавои фишурда ба сатҳи ҷинҳони крепшаванд мебошанд. Вобаста аз максади истифодабарӣ, крепҳон пневмобетонии муҳофизавӣ (*изолирующая, ограждающая*) ва мустаҳкамкунаандаро (*несущая*) фарқ мекунанд. Крепи муҳофизавӣ то 10 см гафсӣ дошта, дар ҷинҳон сертаркиши резанд, якҷоя бо крепҳон анкерӣ ва ё рамаҳо истифода мешавад. Вазифаи ин креп аз рӯйкашкунни сатҳи нақб, ҳифз намудани рамаҳон чӯбину оҳани аз сӯхтор ва пӯсишу занғзаний иборат мебошад. Вобаста аз индозаи маводи таркибдиҳонда ва гафсии қабати крепӣ, ин намудхоро торкретбетон ва пошидабетон (*набрызгбетон*) меноманд.

Торкретбетон аз портландсеменгт (тамғаи >400) ба микдори то 750 кг дар $1m^3$, маводи омехта ва пуркунандаро (регу шагал) таркиб ёфтааст. Он ба сатҳи мустаҳкамшаванд қабат-қабат (2-3 см) то

гафсии умумии 25–30 см зери таъсири ҳавои фишурда ($0,2$ – $0,3 \text{ MPa}$) хобонда мешавад. Ба ин мақсад аз мошинҳои маҳсус, ки торкет – пушка иом доранд, истифода мебаранд. Микдори сement дар таркиби пошидабетон 400 – 500 kg дар 1m^3 буда, барои тезонидани саҳтшавии бетон моддаҳои маҳсуси кимиёвиро илова мекунанд.

Ҳангоми бинокуни крепи пневмобетонӣ одотҳои гуногуни меҳаникиро истифода мебаранд. Тавассути онҳо ҷараёни омехтақуни масолеҳи бетонӣ, боркуни он ба мошини пневмобетонӣ, ҳамлу нақли он то сопло ва гайра амалӣ мегардад. Ба ин мақсад асосан мошинҳои бетономези БМ-60 ва БМ-68 –ро истифода мебаранд.

Тавсифи мошини БМ-60

Ҳаҷми кор, $\text{m}^3/\text{сек}$:	
Торкетбетон	3
Пошидабетон	4
Андозаи зарраҳои масолеҳи пуркунанд,	
то, mm :	20
Сарғи ҳавои фишурда, $\text{m}^3/\text{дак}$	8–14
Фишори ҳаво, MPa	0,4–0,6
Масофай ҳамлу нақли масолеҳи омехташуда, м:	
бо ҳати уфукӣ	200
бо ҳати амудӣ	100
Иктидори мухаррик, kNm :	
баркӣ	4,5
пневматикӣ	2,2
Андозаҳои асосӣ, mm	1740x1100x1600
Вазн, kg	1000

Барои крепкуни пошидабетонӣ ва ректани маводи бетонӣ ба колибтаҳта (*опалубка*) аз комплекси «Монолит-І» истифода мебаранд, ки он дар асоси БМ-60 соҳта шудааст (расми 7.22).




Рисунок 7.22. Комплекс «Монолит-1»

Тавсифи комплекси «Монолит -1»

Хачми кори бетонӣ, м ³ /смаш	2,4
Масофаи ҳамлу накли масолех, м:	
бо ҳати уфукӣ	200
бо ҳати амудӣ	30
Хачми вагонетка, м ³	1,8
Иктидори умумини мухаррикҳои баркӣ, кВт	6,2
Фишор, МПа:	
дар гидросистема	6,5
дар пневмосистема	0,5
Андозаҳеи асосӣ, м:	
дарозӣ	10
баландӣ дар ҳолати корӣ/гайрикорӣ	2,35/1,7

Механизмҳои ба таҷхизоти дар боло зикригуда монанд ин комплексҳои бетонхобони БУК-2 ва БУК-3 мебошанд (расми 7.23). Онҳо асосан барои ба қолибҳо рехтани бетон пешбинӣ шудаанд, лекин дар вакти крепкунии пошидабетонӣ низ васеъ истифода мешаванд.




Расми 7.23. Комплекси бетонхобони БУК-2

3.4. Крепкунии нақбҳои амудӣ


Крепкунии венетсии шурфҳо. Усули крепкунии шурфҳо аз ҳолати физикии механикии ҷинҳои кӯҳӣ ва шакли нақб вобастагӣ дорад. Ҳангоми анҷом додани корҳои иктишофӣ асосан шурфҳои чоркунчаро (батъян квадратиро) истифода мебаранд.

Корхон шурфканий дар ин ҳолат аз чойгиркунни р а - м а и к о в и ш й (проходческая) оғоз мегардал (расми 7.24). Рама мувоғиқ ба масоҳати шурф аз сабикаҳо (ҷӯби чортарош - брус) соҳта мешавад.



Расми 7.24. Рамзи ковиний

Крепи чӯбиннеро, ки барои мустаҳкамкунни шурф дар ин ҳолат истифода мешавад, крепи в е н е т с ӣ (венетов) меноманд. Чорҷӯбай ҷудогона в е н е т с (венец) ном дорад. Ҷои ба ҳамдигар пайвастшавии ҷузъҳои венетсро қулаг - ҷангак (рубки-ланы) меноманд (расми 7.25).



Расми 7.25. Тарзҳои пайвастшавии ҷузъҳои венетс: а, б - кулфи яктарафаи шимсабинсавӣ; в - кулфи яктарафаи қач; г - кулфи дутарафаи қач; д, е, ж - нақшҳои соҳтани кулфи дутарафаи қач

Аз рўйи соҳт ва истифодабарӣ венетсҳои зеринро фарқ мекунанд: а с о с й (таквий) ва м о б а й н й (корӣ). Венетси асосӣ аз тарафи сабикадои кӯтоҳаш дорон ангуштҳони (латын) дарозиаш 300-800 мим мебошад, ки онҳо ба чукуракҳои (лунки) дар девори шурф қандашуда медароянд (расми 7.26). Шурфи мустаҷкамшуда аз қисмҳои (5-10 м) дарозиашон қаблан муайяншуда, ки ҳар яки онҳоро ба ниҳои (звено) крепӣ меноманд, иборат мебошад ва онҳо бо венетсҳои асосӣ аз ҳамдигар чудо карда шудаанд. Он венетсҳои корие, ки дар банди крепӣ чойгиранд бо вазни худ ба венетси асосӣ такъа мекунанд.

Крепкунни венетсии шурфҳо бо усулҳои зерин анҷом дода мешавад:

-крепкунӣ бо венетсҳои чафснишин (*сплошное*);


-крепкунӣ бо венетсҳои сутунишин (*на стойках или на бабках*);

-крепкунӣ бо венетсҳои овезон (*подвесное*).

Крепкунни венетсии чафснишин (расми 7.26, а) ба тарики зайл иҷро мегардад: пас аз чукурии шурф то ба андозаи як банди крепӣ (5-10 м) расидан, ковиши онро мувакқатан кать намуда, аввал венетси асосиро (таквиро) дар масофаи 0,5-1,0 м аз сатҳи ковишгоҳ чойгир мекунанд. Ба болои венетси асосӣ то сатҳи баландии банди крепӣ венетсҳои мобайниро (кориро) пай дар ҳам аз поён ба боло мегузоранд. Барои таъмин намудани мустаҷкамии венетсҳои гузашташуда байнини девори шурф ва венетсҳои фони зада мешавад.

Крепи венетсии чафснишин барои крепкунии шурфҳон дар ҷинҳони ноустувор кофташаванд, истифода мешавад.


Крепкунин венетсии сутуннишин низ дар худуди банди крепй, аз поён ба боло анчом дода мешавад (расми 7.26, б). Дар кунчхон шурф, байни венетсҳон мобайний сутунҳои 0,5-1,0 м шинонида мешаванд. Холигии байни деворҳои шурф ва венетсҳо бо пуштатахтаҳо (горбыль) рӯйкаш (затиэска) карда мешавад. Агар байни рӯйкашу девори шурф боз холигие бокӣ монад, он гоҳ вайро бо чинспораҳои майдою пошхӯрда пур (забутовка) мекунанд. Крепҳои венетсии сутуннишин барои мустаҳкамкунин шурфҳои дар чинҳои кӯҳни устувор кофташаванд пешбинӣ шудаанд.



Расми 7.26. Крепкунин венетсии шурфҳо: а- крепи венетсии чафнишин; б- крепи венетсии сутуннишин; 1- венетсҳон асосӣ; 2- венетсҳон мобайний; 3- сутун; 4- рамаи ковиши

Дар чинҳои кӯҳни ноустувор крепҳои венетсии овезонро истифода мебаранд (расми 7.27). Крепкунӣ аз самти боло ба поён дар баробари ковиши шурф анчом дода мешавад. Венетсҳои мобайниро ба ҳамдигар зич чойгир карда, бо пашҳои (скобы) оҳаний ба яқдигар мустаҳкам мекунанд. Венетси аввали ба рамаи ковиши (ё ба венетси асосии банди боло) мустаҳкам мегардад. Бо зиёдшавии тезъоди венетсҳои ба ҳамдигар овезон, вазни банди крепӣ меафзояд. Барои тъъмин гаштани устувории креп онҳоро бо фонако маҳкам мекунанд. Баландии

банди крепій 4-6 м-ро ташкыл медиҳад. Баробари ба ин андоза расидан, дар зери банди крепій венетси ассоци мегузоранд, ки он вазни крепқои бандро ба худ кабул мекунад.




Расми 7.27. Крепкунин шурфхо бо крепқои венетсия овөзи: 1- Рамаи крепій; 2- венетской корій; 3- паш (скоба)

Крепи зарбавій (забивная) ва ё пешгузар (отвереждающая). Ҳангоми ковиши шурфхо дар қабати чинскои лойкашуда (плитуны) ва ё пошхўранда (сылучие), ки гафсии он то 10-12 м-ро ташкыл медиҳад аз крепқои зарбавій истифода мебаранд. Можиғти ин усул аз он иборат аст, ки ба қабати чинскои ноустувор пеш аз ковиши шурф шпунтҳои таҳтагай ва ё оҳаниро қал-қали тархи (контуру) он, тавассути зарбазаний ворид мекунанд. Шпунтҳо ба ҳамдигар зич часпида, бояд шакли шурфро пайдо кунанд (расми 7.28). Бо зарба воридкунини шпунтҳо бояд бо тадриҷ амалӣ шавад.

Вобаста аз гафсии қабати крепкуний, төъодди бандҳои (звеня) крепій то 3-то мешавад. Шпунтҳои банди охирин бояд ба андозаи на камтар аз 0,3 м ба чинскои устувор ворид шаванд. Ковиши шурф дар чинскои маҳкаму устувор бо усули муқаррарӣ идома мейёбад.

Дар вакти ковиши шурф ду тарзи бо зарба воридкунини шпунтҳоро истифода мебаранд: рост (амудӣ) ва моил. Тарзи рости воридкунини шпунтҳо

осон ва бозытимод буда, онро механиконидан (зарбазаний бо воситай перфоратордо, пүткөн күхкән) мүмкүн аст. Агар төйдөдөи банджо крепи 2 – 3 бошад, он гоҳ масохати шурф хурд мегардал. Дар воридкунни мөнли шпунтхо, масохати шурфро бетагийр нигөх доштан мүмкүн аст. Воридкунни мөнли шпунтхо асосан ба таври зарбазаний дасть амалй гардилда, сохти шпунтхо истифодашавандада мураккабтар аст ва таъмини чафсии (дар күнчхо) онхо душвортар мебошад. Ҳангоми бинокунни крепи зарбавий, дар сатхи ковишгохи ҳар кадоми банди крепии шурф, ду венетсеро дарун ба дарун мешинонанд, ки онхоро венетсөн берүүй (наружный) ва дохилй (внутренний) меноманд. Айдоуз таркиши байнин тарафхой венетсхо бояд на камтар аз 50 мм бошад. Шпунтхо ба ин таркишхон байнивенетсей яксайлу бо тадрич, бо рохи зарбазаний ворид карда мешаванд.




Расми 7.28. Крепи зарбавий: а- воридкунни мөнли шпунтхо; б- воридкунни рости шпунтхо: 1- шпунт; 2- венетсхон берүүй; 3- венетсхон дохилй; 4- болнитаки тегдор; 5- ангушти венетсий асосий


Бо максади такмилдихии сохт ва осонии бинокунии креп, ба иўти пешрави шпунт болиштаки (*башмак*) тегдор ва ба иўти зарбагири он бошад паши (*насадка*) оханий наеб мекунанд (расми 7.28).

Крени халқабасти оханий (металлическая каркасная). Мустахкамкунии шурфҳои доирашакли дар чинҳои кӯҳии суст (инчунин, порашуда ва пошӯрда) қандашаванда тавассути крепҳои ҳалқабасти оҳаний анҷом дода мешавад (расми 7.29). Моҳияти усули мазкур аз ковиш ва крепкунии яқвактаи накби кӯҳӣ тавассути колаби ҳалқабасти оҳаний дар рӯйи замин омодашуда, иборат мебошад. Дар натиҷа шурфи зинамонанд (*ступенчатый*) ба вучуд меояд (расми 7.30). Кутри зинаи охирини шурф – 0,8 – 1м; баландии зина (*уступ*) – 2-4 м; фарки кутри зинаҳои мӯҷовир (*смежные*) – 0,2-0,3м. Аз рӯйи ин андозаҳо кутри шурфро дар оғози накбкани муайян мекунанд. Асосан ин кутр ба 2,0 м баробар аст.

Крени ҳалқабасти оханий – колиби силиндршакл буда, аз 3-5 ҳалқаҳои бо сутунчаҳои амудии симини 12-20 мм пайвастшуда, иборат мебошад. Дарозии колиб бо баландии зинаи шурф (2-4 м) баробар буда, ҳалқаҳо аз оҳани росткунҷашакли (*угольковое железо*) андозааш 50x50, 30x30 ё 25x25 мм сохта мешаванд. Фосилан байни ҳалқаҳо дар колиб-силиндр 0,7-1,0 м –ро ташкил



Расми 7.29.
Крепкунни шурфҳо
бо крени ҳалқабасти
оханий



Расми 7.30. Шурфи бо
крепи халкабасти
оханин мустахкамшуда


девори онро мустахкам намуда, амалиёти
накбаниро идома медиханд.

Холигий байни девори шурф ва крепи
халкабасти охани бо тахтахон ба хамдигар чафси
гафсиашон 40-50 мм рўйкаш карда мешавад.
Баробари чукуршавни ковишгохи шурф, крепи

дода, кутри колиб силиндр (халкабасти охани) нисбат ба кутри шурф (дар зинаи мувофик) 10-20 см майдларат мебошад.

Дар чараёни ковиши шурф, харакати коргарон то ковишгохи он, фаровардани маводу асбобҳо, крепхони халкабасти охани ва баровардани чинҳои майдашуда аз доҳили накб тавассути баля ба роҳ монда мешавад (расми 7.31). Дар расми 7.31 ускуна - олоти ковиши сатхизаминни шурф тасвир шудааст. Ин олот к о п ё р (дар расм шаклан чор поя ном дошта, бо гаргараи дастӣ (ё механикӣ), баля, мешавад. Бо афзудани чукурин шурф, крепхони халкабасти оханиро паси хам ба шурф фароварда,

халқабасти оқанй якчоя бο тахтахο бο вазни худ (ё бο зарбаи сабуки босқон) ба поён харакат мекунад. Ҳангоми дар дохили шурф чойгир намудани крепҳои халқабаст, силиндрҳои крепии ҳамшифат (*смежные*) ба воситαι стерженҳо (*стяжки*) ба якдигар пайваст карда мешаванд. Бояд дарозии тахтаҳои зинай аввал аз баландии он 1м зиёд бошад. Дар ии ҳолат дар атрофи даромадгоҳи шурф деворҷаи тахтагии якметраи муҳофизатӣ ба вучуд меояд. Барон крепкунни шурфи чукуриаш 15–20 м кутри зинаҳояш ба 2,0; 1,8; 1,6; 1,4; 1,2; 1,0 м баробар, крепҳои халқабасти оҳанни кутрацион 1,8; 1,6; 1,4; 1,2; 1,0; 0,8 м тавсия карда мешаванд.



Расын 7.31. Конёр барои ковинши шурфҳо бо крепи ҳалъибастӣ оҳдани фарвардшавандӣ


Крепкунин шахтан иктишофф. Крепкунин шахтахой иктишофф шаклан ба крепкунин шурфхо монандй дорад. Барои крепкунин чинсҳои суст ва устувориашон миёна ($f=4-5$) крепи венетсии чафсниширо истифода мебаранд (расми 7.32).




Расми 7.32. Крепкунин шахтабо крепи венетсии чафсниши

Барои крепкунин шахтахой иктишофии дар чинсҳои кӯҳии устувор қандашаванда аз крепҳои венетсии сутуннишини истифода мебаранд (расми 7.33).

Расми 7.33. Крепкунин шахта бо крепи венетсии сутунниши: 1- венетсий мобайни; 2- сутунчало; 3- қандаруҳо; 4- расстрелло; 5- роҳбаладло (барои ҳаракати бали); 6- майдонҷоҳон зиравӣ; 7- қисмҳои борбардорӣ



Крепхон венетсии овезон дар хама гуна шахтахон иктишофий, новобаста аз масохату чукурин онҳо, дар чинсҳои кӯҳии устувориашон гуногун, истифода мешаванд (расми 7.34).




Расми 7.34. Крепкуни шахтаҳо бо крепхон венетсии овезон

Армировки шахтахон иктишофий. Дар равиши корҳои геологӣ-иктишофӣ нақбҳои амудӣ – шахтаҳои (стволҳои) иктишофӣ ҳамда мешаванд. Чукурин онҳо аз 50 м то 200-300 м-ро ташкил медиҳад. Дар ҷараёни крепкунӣ армировкан стволи онҳо анҷом дода мешавад. Ҳангоми армировка стволро ба қисмҳои алоҳида таксим мекунанд: боркашонӣ (грузовое), зинапоявӣ (лестничное), қубуртузар (трубное) ва кабелгузар (расми 7.35).

Армировки шахтаи иктишофӣ аз чӯбкорӣ намудани рӯйн крепхон венетсӣ оғоз мегардад. Барои анҷом додани ин амал аз сабикаҳои ҷубин

истифода мебаранд. Вобаста аз тарзи чойгиршавиашон онхоро вандрут ва расстрем меноманд (расми 7.32 – 7.35). Вандрут ин сабикаи ба деворхон (венетсҳои) нақб наасбшавандар буда, самти тӯлкашии он амудӣ мебошад. Сабикаҳои дар байни вандрутҳо гузашташавандаро, ки сатхи шахтаи иктишофиро ба қисмиҳои алоҳида ҷудо менамоянд, расстрел меноманд. Деворхон қисми зинапоявии нақб аз болои расстрелҳо бо тахтаҳо рӯйкаш карда мешаванд. Дар масофаҳои муайян (4-6м) ба расстрелҳо тахтаҳоро уфуқӣ наасб намуда, майдончаҳои зинапоявири (лестничные площадки) таъсис медиҳанд.

Шурғҳои чукури сатхи бурриши 4 м²лоштаро низ ба монанди шахтаҳои иктишофи армировка мекунанд.



Расми 7.35. Намуди умумии шахтаи (стволи) крепшуда бо армировка: 1- венет; 2- вандрут; 3- расстрел; 4- рохбаладҳо; 5- рафхон майдончии зинапоявӣ; 6- клетҳо (ҷ балӣ); 7- қисми кубурӣ; 8- қисми кабелӣ

3.5. Крепсумин ияқбхон мөнлө

Шаклан сохти крепхой нақбҳои моил ба крепхой нақбҳои уфукию амудӣ монанд мебошад. Агар кунҷи афтиши нақб аз 45° хурд бошад, он гоҳ аз рамаҳои крепӣ (крепёжные рамы – дверные оклады) ва крепхой равокшакл (арочная) истифода мебаранд. Дар ҳолати ин кунҷ аз 45° бузург будан крепхои венстсӣ ва ҳалкашаклро истифода мекунанд.

Боби VIII. ҲАВОДИХИИ НАҚБХОИ КҮХИ-ИКТИШОФӢ

§1. Маълумоти умумӣ

Ҳаводихӣ (проветривание или вентиляция) - таъмин намудани нақбҳои кӯҳии зеризаминӣ бо ҷараёни ҳавои тоза мебошад. Ҳадаф ва вазифаҳои ҳаводихӣ: тозакунии ҳавои нақбҳои кӯҳӣ аз ҷангу газҳои гуногуни хангоми кӯҳкорӣ пайдошаванда, аз гази метан (CH_4) ва дигар газҳои пайдоиши табии дошта, аз афканишоти радиоактивӣ (хангоми иктишофи конҳои ашён радиоактивӣ), таъмини мӯътадилии ҳарорат ва таркиби мукарраршудаи ҳавои доҳили нақбӣ. Се тартиби ҳаводихии нақбҳои кӯҳиро фарқ мекунаанд:


- шабакаи сершоҳаи нақбҳои кӯҳии зеризаминӣ бо истифода аз таҷҳизоти сатҳизаминии ҳаводихӣ - ҳавотозакунакҳои пуриқтидори асосӣ ва ё умушиҳатӣ (вентиляторы главного или общепромышленного проветривания) бо ҷараёни ҳавои тоза таъмин карда мешавад (расми 8.1);

- қитъаҳои алоҳидан қалонмасоҳати шахтаҳо (рудникҳо) ба воситаи ҳавотозакунакҳои фардии ёрирасон ва ё қитъагӣ (вспомогательные или участковые) бо ҷараёни ҳавои тоза таъмин карда мешаванд;

- нақбҳои кӯҳии сарбаста (тушкоеые), дар ҷараёни ковиши онҳо, асосан бо истифода аз ҳавотозакунакҳои маҳаллии ва ё ҷузъӣ (местного или частичного проветривания) бо ҷараёни ҳавои тоза таъмин мегарданд.

Атмосферан шахтавӣ (рудничная) гуфта ҳавои дар ҳаракат будан нақбҳои кӯҳии

зери заминиро меноманд. Тибки талаботи техникаи бехатарӣ дар таркиби атмосфераи шахтавӣ миқдори оксиген (кислород) бояд на камтар аз 20% ва оксиди карбони (IV) (углевислый газ – CO_2), аз рӯйи ҳаҷм, набояд аз 0,5% зиёд бошад. Миқдори газҳои бокимонда, ки аз газҳои заарнок ва заҳрнок таркиб ёфтаанд, аз ҳадди имконпазири гализаташон (предельно допустимая концентрация) бояд зиёд набошанд. Дар атмосфераи шахтавӣ ин газҳо дар ҳолатҳои зерин пайдо мешаванд: ҳангоми корҳои таркиши, сӯхтор, таркиши метан ва ҷонги аништу ҷинҳои сулфурдор, пӯсиши маводи чӯбӣ (тиргакҳои мустаҳкамкуй), оксидшавии колчеданҳо, газҳои ҳориҷшавандас (выхлочные газы), ки ҳангоми кори таҷҳизоти дизелӣ пайдо мешаванд, маводи газмонанди афқанишоти радиоактивӣ ва г. Дар ҷадвали 8.1 ҳадди имконпазири гализати газҳои гуногун, ҳангоми ковиши накҳои зери заминӣ, нишон дода шудааст.



Расми 8.1. Накшнаи умумии ҳаводизии нақҳои зери заминӣ: 1-стволи шахта; 2-бином машињонҳои борбардор; 3-кошӯро; 4-клашан – дар вентилляционӣ; 5-вентиллятор; 6-роли вентилляционӣ; 7-стволи вентилляционӣ-ҳавоқарӣ; 8-кошиштоҳои истикроҷӣ; 9-штреки ҳавоғарӣ; 10-нақби ҳавотаксимкун; 11-штреки нақлиётӣ

Хадан ЕНДҮҮКӨНӨТӨҮҮЛГИРН ГҮЛІЗАҮТ ГАХОН ИФ-ДОССУНАДЫАН ХАЙСИ
ЧАБАХАРДЫН СЕРГИЕВИЙН

Найджой зернаманы	Халыктын мөнкүрдештүүлүгүнүүдөр			Халыктын мөнкүрдештүүлүгүнүүдөр
	Газлон закарбоник тарнок	Халыктын мөнкүрдештүүлүгүнүүдөр	Газлон закарбоник тарнок	
Оксиди карбони (CO_2)	0,0016 (II)	20 % (а түрүн чары)	Метан (CH_4)	0,5 – 1,0 % (а түрүн чары)
Оксиди нитроген зилдэгийн N_2O_5)	0,0001 (Ia)	5 % (а түрүн чары)	Синеб (Hg)	0,0000011 0,01
Оксиди сульфури (SO_2)	0,00035 (IV)	10 % (а түрүн чары)	Халогени (H)	0,5 - -
Сулфохлоридын (H_2S)	0,00066 Азотиды: акарбоник формальдегид	10 % (а түрүн чары)	Радон (Rn)	$1,1 \cdot 10^{-11}$ көпчүү/т
	0,00008 0,0004	0,7 0,5		-

Дар атмосфераи шахтавӣ, инчунин, бухори бензин, карбогидридҳои (углеводороды) вазнин, аммиак ва газҳои аз хисоби равганҳои гуногун ҳосилшавандаро низ, дучор омадан мумкин аст.

Оксиди карбони (IV) (CO_2) – гази беранг, бебӯй, таъмаш нимтурш ва дараҷаи захрникиаш настбуда, дар кабати поёни хавои дохилинақбӣ чамъ мешавад (зичи ниисбиаш – 1,52). Микдори он аз рӯи ҳაҷм дар таркиби атмосфераи шахтавӣ на бояд аз 0,5% зиёд бошад. Агар ин микдор ба 6% баробар бошад, нафаскашни инсонро душвор гардонида, дар сурати 10% будан ба ҳолати бехӯй меорад.

Дуоксиди нитроген (NO_2) – гази чигарранги дори бӯйи маҳсус буда, аз ҳаво вазнинтар ва ниҳоят захрник аст. Ба пардаи луобии ҷашм, даҳон ва гулӯи инсон ниҳоят захмовар мебошад.

Оксиди карбони (II) (CO) – гази губоролуди захрник буда, беранг, бебӯй ва бетаъм мебошад. Ин газ бо аллангаи кабуд месӯзад. Фализати ками он инсонро захролуд месозад.

Сулфоҳидроген (H_2S) – гази беранг бо бӯи хоси тухми палагда, захрник, ба пардаи луобии ҷашм, роҳҳои нафасгирӣ таъсири саҳт мерасонад.

Оксиди сулфури (IV) (SO_2) – гази зичи беранг бо бӯи тези ангезаида, ба пардаи луобии ҷашм ва роҳҳои нафасгирӣ зуд таъсир мерасонад.

Метан (CH_4) – гази беранг, бебӯй ва бетаъм мебошад. Нисбат ба ҳаво хеле сабук буда (зичи ниисбиаш 0,554), дар қисмҳои болоии ҳавои дохилинақбӣ чамъ мешавад. Метан дар накбҳои зеризамини асосан аз хисоби ангишт ҳосил мешавад (лекин, на ҳамаи конҳои ангишт метандор мебошанд). Инчунин, баъзе конҳои сулфур, оҳан, полиметаллҳо ва конҳои тиллои общуста

метавонанд, метандор бошанд. Агар дар омектаи метан бо ҳаво, микдори он аз 5-6% то 14-16 % -ро ташкил дихад, гази мазкур ба моддаи тарканда мубаддаль мегардад. Ин микдор ба 9,5% баробар бошад, он гоҳ ниҳоят ҳавфнок ба хисоб меравад. Ҳангоми мунгизам таъмин гаштани микдори муайянни оксиген, агар гализати метан аз ҳудуди нишондодашуда каму зиёд бошад, он гоҳ вай оромона месӯзад.

Тибки коиддои бехатарӣ меъёри иҷозавии гази метан чунин микдорро ташкил медиҳад:

- дар ҷараёни ҳавои аз шахта (ё шабакаи сершохкӣ нақбҳои иқтилоғии зеризамиинӣ) ҳориҷшаванда – то 0,75%;
- дар ковишишгоҳи нақбҳои дар ҷараёни коркард буда – то 1%.

Дар ҳолати зиёд шудани гализати метан нисбат ба меъёрҳои нишондодашуда, тамоми корҳои зеризамиинӣ ва интиқоли барк мувакқатан кать гардонид, коргарон аз шахта (нақбҳо) бароварда мешаванд. Кӯҳкорӣ пас аз гузаронидани ҳаводиҳии бошиддати нақбҳои зеризамиинӣ ва ба меъёри муайяншуда мувоғик гардонидани таркиби атмосфераи шахтавӣ, идома мебад.

Суръати пасттарини (минималии) ҳаводиҳӣ дар нақбҳои кӯҳии зеризамиинӣ, ҳангоми ҳарорати дохилиннакӣ ба $+15^{\circ}\text{C}$ баробар будан, бояд аз 0,15 м/с кам набошад. Суръати баландтарини (максимиалии) ҳаводиҳӣ дар нақбҳои амудӣ (стволҳо), ки барои ҳамлу нақли одамон истифода мешаванд, бояд ба 8 м/с ва дар нақбҳои бокимонда ба 6 м/с баробар бошад. Дар нақбҳое, ки таҳо барои ҳаводиҳӣ пешбинӣ шудаанд, суръати ҳаводиҳӣ номаҳдуд аст. Ҳарорати ҳаво дар нақбҳои зеризамиинӣ бояд аз $+26^{\circ}\text{C}$ баланд набошад.

Чанги шахтавӣ (рудничная пыль). Чанги шахтавӣ дар накбҳои зеризамиинӣ ҳангоми азном долани корҳои пармакунӣ, таркишӣ, боркунӣ ва ҳамлу нақли чинҳои пораҷуда ба вучӯд меояд. Чангҳо, вобаста ба таркиби минералиашон, заҳрнок (сурбӣ, симобӣ, маргумушӣ (мышъяковистая)) ва ё заرارнок (ангилӣ, кварцӣ ва г.) буда, ба саломатии коргарон таъсири манғӣ мерасонанд. Дар холатҳои алоҳида, омехтаи ҳавою чанг метавонад муҳити муаллаки майдатарини (тонкодисперсная гзвешанная) ангишт бо ҳаво, метавонад ба моддаи оқибатҳои садамавиу фочиавӣ дорад.

Чангҳои заرارнок аз зарраҷаҳои кутрашон 10 - 15 мк ва ё ниҳоят ҳавғонки 1- 2 мк иборат буда, метавонанд ба шуши инсон ворид гашта, сабабгори бемориҳои гуногуни қасбӣ шаванд. Ин навни кремний (силитсий - Si) бисёр заرارнок буда, ҳангоми пармакунио поракунни чинҳои кӯҳии кварцдор (ретсант, гранит) пайдо мешавад ва сабабгори бемории силикоz мебошад. Чангҳои силикатие, ки аз шпатҳои даштӣ, талк, гачсанг ва г. пайдо мешаванд, камтар заرارнок буда, сабабгори пайдошавии бемориҳои асбестоз ва сидероз ба хисоб мераванд. Чангӣ аз оҳаксанг ва ангишт ба миён омада ба саломатии инсон заари кам мерасонад. Чангӣ ангишт ангезандай қасалии аз тракоz мебошад.

Дар коргоҳҳои зеризамиинӣ бояд шароити санитарии солим таъмин бошад. Ҳадди имконпазири микдори чанг аз рӯйи меъёроҳои санитарӣ муайян шудааст ва ин нишондод вобаста аз дараҷаи

зарарнокии он дар худуди аз 1 то $10 \text{ мг}/\text{м}^3$ тагийр мөббад.

Бо максади тозакуний чанги шахтавий талдбирхой гүногуи андешид мешаванд. Аз чумла, хаводихий накбидати накбхо, обпошй, сафедкуний девори накбхо, тозакуний мунтазами чузъхой мустаҳкамкуй (крепи), машину механизмо, асбобхо ва гайра. Ҳангоми пармакуний беоб, перфораторхо бояд хатман бо чангчинакҳо (пылеудаживатели) мучаххаз бошанд.

Муайян шудааст, ки ҳангоми хаводихий накб бо суръати $0,35 \text{ м}/\text{с}$, микдори чант дар ковишгоҳ аз $0,6 \text{ мг}/\text{м}^3$ зиёд намегардад. Аз рӯи ин далели овардашуда, мо метавонем микдори зарурии хавои ба ковишгоҳ фиристодашавандаро (Q) хисоб намоем:

$$Q=0,35 \cdot S, \text{ м}^3/\text{с}$$

дар ин чо

S - масоҳати сатхи бурриши накби кӯҳӣ, м^2

Ҳангоми хисобу китоб бояд дар назар дошт, ки ба ҳар як коргари дар ковишгоҳ буда, накамтар аз $6 \text{ м}^3/\text{дак}$ хавои тоза рост ояд. Дар амал мукаррар шудааст, ки барои накбхон дохилии бурриши $2,7-5,8 \text{ м}^3$ дошта, ҳачми зарурии хавои тоза бояд $1-2 \text{ м}^3/\text{с}$ -ро ташкил дигдад. Дар ин сурат тозагии хавои ковишгоҳ аз чанг ва газҳои заҳрноки тарканда дар муддати то 30 дакика, таъмин метардад.

§2. Усулҳои хаводихий накбҳои кӯҳӣ


Дар давраи ичрои корҳои геологӣ - иктишофӣ, асосан ковиши накбҳои кӯҳни дохилий (сарбаста) (тутниковые) аинҷом дода мешавад.

Накбхой зеризаминий уфукӣ ва моили дарозиашон аз 10 м зиёд ва накбхой амудии аз 5 м дароз, бояд бо ҷараёни ҳавои тоза мунтазам таъмин карда шаванд.

Ҳаводиҳии накбхой геологӣ-иктишоғӣ бо усулҳон зерин анҷом дода мешавад:

- бо истифодаи диффузияи турбулентӣ;
- бо истифодаи депрессияи умумишаҳтавӣ;
- бо вентиляторҳо ва ё ҷекекторҳо;
- бо истифодаи ҳавои фишурда.

Диффузияи турбулентӣ - ҳаракати табиии ҳаво, яъне ҷойивазкунии ҳаҷми бузурги он мебошад. Ии усул дар ҳолате самарабаҳш мебошад, ки агар накби зеризаминӣ дар нуктаҳои баландии гуногундошта ба сатҳи замин баромад дошта бошад. Дар расми 8.2 ду накб - штолния ва шурӯф (ё шахтаи иктишоғӣ) тасвир шудаанд, ки баромади гуногун доранд. Дар фасли сарди сол сутуни пастхарорати




Расми 8.2. Диффузияи турбулентӣ

ҳаво - АВ зичии баландтар дорад ва фишори ҳоси (удельное давление) он нисбат ба фишори сутуни ҳавои гармтари накби СД бештар буда, ҳавои накбхоро ба ҳаракат меорад. Ҷараёни ҳаво (бо аломати тирчаҳо ишора шудааст) аз штолния ба самти

шурф харакат намуда, фавраи бетаваккүф (сквозная струя) ва ё гардиши табиии хаворо ба миён меорад. Дар фасли гармо чараёни хаво ба самти мукобил харакати мекунад. Хаводихӣ бо истифодаи харакати табиии хаво бисёр солла ва камхарҷ мебошад, лекин самаранокии усули мазкур ва паст буда, аз фарқияти харорати хавои берунинақбӣ турбулентӣ ҳангоми ковиши шурфҳо то чукурии 4-6 м самаранок аст. Агар чукурии накбҳои кӯҳӣ зиёд бошад аз усулҳои дигари хаводихӣ истифода мебаранд.

Дар вакти банақшагирни хаводихии накбҳо, бояд истифодаи муштараки усулҳои гуногуни ба назар гирифта шавад.

Усули оддитарини хаводихии шурфҳои чукуриашон то 10 м - истифодаи харакати (шилдати) шамол (расми 8.3) ба хисоб меравад. Дар ин ҳолат кубури хаводихиро ба ковишгоҳи шурф фароварда, сарнӯғи карнайшакли (раструб) онро дар сатҳи замин мукобилии самти вазидани шамол нигоҳ медоранд. Дар натиҷа, зери таъсири фишори чараёни хаво ба харакат даромада, ковишгоҳи шурф бо хавои тоза таъмин мегардад.




Расми 8.3. Усули оддитарини хаводихии шурфҳо

Депрессияи умумишаҳтавӣ - ба тарзи сунѓӣ таѓиғир додани фишори дохилинақбӣ мебошад, ки дар натиҷа харакати хавои накбҳои асосӣ (квершлаг,

штрек, штолня ва г.) таъмин мегардал. Ҳангоми истифодабарни шабакан сершохан накбҳон зеризамиин дар раванди корҳон кӯҳканий, бояд тезъоди нақбҳон ба сатҳи замин баромадлошта (ё ин ки нақбҳон кушоиши - *вскрывающие выработки*), аз ду алал кам набошанд. Дар даромадгоҳи яке аз онҳо вентилатори пуритидори асосӣ (главного проветривания) гузошта мешавад, ки он дар речан ҳавокашӣ кор мекунад ва аз дохири нақбҳон зеризамиин ҳаворо қашид, ба атмосфера хориҷ менамояд. Дар натиҷа фишори ҳавои дохилинабӣ дар тамоми шабакан зеризамиин паст гардида, дар байни фишори атмосферӣ ва фишори ҳавои дохилинабӣ фарқият ба миён меояд, ки онро де прессияи умуми шахтавӣ меноманд. Депрессияи умумишаҳтавии ба миённомада имконият медиҳад, ки ҳавои тозаи атмосферӣ тавассути нақби дигари ба сатҳи замин баромадлошта ба нақбҳон зеризамиин ворид шуда, гардиши ҳаворо дар онҳо таъмин намояд (ниг. ба расми 8.1).

Яке аз оддитарин роҳи истифодабарни депрессияи умумишаҳтавӣ - ҳаводихии рассечкаҳо ва дигар нақбҳон кӯтоҳандозаи сарбаста, ҳангоми қовиши онҳо мебошад, ки дар расми 8.4 тасвир ёфтааст. Дарозии нақбҳон кӯтоҳандоза 5-50 м буда, ташкили речан ҳаводихӣ дар дохири онҳо душворие надорад. Ҳаводихии онҳо бо ду речан гузаронида мешавад. Дар речан аввал ба самти тӯлкашии миённахати нақб бо ёрии девори таҳтагин монсанӣ сунъӣ пайдо намуда, самти ҳаракати ҷараёни ҳавои тозаи нақби асосиро ба тарафи қовишгоҳи нақби дохилӣ равона месозанд. Дар речан дуюм бошад, пеш аз даромадгоҳи нақб, асосан рассечка, дар нақби асосӣ банди (*перемычка*) таҳтагӣ соҳта, роҳи гардиши ҳаворо мебанданд ва ҳавои тозаро ба

васитай кубурхой хавогарди дар сакфи рассечка волшуда, ба ковишихи он равон мекунанд. Самти харакати чараёни хавои тоза дар нақбҳо бо аломати тирчахо ишора шудааст.




Расми 8.4. Накшхон оддитарини хаводихии рассечкаго: 1- рассечка; 2- самти хавогарди из хисоби депрессии узумништавий; 3- кубури хавогузар ва девори таҳтагӣ; 4- банди таҳтагӣ; 5- дарҳо - гузаргоҳҳо

Истифодан вентилаторҳо – усули асосии хаводихӣ, ҳангоми ковиши нақбҳои доҳилий (сарбаста) мебошад. Усули мазкур хаводихии маҳаллӣ (местного) ва ё ҷузъӣ (частичного) буда, се речан амалӣ гардидани он маълум аст:

- интиколӣ (фильтролӣ - нагнетательная);
- баҳудкашӣ (васасывающая);
- муштарак (комбинированная).

Речан васеъпахншудаи усули хаводихии вентилаторӣ – речан интиколӣ ба хисоб меравад (расми 8.5, а). Ҳангоми истифодабарии речан зикргардида, вентилатори хаводихии маҳаллӣ дар (квершлаг, штрек), гузашта мешавад. Хати кубурхой сарбаста дар сакфи он васл менамоянд. Вентилатор

дар речан фишордихй кор карда, тавассути ин кубурхо ҳавои тозаи нақби асосиро таҳти фишор то



Расми 8.5. Накбҳои ҳаводихии нақбҳои дохилӣ: а - интиколӣ; б - баҳудкасӣ; в - муштрак; 1,2 - вентилаторҳои бо речан интиколӣ ва баҳудкасӣ ималкунанд; 3,4 - ҳати кубурҳои интиколӣ ва баҳудкасӣ; 5 - банди таҳтагӣ; А - самти харакати ҳавои тоза

ковишгоҳи нақб мерасонад. Ҷараёни ҳавои тоза, ки бо суръати баланд ба ковишгоҳ интиқол дода мешавад, тамоми чангӯ газҳои заарнокро заҳрнокро аз он дур мекунад. Дар ин ҳолат ҳавои нақби дохилӣ ба самти нақби асосӣ ба ҳаракат медарояд ва ҳавои олудашудаи он бо ҷараёни ҳавои нақби асосӣ омехта шуда, ба берун ҳориҷ мегардад. Таъмин гардишани суръати баланди тозашавии ҳавои ковишгоҳ, бартарии чунин речан ҳаводихӣ ба ҳисоб меравад. Речан интиколӣ дорон норасонҳон зерин мебошад: олудашавии ҳаво дар ҳудуди тӯлкашии нақби дохилии сарбаста, ки иҷрои корҳои ёрирасонро ҳалалдор менамояд; паст будани суръати ҳаракати ҷараёни ҳавои олудашудаи ҳориҷшаванд. Речан мазкур таҳко дар вакти ковиши нақбҳои дарозиаш то 300 м истифода мешавад. Вентилятор бояд дар масоғаи на камтар аз 10 м аз даромадгоҳи нақби дохилӣ (ва ё даромадгоҳи штолни, ҳангоми

ковиши он) гузошта шавад. Дар майдони наэди ковишгох, масофаи байни нүги кубури хавогузар ва сатхи ковишгох аз 8 м зиёд набошад.

Речай хаводихии интиколӣ дар вакти ковиши шурӯф ва нақбҳои болораванд (восстанаие), ҳамчун усули ягонаи хаводихӣ ба хисоб меравад. Дар вакти хаводихии нақби болораванд фосилаи байни нүги кубури хаворасон ва сатхи ковишгоҳ бояд аз 5 м зиёд набошад.

Ҳангоми истифодаи речай ба ҳудкашӣ (расми 8.5, б) вентилятор дар нақби асосӣ (штрек, квершлаг, штолня), пас аз гузаштани фавраи ҳавои тоза аз даромадгоҳи нақби дохилии сарбаста, гузошта мешавад. Кубурҳои металлии ҳавогард то ковишгоҳи нақб гузаронида мешаванд. Вентилятор ҳавои ковишгоҳро бо воситаи ии кубурҳо кашида, ба нақби асосӣ ҳориҷ менамояд. Ҳавои олуда бо ҷараёни умумии ҳавои нақби асосӣ омехта шуда, ба атмосфера ҳориҷ мегардад. Ҳангоми баҳудкашии ҳавои наэди ковишгоҳ, фишори дохилинакбӣ паст шуда, дар байни фишори ҳавои ковишгоҳ ва фишори ҳавои нақби асосӣ (ба фишори атмосферӣ баробар аст) фарқият ба миён меояд (депрессияи нақбӣ). Дар натиҷа ҳаракати ҷараёни ҳавои тоза аз нақби асосӣ ба самти ковишгоҳи нақби дохилии сарбаста таъмин мегардад.

Бартарин ин речай хаводихӣ дар он аст, ки нақби дохилӣ аз оғоз то ковишгоҳ бо ҳавои тоза мунтазам таъмин мегардад. Дар баробари ин речай мазкур дорон камбудюю норасонҳои зерин мебошад: самаранокии хаводихӣ нисбатан паст ва дарозмуддат; маҳдуд будани масоҳати фазои бошиддат ҳаво ивазшавии наэдиковишгоҳӣ - дар масофаи зиёда аз кариб 1,5 м, баҳудкашии пурраи

чангу ҳавои олудашуда гайризимикон аст; имконияти танҳо аз қубурҳои металлӣ истифода намудан ва ғ.

Речан баҳудкаширо, инчунин, барои ҳавотозакунию ҳавотаъминкуни камераҳои зеризаминии насосӣ, трансформаторӣ, пармакуни пармачоҳдо, таҷхизоти оташхомӯшкунӣ, анборҳои маводи тарқандазо таҷхизот, устоҳонаҳо, депои электровозҳо ва ғ., истифода мебараанд.

Речан муштарат (расми 8.5, в) - истифодан якҷои вентиляторҳои фардӣ, ки бо речан ҳаводихии интиқолӣ ва баҳудкашӣ амал мекунанд. Вентилятори речан баҳудкашӣ ба қубурҳои ҳавогузари дарозиаш ба дарозии нақби доҳилии сарбаста баробар буда ва вентилятори ҳаводихии интиқолӣ ба қубури ҳавогузари кӯтоҳ (15-35 м) наасб карда мешаванд. Пеш аз ковишгоҳ, дар масофаи 10 - 40 м, банди таҳтагӣ (*перемычка*) гузошта мешавад. Байнин ковишгоҳу банди таҳтагӣ фазон фаъоли омехташавии (*турбулизация*) чангу газ ва ҳаво ба вучул меояд. Ҳангоми дар як вакт дар ҳолати корӣ қарор доштани вентиляторҳои зикршуда, ба фазон наздики ковишгоҳӣ, бо шиддати баланд ҷараёни ҳавои тоза интиқол метардад ва ҳавои олудашудаи он бо вентилятори дигар мунтазам қашид мешавад. Дар речан мазкур ҷиҳатҳои мусбии речаҳои ҳаводихии интиқолӣ ва баҳудкашӣ ба назар гирифтта шудаанд: таъмин гаштани суръати баланди ҳаводихии ковишгоҳ ва ҳаракати ҷараёни ҳавои тоза сар то сари нақби доҳилии сарбаста. Иктидори вентилятори бо речан баҳудкашӣ амалкунанда нисбат ба вентилятори интиқолӣ бояд 30% баланд бошад. Барои ҳаракати коргарон ва нақлиёти боркаш банди таҳтагии дар дошта бунёд карда мешавад.

Дар давраи ковиши нақбҳои тӯлонӣ (зиёда аз 300 м) аз речан муштараки ҳаводихӣ истифода

мебаранд. Камбузии ин речай хаводихий – зуд-зуд иваз намудани мавкен банди тахтагий ва вентилятори интиколий (пас аз хар 30 – 40 м), иччунин, истифода бурдани ду вентилятор мебошад.

Дар вакти анҷом додани коркои геологӣ-иктишоғӣ, ҳангоми ковиши накӯҳои тӯлонӣ, ба кубурхони хавогузар, дар фосилаҳои муайян, якчанд вентиляторҳои хаводихии маҳаллии яквакта амалкунандаро наасб менамоянд. Онҳо пай дар пай (*последовательно*) ва ё мувозӣ (*параллельно*) пайвааст карда мешаванд. Дар амал, асосан аз пайвасти пай дар пай истифода мебаранд. Истифодай якҷои вентиляторҳои якҳела (*однотипные*) самаранок аст. Агар вентиляторҳои гуногуни истифода шаванд, он гоҳ иктидори умумии онҳо бояд аз иктидори максималии вентилятори хурд, зиёд набошад. Дар вакти аз речай пай дар пай истифода намудан, набояд аз се аداد зиёд вентиляторҳо ба шабака пайвааст карда шаванд. Зоро, дар ин ҳолат кори онҳо асосан ба бартараф намудани мамонияти худ ҳарҷ мешавад.

Дар ҳолатҳои алохида вентиляторҳоро бо таҷхизоти дигар, ки з жекторном дорад, иваз намудан мумкин аст. Маълумот дар бораи ин наъни таҷхизот дар поён оварда мешавад.

Дар ҷаравии коркои геологӣ-иктишоғӣ барои хаводихии накӯҳо доҳилни на он қадар чукур, аз сатҳи замин, якчанд пармачоҳдои ($d = 300\text{--}500$ м) хавогузарро ба самти тӯлкашни онҳо, парма мекунанд. Дар мавридиҳои алохида ба ин мақсад ковиши шурӯф ва ё накӯҳои барҳезии (*восстающие*) хавогузарро, низ анҷом медиҳанд. Амали мазкур имконияти пайдо кардани фавраи бетаваккуф (*сквозная струя*) ва шароити бозътимоди хаводихиро таъмин мекунад.

Ҳавон фишурларо ба мақсади ҳаводихӣ танҳо дар иҷрои корҳои маҳсус, бা�ъзан ҳангоми тоҷакунии ҳавон ковишишгоҳ бо эҷекторҳо ва инчунин, нақбҳои болоравандо, истифода мебаранд.

§3. Таҷхизоти ҳаводихӣ

Вентилятор ин таҷхизоти ҳаводихӯндаи баркӣ ва ё пневматикий буда, фишори зиёлатиро (то 1000 мм сутунчай обӣ) ба вучуд меорад ва ба масофаи муайян интиқол медиҳад. Вобаста аз мақсадӣ ва шароити истифодабарӣ, вентиляторҳои ҳаводихии асосӣ, киёнъайӣ ва маҳаллиро (ва ё ҷузъӣ) фарқ мекунанд.

Вобаста аз пайвастшавии кубурҳои ҳавогузар ба вентиляторҳо, онҳо метавонанд бо речай интиқолӣ (фишорӣ) ва ё бо речай баҳудкашӣ амал кунанд. Самаранокии вентиляторҳо бо $\text{м}^3/\text{с}$, $\text{м}^3/\text{даҳ}$, ва $\text{м}^3/\text{соат}$ ифода карда мешавад. Фишор (*напор*) бо мм сутунчай обӣ (мм сут. обӣ) ва ё $\text{кг}/\text{м}^2$ ҷен карда мешавад. Фишори $9,8 \text{ Па}$ (*пascal*) ва ё 1 мм сут. обӣ ба фишори $1 \text{ кг}/\text{м}^2$ баробар аст.

Аз рӯи тавонони фишор вентиляторҳо ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд:


- пастифишор – то 980 Па (100 мм сут. обӣ);
- миёнафишор – $980 - 2940 \text{ Па}$ ($100 - 300 \text{ мм сут. обӣ}$);
- баландфишор – $2940 - 9800 \text{ Па}$ ($300 - 1000 \text{ мм сут. обӣ}$).

Вобаста аз принсиipi корӣ вентиляторҳои марказгурез (*центробежные*) ва меҳварӣ (*осевые*) ро фарқ мекунанд.

Принсиipi кори вентилятори марказгурез (расми 8.6, а) чунин аст: ҳангоми даврзании навард (*вал*) (2) ҳавон байни белҷаҳо бо таъсири кувваҳои


марказигурез фишурда шуда, ба воситай диффузор (5) ҳаводихй ҷарави мегирал. Дар ин маврид дар байни белчаҳо фазои пастишишор ба вучуд меояд ва аз тарафи дигар тавассути қубурҳои ҳавогузар (3,4) ба вентилятор ҳаво аз берун ворид мешавад. Дар натиҷа дар тамоми система ҳаракати ҷарави ҳаво ба миён меояд.

Принципи кори вентилятори меҳварӣ ба принципи кори паррачарҳ (пропеллер) монандӣ дорад. Дар расми 8.6, б соҳти вентилятори меҳварӣ ва дар расми 8.7 намуди умумии он дар иакб тасвир ёфтааст. Ҳангоми дар ҳолати корӣ қарор доштани вентилятор, даврзании наварди (6) он, ҳавои гирди паррачарҳо (7) фишурда шуда, бо ҷарави ғирдӣ гирдбодшиакл (вихревой) ба пеш, ба самти қубурҳои ҳавогузар, ҳаракат мекунад ва дар система ҳаракати фавраи ҳаво ба вучуд меояд. Вентиляторҳои меҳварӣ якзинагӣ (якҷарҳа) ва ё дузинагӣ (дучарҳа) соҳта мешаванд.



Расми 8.6. Вентиляторҳо: а- марказигурез; б- меҳварӣ

(2) профилей вентилятора, а также вентилятора с криволинейной формой рабочего колеса, то есть с криволинейным профилем лопастей. Вентиляторы с криволинейными лопастями имеют более высокий КПД, чем вентиляторы с прямолинейными лопастями.



Расми 8.7. Намуди умумии вентилятори меҳварӣ дар шаҳби қӯҳӣ

Вентиляторҳои меҳварӣ нисбат ба вентиляторҳои марказгурез чунин бартарихо доранд: соҳти оддигтар, коэффицисиенти амали муфиди (КАМ) баландтар, бозътимодӣ ҳангоми истифодабарии мувозӣ, бетаъсири ҳангоми кӯтоҳ шудани ҷарабеҳи ҳавогардӣ (короткий ток воздуха) – масалан, суроҳ шудани кубури ҳавогузар ва г.

Ҳангоми ҳавотозакуннии нақбҳои тӯлонӣ аз вентиляторҳои барқии меҳварии ВМ-5, ВМ-6 ва марказгурези ВЦО-1 истифода мебаранд. Ҳаводиҳии нақбҳои кӯтоҳандоза бошад, бо вентиляторҳои барқии меҳварии ВМ-3, ВМ-4 ва пневматикии ВМП-3, ВМП-4 таъмин карда мешавад. Ракамҳои дар тамғаи вентиляторҳои овардашуда кутри кубурҳои ҳавогузарро (3 – 300 мм; 6 – 600 мм ва х.к.) ифода мекунанд. Бинобар наст будани самаранокии вентиляторҳои пневматикий истифодай онҳо дар корҳои геологӣ- иктилофӣ тавсия намегардад.

Тавсифи техникии вентиляторҳо дар ҷадвали 8.2. оварда шудааст.

Таблица техники вентиляторов на ходу

Назначение	Вентиляторы на ходу						Вентиляторы пневматический		
	ВМ-3М	ВМ-4М	ВМ-5М	ВМ-6М	ВМ-7М	ВМП-4	ВМП-5М	ВМП-6М	
Максимальная производительность, м ³ /сек.	60-	50-	100-	140-	240-	600-	90-	45-160	80-280
Фронт, Па	100	150	250	480	780	1400	640	-	480
Исполнение	мощность, кВт	2,2	4	13	24	50	110	75	5
Саржи хэзэн фланцурд (0,5 МПа) м ³ /сек.	-	-	-	-	-	-	-	2,6-5	4-8
Максимальный напор хвостовых, м	5	5	10	16	20	24	14	5	10
Диаметр максимальный напор хвостовых, м	200	300	400	600	1000	1000	2500	250	400
КЛМ-и	0,70	0,72	0,75	0,76	0,80	0,76	0,83	-	-
- вентилятор	0,60	0,61	0,67	0,68	0,72	0,70	-	-	-
- тяжелогруз	85	140	250	350	795	2300	1400	50	175
Ватт, кг									270

Барои ҳаводиҳии асосӣ (главного прометрирования) вентиляторҳои меҳварии тамғани ВОД-11, ВОД-16 ва аз кабили онҳо, тавсия шудаанд.

Барои ҳаводиҳии шурӯфҳо вентилятори ихчамсоҳти (портативный) СВЦ-4А -ро истифода мебаранд. Се навъи (модификации) ин вентиляторҳо бо муҳаррики барқӣ, бензинӣ ва дастӣ, бо ҷузъҳои ҳамдигарро ивазкунанд, истехсол карда мешаванд. Иктидори онҳо, мутаносиб ба 0,3, 0,3 ва 0,075 кВт баробар буда, маҳсулнокию фишорашон (напор) барои муҳаррикҳои меҳаникӣ - 1060 м³/соат ва 372,4 Па (38 мм сут. обӣ), барои навъи дастӣ - 660 м³/соат ва 147 Па (15 мм сут. обӣ) мебошад. Вазни ин гуна вентилятор ба 25-30 кг баробар буда, ҳамлу нақли он ниҳоят қулай аст.

Ҳангоми ковиши нақбҳои уфукии иктишофии кӯтоҳандоза (то 50 м), вентилятори марказгурези дастиро (расми 8.8) низ истифода мебаранд. Маҳсулнокии он (ҳангоми 50 маротиба даврзании дастак) ба 15 м³/дак баробар аст.




Расми 8.8. Вентилятори марказгурези дастӣ

кубуршаклро иктироъ намудаанд. Вобаста аз навъи энергияи истифодашаванд, садоҳомӯшкунакҳои

баркӣ (ГШЭ - глушитель шума электрический) ва пневматикиро (ГШП - глушитель шума пневматический) фарӯ мекунанд.

Эжектор ин асбобест, ки бо истифодай таъсири кувваи ҳавои фишурда дар кубурҳои ҳавогузар ҳаракати фавраи ҳаворо ба миён меорад

(расми 8.9). Эжектор аз мулҳака (сопло) ва кубури кӯтоҳи металлии ду нӯгаш карнайшакл (раструб) иборат мебошад. Мулҳака ин найҷаи кӯтоҳи (140 – 180 мм) металлий буда, магзаш холигини конусшакл дорад. Кутри баромадгоҳи холигини ин найҷа ба 4–5 мм баробар аст. Он ба нӯги



Расми 8.9. Накшан ҳаводии
тавассути эжектор

кубури ҳавои фишурдагузар наасб карда мешавад. Кутри кубурс, ки аз он ҳавои фишурда метузарад ба 27 мм баробар аст. Кубури ду нӯгаш карнайшакл аз тунукаи оҳанини 1 мм соҳта мешавад. Як нӯги он барои воридшавии ҳавои ҳаракаткунанда (ҳавои тоза ва ё олудашудаи наздиқовишигӣ) ва нӯги дигарааш барои пайвастшавӣ бо кубурҳои ҳавогузар, истифода мешавад.

Моҳияти кори эжектор чунин мебошад: ҳавои фишурда бо суръати баланд аз мулҳака хориҷ шуда, ба кубури миёнаи (ҷои танги) эжектор ворид мешавад. Дар ин ҳолат, фавраи пуршилдату баландсуръат пайдо шуда, ҳавои дохилии кубури карнайшакл ва ҳавои (тоза ва ё олудашудаи) дохилинақбиро бо ҳуд мекашад. Ҳангоми баромадан ба даҳанаи карнайнӯги тарафи дигари эжектор вассъ

шуда, ин фавраи якчояи бетаваккуф бо самти кубурхон хавогузар харакат мекунад.

Бартарии эжекторхон - ихчамсохту оддий ва бозътимодии кори онҳо мебошад. Камбузии онҳо - КАМ-и пасту маҳсулнокии кам доштан ва хаводихӣ ба масофаи кӯтоҳ. Имрӯз, б намуди эжекторхон гуногунсоҳт истехсол карда мешаванд.

Кубурхон хавогузар. Бо максади хаводихин накбон кӯйӣ аз кубурхон кутри 300-600 мм доштан чӯйӣ (фанерӣ), металлӣ, матой-резинӣ (прорезиненные - брезентӣ) ва аз маводи полимерӣ соҳта шуда, истифода мебаранд.


Кубурхон фанерӣ сабук буда, ба таъсири обҳои турш (кислотные) тобоваранд. Ин наъни кубурхоро дар речахон гуногуни хаводихӣ истифода кардан мумкин аст. Лекин онҳо бо сабаби шикастан ва ё пӯсидан, зуд-зуд корношоям мегарданд.

Кубурхон металлии дарозиашон 2-7 м аз тунукаи оҳанин гафишиаш 1-3 мм соҳта мешаванд. Дар шабакони хаводиҳии накбон кубурхон алоҳида ба воситони фланетсҳо, болтҳо ва гайкаҳо бо ҳамдигар васл карда мешаванд. Кубурхон металлӣ мустаҳкаму пурдошт буда, мӯҳлати дарози (2-3 сол) истифодабариро доранд. Лекин зери таъсири обҳои турш занг зада (коррозия), осеб мебинанд. Инчунин, истифодабарии онҳо дар гардиши нақбон нокулай буда, арзиши баланди истехсолӣ дорад.

Дар ҷадвали 8.3 баъзе нишондиҳандаҳои сифатии кубурхон металлӣ оварда шудааст.

Аз ҷиҳати вазн кубурхон матоӣ - резинӣ нисбатан сабук буда, ба ҳамдигар васлкунии онҳо ниҳоят қулай аст. Арзиши истехсолии онҳо нисбатан паст мебошад. Ин кубурхон бо навиштаоти М3, М4, М5 ва М6 тамғагузорӣ шудаанд. Алладҳои 3, 4, 5 ва 6 кутрҳон онҳоро (300, 400, 500 ва 600 мм) мутаносиб

ифода мекунанд. Дарозни кубурхон алохида ба 5, 10 ва 20 м баробар аст. Инчунин, кубурхон кутрашон ба 0,8, 1,0 ва 1,2 м баробарбуда низ истехсол карда мешаванд. Барон васлкунй ду нүги кубурхо бо халқан пүлодини фанаимвор харакаткунанда (пружиний) чихозонида шудааст. Хангоми васлкунй ин халқаро каме пахш намуда, ба нүги халқадори кубури лигар ворид мекунанд, ки дар натича кубурхон алохида ба ҳамдигар пайваст мешаванд (расми 8.10). Хати кубурхо дар пахлүи яке аз деворхон накб ба симтаниби қашидашуда (*трос, канат*) оvezон карда мешавад. Барон паст гардонидани муковимати аэродинамикии гузариши



Расми 8.10. Накшан мустаҳкаминии кубурхон ҳавогузар: 1- кубури ҳавогузар; 2- ҳалис; 3- ҳалиса пүлодин; 4- симтаниб

ҳаво, кубурхо, то дараҷаи имконпазир, бояд тараанг қашида шаванд (должны быть напрянуты). Бо кубурхон матой ҳаводихини накбҳои уфукиро бо суръати то $2.5 \text{ м}^2/\text{с}$ ба масофаи то 1500 м таъмин намудан мумкин аст.

Дар вакти камдан шурфҳо истифодай кубурхон кутрашон 200 – 220 мли тавсия мешавад, ки бо воситган онҳо то $0.5 - 0.7 \text{ м}^2/\text{с}$ ҳаворо гузаронидан

мумкин аст. Ҳангоми ин амал фосилан байни иүги кубур ва сатхи көвештік бөлді аз 1,5 м зиёд набошад.

Чадвали 8.3

Тавсифи кубурдан ҳавогуздари металлар

Күтреули кубур, мм	Көзфілтесінен ти муковиматтың аэродинамикі	Вазни кубур, кг			
		Дарозии чұтын кубурни 4 м		Дарозии чұтын кубурни 3 м	
		1 м кубур	Ололтак пайвастай барон 1 м кубур	1 м кубур	Ололтак пайвастай барон 1 м кубур
500	0,00035	24,0	3,2	24,0	4,3
600	0,00035	29,5	4,0	29,5	5,3
700	0,00030	42,0	4,6	42,0	6,1
800	0,00030	47,5	5,3	47,5	7,1

Камбулию норасоңдағы кубурхон матой-резиний чүннинанд; мұхлати истифодабарии нисбатан кам; дорон муковимати баланди аэродинамикі; имкониятты маңдуди истифодабарій (танго ҳангоми ҳаводихкин интиқолій (нағыстағельмай) истифода мешаванд).

§4. Хисоби міндері ҳаво барон ҳаводихі

Хачми зарурин ҳаво барон таъмин намуданы ҳаводихі аз шиддату сурьати олудашаваны ҳавои дохилинанкбій ва талаботи мавчудаи меңгерій вебастагі дорад. Хисобу китоби он бо назардошты омылхои зерин гузаронида мешавад:

1. Аз рүйін төзеді оның максимални коргароне, ки дар давоми як басты корій машгули корхон зеризаминий мебошанд:

$$Q_{\text{нр}} = 0,1 \cdot n, \text{ м}^3/\text{с}$$

дар ин чо

0,1 - микдори минималии зарурин хаво барон як нафар коргар дар давоми як сония, m^3/c ;
п - тэйдоди максималии коргарон дар давоми бости корй.

2. Аз рўйи суръати тозашавӣ аз чанг то омадани таркиби олудагии хавои нақб ба мезёри имконпазир:

$$Q_s = 0,35 \cdot S_s, m^3/c$$

дар ин чо

0,35 - суръати минималии харакати хаво дар нақб, ки аз чанг тозашавиро таъмин мекунад, m/c ;

S_s - масоҳати нақби хаводихӣ, m^2

3. Аз рўйи нисбатан кам гардонидани микдори газҳои зарарноку захролуд (*разжизсение*) дар хавои доҳилиннакбӣ, ки дар натиҷаи таркиш ҳосил мешаванд. Ҳисоби микдори хаво барои хаводихии нақбҳо дар речакон гуногуни хаводихӣ, бо истифода аз формулаҳои эмпирикӣ, ба тарики зайл гузаронида мешавад:

А). Дар ҳолати истифодабарии речакон хаводихии интиқолӣ микдори зарурин хаво бо формулаи В.Н. Воронин хисоб карда мешавад:

барои нақбҳои уфукӣ

барои нақбҳои якшохӣ

$$Q_{\text{т,Ф}}^{\text{ш}} = \frac{225}{60t} \cdot \sqrt{\frac{A \cdot W^2 \cdot \varphi \cdot \sigma}{S_{\text{ш}}^2}}, m^3/c$$

барои нақбҳои амудӣ

$$Q_{\text{т,Ф}}^{\text{ш}} = 0,038 \frac{S}{t} \cdot \sqrt{\frac{A \cdot \varphi \cdot L^2}{S_{\text{ш}}^2}}, m^3/c$$

дар ин чо

т - фосилдан хаводихӣ, дак:

A - микдори МТ-и яқвақта метарконида, кг;

W - хачми накби ҳаводихӣ, м³;

L - дарозии накби ҳаводихӣ, м;

S - масоҳати накб, м²;

v = 40, м/кг - меъёри имконпазири газҳои заҳрнок;

$\kappa_{\text{из}}$ - коэффициенти ихроҷи (утечка) ҳаво (аз таркиши сурохҳои кубурӯҳои ҳавогузар);

φ - коэффициенти обнокии накб.

Кимати коэффициенти φ ба 0,8 - 0,15 баробар аст (0,8 - обнокӣ то 1 м³/соят ё ин ки хушк; 0,15 - беш аз 15 м³/соят).

Б). Агар речай ҳаводихии баҳудкашӣ истифода шавад, он гоҳ микдори зарурии ҳаво бо формулаи А.И. Ксенофонтова хисоб карда мешавад:

$$Q_{\text{реч}}^{\text{из}} = \frac{2,13}{60t} \cdot \sqrt{A \cdot v \cdot S(15 + \frac{A}{S})}, \text{ м}^3/\text{с}$$

Истифодали формулаи мазкур дар ҳолате дуруст мебошад, ки агар нӯғи кубури ҳавогузар аз сатҳи ковишишгоҳ дар масофаи максималӣ (то $0,5\sqrt{S}$ м) ҷойгир шуда бошад.

В). Микдори зарурии ҳаво дар речай ҳаводихии муштарак бо формулаи В.Н. Воронин хисоб карда мешавад:

$$Q_{\text{реч}}^{\text{из}} = \frac{2,3}{60t} \cdot \sqrt{A \cdot S^2 \cdot l_m^2 \cdot v}, \text{ м}^3/\text{с}$$

дар ин чо

l_m - масофаи байни сатҳи ковишишгоҳ ва банди сунъӣ (перемычка) ва ё нӯғи кубури ҳавокаш, м

Г). Микдори зарурии ҳаво барои ҳаводихии восстающий аз рӯйи формулаи зерин хисоб карда мешавад:

$$Q_{\text{расч}}^{\text{ст}} = \frac{3.5 \cdot K_1 \cdot K_2}{t} \cdot \sqrt{\frac{A \cdot \varepsilon \cdot W_{\text{ст}}}{P_{\text{ак}}}}, \text{ м}^3/\text{с}$$

дар ии чо

$W_{\text{ст}}$ - хачми кисми бо ҳаво таъминшавандай восстающий, $\text{м}^3/\text{дак}$

$P_{\text{ак}}$ - коэффициенты таъсири ихроҷ (утечка) ба дершавии муддати ҳаводихӣ (барои кубури брезенти $P_{\text{ак}} = 1,2$);

K_1 - коэффициенты гализати (концентрация) ибтидоии газҳои заҳролуд, вобаста аз баландии нақби амудӣ (ҷадвали 8.4);

K_2 - коэффициенты усули ҳаводихӣ: интиқолӣ – 1,0; баҳудкашӣ ба воситаи пармачоҳи қаблан пармашуда (то сатҳи замин ва ё горизонти болой) – 0,4; истифодай омехтаи ҳавою об ҳангоми ковиши нақб бо ёрии комплексҳои КПВ – 0,25.

Ҷадвали 8.4

Коэффициенты K_1 , вобаста аз шароити гуногун

Баландии восстающий, m	Усули таркиш		Баландии восстающий, m	Усули таркиш	
	Баркӣ- оташӣ	Баркӣ		Баркӣ- оташӣ	Баркӣ
10	0,20	0,1	50	0,94	0,58
20	0,47	0,25	60	0,98	0,63
30	0,72	0,32	70	1,0	0,68
40	0,86	0,48	80	1,0	0,71

4. Вобаста аз суръати самараноки ҳаракати ҳаво дар нақб, микдори зарурӣ он (ҳамчун микдори минималӣ – Q_{min} , $\text{м}^3/\text{дак}$) аз рӯйи формулаи зерин хисоб карда мешавад:

$$Q_{\text{min}} = 60V \cdot S, \text{ м}^3/\text{дак}$$

дар ии чо

V – суръати минимални имконпазир мувоғик ба талаботи бехатарӣ: 0,15 ва инчунин, бо назардошти шароити ҷангшавӣ – 0,35, $\text{м}/\text{с}$;

S – масоҳати накб, m^2 .

5. Дар вакти анҷом додани корҳои геологӣ-иктишоғӣ дар конҳои ашёи радиоактивӣ, талаботи маҳсуси меъерии коргузарӣ бояд риоя гардад. Дар ҳолати мазкур ҳосиятҳои физикии маҳсули таҷсиии (*распад*) радионро ба назар гирифта, микдори зарурӣи ҳаворо бо формулаи зерин ҳисоб мекунанд:

$$Q_p = 74 \sqrt{D_{Ra} \cdot W}, m^3/c$$

дар ин ҷо

D_{Ra} – дебити умумии радион дар шабакаи ҳаводиҳии накб, $atom/c$;

W – ҳаҷми умумии накбҳои ҳаводиҳӣ, m^3 .

Дар асоси ҳисобу китоб бо назардошти таъсири панҷ омили дар боло зикршуда микдори зиёдтарини ҳавои зарурӣ барои ҳаводиҳии накбҳои зеризаминӣ, интихоб карда мешавад. Микдори ҳавои зарурӣ муайяншударо – ковишгоҳӣ меноманд (Q_{kav}). Тибки талаботи қондаҳои бехатарӣ, ин микдор бояд ба коэффициенти 1,43 изофа карда шавад: $1,43Q_{kav}$. Маҳсулнокии (*производительность*) вентиляторҳои истифодашаванд бояд ҷавобгӯи ин талабот бошад. Ҳангоми ҳаводиҳии шабакаи накбҳои кухӣ микдори ҳавои зарурӣ бояд бо назардошти тезъоди (n) накбҳои амалкунанда аз рӯйи формулаи зерин муайян карда шавад:

$$Q = 1,43 \sum_1^n Q_{kav}, m^3/c.$$

§5. Назорати ҳолати атмосфераи шахтавӣ

Таркиби ҳавои накбҳои зеризаминӣ ва ҳаракату ҳолати ҳаводиҳии онҳо бояд зери назорати

доимӣ бошад. Назорати мазкур вобаста аз шароити ковиши накбҳои кӯҳӣ дар мӯҳлатҳои зерин гузаронида мешавад:

- дар накбҳои иктишофии дараҷаи I ва II - юми дар коњҳои антишт кандашаванда 2 маротиба, дар накбҳои дараҷаи III ва фавқулдараҷа (сверхкатегорија) на камтар аз 3 маротиба ва дар накбҳои дигар 2 маротиба дар як моҳ;

• муайян карданни микдори газ ва метан дар накбҳои дараҷаи I ва II - на камтар аз 1 маротиба дар хар 3 соат, дар накбҳои дараҷаи III ва фавқулдараҷа - пас аз хар 2 соат;

- чен карданни ҳарорати ҳаво дар накбҳос, ки ҳарораташон аз 20°C баланд буда, бо максади иктишофи қабатҳои антишт қанда мешаванд - тики мӯҳлатҳои дар банд I зикршууда, дар накбҳои дигар - 2 маротиба дар як моҳ;

• устои кӯҳкан (горный мастер) таҷхизоти ҳаводихиро (вентиляционные установки) дар як шабонарӯз бояд на камтар аз як маротиба аз назар гузаронал.

Партияҳои геологӣ-иктишофиё, ки машгули накбканини зеризамиин мебешанд, бояд накшҳои ҳаводихиро (вентиляционные планы) бо нишон додани тамоми таҷхизоти ҳаводихӣ ва ҷангкашӣ, дошта бошанд. Барои ҳар як гурӯҳи накбҳои бо ҳамдигар алокаманд дафтари кайде ҳаводихӣ тартиб дода шуда, дар он натиҷаи ченкуни суръат ва микдори ҳаво, инчунин микдори газ ва ҷанг дар накбҳо, сабт карда мешаванд.

Ҳарорат ва намии ҳавои дохилиннакӣ бо писихрометр, суръати ҳаракати ҷараёни ҳаво ва микдори он дар накбҳо ва кубурхо бо анемометри қанотшакл (крыльчатый) ва ё анемомо-

метри паллагй (чашечный) чен карда мешавад.

Микдори оксидхон карбон (CO , CO_2), оксидхон нитроген (NO , N_2O_3 , NO_2), оксили сулфур (SO_2) ва сульфидроген (H_2S) дар таркиби хавои дохилинақбӣ ба воситаи экспресс-анализаторҳо муайян карда мешавад.

Барои санчиши мунтазами микдори метан (аз рӯи фонз) дар таркиби хавои дохилинақбӣ ва огоҳкунни (*сигнализация*) автоматӣ ҳангоми ба 2% баробар шудани гилгати он, аз огоҳкунакҳои (*сигнализатор*) сайёр истифода мебаранд.

Чанголудшавии хавои дохилинақбӣ ҳангоми анҷом додани корҳои пармакунӣ, боркунӣ ва ҳамлу накли ҷинсҳои порашуда, бояд мунтазам санчида шавад. Ин санчиш бо истифода аз усули баркашӣ амалӣ мегардад. Дар лаборатория ҳаҷми муайянни намунаи ҳавои чанголудшударо аз филтрҳои маҳсус гузаронида, бар мекашанд ва ҳамчун вазни воҳиди ҳаҷм (massa единицы объема) бо $\text{м}^3/\text{хисоб}$ мекунанд.

Натиҷаи санчишҳои гузаронидашуда бояд дар дафтари маҳсус кайд карда шавад.

БОБИ ІХ. ОББАРОРӢ ВА РАВШАНКУНӢ ДАР НАҚБҲОИ КӮҲӢ - ИКТИШОФӢ

§1. Маълумоти умумӣ

Ҳангоми ковиши нақбҳои кӯҳӣ аз ковишгоҳ ва деворҳои он шоридани об мушоҳида мегардад. Ин обҳои зеризамиинӣ буда, суръати шоридан ва микдори онҳо, пеш аз ҳама аз обнигаҳдории майдонии ҳон вобастагӣ дорад. Омилҳои дигари ба суръати шоридан ва ба микдори обҳои зеризамиинӣ таъсиррасонандаз ин ҷой доштани таркишу шикастҳои қабатҳои ҷинисҳои кӯҳӣ, ҳусусияти обгузаронии онҳо, фишори об, бориҷоти атмосферӣ, фасли сол, чукурии нақб ва г. ба ҳисоб мераванд. Вобаста аз таркиби кимиёвӣ обҳои дурушт (жёсткая), нарм (мягкая), маъданӣ (минеральная), ошомидани, турш (кислотная), шур ва гайраро фарқ мекунанд. Шоридани (водоприток) мутлакӣ об ба нақбҳои кӯҳӣ бо $m^3/соат$ ва ё $m^3/\text{ниабонарӯз}$ ҷен карда мешавад ва ҳудуди тағйирёбии ин нишондиҳандаз низоят васеъ буда, аз як то ҳазорҳо m^3 дар як соатро ташкил медиҳад.

Шоридани об ба нақбҳо ба самаранокии кӯҳкорӣ таъсири манғӣ расонанд, суръати ковиши нақбро паст мегардонад. Бинобар ин андешидани ҷорҷорӣ зарурӣ ба муқобили шоридан ва ҷамъшавии обҳои зеризамиинӣ дар нақбҳои кӯҳӣ ҳамчун ҷузъи таркибии амалиёти технологии кӯҳканӣ ба ҳисоб меравад. Мачмӯи ҷорҷорӣ, ки бо истифода аз таҷҳизоти маҳсус барои интиқоли обҳои зеризамиинӣ аз нақбҳои кӯҳӣ ба сатҳи замин анҷом дода мешаванд, об барорӣ (водоопытне) меноманд.

Оббарорй дар давраи ковиши нақбҳои уфукии зеризамиинӣ (штолни, квершлаг, штрек ва г.) басо оддизо камхарҷ мебошад. Дар ин ҳолат, дар пахлӯи яке аз деворҳои нақб ба самти тӯлкашии он чӯйчай обрави бурриши $0,4 \times 0,2$ м доштаро, мекананд. Барои таъмин намудани ҳаракати босуръати об нақбҳои уфукиро аз даромадгоҳ (огози нақб) бо самти баландшавӣ ба андозаи $0,003 - 0,005$ (яъне, дар ҳар фосилаи 1000 м тӯлкаший, сатҳи ковишгоҳи нақб нисбат ба сатҳи даромадгоҳ, бояд $3 - 5$ м баланд бошад), мекананд. Чи тавре, ки дар боло кайд гардид, ин нишебӣ, инчунин ҳаракати нақлиёти зеризамииниро осон мегардонад.

Оббарорӣ ҳангоми ковиши нақбҳои амудӣ ва моили поёнрав (*ниҳоджаше*) ниҳоят мураккабу серхарочот буда, бо ёрии таҷхизоти гуногуни анҷом дода мешавад. Инчунин, таъсис додани нақби обҷамъкуний (*водосборник*) барои шабакаи нақбҳои иқтишофӣ (ҳангоми иқтишофи тағсилӣ ва ё дар шаҳтау рудникоҳ) ва системаи обкашӣ, ҳарочотҳои гуногуни доимиро талаб менамояд. Агар кон дар майдонҳои сероб ҷойгир шуда бошад, он гоҳ пеш аз оғози корҳои кӯҳӣ-иқтишофӣ зарурати иҷро намудани як катор ҷорабинҳои каблӣ ба миён меояд.

Ду гурӯҳи таҷхизоти оббарориро фарқ мекунанд: қоғиши гоҳӣ (*проходческие*) ва доимӣ (*стационарные*). Ҳангоми ковиши нақбҳои амудӣ ва моил аз таҷхизоти оббарори ковишгоҳӣ истифода мекунанд. Оббарории доимиро бо истифода аз насосҳои пурнигидор (дар камераи насосӣ) ва қубурӯҳо, бо таъсис додани нақби обҷамъкуний (*водосборник*) ҳангоми иҷрои корҳои кӯҳӣ-иқтишофии марҳилаҳои анҷомӣ ва инчунин, коркарди саноатии конҳо истифода мебаранд.


§2. Мохияти кори насосҳо ва интиқоли об

Кураи заминро ҳаво (атмосфера) иҳота намуда, бо фишори муайян, яъне атмосферӣ ба он таъсир мерасонад. Дар сатҳи баҳру уқёнусҳо ин фишор (дар мухияти нормалӣ) ба як атмосфера (*атм*) ва ё 760 мм сутунҷаи симобӣ баробар аст. Дар баробари баландшавӣ аз сатҳи баҳр фишори атмосферӣ мутаносиб паст мегардад. Масалан, дар шаҳри Душанбе, ки ба ҳисоби миёна дар баландии 850 м аз сатҳи баҳр чойгир шудааст, фишори атмосферӣ ба 692 мм сутунҷаи симобӣ баробар мебошад.

Мохияти ин баёнот дар расмҳои 9.1, а, б тасвир шудааст. Дар сатҳи баҳр, ба зарфи симобдор амудан найча чойгир намуда ҳавои дохилии онро бо таҷхизоти маҳсус пурра қашидӣ мегирем. Дар ин ҳолат, таҳти фишори атмосферӣ (A), симоби дар зарф буда, то ба сатҳи 760 мм баробар шудаи, ба найча ворид мешавад. Яъне, 1 атм – фишори атмосфера, бо фишори (ё вазни хоси) 760 мм симобе, ки ба найча дохил шуд (инро сутунҷаи симобӣ меноманд), баробар шуданд. Агар симоб ба об иваз карда шавад (расм 9.1, б), он тоҳ об то сатҳи 10,33 м ба найча ворид мешавад. Сабаби ин фарқият дар он аст, ки об нисбат ба симоб кариб 13,5 маротиба сабук аст.

Кимати фишори атмосферӣ асосан аз баландии минтақа нисбат ба сатҳи баҳр, яъне баландии мутлаки он (*абсолютная высотная отметка*) вобастагӣ дорад. Инчунин, тағйирёбии фишори атмосферӣ аз шароити метеорологӣ ва таъсири омилҳои дигар вобаста аст (ҷадвали 9.1).

Ҳангоми оббарорӣ насос аз сатҳи об баландтар ҷойгир буда, ба воситай кубури баҳудкашӣ (*Нек*) обро мекашад ва тавассути кубури фишорӣ обро ба боло



Расми 9.1. Тавсифи фишори атмосферий (без мискес)

интикол (напор-Н_{нжк}) медихад (расми 9.2). Баландии Н_{нжк} дар асоси мохияти назарияи баёишуда, вобаста аз фишори атмосферий (баландии мутлаки монтака), бояд дар худуди 0 – 10,33 м бошад. Дар амал, хангоми баракшагирин оббарорӣ бояд андозаи Н_{нжк} – ро 3 - 4 м камтар қабул намуд, зеро фишори атмосферий қисман ба бартарафкуни монеаҳоди гуногуни кубурхо, инертсияи вазни об ва г. сарф мешавад. Масалан, дар шароити баландии мутлак ~ 1000 м, баландии баҳудкашӣ - Н_{нжк} аз рӯйи назария тақрибан ба 9 м (ҷадвали 9.1) баробар бошад, лекин мо бояд насосро аз сатҳи об дар баландии то 5 – 6 м гузорем. Баландии фишурдан ва ё фишори об – Н_{нжк}, аз рӯйи назария бемаҳдуд буда, аз устувории кубурхо ва иқтидори насос вобаста аст. Дар амал ин баландӣ то 2000 м сутъ обиро (200 атм) ташкил медиҳад.

§3. Таҷҳизоти оббарорӣ

Системаи оббарорӣ аз маҷмӯи насосҳои гуногун, муҳаррики бакордароранда ва кубурҳои

бахудкашию интиколй иборат мебошад. Оббарорй ҳангоми ковиши накбҳои амудӣ ба воситаи бадло, насосҳои сайёри дастию меҳаникӣ, гидрозлеватору аэролифтҳо амалӣ карда мешавад. Оббарории доимӣ бошад, одатан бо истифодан насосҳои пуритидори марказгурези статсионарӣ ба роҳ монда мешавад.

Насосҳо. Насос – таҷхизоти асосии оббарорӣ ба ҳисоб меравад. Принципи кории он чунин аст: дар оғоз ҳангоми ба кор даровардан, насос ҳавои қубури бахудкаширо (*всасывания*) кашида мегирад ва ба ҷои он таҳти фишори атмосферӣ оби интиқоллодашаванда то баландии сатҳи ҷойгиршавии насос ворид метардад. Баландии максималии воридшавии обро, ҷун дар боло зикр шуд, баландии бахудкашӣ (*высота всасывания*) меноманд. Бо баландшавии мутлак (ъyne паствавии фишори атмосферӣ) ва ё баландшавии харорати оби интиқолшаванда баландии бахудкашӣ паст мешавад (ҷадвали 9.1).

Ҳангоми оббарорӣ дар накбҳои зеризаминии амудӣ ва ё моил, насос оби то сатҳи худ кашидаро, ба воситаи қубури интиколӣ (*нагнетательная*), таҳти фишори муайян ба сатҳи замин (ва ё горизонти боло) мебарорад. Андозаи баландии оби баровардашуда аз тавонии насос вобаста буда, яке аз нишондиҳандоҳои асосии техникии он ба ҳисоб меравад, ки онро фишори сутуни об ва ё интикол (*напор*) меноманд. Ин нишондиҳандо бо метри сутуни об, барои насосҳои баландфишор бошад бо *атм* (*атмосфера*) ва ё *MПа* ҷен карда мешавад. Махсулнокии насос бо m^3/s ва ё $л/с$ ифода месбад.

Аз рӯи соҳт ва принципи корӣ насосҳо ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд:

- 1) поршени ҷаҷӯни;

Ч а д е с т и 9.1

Виджеттни баландын бақудағаштай әз фильтор атмосферінан ҳарораты об

Баландай инсбат ба сағаты бақар, м	0	300	500	1000	1500	2000	3000
Напоноңдан барометр, м м сут. сүйкөлөп	760	733	716	674	635	598	525
Фильтор атмосфера, м сут. об/об	10,33	9,97	9,7	9,2	8,6	8,1	7,1

Харорати мөлд., °С	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Азис фильтор. (кампанияны баландын бақудағаштай), м сут. об/об	0,06	0,12	0,24	0,43	0,75	1,25	2,02	3,17	4,82	7,14	10,33


- жүйесінде:
- 2) марказгурез ва пропеллерей (паррачархай);
 - 3) бемухаррик (аэроблифтко, гидролеваторко).

Хәнгоми анцом додани корхон күйінкітишоғай, асосан аз насосхон поршней, винттар, марказгурез ва бальзак аз таңдизоти гидролеваторий истифода мебаранд.

Насосхон поршней. Гурұхи қалони насосхон поршениро чүнни тасниф кардан мүмкін аст: аз рүйи навын құзын баудкашай - поршней, плунжерей ва диафрагмавай; аз рүйи тарзы амал - оддій ва дифференциаллы дуамала (*двойного действия*), сеамала ва чорамала; вобаста аз ҳолати чойгиршавии силиндр - уфуктай ва амудай; аз рүйи төзіоди силиндрхо - яксилиндра, дусилиндра ва сессилиндра.

Принципи кори насоси поршенин оддии яксилиндра чүнниң аст (расми 9.2): оршен (2) дар силиндрі (1) насос қарарат мекунад. Обу ҳавонагузарии (*герметичность*) системаи силиндр-

поршен ба воситаи ҳалжахон (манжетхон) металлай ва ё қармай, ки суфтау значнишинаңд, таъмин мегардад. Силиндр аз ду кисм иборат аст: кисми баудкашай (3) бо клапани баудкашанды (4) ва кисми интиқолай (5) бо клапани интиқолай (6). Дар вакти ба боло қарарат намудани поршен (2) ҳавои дар дохири силиндр ва кубури баудкашай (7) буда тунук (*разрезение*) шуда, фишори он меафтад. Дар ин ҳолат оби дар чукурии (зумпф) ковишишкои нақб буда, бо таъсири фишори атмосферей (ФА) клапанхони (9)




Расми 9.2. Насоси чойгиршави насоси поршней

ва (4) -ро күшода, ба боло то сатхи силиндр насос харакат мекунад. Клапанхо таңхо яктарафа (ба боло) күшода мешаванд. Воридшавин об ба силиндр то нүктәи охирини харакати поршен (2) идома ёфта, пас из харакат боз мондани он катъ мегардад ва клапанхой (4) ва (9) зери таъсири вазни худ (ва ё бо ёрии пружина) пүшида мешаванд. Чунин харакати поршено харакати ба худкашанд меноманд.

Хангоми харакати поршен (2) ба самти поён оби дар силиндр чамтшуда фишурда мешавад. Бо таъсири фишори оби фишурдашуда клапани интиколии (6) ба самти боло күшода шуда оби силиндр ба боло харакат мекунад ва ба воситай кубури интиколии (8) ба сатхи замин (ва ё горизонти боло) бароварда мешавад. Чунин харакати поршено харакати итиколий меноманд.

Насосхое, ки бо принципи дар боло кайдшуда кор мекунанду лекин бар ивази поршен (расми 9.3) дар онхо плунжерро (12) истифода мебаранд. насосхой плунжерий ном доранд. Дар ин намуди




Расми 9.3. Накшаш чузын насоси плунжерий (а) ва салник (б): 3-8 - хамчун дар расми 9.2; 12- плунжер; 13- салник

насосхо сүфтакунин девори дохиллии силиндрдо, ки нихоят захматталаб аст, зарурат надорад. Плунжер нисбат ба поршен оддитар буда, харочоти эйд талаб намекунад. Об ва ё ҳавоногузарии плунжерро

тавассути пур карланни (*набивка*) салник (13) бо маводи гуногун (таноб, пахта, чарм) таъмин менамоянд. Бо насосхон плунжерий обҳои лойолудро низ кашидан мумкин аст. Мӯҳлати истифодабарии онҳо дуру дароз мебошад.

Бо принципи кайдшуда, инчунин, насосхон дигафрагмавӣ (расми 9.4) низ амал мекунанд. Диафрагма асосан чармӣ, баъзан резинӣ буда, принципи кориаш ба кори поршен ва ё плунжер монандӣ дорад. Ин намуди насосҳо дастӣ ва ё механикӣ (бо муҳаррики барқӣ) буда, хангоми ковиши шурӯфҳои на чандон чукур, хандакҳо, траншеяҳо, ҷоҳбунҳо (*котлованы*) ва г. истифода мешаванд. Бартарии онҳо дар бисёр осону кулий кашида баровардани обҳои лойолуду регдор мебошад.




Расми 9.4. Насоси диафрагмавӣ: 1- диафрагма; 2- даста; кубурчай баҳудкашиӣ (4) ва интиқолӣ (3); 5- клапанҳо

Пеш аз ба кор даровардани насосхон зикршуда (ниг. ба расми 9.2), кубури баҳудкаширо (7) бо об пур кардан лозим аст. Клапани (9) ин обро то ба кор даромадани насос, дар кубур нигоҳ


медорад. Ба нүти поёни ин кубур, ки вориди об мебошад, олоти обкабулкунанд (10) (храпок-фільтр) насб шудааст. Олоти мазкур барои ба кубур ворид нашудани маводи бегона хизмат меқунад.

Бинобар номуттасил (прерывность) будани кори насосҳои навъи поршней, дар система (насос – кубурҳо) муковимати инертсионӣ пайдо мешавад. Ҳаракати инертсионии об дар система сабабгори пайдоиши кувваҳои зарбашакл (динамические удары) мебошад, ки барои кори насос зараровар аст. Барои паст кардани таъсири ин кувваҳо ва мунтазамии ҷараёни обдиҳии насосҳо, дар онҳо зарфаҳои ҳавоии (воздушные колпаки, расми 9.5) баҳудкашӣ ва интиқолӣ насб карда мешаванд. Дар ин сурат об дар кубурҳо кариб мунтазам ҳаракат меқунад. Махсулнокии насосҳои поршенини дастӣ, ҳангоми фишори сутуни об (напор) ба $30\text{--}45\text{ м}$ ($0,29\text{ -- }0,44\text{ MPa}$) баробар будан, аз 12 то 60 л/дәк ташкил дода, махсулнокии насосҳои механикӣ бошад, дар ҳудуди васеъ тағйир меёбад.

Дар расми 9.5 насоси механикӣи поршени дуамала тасвир шудааст. Фарки байни насосҳои одӣ (якамала) ва дуамала дар он аст, ки дар давоми як даври ҳаракати поршени насоси дуамала, ду амали баҳудкашию интиқоли об иҷро мегарлад.



Расми 9.5. Намуди умумии насоси механикӣи поршени бо зарфаҳӣ ҳавоӣ



Расми 9.6. Насосы штангави оддай: 1-кубурач; 2- сечуммак (пирдамак); 3- левори шурф; 4-кубүри оббарорй; 5- штангахо; 6- бастак (муфта); 7- поршни насос бо клапан иштискалой; 8- силиндр насосин кутраш 89 мм (78 мм); 9- клапан бахудашаша; 10- кубури бахудашаш; 11- храпок (обполо - фазыл); 12- ковшкохи шурф; 13- зумиф; 14- хандакчан обгузар


Насосхон штангави гүрүхі алохидаро ташкил дода, онхо оддай, дуамала ва дифференциал мешаванд. Принципи кори ин насосхон ба принципи кори насосхон поршней монанд буда, оббарории онхо ба воситаи поршнен штанга амалы мегарлад (расми 9.6).

Насосхон штангави номунатазам (прерывный) ва безътидол (неуравновешенный) кор мекунанд. Ин насосхон ҳангоми ковиши шурфко ва дигар корхон оббарорй, барои кашиданни обҳои тоза ва олуда истифода мешаванд.

Насосхон винтвир (винтовые). Асоси сохти ин наимы насосхон аз винт-ротор иборат буда, он дар дохили статори силиндршакли резиний давр мезанад (расми 9.7). Винт-ротор ин меҳвари (стержень) морпичи якката (однозаходная спираль) буда, ҳангоми даврзаний дар байнин он ва статор холигӣ (аз ҳаво) пайдо мешавад. Об ба воситаи қубури бахудкашӣ ба ин холигӣ ҳаракат мекунад ва аз винт-ротор гузашта, фишурда шуда бо қубури иштискалӣ ба сатҳи замин (ва ё горизонти боло) бароварда мешавад.


Барон кашиданни обҳои тоза ва олуда, инчунин, тозакунин обанборҳон (водосборники) зеризамий аз насосхон ВН-15 ва ВН-18 истифода мебаранд. Тавсифи байзэ аз сифатҳои техникӣ онҳо,

таносубан, чунин аст: маңсулнокій – 15 м³/соат ва 10–14 м³/соат; фишор (напор) – 50 м сут. об (0,49 МПа) ва 45–75 м сут. об (0,44–0,74 МПа); төздөли даврзай – 1450 давр/дақ; коэффициенти амали муфтил (КАМ) – 0,45 ва 0,44–0,48; вазн – 120 кг ва 73 кг.



Расми 9.7. Насоси винтвюри BN-15: 1- кубурчан бахуджай; 2- чуммалық кубура обгузар; 3- силиндиқи кори насос; 4- кубурчан шитиколі; 5- олғы тискай; 6- мұхаррикі баржай; 7- рама; 8- статори резиний; 9- ротори (алюминий) пүлолай; 10- олғы разгоннолай; 11- навардя чандар; 12- навардя көпсек насос; 13- шарикоподшипников; 14- вакспукиндан наварда

Насоси винтвюри амудии овезони (вертикальный подвесной проходческий) ПВН-15А барон оббарорй аз шурфхо, хандакхо, траншеядо ва г. истифода мешавад (расми 9.8).



Расми 9.8. Тарзы гүзінтән насоси
ПВН-15 дар шурф


Нишоиджандайдын техникалық насоси ПВН-15А

Максулнокий, м ³ /соат	15
Нитикол (напор), МПа	0,35 (35 м)
Баланздин бахуджай, м	6
Харорат об, °С	то 50
Мұхаррикі баржай АОЛ-42-4	
истилдөри номиналай, кВт	2,8
чаралык баржай, к	380 / 220
Вазн бо кубурхо, кг	150


Хангоми дар шурф истифода намудани ин навъи насосҳо онҳо дар баландии 5-6 м аз сатҳи об бо симтаноб (*канат*) дар ҳолати оvezон чойгир карда мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ (ҳангоми иҷрои корҳои таркийӣ дар ковишгоҳи шурф ва г.), насос бо гаргара (*лебёдка*), то баландии бехатар бардошта мешавад. Насоси ПВН-15А соҳти оддӣ дошта, ихчам мебошад. Андозааш хурд буда, вазни сабук дорад. Оббарории он равону мунтазам буда, ҳавои дар система пайдошула ба кори насос таъсир намерасонад. Коэффициенти амали муғиди он баланд аст.

Насосҳои марказигурез. Соҳт ва тарзи кори ин насосҳо дар расмҳои 9.9 ва 9.10 тасвир ёфтааст. Хангоми даврзании ҷарҳи (2), оби дар байнин белчаҳо (*лопатки*) буда, бо таъсири кувваҳои марказигурез аз сатҳи ҷарҳи берун партофта мешавад. Дар ин ҳолат об фишурда шуда ба самти кубурҷаи интиқолӣ (5) ҳаракат мекунад. Дар натиҷаи ин дар силиндрӣ ҷарҳнишин ҳолати вакуум пайло мешавад ва оби дар кубури баҳудкаши (7) буда ба ҳаракат даромада, силиндрро мунтазам пур мекунад. Бо максади баланд бардоштани маҳсулнокии насос ҷарҳи кории онро дар шакли баҳудкашин дутарафа месозанд.

Бинобар мунтазамии ҷарабеҳи кувваи марказигурез, ҳаракати муттасили об дар кубурҳо таъмин мегардад. Фишори об хангоми кори насоси якҷарҳа ба $50\text{-}70 \text{ м сут. об} \ddot{\text{об}}$ ($0,49\text{-}0,69 \text{ МПа}$) баробар буда, барои баязе аз насосҳо 120 м сут. обиро ($1,18 \text{ МПа}$) ташкил медиҳад. Барои баланд гардонидани фишори насосҳо дар онҳо якҷанд ҷарҳи кориро пан ҳам насл менамоянд. Ин гуна насосҳоро насосҳои бисёрзинагӣ (многоступенчатый) меномайд.



Расчи 9.9. Накшан насоси марказгурези баудуксанни истирафа: 1 - корпус насос (спаралым диффузор); 2 - шарка корынбо белгахо нүчтакханаду; 3 - плундр; 4 - кубурчан баудуксан; 5 - кубурчан импеллер; 6 - блити самтдиханада; 7 - кубурчан баудуксан; 8 - кубурчан импеллер; 9 - храпок (боболо - фальсир); 10 - клапаны баудуксан; 11 - түлеки (забиватка); 12 - клапаны импеллер; 13 - кифе чумакшар барен обтуратори камераи корин насос неш аз би кор дарвардандан он; 14-15 - манометр - чеккүндөн фиксири об дар кубурчалан импеллер за баудуксан



Расчи 9.10. Накшан насоси марказгурези баудуксанни дутарифа: 1-5- хамчун дар расчи 9.9; 6- олоти самтдиханада

Дар ичрои коркои кўҳӣ-интишоффӣ ва соҳтмони муассисаҳон кўҳӣ гурӯҳи калони насосҳои марказгурези тамғаи ЦНС -ро истифода мекунанд.

Тавсифи техникии онҳо чунин аст: маҳсулниокӣ

– 38 м³/сат, интикол – 44-250 м, иктилори мухаррик – 10-55 кВт, төльдөри даврзанин чархи корй – 1475-2950 давр/дақ., дарозӣ (без мухаррик) – 839-1860 мм ва вазн – 185-1101 кг.

Ҳангоми көвіншің нақбхо, насосхои бо мухаррики пневматик амалжунанда низ, истифода мешаванд. Принципи кори ин мухаррикхо ротационий ва ё турбиний мебошад. Дар чадвали 9.2 тавсифи техникиси ин нағызы насосхо оварда шудааст.


Таблица №9.2 Технические характеристики насосов

Тавсифи техникиси насосхон марказгүрээни көвіншіңгө

Номиналхана	Мухаррики пневматик ротациония		Мухаррики пневматик турбиний	
	ИИП- ІМ	ПН- ОО	БНП 15x4	Байсал- 2и
Максулюнок, м ³ /сат	10, 30, 34	30	15	18
Интикол, м	6, 10, 20	6-8	4	40
Төльзин даврзани, давр/дақ.	3000	4500	6000	-
Фильтори ҳауын корй, МПа	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,5
Сарғы ҳауы, м ³ /дн	1,5	1,85	0,7-1	2,9
Күтреи чархи корй, мн	120	120	-	-
Күтреи кубуры интиколай – обй, мк	-	60	51	50
Аналзанды насос, изн дарозӣ бар баланд	285	300	380	556
	215	230	320	470
	475	390	360	725
Вазн насос, кг	29,3	22,5	12,7	76

Оббарории гидрозлеваторий. Принципи кори системан мәзкүри оббарорий (расми 9.11, а) чүнни аст: насоси дар сатхы замин гузошташуда (2) аз обчамъкунақ (3) обро қашыда, таҳти фильтори баланд тавассуты кубурхон интиколай (6) то гидрозлеватор (1) мерасонад. Оби фишурдашуда дар гидрозлеватор

бо оби аз ковишгохи шурф бароянда омехта шуда, тавассути кубури интиколӣ (8) ба обкабулкунак (4) (фильтрдор) ва зарфи тахшиншавӣ (5) мерасад. Оби дар зарф ҷамъшавандагӣ қисман ба воситай обдав (9) партов мешавад, оби бокимандагӣ бошад пас аз тахшиншавӣ тавассутикубури обгузар (7) ба обҷамъкунак (3) мегузарад. Ҳолати овезонӣ (подвеска) ва болою поёнкунни гидроэлеватор ба воситай гаргара (лебёдка) (10), симтаноб (канат) (11) ва шкиви симтаноб (12) амалӣ мегардад.



Расми 9.11. а - система обборони гидроэлеваторӣ.
б - элеватор

Принципи кори элеватор (расми 9.11, б) чунин аст: оби фишурдае, ки бо кубури (1) то гидроэлеватор мерасад, бо сабаби фишори баланд доштган аз сопло (2) ба шакли фаввора бо суръати 30-60 м/с хориҷ мешавад; суръати баланди ин фаввора оби дар кубур (ё элеватор) бударо бо ҳуд қашидӣ ба самти болоравӣ ҳаракат мекунад. Дар натиҷа дар кубури баҳудкашӣ (3) фишори об паст шуда, ҳаракати оби ковишгоҳ (дар дохили кубури баҳудкашӣ) ба самти элеватор ҷаравӣ мегирад. Ин об дар қисми (4) элеватор бо оби фишурда омехта

шуда, тавассути конуси чапта (5) (шакли дохилли сопло) ва диффузор (6) ба кубури интиколй ворид мешавад ва ба самти сатхи замин харакат мекунад.

Системаи гидролеваторий оби тоза ва ё лойобаро якзайл кашидা метавонад, соҳти оддӣ ва ихчам дорад. Дар истифодабарӣ бозътимод аст. Лекин коэффициенти амали муфиди ин система нихоят паст ба ҳисоб меравад ($0,125-0,165$). Тавсифи техникии гидролеваторҳо дар ҷадвали 9.3 оварда шудааст.

Чафвали 9.3

Тавсифи техникии гидролеваторҳо

Чукурии наеб, м	Максудиёни гидролеватор, м ³ /соат	Тавсифи насоси корӣ		
		Интикол, м сун. обӣ	Максул ноҳӣ, м ³ /соат	Истилор, кВт
15	40	90	100	40
30	34	90	100	40
35	25	90	100	40
40	40	150	100	60
45	25	150	100	80
60	30	150	100	80

§4. Оббарорӣ дар нақбҳои кӯҳӣ-иқтишифӣ


Усул ва интихоби таҷзиоти оббарорӣ аз шароити амали намудани он ва зиёдшавии миқдори оби ҷамъшавандла вобаста мебошад. Ҳангоми ковиши ҳандак ва траншеяҳо, агар ҷамъшавии об дар онҳо аз $0,3 \text{ м}^3/\text{секунда}$ зиёд бошад, он гоҳ об тавассути насосон дастӣ кашидা мешавад. Дар вакти ковиши шурӯфҳои чукуриашон то 10 м, суръати обҷамъшавӣ то 10 м/дак., -ро ташкил дихад. он гоҳ обро бо бадӣ, якҷоя бо ҷинсҳои порашуда ба сатҳи замин мебароранд. Обпуркунни бадӣ, вобаста аз суръати обҷамъшавӣ, дастӣ (бо сатилҳо), бо

насосхон дастай ва ё
механикӣ (расми 9.12)
аинчом дода мешавад.


Оббарорӣ дар
нақбҳон амуди моили
чукӯр нисбатан муракқаб
буда, тавассути насосҳои

механикӣ гуногун
амалӣ мегардад. Вобаста
аз чукӯрии нақб ду
намуди оббарориро фарқ
мекунанд: я ҳизнагӣ
(расми 9.13) ва дузнагӣ
(расми 9.14).

Ҳангоми оббарории яҳзинагӣ, насоси овезон
(подвесной) дар баландии 4-5 м аз сатҳи обҷойгир
карда мешавад. Ин насосро ба воситаи симтаноб
овезон мекунанд. Кубури баҳудкаширо (нарми
чиндор - лёгкая гофрированная), ки дар нӯғаш
обқабулкунак (водоприёмник - храповик) дорад то
чукӯрии 0,5 м ба доҳили обҷамъкунак ворид намуда,
дар рафти ҷараёнӣ кӯҳканӣ бояд ин ҳолат бетагӣир
монад.



Расми 9.12. Оббарории
бади тавассути насос: 1-2- кубур-
шланги барои рас不懈ан ва дур
кардан ҳаҷом физурӯ; 3-
насоси пневматикӣ; 4- кубурчан
обрезӣ; 5- бади; 6- кубур-шланги
обгузӣ.



Расми 9.13. Насоси оббарории
яҳзинагӣ тавассути насоси овезон: 1- насоси
овезон; 2- ҳати кубурҳои интиқомӣ; 3- гаргарии
насоси овезон; 4- симтаноб; 5- гаргарии
изебозӣ; 6- симтаноби борбарор; 7- кубур-
шланги обрезӣ; 8- ҳаҷаҷҷаҳи обгузӣ; 9-
нишке (глумуҷ).




Рисунок 9.14. Насоснай оббарории дузинагай тавассуткы извоской комбинатеси: а- бо истифода из насоси овезони инудий; б- бо истифода из насоси маркинтурет; 1- база; 2- насоси комбинатеси; 3- кубури интиколий; 4- рафлон овезон; 5- зарфи обчаныккий; 6- насоси овезони инудий; 7- хати кубури интиколий; 8- насоси маркинтурет

Танхо дар давоми коркои таркишӣ, оббарориро мувакқатан кать менамоянд ва насос ба баландии 20-25 м аз сатҳи ковишгоҳ бардошта мешавад. Пас аз ба анҷом расидани коркои таркишӣ, ҳаводихӣ ва санчиши ҳолати бехатарии ковишгоҳ, насос ба поён фароварда мешавад ва ҷузъҳои алоҳидан кубури интиколиро пайдарҳам (баробари фаровардани насос) бо ҳамдигар пайваст намуда, нӯги обкабулкунаки кубури баҳудкаширо ба чукурии наз омодашула ҷойгир мекунанд. Ҳамин тавр, насосро барои оббарорӣ омода менамоянд. Омодакунни таҷхизот ҳангоми оббарории якзинагӣ ҳарочоти зиёди вакту меҳнатро талаб менамояд, ки ин камбудин асосии ин тарзи оббарорӣ ба ҳисоб меравад.

Дар оббарории дузинагӣ камбудихои дар боло зикршуда, бартараф мегарданд. Ҳангоми оббарории дузинагӣ дар ковишгоҳ ду насосро истифода мебаранд: насоси ковишгоҳӣ (2) ва насоси овезон (6).

Оббарории дузинагӣ чунин амалӣ мегардад: насоси (*пневматикӣ*) (2) аз ковишгоҳ, тавассути кубури чандир (*гибкая*) - интиколӣ (3), обро то зарфи

обчамъкунӣ (5), то сатҳи насоси овезон мерасонад; аз ин сатҳи насос (6) обро бо фишор то сатҳи замин интиқол мекунанд. Фишори насос нисбат ба баландие, ки ба он об баровзрда мешавад, бояд 10-20 % зиёл бошад.

Ҳангоми оббарории дузинагӣ анҷом додани корҳои омодавии леш аз таркишкорӣ иҷро шаванда, мураккаб набуда дар мӯҳлати кӯтоҳ амалӣ мешаванд: насоси ковишигҳиро бо шлангҳо, ба бадя бор карда, аз нақб берун мекунанд.

Тавсифи техникии насоси овезони ППН-50-12:

Максуднокӣ, м ³ /соат	50
Интиқол, м	250
Теъзоди ҷарҳои корӣ	12
Теъзоди лаврзӣ, дайр/доқ	1460
Иктидори мухаррики баркӣ, кВт	75
Кутри ҷарҳои корӣ, лм	290
Кутри кубури интиқолӣ, мм	100
Андозаҳо, мм	950x1020x 6940
Вазн, кг	3250

§5. Оббарории умумишаҳтавӣ

Ҳангоми анҷом додани иқтилоғи тафсилӣ ва ё аввалия дар конҳои қанданиҳои фоиданок шабакаи сершоҳаи нақбҳои зеризамини қанда мешавад (ба монанди корҳои шахтавӣ-истихроҷӣ). Мумкин аст, корҳои нақбҳои дар як вакт дар як ва ё якчанд горизонтҳо гузаронида шаванд. Дар ҳолати мазкур системаи мӯкаммали оббарории доимоамалкунанд (стационарный) ташкил карда мешавад.


Яке аз коргоҳҳои шабакаи сершоҳаи нақбҳои зеризамини, ки дар ҳудуди майдонҷаи наздистволӣ (околостивольный двор или руддвор) ҷойгир шудааст, камераи насосӣ (бо якчанд насоси пурнигидори

доимй) ба хисоб меравад. Инчунин, нақби обчамъкун (водосборник) ба ин шабака дохил мешавад, ки оби он бо воситай кубурхой дар ствол насбшуда, ба сатхи замин бароварда мешавад. Ии системаи мукаммал чихозонидашударо - об барории асосий (главный водоплив) меноманд (расми 9.15). Тамоми обҳои горизонт тавассути чӯйчаҳои нақбҳои уфукӣ ба самти майдончай наздистволӣ ҷорӣ шуда, ба обчамъкун мерезанд. Обчамъкун низ накб буда, поёнтар аз таҳсатҳои камераи насосӣ, дар нимгирдӣ он ҷойгир шудааст.

Дар камераи насосӣ ду ва ё се насос насб карда мешаванд. Ҳар яки ин насосҳо дар 20 соати корӣ метавонад оби дар як шабонарӯз ҷамъшавандаро ба сатҳи замин барорад. Барои таъмин намудани оббарорӣ ду ҳати қубурхой обинтиқолдидҳонда қашида мешаванд, ки ҳар яки онҳо имконияти баровардани оби дар як шабонарӯз ҷамъшавандаро доранд. Амалиёти оббарории асосӣ пурра автоматикунонида мешавад.

Ҳангоми иҷрои яквактаи корҳои иқтилофӣ дар ду горизонт, коргоҳи оббарории асосӣ дар горизонти поёни таъсис лода мешавад, ки ин ба максад мувоғиқ буда, ҳарочоти камро талаб менамояд. Дар ин ҳолат, обҳои горизонти болой, тавассути қубурҳо ба нақби обчамъкуни дар горизонти поёни озод расонида мешавад.

Дар ҳолати ниҳоят сероб будани майдони кон ва имконнозазир гаштани оббарорӣ, зарурати истифодабарии усуљҳои дигар - тампонаж, пасткунни сатҳи об (водопонижение), дренаж ва ғ., ки қаблан иҷро мегарданд, ба миён меояд.



Рисми 9.15. Система оббарорис «сей»: 1- стени шахти; 2- камера насос; 3- нақби обчаныкын; 4- чөлді образ; 5- нақб-рөхрө ба нақби обчаныкын; 6- нақби давзаны; 7- нақб-рөхрө барын хаты күбүрхөн интикол

Тампонажи сementті (цементация), яғне қаблан бо сement маҳкам карданн чинсхон күхни атрофи нақб. Ии усул асосан дар чинсхон күхни маҳкам таркишдор истифода мешавад. Дар атрофи он сатхе, ки нақб қанды мешавад, якчанд пармачохро парма намуда (аз сатхи замин ва ё аз ковишишкі зеризамин) ба дохили онхо маҳлүли сementиро интикол медиханд. Маҳлүли сementті ба таркишхон чинсхон күхі ворил шуда, шаһ мегардад ва ба ин васила обногузарии онхоро таъмин менамояд.

Бо маҳсады ба тарзи сұнтың паст карданн сатхи оби зеризамин, дар майдони корй, якчанд пармачохко аз сатхи замин парма карда мешаванд.

Ба ин пармачохъо насосҳои гӯтанд (погружной) гузонгта, кашидани обҳои зеризаминиро ба роҳ мемонанд. Дар натиҷа, мувоғики конуни полоиш (фильтрация) сатҳи обҳои зеризамини дар атрофи пармачохъо қифшакл паст шуда, даҳанаи беоби депрессионӣ пайдо мешавад (образуется депрессионная воронка). Накбани дар шароити қарӣ беобӣ амалӣ мегардад.

Дар ҳолати поёнтар ҷойгир будани қабати ҷинсҳои кӯҳии обқаш (водопоглощающие) аз нақби ба нақша гирифташаванд, истифода намудани усули дрениажи амудӣ ба мақсад мувоғик аст. Ҳангоми истифодабарии ин усула, дар ҳудуди майдони корӣ як ё якчанд пармачоҳ то қабати обқаш парма карда мешавад. Обҳои қабатҳои сероб тавассути пармачохъо ба қабати ҷинсҳои кӯҳии обқаш мегузаранд ва бо ин роҳ майдони корӣ ҳушконида мешавад.

§6. Равшанкуний

Равшанкунни (освещение) нақбҳо ва коргоҳҳои зеризамини бояд хуб ба роҳ монда шавад. Зоро ин амал бехатарии корҳои кӯҳиро таъмин намуда, шароити кориро беҳтар мегардонад ва маҳсулнокии меҳнатро мебардорад.

Дараҷаи равшаний аз иктидори ҷараёни нурпоший вобаста аст. Воҳиди ҷараёни нурпоший люм с и (лм) буда, дараҷаи равшаниро (E) бо люкс (лк) ифода мекунанд. Люкс – зични ҷараёни нурпошие, ки бо паҳншавии 1 м² ба сатҳи 1 м² пайдо мешавад:

$$E = \frac{J}{L}, \text{ лк}$$


дар ин чо

J – қувваи ҷараёни нурпоший, лм

L- масофаи байни мәнбаи нур ва сатхы нурпошій, м

Мұвоғиқи талаботи қондақои техникаи бекатарій дараңаи равшанни коргохкои зеризаминий бояд чүнин бошад: дар көвишгохко - 30 лк, дар анборхкои МТ - 50 лк, дар камераҳои насоси үа г. - 30 лк, дар нақбхои нақлиёттій - 10 лк үа х. к.


Хаңғоми истифодабарій аз шабакаи барқи доимій (постоянный ток), тибки талаботи қондақои бекатарій, қараёни барқ бояд ба 127 в баробар бошад. Равшанкунни нақбхои күхій бо истифода аз қароғпояхои (светильники) доимій таъмин карда мешавад. Ин қароғпояхо дар сакфи нақб, дар масофаи 6-15 м аз ҳамдигар дур насб карда мешаванд. Вобаста аз холати хавғиңкни нақбхои күхій тамгаҳои гүногуни қароғпояхордо истифода мебаранд: дар нақбхои аз chanгу газ бекавф қароғпояхои тамгаи РН (рудничные в нормальном исполнении) (расмі 9.16); дар нақбхои хавғи тарқиши chanгу газ дошта қароғпояхои тамгаи РП



Расмі 9.16. Қароғпояхо: а- РН-60-2; б- РН-100

(расмі 9.17); дар шароити мавчуд будани хавғи никоят баланди тарқиши қароғпояхои тамгаи ВЗ. Ин


чарогпоях аз кисмхой зерин таркиб ёфтаанд: корпуси охан, лампаи маҳсус, сарпӯши аз шишай маҳсуси никоҳт мустаҳкам омодашуда ва түри охании муҳофизатӣ. Ҳангоми шикастани лампа риштаи равшандиҳандан он фавран сард мегардад. Сарпӯши лампа ба фишори доҳилӣ то 10 atm (1 MPa) тобовар мебошад.




Расми 9.17. Чарогпояни РП

Инчунин, барои равшаникунни нақбҳо ва камераҳо аз чарогпояҳои люминесцентии зерин вассъ истифода мебаранд: чарогпояи соҳти мукаррарии тамғаи РНЛ (расми 9.18) ва чарогпояи ҳангоми корҳои таркишӣ бехатари РВЛА (расми 9.19). Лампаҳои люминесцентӣ бо тавонони $15\text{-}40 \text{ ат}$ барои ҷараёни $58\text{-}108 \text{ в}$ истеҳсол карда мешаванд. Дар ковишигҳои нақбҳо лампаҳои пастҷараёни ($12 \text{ в}, 36 \text{ в}$) тавонониашон $11\text{-}50 \text{ ат}$ истифода мешаванд. Бартарии лампаҳои люменесцентӣ - нурлошии хуб доштан, мӯҳлати дарози истифодабарӣ (то 2500 соат) ва каммасрафии онҳо. Камбудии онҳо - мураккабии соҳт ва ҳассосият нисбат ба ноустувории ҷараёни барк.

Кормандон ва ё шахсони ба нақбҳои зеризаминӣ воридшаванда бояд ҳатман бо ҷароғҳои сайёри инфириодӣ (переносные светильники) таъмин бошанд. Ин гуна ҷароғҳо чунин мешаванд: атосетилени, бензинӣ ва аккумуляторӣ (расми 9.20). Дар шахтаҳои ҳатари таркиши ҷангӯ газ дошта, ҷароғҳои сайёри соҳти маҳсусиро (мухофизашуда аз таркиш) истифода мебаранд.



Расми 9.18. Ҷароғҳои люминесцентни RHL-15: 1-корпуси ҷароғҳои; 2-куттӣ барои дросел ва стартер; 3-чамба (салник) барои қашидани манбазӣ барӣ; 4-тӯри муҳофизӣ; 5-наҷҷан шиншагини муҳофизӣ



Расми 9.19. Ҷароғҳои люминесцентни RVL-A

Хангоми ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ истифодабарии лампаҳои атселиен дар ковишгоҳи нақбҳои зеризамий ниҳоят қулай мебошад. Сохти онҳо оддӣ буда, аллангаи сӯзиши гази атселиен (C_2H_2) равшаний медиҳад. Атселиен дар натиҷаи таъсири об ба карбиди калсий (CaC_2) мубаддал мегардад.




Расми 9.20. Чароғҳои сайёри инифиролӣ: а- атселиен; б- бензинӣ; в- аккумуляторӣ; г- лампаи ЛАУ-2

Лампаи бензинии хифзишудаи (предохранительная), тамғаи «Свет шахтёра» - ро барои санчиши микдори гази метан (CH_4) дар таркиби атмосфераи доҳилингандӣ (аз рӯйи баландии шӯълаи сӯзиши пилтаи (расми 9.21) лампа) истифода мебаранд.

Чароғҳони аккумулятории сайёр низ дар равиши корҳои кӯҳӣ вассъ истифода мешаванд. Аз рӯйи соҳт ду навъи ин чароғҳони сайёро фарқ мекунанд: дастӣ ва сарӣ (головные). Чароғи ЛАУ-4 дастӣ буда, нисбатан маҳдуд истифода бурда мешавад. Мӯҳлати истифодабарии лампа то 150 соат

буда, кувваи нурпошии он ба 0,8лк баробар аст. Бештар чароги тамгаи ЛАГ-1, ки сохти сарй дорад, истифода мешавад. Кувваи нурпошии чароги рефлектордори ии чарог даҳ маротиба зиёд буда ба 8 лк баробар аст. Инчунин, дар истехсолот чароғхон сарии пластикии СГШ-3, «Кузбасс» ва дастии аккумулятории люминесцентии ЛАС-3 истифода мешаванд.



Расми 9.21. Шульган сүзини шылтан тамшан бензинни хіфзшуда қалғоғын чынсакуяни міндерді метан

Дар коргоххон зеризаминий тамоми мошинхон күхй (каретахои пармакунй, олотхон скреперй, мошинхон чинсборкунй, электровоздо ва г.) бо асбобхон равшанкунй (чароғх) өзінде шудааңд.

Барои таъмини саривактии коргарон бо чароғхон сайёр дар ҳудуди ишшооти сатхизаминии шахтаҳо ва рудникҳо бинои маҳсуси омодакунни чароғх (шамповая) таъсис дода мешавад. Дар ин бинои корҳои таъмиркунию зарядлихин чароғхо аничом дода мешаванд. Бинои мазкур бояд аз маводи оташтобовар, дар масофаи 20 - 25 м дур аз даромадгоҳи нақб ва дигар ишшоотқо сохта шавад.

Зарядлихий аккумулятордо дар камераи маҳсус гузаронида мешавад. Барои зарядлихӣ аз кувваи барки доимии $2\text{ а ва }3\text{ а}$ истифода мебаранд. Ҷараёни барк, ҳангоми зарядлихӣ, аз рӯйи 4 в барои як батарея, хисоб карда мешавад. Зарядлихии пурраи аккумулятордо 6 соат давом ёфта, аккумуляторҳои пурра заряднокшуда то $8-10$ соати истифода бурда мешаванд.

Боби Х. КОВИШИ НАҚБХОИ КЎҲӢ


§1. Ковиши нақбҳои кўҳӣ-иктишофии сатҳизаминӣ

Ба нақбҳои кўҳӣ-иктишофии сатҳизаминӣ копушҳо (закопушкаҳо), расчисткаҳо, хандакҳо (канавы) ва траншеяҳо иктишофӣ дохил мешаванд. Иичунин, карйер ва рӯбозҳои ангиштро низ ҳамчун нақби иктишофӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар равиши корҳои геологӣ аз хандакҳо бештар истифода бурда, ковиши онҳоро дар давраҳои гуногуни амалиёти иктишофӣ ба роҳ монда мешавад.

Хусусан, хандакҳо дар давраи ибтидой, ҳангоми иҷрои корҳои чустучӯй ва чустучӯй-арзёбӣ аҳамияти калон доранд. Онҳо имконият медиҳанд, ки самт ва ҳачми корҳои минбаъдаро муайян намоем, донир ба шакли ҷисмҳои маъданӣ ва сифати қанданини фоиданок маълумоти каблиро ба даст орем. Дар ин давра такрибан 75 фоизи ҳачми умумии корҳои хандакканий анҷом дода мешавад.

Самти ковиши хандакҳо иисбат ба ҳобиши ҷинсхои кўҳӣ аз рӯйи таъиноти онҳо муайян карда шуда, асосан кўндаланг ба самти тўлкашими қабатҳои ҷинсхои кўҳӣ қанда мешаванд. Дар ҳолати намоёну тўлонӣ ба сатҳи замин баромадани ҷисмҳои маъдании (қабатҳо) бо обовардҳо (наносы) пӯшонида шуда, хандакҳо (иичунин, бар ивазашон траншеяҳо) ба самти тўлкашими онҳо қанда мешаванд. Аз рӯйи принсипи мазкур ду гурӯҳи хандакҳоро фарқ мекунанд: м у ш о х и д а в й (прослеживающие – ҷисми маъданӣ ва ҷинсхои гүйчониширо кушоянда) ва м а г и с т р а л й (магистральные). Хандакҳои магистралӣ аз 50 м то якчанд километр тўл қашида, басо иномуттасил (нукта-нукта) қанда мешаванд. Дарозии нукта-нуктаҳо 5, 10, 20 м ва зиёлтар аст.

Шакли бурриши күндалангий хандак росткунча, трапетсия- ва зинамонанд аст (расми 10.1). Дар вакти ковиши хандаки чукуриаш то 2 м дар чинсхой мустахкам ба он шакли росткунча дода мешавад; шакли трапетсиямонаанд – дар чинсхой ноустувор (пахлүдеворхо бояд то кунчи нишеби



Расми 10.1. Шакли бурриши күндалангий хандас: а- росткучи;
б- трапетсиямонаанд; в,г- зинамонанд

табий – а (чадвали 10.1) бошанд); шакли зинамонанд – хангоми кандахи хандакхой чукур (зиёда аз 2 м). Баландии зина (уступ) – h ба 1,5-2 м баробар аст. Дар вакти крепкунии девори хандакхо бузургий кунчи нишебии онхо бояд 80° - 90° бошад. Барои тавсифи нишеби деворхон хандак аз коэффиценти нишеби (K_n), ки ба таносуби проектсиян уфукки (d) девор ва баландии он (H) – $K_n = d/H$ баробар аст, низ истифода бурдан мумкин аст. Аидозаи коэффиценти мазкур барои чинсхой резанда – 0,5-1; гилхок – 0,2; гилдои саҳт – 0,1 мебошад.

Вобаста аз мустаҳкамии чинсҳои кӯҳӣ ва чукурии хандак бари он дар сатҳаш одатан 0,9-1,2 м, бальзан то 1,5 м қабул шудааст. Бари хандакҳо дар таҳсатҳои (дио) онҳо ба 0,5-0,8 м (инҷунин, аз андозаҳои таҷхизоти нақбканий вобаста аст) баробар аст. Чукурии хандакҳо аз 0,5 то 5 м тағиیر меёбад (бальзан аз ин зиёд). Бо вучуди ин 90% хандакҳо аз тезъодии умумии онҳо то чукурии 3 м кофта мешаванд. Дар баробари ин миқдори асосии онҳо ба фосилан 0,6-1,8 м рост меояд. Амалан, чукурии хандакҳо аз рӯи гафсии обовардҳо (наносы) ва андозаи чукуркунӣ дар чинсҳои аслӣ муайян карда мешавад:

$$H = H_0 + c, \text{ м}$$

дар ин ҷо

H - чукурии хандак, м; H_0 - гафсин обовардҳо, м;
 c - чукуркунӣ дар чинсҳои аслӣ (0,2-0,3 м).

Чадвали 10.1

Кунҷи нишебми табии (а), градус

Чинси кӯҳӣ	Холати чинси кӯҳӣ		
	хушк	намнок	тар
Гил	40-45	25-35	15-26
Шагал	35-45	25-35	-
Реги майдонҳона	28-30	35	25
Реги қалондонҳона	30-35	35-40	25-35

Вобаста аз реліефи маҳал намудҳон зерини хандакҳоро фарқ мекунанд: профили пуррадошта (дулаба) – дар холати уфукӣ ва ё каммоил будани реліеф; буридашуда – дар холати моил будани реліеф; яклаба (брэзы) – дар холати нишеб (крутонақлонни) будани реліеф.

Дар расми 10.2 (ва ниг. ба расми 7.6) ба таври возех шаклҳои гуногуни хандакҳо, крепкунии онҳо, ташкил ва бехатарии корҳои нақбканий оварла шудаанд. Дар чинсҳои на он қадар устувор, инҷунин

бо мақсади кохиш додани хачми корхон күхканий (дар холати зиёд карданнан айдозаи кунчи нишеби девори хандак назар ба кунчи нишеби табий), мумкин аст крепкунин чубии хандакҳо анҷом дода шавад. Крепкунин хандакҳо дар ҷинсҳои устувириашон миёна - бо тиргакҳо, ноустувор - бо тиргакҳои поядор ва ниҳоят ноустувор - бо тиргакҳои поядору рӯйкаш кардан (затияжска) амалий карда мешавад. Крепкунин хандакҳо амали мувакқатӣ буда, пас аз анҷом додани ҳучҷатгузории геологӣ ва намунағирий маводи крепӣ гундишта мешавад.



Расми 10.2. Шаҳлҳон гуногуни хандакҳо, крепкунин онҳо, ташкӯз ва бехатарии корхон нақбасаний


Ковиши хандакҳои иктишофӣ дар ҷинсҳои то дараҷаи IV-ум бевосита бе ковоккунини (рыхление) пешакӣ, дар ҷинсҳои дараҷаҳои V-XX ва яхкарда бопшад, бо ковоккунини пешакӣ бо истифода аз корхон таркиший анҷом дода мешавад.

Корхон күйү дастай ва бо тарзи механиконидашуда, бо истифодан мошинашон заминканын (скреперхө, экскаваторхө, хандакканхо ва г.) ичро карда мешаванд. Интихоби тарзи ковиш аз хосиятта холати чинсхон күйү, хачм та чамъ будани онхо, шаронти чугрофий, мавсими будани кор, шаронти наклнейт, мүхлэти корхон иктишофий, таъминоти таҷхизоти накбканий ва г. вобастагӣ дорад. Дар ҳар як холати муайян ҳадафи техникий ва иктиносии усули интихобшуда асоснок карда мешавад.

Ковиши дастини ҳандақхо - бештар дар давраи ичрои корхон ҳисоббардории геологӣ ва ҷустуҷӯи, ки ҳусусияти хоси шаронти амалисозиро доранд, аином дода мешавад. Ковиши дастай дар холати кам будани ҳачми кор (то 7-8 ҳазор $m^3/сол$) ва аз якдигар дур ҷойгир будани объекти корӣ мақсаднок аст. Тавсифи умумии корхон ичрошаванда ва олотҳои дастини истифодашаванда (ҳамчунин, механиконидашуда - пневматика, пневмалом, пневмобур) дар боби IV оварда шудааст.

То чукурии 2 м чинси күйү аз ковишгоҳ бевосита берун партофта мешавад (расми 10.3, а). Дар холати чукурттар будани ҳандақ ин амал ба воситай берман бараҳ на камтар аз 0,5 м ичро мегардад. Масофаи байни накбканон бояд 3-6 м ро ташкил дихад.

Ҳангоми ковиши ҳандақҳои (траншеяҳои) чукур чинсхон ҳандашуда бо ёрии бадя ва гаргарай дастай берун карда мешаванд (расми 10.3, б). Фаромадан ва баромадани накбканон дар ҳандақҳои чукуриашон аз 1,5 м зиёд буда, таҳо тавассути нордбон ва ё зинапояи панҷарадор, ё ин ки аз тарики фаромадгоҳи нишеби маҳсус омодашуда, ба роҳ монда мешавад.



Расчи 10.3. Берүү кардани чинской кандашуда яз хандак:
а- дасты; б- бо брек балыя гағыраш дасты

Көвүнүү механиконидашудан хандакхо (траншеялар). Аңчом доддани ҳачми зиёди корхон геолог-иктишофий (даххо хаз. $m^3/\text{сол}$) дар майдондо омӯхташавандай рельефи нисбатан хамвор дошта, танхो бо истифодади машиналар заминкан жана механизимдагы имконпазир аст. Ин машиналар (экскаватор, буллодзер, скрепер ва г.) таъниоти умумитехнологий жана маҳсусро (хандакканхо, траншеяканхо) доранд. Мәгълумоти зарурый нисбати онхо дар боби IV шарх дода шудааст. Дар ин чо шароити умумии истифодабарий жана ташкили механизимдадан корхон накбканий баён карда мешавад.

Аз күлли тарзкорунуу машиналар көвүнүү таъминни сифати қаноатбахши накбхон ба максади омӯзиши геологий жана хүччэтгүэрий истифодашавандада, танхо тавассуты экскаваторкорун якковшаш тибки накшан көвши барьакс амалкунанда, имконпазир аст. Дар ин холат хамворийи девори хандакхо таъмин гашта, дар чинской устувор бошад он нишеб мегардад. Хангоми тасвиркүний жана намуналагирий зарурати тозакунини сатхи деворхону жана таги хандакхо ба миён меодд. Зоро, дар вакти көвүнүү, сатхи онхо сонда шуда бо маводи гилдүү рүпүш мегарлад. Барои

ковиши хандакдо истифодабарии экскаватордан универсалии бинокорни ҳачми ковшашон то $0,6\text{ м}^3$, максадынок аст.

§2. Ковиши нақбхон зеризаминии уфукӣ

Дар амалӣ гардонидани корҳои геологӣ-иктилофӣ ҳачми бештари корҳои кӯҳӣ ба нақбҳои уфукӣ рост меояд. Тавассути онҳо баҳодиҳии сифатӣ ва микдории аҷамияти саноатии кони омӯҳташаванд бо маълумотҳои дакики геологӣ таъмин карда мешавад.

Дар давраи корҳои ҷустуҷӯй-иктилофӣ дар маҳалли кӯҳсor засосан штолниҳои кӯтоҳандоза ва дар ҷойҳои нисбатан ҳамвор бошад, рассечкаҳоро аз шурӯфҳои на он қадар чукур мекананд. Вусъатёбии ҳачми асосии ковиши нақбҳои уфукӣ аз давраи иктилофи аввалия оғоз гардида, дар давраҳои иктилофи тағсилӣ ва истиҳроҷӣ идома мебад: штолниҳои тӯлкашандагӣ ва аз онҳо (мувоғики шароити ҳобиши қабатҳо) штрекҳо, аз штрекҳо төъдоди зиёди рассечкаҳо; ҳангоми тавассути шахтai (стволи) иктилофӣ кӯшодани майдонҷан шахтавӣ (наздистволӣ), квершлагҳо гузаронидан мешаванд, ки аз онҳо дар қавбати ҳуд штрекҳо ва минбаъд, бо вусъатёбии корҳои иктилофӣ, рассечкаҳо қанда мешаванд. Ковиши нақбҳои зеризаминии иктилофӣ бо назардошти истифодан минбаъдаи онҳо ҳангоми соҳтмони корхонаҳои кӯҳӣ ва истиҳроҷи саноатии конҳо ба роҳ монда мешавад. Дар бештари ҳолатҳо бо ин мақсад нақбҳои уфукӣ иктилофиро истифода мебаранд.

Андозаҳо ва шакли нақбҳои уфукии зеризаминӣ аз таъниот (дар давраҳои гуногуни иктилофӣ) ва шароитҳои кӯҳию геологии ковиши онҳо (пеш аз ҳама аз устувории ҷинсхони кӯҳӣ)

вобастагӣ доранд. Инак, дарозии штолниҳо дар давраи корҳои ҷустуҷӯй-баҳодиҳӣ ба якчанд метр баробар буда, масоҳати сатҳи бурриши онҳо на он қадар бузург аст. Лекин, дар давраи иқтилоғи тафсилӣ дарозии онҳо ба якчанд километр мерасад (то 3 км ва зиёд); дарозии квершилаг ва штрекҳо даҳҳо ва садҳо метро ташкил дода, дарозии рассечкаҳо бошад, одатан ба 10-20 м (дар ҳолатҳои алоҳида то 50 м) баробар аст.

Шаклии асосии бурриши кӯндаланги нақбҳои уфукӣ (ниг. ба расми 10.5) ҷунинанд: трапетсиямонанд (Т) ва росткунҷаи равокдор (РР). Шакли трапетсиямонанд дар ҳолати истифодабарии крепҳои чӯйӣ ва металӣ ва шакли росткунҷаи равокдор бошад, ҳангоми истифодавӣ маводи дигари крепкуниӣ ба нақбҳои уфукӣ дода мешаванд. Агар қовиши нақбҳои уфукӣ бе истифодавӣ крепкуниӣ ба роҳ монда шавад, он гоҳ ба онҳо низ шакли росткунҷаи равокдор дода мешавад.

Суръати қовиши нақбҳои уфукӣ аз шароити кӯҳӣ-геологӣ (пеш аз ҳама аз ҳусусиятҳои физикии ҷонӣ ва обдории ҷинсҳои кӯҳӣ), меҳаниконидани ҷараёнҳои технологӣ ва ташкили меҳнати нақбканон вобастагӣ дорад. Дар таҷрибай нақбканӣ он ба даҳҳо метр дар як моҳ баробар аст. Агар ин нишондиҳанд аз 100 м/моҳ зиёд бошад, он гоҳ нақбканӣ суръати оғоҳ (скоростная) хисобида мешавад. Нишондиҳандай бехтарин дар ин соҳа – 300 м/моҳ ва зиёда мебошад.

Қовиши нақбҳоро бо истифода аз усуљҳои технологие, ки дар бобҳои гузашта шарҳ дода шуданд, тарзи мӯқарарии нақбканӣ меноманд. Дар шароитҳои мураккаби кӯҳӣ-геологӣ (дар ҷинсҳои қовоки ноустувор ва ё дар шароити ниҳоят обнок будан) усуљҳои маҳсуси нақбканиро истифода мебаранд. Ба ин усуљҳо дохил мешаванд:

истифодабарии крепхой зарбай - пешгузар (забивная - опережающая), яхкунонии чинхой күхй ва г.

Хангоми баңакшагирю хисобкунй ва ичрои ковиши нақб, андозаҳои зерини масоҳати бурриши кўндалашги оиро ба назар мегиранд: масоҳати с и - ёхтарҳӣ (вчерье) - масоҳати нақб то бунёди креп; масоҳати равшантарҳӣ (в свету) - масоҳати нақб пас аз крепкунй (ъяне масоҳате, ки байд аз ба андозаи масоҳати худи креп дар ин бурриш, таркишҳои байнин он ва сатҳи деворҳои нақб кам карданни масоҳати сиёҳтарҳӣ, ҳосил мешавад). Инчунин, масоҳати ковиштарҳиро (в проходке) низ фарқ мекунанд, ки он пас аз ичрои корҳои таркишӣ ба миён меояд.

Дар вакти муайян намудани андозаи бурриши кўндаланги нақбҳо ҳамчун асос (маҳраҷ) бурриши минималии равшантарҳиро қабул менамояид, ки он бехатарии кор, мӯътадилии шароити меҳнат ва имконияти меҳаниконидани ҷамъоварии чинхой күхии порашударо, бо назардоштаи чойгир намудани таҷхизоти нақбканию наклиётӣ, инчунин кубурҳои ҳаводихӣ, ҳавои фишурда, обгузар ва дигар коммуникатсияҳоро таъмин ва фароҳам созад.

Ҷй тавре ки зикр гардид, дар ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ асосан, нақбҳон трапетсияшакл ва росткунҷаи равокдор истифода мешаванд ва барои онҳо андозаҳои метьёри (ҷадвали 10.2) мукаррар шудаанд.

Масоҳати бурриши равшантарҳии нақби трапетсияшакл дар ҳудуди аз 2 то 9,2 м² ва росткунҷаи равокдор аз 2 то 8,8 м² қабул шудааст. Дар шакли сиёҳтарҳӣ бошад, мувоғикии ба 2,6-12,4 м² ва 2,0-9,8 м² баробар аст. Дар ҷадвал байд аз ифодаи ҳарфии тамга, ки шакли нақбро (Т ва РР) ифода мекунад, андозаи масоҳати равшантарҳии он

нишон дода шудааст; дар мазмунни ҷадвал - масоҳати сиёҳтархии нақб.

Чадвали 10.2

Масоҳати стандартии (намуниавии) бурриши кӯндаланги нақбҳои уфукӣ, м²


Тамғаи бурриши кӯндаланги намуниавӣ	Шакли буррини кӯндаланги нақб				
	Трапецияшакл (T)			Росткунчай равоқдор (PP)	
	Крепи чафсии шин	Крепи пароқандо бо рӯйкаши сақф	Крепи пароқандо бо рӯйкаши сақфу деворҳо	Бе креп	Крепи бетонӣ
T-2,0; PP-2,0	2,6	2,7	2,9	2,0	-
T-2,8; PP-2,7	3,7	3,8	4,0	2,7	-
T-3,7; PP-3,5	4,8	4,9	5,2	3,5	-
T-4,4; PP-4,2	5,7	5,8	6,1	4,4	4,7
T-5,0; PP-5,4	6,5	6,6	6,9	5,5	5,6
T-8,3; PP-8,2	10,7	10,9	11,2	8,7	9,2
T-9,2; PP-8,8	11,6	11,8	12,1	9,3	9,8

Нақбаи умумӣ барои ҳисоб кардани бурриши намуниавии нақбҳои кӯҳии уфукии трапецияшаклонанд дар расми 10.4 нишон дода шудааст. Ҳамчун андозаҳои ибтидой (исходные) бар (L) ва баландии (H) таҷҳизоти маъданкашонӣ (электровоз ва ё вагонетка) ба ҳисоб мераванд. Барои гузаргоҳи озод барои одамон (n) байни таҷҳизоти маъданкашонӣ ва креп дар баландии h = 1800 мм, аз трап (сатҳи балласт) на камтар аз 700 мм кабул карда мешавад ($n \geq v_1$; v_1 – барои гузаргоҳ дар сатҳи канории (кромки) таҷҳизоти маъданкашонӣ). Барои роға $m \geq 250$ мм. Барои нақб дар сатҳи баландии таҷҳизоти маъданкашонӣ $I = L + n + m$. Барои ҳисобу китоби барои нақб аз рӯйи сақф I_1 ва таҳсатҳӣ дар сатҳи

болони қабати балластті l_2 аз ифодахон зерин истифода мебаранд:

$$l_1 = l - 2(h_4 - H - h_1 + h_2) \operatorname{ctg} \alpha, \text{мм}$$

$$l_2 = l + 2(H + h_1 - h_2) \operatorname{ctg} \alpha, \text{мм}$$



Расми 10.4. Накшан умумий барон хисоб көрләни бурриши намунашының накбхон күйгүн уғыккин трапециемондайлыш


Масоҳати бурриши күндаланги равшантархии накбдо аз рүйи формулай зерин муайян карда мешавад:

$$S = \frac{h_4 - h_1}{2 \cdot 10^6} \cdot h_4, \text{мм}^2$$

Дар вакти муайян намудани андозан h_4 дар назар дошта мешавад, ки баланддии накб аз бехи (головки) рельс то креп h_3 боял на камтар аз 2000 мм -ро ташкил дихад.

Дар расми 10.5 накшадои намунашыны (тиловые) бурриши накбхон күй-иктишофии Т-3,7 (а) ва РР-3,5 (б) бо нишондоди андозаҳое, ки

масохати бурриши күндаланги онхоро дар шаклҳои равшантархӣ ва сиёҳтархӣ муайян менамоянд, инчунин ҷойгиришавни кубурҳои ҳаводихӣ ва дигар кубурҳо, кабелҳо ва ҷароғпояҳо нишон дода шудааст.



Расми 10.5. Накшҳои намунаии бурриши нақбҳои кӯҳӣ-истишофии Т-3,7 (а) ва РР-3,5 (б)

Чи тавре ки аз расмҳо мушоҳидӣ мегардад, дар нақбҳои як ҳати нақлиётӣ дошта, дар як тарафи

рохи релсй (рельсовая колея) гузаргох барои одамон (на камтар аз 700 мм) таъсис дода мешавад. Бо ин мақсад самти тӯлкашни рохи релсй аз меҳвари накб ба масофаи К тагийир мебад. Дар нақбҳои ду хати нақлиётӣ дошта бошад, аз ду тараф (симметрий) ин гуна гузаргох таъсис дода мешавад. Ҳангоми иктишофи коёнд аз нақбҳои бо ду хати нақлиётни релсй мӯҷаҳдашуда нишбатан кам истифода мебаранд. Ба ин гуна нақбҳо асосан квершлагҳои ба майдончай наздистволӣ бараванд, дохил мешаванд.

Хусусиятҳои ковиши нақбҳои уфукӣ. Ҷой тавре ки қайд шуда буд, ковиши нақбҳои зеризамиёнӣ аз равандҳои технологии асосӣ ва ёрирасон иборат аст. Ба равандҳои технологии асосӣ дохил мешаванд: қандани (пармакунӣ ва тарконидани) ҷинсҳои кӯҳӣ, гундоштани (боркунӣ ва ҳамлу нақли) ҷинсҳои порашуда ва крепкуни нақб. Равандҳои технологии ёрирасон бошад аз оббарорӣ, ҳаводихӣ, равшанкунӣ, гузоштани релсҳо, наасб ва афзункуни кубурҳо, кабелҳо ва г. иборатанд. Тавсифи муфассали ин равандҳо, инчунин масъалаҳои ташкили корҳои кӯҳӣ ва техникаи бехатарӣ, дар бобҳои мувоғиқ шарҳ дода шудааст.

Дар давраи иҷрои корҳои ҷустуҷӯй, ҷустуҷӯй-баҳодихӣ, ковиши штолняҳои кӯтоҳандоза (ва ё рассечкаҳои аз шурӯф кофташаванда) дар ҷинсҳои сайдони таркибашон якҳела (то дараҷаи IV-уми пармашавӣ) ба таври дастӣ, бо истифодани олотҳои мукаррарӣ анҷом дода мешавад. Дар ҷинсҳои дараҷаи V–VI бошад, ковоккуни ковиши нақбҳо бо ёрии тарконидани миқдори ками МТ дар раҳнакҳои ба тарзи дастӣ пармашуда амалӣ мегардад.

Дар ҳамин гуна шароит ҳангоми ковиши нақбҳои тӯлкашидаи (даҳҳо ва садҳо метр) кӯҳӣ

иқтишоффӣ кандани чинсҳо бо ёрии пүткӣ кӯҳкани ба роҳ монда мешавад. Ии раванд аз омолакунии шикофа (*вруб* - ба андозаи чукурии қабат) дар чинсҳои нарм оғоз мегарлад (хубтар дар қисми поёни ковишгоҳ). Аз ии чукурак - шикофа, ба андозаи чукурии он то тарҳи (*коитур*) доиҳавии бурриши нақб кандани чинсҳо шурӯъ мегардал. Кандани чинсҳоро дар гузашти аввал ба анҷом расонид, шикофаи навро омода месозанд ва давраи кандани чинсҳоро тақрор мекунанд. Гундоштани чинсҳои порашуда ба воситаи нақлиётӣ дастӣ ба роҳ монда мешавад. То оғози кандани чинсҳо дар таҳсатҳи нақб дар назди ковишгоҳ варакаҳои оҳании гафсиашон 3-5 мим хобонид мешавад, то ки ҷараёни гункуни чинспорахоро осон гардад.

Дар чинсҳои нарм, вале нисбатан зич (дарасаи V-VI) дар бисёр ҳолатҳо пеш аз кандани онҳо ба воситаи пүткӣ кӯҳканий, бо ёрии корҳои таркишӣ ковоккунии пешакӣ, максаднок аст. Бо ии максад дар қисми мобайни ковишгоҳ 3-5 заряди раҳнакиро метарконанд, ки дар натиҷа қисми зиёди чинсҳои ковишгоҳ ковок гашта, як қисми онҳо ҷудо мешаванд. Қисми бокимондаи чинсҳоро ба воситаи пүткӣ кӯҳканий мекананд. Амалиёти минбаъдан технологӣ мувоғики паспортҳои корҳои пармакунӣ - таркишӣ (тавассути пүткҳои кӯҳканий), крепкунӣ ва ҳаводихӣ анҷом дода мешаванд.

Ҳангоми ковиши нақбҳои иқтишоффӣ дар чинсҳои гуногунтаркиб, мавқеи ҷойгиршавии майдони ковишгоҳ нисбат ба қабатнокии чинсҳо ва канданиҳои фоиданок аҳамияти қалон дӯрад. Ии (мувоғик ба масъалаҳои техникий ва технологӣ) аз зарурати вобаста аз имконияти мавҷуда ба даст овардани маълумоти пурраи геологӣ, тавассути намунағизирӣ канданиҳои фоиданок ва чинсҳои гунҷонишӣ, дар майдони ковишгоҳ ва унсурҳои

дигари (сакф, деворх) нақб бармеояд. Ба назар гирифтани шароити хобиш, маңкамии (саҳтии) қабатхон канданиҳои фоиданок ва ҷинсҳои гунҷониши, инҷунии мавҷудияти имконии чудогона кандани онҳо бояд замизаи асосии мураттаб намудани паспорти амалиёти нақбӣ ба хисоб раванд.

Агар маҳкамии (саҳтии) канданиҳои фоиданок аз ҷинсҳои гунҷониши пасттар, вале онҳо арзиши баланд дошта бошанд (масалан, маъданӣ металлоҳои асиљ) бояд ҳатман кандани чудогонаи онҳо пешбинӣ гардад. Ин амал намунағирин яклуҳти кандани фоиданок ва истиҳроҷи бамавриди (*попутный*) онро таъмин менамояд. Дар шароити мазкур, пеш аз ба воситаи путки кӯҳкани кандани қабати кандани фоиданок, онро тавассути тарқонидани заряди ками МТ ковок мекунанд. Вайронкуни ҷинсҳои гунҷониширо бошад, ба тарзи маъмули пармакунию таркиши амалӣ мегардонанд. Бо мақсади бартараф намудани талафот ва паст шудани файзюни (разубожживание) маъданӣ кандашаванд, ҷораҳои зарурӣ меандешанд (масалан, рӯйи таҳсатҳои партофтани тунукаи таҳтагӣ ва ё металлӣ).

Агар дар ковишиҳоҳ қабати кандани фоиданоки камарзиши саҳтиаш бо саҳтии ҷинсҳои гунҷониши тақрибан баробар мавҷуд бошад, он гоҳ кандани он бо тарзи пармакунию таркиши, бе чудокунӣ, ҳамчун ковишиҳоҳи ягона ба роҳ монда мешавад. Маъдану ҷинси кӯҳии кандашуда ин маъданӣ файзюни пастгардида буда, дар «гарами маъданӣ» - и (*рудный отвал*), алоҳида андохта мешавад. Минбаъд онро метавонанд ҳамчун ашё барои коркард ва гирифтани компонентҳои фоиданок истифода баранд.

Ҳангоми ковиши нақбҳои иктишофӣ ба самти тӯлкашни рагаи борики гафсиаш 30–40 см ва ҷинсҳои

махкамашон (сахтиашон) гуногуи, кисми рагадори чинско бояд дар пахлӯи чапи ковишгоҳ чойгир бошад. Дар ин ҳолат чинской бемаъданни нисбатан саҳт дар мобайн ва пахлӯи рости ковишгоҳ чойгир мешаванд. Бо ин амал барои қандани чудогони мухайе мегардад. Қандани он бевосита ва ё пас аз ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати мазкур шикофай хеле кушоди пахлӯй пайдо мегардад. Аз он истифода намуда бо тарзи пармакунию таркиши кисми бокимондан чинской ковишгоҳ қандо мешаванд.

Дар вакти ковиши нақбҳои иктишофии пайдоишоти рагамонанди камарзиш ва маҳкамашон нисбат ба чинской гунҷониши камро дунболагирикунданда, ковишгоҳро ҷунни чойгир бояд намуд, ки рагаҳо дар мобайни он бошанд. Он масоҳати ковишгоҳ ҳамчун майдони ягона (яклуҳт) хисобида мешавад; раҳнакҳои шикофавиро дар маркази ковишгоҳ чойгир мекунанд. Масъалаи (майдани файзиokiаш пастгашта) дар асоси таҳлилҳои иктисолӣ баррасӣ мегардад.

Дар асоси принципҳои дар боло овардашуда, инчунин мавқеи чойгиршавии ковишгоҳро, ҳангоми кӯҳии маҳкамии гунотундошта, интиҳоб менамоянд. Он тоҳ ковишгоҳро ҷунни чойгир менамоянд, ки як девори пахлӯии нақб аз сарҳади кисмати маъдандори маъдандори чинской нисбатан мулоимдошта бошад, нақбканий, асосан ба тарзи пармакунию таркиши ва амали мегардад. Лекин дар вакти интиҳоб намудани мавқеи чойгиршавии ковишгоҳ як ҳолат бояд ба

назар гирифта шавад. Агар амалиёти нақбани дар چинсҳои нарм ҳароҷотҳои зиёди техникий ва молиявиро талаб намояд, он гоҳ мумкин аст ковишишгоҳи онро дар چинсҳои маҳкам ҷойгир намуд.

§3. Ковиши нақбҳои зеризаминии моил

Дар равиши коркӣ геологӣ-иктишоғӣ нақбҳои моилро дар ҳачми кам, асосан дар давраи иктишоғи тафсилӣ ва истихроҷӣ, истифода мебаранд. Ба онҳо стволи шахтаҳои моили аз сатҳи замин қандашаванд, уклону бремсберг (мумкин бо нақби роҳрав) ва восстаюниҳои моил доҳил мешаванд. Стволҳои моилу уклонҳо ба ҳати афтиш ва бресмбергҳо ба ҳати барҳезии кабатҳо (одатан қанданини фонданок) мувоғик қанда мешаванд, яъне онҳо бо кабатҳо кунҷи нишебин якҳела доранд.

Шакл ва аидозаҳои нақб вобаста аз кунҷи афтиши қабат, устувории چинсҳои кӯҳӣ ва воситаҳои چинскашони истифодашаванд мӯайян карда мешаванд. Ҳангоми кунҷи нишебӣ то 30° будан, дар چинсҳои ноустувор шаклҳои трапетсиямонанд ва равокдорро истифода мебаранд. Агар кунҷи нишебӣ аз 30° баландтар бошад ва چинсҳои вайроншуда бо ёрии скіпҳо бароварда шаванд, он гоҳ шакли росткунҷаи буриши нақбҳоро истифода мебаранд. Ба нақбҳои моили дар چинсҳои устувор таҳти кунҷи нишебин то 30° қандашаванд шакли росткунҷаи равокдор дода мешавад. Ҷинсҳои вайроншуда (порашуда), ҳангоми кунҷи нишебӣ то 25° будан, тавассути роҳҳои релсӣ бо истифода аз вагонеткаҳо ва агар ин кунҷ аз 25° зиёд бошад, он гоҳ бо скіпҳо бароварда мешаванд. Борбардорӣ бо ёрии гаргараҳо, ки дар майдонҷаи болони нақбҳои моил наасб карда мешаванд, амалӣ мегардад.

Андозаҳои буриши кӯндаланги накбҳо аз рӯйи ҳачму шакли (габарити) зарфи борбардор ва рогаҳо, ки тибки талаботи қондаҳои бехатарӣ пешбинӣ гардидаанд, муайян карда мешаванд. Инчунин, шароити таъмини мӯътадили ҳаводихии шабакаи нақбҳо бояд ба назар гирифта шавад.

Андозаи рогаи байнӣ зарфи борбардор ва девори нақб бояд чунин бошад: дар ҳолати крепкунии чӯбӣ на камтар аз 250 м^м ва крепкунии бетонӣ на камтар аз 200 м^м; байнӣ ду зарфҳои борбардор (ҳангоми қашондан бо роҳи духата) на камтар аз 200 м^м. Суръати ҳаракати фавраи ҳаво (ҷаравеҳи ҳаводихӣ) на бояд аз 8 м/с зиёд бошад.

Одатан дарозии уклонҳо аз 40-60 м зиёд нест, гарчанде уклонҳои кӯтоҳи 15-20 м низ вомехӯранд. Масоҳати буриши онҳо дар ҷадвали 10.3 оварда шудааст. Тӯлкашии стволҳо аз чукурии корҳои иктишофӣ вобастагӣ дорад: дарозии стволҳои кӯтоҳ 30-50 м буда, масоҳати буриши онҳо 5-6 м² - ро ташкил медиҳад.

Чадвализ 10.3


Масоҳати буриши кӯндаланги уклонҳо, м²

Масоҳат	Шаклҳои буриши				
	трапециевишиакл		росткунҷиҷаи равоҳдор		
	f= 4-6	f= 7-8	бетонӣ креп	бетонӣ анкорӣ	бетонӣ попил
Равшонтархӣ	4,9	4,9	5,1	5,1	5,1
Сиёҳтархӣ	6,4	6,4	5,1	5,1	5,7
Ковиштархӣ	7,0	7,2	5,8	5,3	7,0

Хусусиятҳои қониши стволҳои монти шаҳтавӣ. Корҳои кӯҳӣ аз ба тартиб даровардани атрофи даромадгоҳи дар сатҳи замин будаи нақбҳо оғоз мегардад. Дар ин давра қониши ҷоҳбун ва крепкунии он, инчунин таъсиси даромадгоҳи нақб азҷом дода мешавад.

Тайёр кардани чохбун бо ёрин экскаватор ва булдозер (расми 10.6) ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати зарурӣ дар ҷинсҳои саҳт корҳои пармакунию таркиширо низ истифода мебаранд. Даромадгоҳи ствол то ҷукурии на камтар аз 10 м бо бетони яктуҳт мустаҷкам карда шуда, бо дари оҳанни зиддисӯхторӣ ҷиҳозонида мешавад. Ҳамзамон, инфрасоҳтори технологӣ ва маишӣ (чой барои гаргара, комбинати маишӣ, устоҳона, таҷхизоти компрессорию давотаъминкунаанд) ва г.) таъсис дода мешавад.

Ковиши уклон аз бунёди комалайвандии он бо штрек оғоз мегардад: ковиши ва соҳтани камера дар пахлӯдевори штрек барои гаргара, вассеъгардонии штрек ва таъсис додани роҳи иловагии релсӣ барои ивазкунии вагонеткадо. Дар ҷои пайвастшавии уклон бо штрек, инчунин дар камераҳо корҳои крепкунӣ анҷом дода мешаванд.




Расми 10.6. Чохбун барои ковиши стволи моян (андозаҳо бо м)

Раванди технологияи амалиёти нақбканий ба технологияи ковиши нақбҳон уфукӣ (ва ё амудӣ) шабоҳат дорад. Дар ҳолати мазкур таҷхизоти

нақбканий ва воситаҳои техникиро мувоғик мегардонанд ва ё намудҳои маҳсуси онҳоро, вобаста аз андозаи кунҷи моилии нақбҳо, интихоб меқунанд.

Ҳаводихии нақбҳои моил аз рӯйи нақшаш интиқолӣ тавассути вентиляторҳои меҳварӣ, ки дар сатҳи замин ва ё дар штрекҳо, дар фавраи ҳавои тоза гузашта мешаванд, таъмин карда мешавад.

Оббарорӣ ҳангоми ковиши стволҳои моил ҷараёни мураккаби технологӣ ба ҳисоб меравад. Ҳусусиятҳо ва нақшашои алоҳидай ин ҷараёни дар расми 10.7 дарҷ гардидаанд.



комплекси скреперии СКМ – 600 ва СКУ – I ба рох монда шавад.

Крепкунни стволҳои моили кунчи нишебиашон то 30° буда мисли нақбҳои уфукӣ ба воситан рамаҳои крепӣ ва агар бузургии ин кунҷ аз 30° зиёд бошад, он гоҳ ҳамчун нақбҳои амудӣ ба воситан крепҳои венетсии (*венцовая*) чафснишин ва ё венетҳои сутузишин анҷом дода мешавад. Ҳангоми крепкунӣ бо рамаҳо, барои налагжидан, онҳо бо тирғаки чӯйӣ ва ё оҳани мустақкам карда мешаванд.


Ҳамчунин, дар вакти гузаштани релс ва шпалҷо пас аз ҳар 6-8 м барои налагжидани ҳати роҳи оҳан, ба сифати тирғак шпалҳои дарози хобидаро ба паҳлӯдеворҳои нақб то чукурии на камтар аз 20 см ворид месозанд.

Дар ҳолати кунчи нишебӣ аз 25° кам будан стволи моил ба воситан поҳҷои дар байнин таҳсатҳои саҳфи нақб фонашуда, ба ду қисм – гузаргоҳ ва боркашонӣ таксим карда мешавад. Гузаргоҳро бар илова таҳтапӯш намуда, ба фарши он трап (нордбон) хобонида мешавад; дар ҳолати кунчи нишебӣ аз 30° зиёд будан зинапоя соҳта мешавад. Агар кунчи мазкур аз 45° зиёд бошад, он гоҳ чун дар нақбҳои амудӣ қисми раҳрави нордбонӣ таъсис лода мешавад.

Минбаъд агар ствол (ва ё уклон) ҳамчун нақби нақлиётни борбардор истифода шавад, он гоҳ барои гашти одамон ковиши нақби мувозии таҷҳизонидашуда (*ходок*) ба мақсад мувоғик аст.

Барои бехатарии кори нақбканон дар стволҳои моил ва уклонҳо монеаҳои эҳтиёти соҳта мешаванд. Бо ин мақсад дастгоҳҳои боздорандаро (тамба) мегузоранд, ки онҳо таинҳо ҳангоми гузаштани вагонеткаҳо ва скрипҳо кушода мешаванд.

Инчунин, вагонеткало ва скрипхо бо олотхой махсуси боздоранды чихозонида мешаванд. Дар холатхой канда шудани занчир ва ё бандхой борбардор (расмхой 10.8, 10.9) ии олотхо вагонетка ва скрипхоро боз медоранд.



Расми 10.8. Дастигоҳ ва олотхой махсуси боздорандан вагонеткало ва скрипхо: а- тиргак-таски душоҳа; б- боздоштани вагонетка дар нишебӣ; в- бандгири доимӣ; г- чангакҳо

§4. Ковиши нақбҳои зеризаминии амудӣ

4.1. Ковиши шурфҳо

Шурфҳо дар ҳамаи давраҳои корҳои геологӣ-иктишоғӣ канда мешаванд. Ҳачми асосии ин корҳо дар давраҳои иктишоғи аввалия ва тафсилӣ иҷро карда мешавад. Вобаста аз намуди кони ҳандании фоиданок ва шароити хобиши қабатҳо, шурфҳоро барои иктишоғи юсми болони кон ва ё барои иктишоғи пурраи базъе конҳои ҳандании фоиданок

истифода мебараанд. Ба катори онҳо дохил мешаванд; конҳон регу шагал ва дигар масолеҳи соҳтмонӣ, инчунин конҳон обовард (*rossomyne*).



Расми 10.9. Соҳти дастгоҳи бозоворанд

Шурфҳо инчунин нақби асосии иктишофӣ ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти муҳандисию геологӣ ва гидрогеологӣ ба шумор мераванд. Ҳамасола онҳо зиёда аз ҳазорҳо метри тӯлонӣ қанда мешаванд.

Чукурии шурфҳо метавонад 30 - 40 метрро ташкил намояд. Аз шурфҳои чукур рассечкаҳо гузаронида мешаванд. Лекин ҳачми асосӣ ба шурфҳои на он қадар чукур рост меояд. Вобаста аз чукурӣ шурфҳо ба намудҳои зерин чудо мешаванд: ҳурд - то 5 м, миёна - 5-10 м ва чукур - зиёда аз 10 м. Сатҳи бурриши шурфҳо аз 0,8 м² то 4 м² буда метавонад.

Чун коида, бо зиёд шудани чукурй (H_w) сатхи бурриши он низ (S_w) меафзояд. Онҳо ба ҳамдигар чунин вобастагни такрибӣ доранд:

$$S_w \approx (0.2-0.25) \cdot H_w$$

Нисбат ба ҳаҷм ва андозаҳои бурриши шурфҳои иктишоғӣ стандартҳои соҳавӣ ҷорӣ карда шудаанд. Се шакли бурриши онҳо қабул шудааст: росткунча - Р, квадратӣ - К ва даврашикли - Д. Андозаҳои онҳо дар ҷадвали 10.4 оварда шудаанд.

Чадвали 10.4

Андозаҳои бурриши кӯндаланги шурфҳо

Шакли бурриши ва инкорати шурф	Дарозӣ, мм	Бар, мн	Паҳтӯ, диаметр, мм	Сатхи бурриш, м^2
Р-0,8	950	800	-	0,8
Р-0,9	1120	800	-	0,9
Р-1,3	1450	900	-	1,3
Р-1,5	1650	900	-	1,5
Р-3,2	2120	1500	-	3,2
Р-4,0	2360	1700	-	4,0
К-1,4	-	-	1180	1,4
К-2,0	-	-	1420	2,0
Д-0,9	-	-	1080	0,9
Д-1,5	-	-	1380	1,5
Д-2,5	-	-	1800	2,5

Теълоди асосии шурфҳо ба нақбҳои мувакқатӣ дохил мешаванд. Давомнокии мавҷудияти онҳо одатан аз рӯи вакти ковиш муайян карда шуда, аз якчанд рӯз то ду - се моҳ тӯл мекашад ва пас аз аниҷомёбии корҳои ба нақша гирифташуда барҳам дода мешаванд.

Равандхои асосии технологияи ковиши шурфҳо: вайронкунни чинҳои кӯҳӣ дар ковишишгоҳ (аз анҷӯҳи чинҳои кӯҳӣ ҷудо намудани хиссаи муайян), гундоштани чинҳои вайроншуда (бор кардан ва боло баровардани чинҳои кӯҳӣ), крепкунни онҳо (агар ба он зарурат бошад), инчунин амалиёти ёриасон - баровардани обҳои зеризаминиӣ ва ҳавотаъминкуниӣ. Ин равандҳо ба таври пурра дар бобҳои гузашта шарқ дода шуданд.

Вобаста аз шароитҳои кӯҳӣ-геологӣ, максади кор ва параметрҳои шурф, инчунин аз дараҷаи мӯчаҳҳаз будани корҳона, усулҳон зерини ковиши онро фарқ мекунанд:

- дастӣ, бе истифодাঈ МТ;
- бо истифодাঈ МТ ва пармакунии дастии раҳнамаҳо;
- бо истифодাঈ МТ, ҳангоми пармакунии меҳаниконидашудаи раҳнамаҳо;
- бо истифодাঈ меҳанизмҳои комплексӣ;
- пармакунии шурфҳо.

Дар амал қариб нисфи ҳачми ковиши шурфҳо дастӣ, бе истифода аз МТ аинҷом дода мешавад. Ин корко дар чинҳои кӯҳии дараҷаҳои I-V ғузаронида шуда, чукурни шурфҳо дар ин маврид аз 5 то 10 м зиёд нест.


Накшай умумии омодагии ковиши шурфҳо ҷунни аст: дар оғоз майдонҷаро омода месозанд. Қигъзан интихобгардидаро тоза ва таҳту ҳамвор карда, корҳои накшакашӣ ва таксимотиро аинҷом дода, параметрҳои асосии шурфро нишонагузорӣ менамоянд. Дар ҳатҳои иктишофӣ манораҳо мегузоранд. Бо мила - репер ҷои партовгоҳи чинҳои кӯҳиро дар наздикии даромадгоҳи шурф ишора мекунанд. Дасть ҷои шурф - даромадгоҳи онро кофта, баъди 0,5-1 м чукуршавии он рамаи қо-

в и ш ѹ ва ё самтдиҳандаро (*направляющая*) (ниг. ба расми 7.24) насб месозанд. Ковиши шурф то чукурии 2,0-2,5 м бо усули дастӣ ва бо ёрни бел берун партофтани ҷинсҳои кӯҳӣ аз ковишигоҳ пеш бурда мешавад. Дар ҳолати зиёд шудани чукурии шурф, ба боло баровардани ҷинсҳои кӯҳӣ бо ёрни бада сурат мегирад. Раванди нақбаканӣ бо амалиёти намунағирий мувозӣ сурат мегирад. Намунағирий бевосита аз паҳлӯдеворҳо ва ё аз ковишигоҳи шурф сурат гирифта, инчунин байди ба сатҳи замин интиқол додани ҷинси кӯҳӣ, амалӣ карда мешавад. Агар намунаҳоро дар сатҳи замин гиранд, пас ҷинсҳои кӯҳиро дар сарҷинҳои (*шабабетя*) алоҳида нигоҳ медоранд. Чукурии ҳаракати ковишигоҳи шурф одатан ба андозаи дарозии бел – 20 см интиҳоб карда мешавад. Ҳамаи ҷинсҳои кӯҳии аз ҳар як ҷунин қабат баровардашуда, дар сатҳи замин дар сарҷинҳои алоҳида, ки «ковиший» (*проходка*) ном дорад, нигоҳдорӣ карда мешаванд. Ба «ковиший» шакли конуси сарбурида дода, онро бо ҳатҷӯб (*бирка*) таъмин мекунанд. Дар расми 10.10 нақшаш ташкили кор ба умсурҳои шурф, инчунин «партовгоҳ» (гарами ҷинсҳои кӯҳӣ) ва таҳту ҳамворкуни майдонҷаи даромадгоҳи шурф нишон дода шудааст.

Ҳангоми ковиши шурфҳои чукур (зиёда аз 10м) дар ҷинсҳои кӯҳии ноустувору нарм крепкунӣ, борбарорӣ тавассути гаргарон дастӣ, оббарорию ҳаводихӣ (бо насоси дастӣ ва вентилятор) пешбинӣ карда мешавад. Бригадаи нақбаконӣ аз 3 нафар иборатанд (2 - гаргарачӣ ва 1 нақбакан). Дар расми 10.11 намуди умумии ташкили корҳои шурфкандӣ, ҷойгиркуни таҷхигзот ва ҷорабинҳои бехатарии меҳнат нишон дода шудааст.

Чи тавре ки дар боло қайд намудем, ковиши шурфро дар ҷинсҳои кӯҳии маҳкамнишон

(саҳтиашон) баланд (дараҷаҳои VI-XX), бо ёрии корҳои пармакунию таркишӣ амалӣ менамоянд. Доир ба ташкили кор дар вакти истифодай ин усул ва механиконидани равандҳои алоҳидай технологӣ дар бобҳои мувоғӣ мъалумот дода шудааст. Дар ин ҷо механиконидани комплексии амалиёти нақбканий ва усули пармавин ковиши шурӯфҳоро баррасӣ менамоем.



Расми 10.10. Накшан сатҳи майдонҷаи корӣ: 1- штанга; 2- спартовгоҳ; 3- шурӯф; 4- рамзи ковиши; 5- сарчинаҳои ковиши («крюходка»); 6- роҳрӯз; 7- майдонҷаи озод




Рисунок 10.11. Ташкили кorchон шурфисаси

Нишондихандахон баланди техникию иктисолидиро ҳангоми механикунонии комплексии ҳама намудхон асосий ва ёрирасони амалиёти нақбканий ба даст овардан мумкин аст. Барои дар

амал татбиқ намудан комплексҳои маҳсуси коркард истифода бурда мешаванд: ШПА-2А - агрегати шурфканий, КМШ- комплекси механикии шурфканий, СГА- агрегати сайёри грейферӣ ва г.

Агрегати ШПА-2А - дастгохи сайёри комплексӣ, ки дар ядаки (*прицеп*) маҳсус наеб карда мешавад. Агрегат бо намудҳои зерини таҷхизот мӯҷаҳҳаз карда мешавад: дастгохи кувватдиҳанда - дизели Д-54 ва генератори МСА-73-4А, компрессори КС-ЗМ, тири корӣ ва хурд, гаргара, бади барои поёну боло ҳаракат кардани нақбканон, инчунин мавод ва асбобу олотҳо, барои боло баровардани ҷинсҳои кӯҳии вайроншуда, боркунизи грейферӣ, перфораторҳо, воситаҳои оббарорӣ, даводиданда, рӯшиноидиданда ва г. Барои ба ҳолати корӣ овардани қовишишоҳо ҳаракати ҷинсҳои кӯҳии калонҳаҷм дар маҷмӯи асбобҳо путкҳои кӯҳканий низ чой дода мешавад. Ин агрегат барои қовиши шурфҳои буриши $2,2\text{-}3,2 \text{ м}^2$ дошта дар ҷинсҳои кӯҳии устувор то ҷукурии 30м пешбинӣ гардидааст.

Комплексҳои КМШ ва СГА ҳам бо таҷхизоти дар боло номбаршуда мӯҷаҳҳаз гардонида шудаанд. Тамоми таҷхизоти агрегати СГА дар базаи трактор васл карда шудаанд ва онҳо аз крани автомобилии ЛАЗ-690, компрессор, грейфери БЧ-3, перфоратори ПП-30, вентилатори пневматикии ВП-3 ва г. иборат мебошанд.

Усули пармакунӣ ҳангоми қовиши шурфҳои доирашакли кутрашон аз 600 то 1300 м² ва ҷукуриашон аз 5 то 40 – 45 м дар ҷинсҳои кӯҳии сайлони дараҷаҳои I-IV истифода бурда мешавад. Принципи кории агрегатҳо аз вайронкунии (буриданӣ) ҷинсҳои кӯҳӣ тавассути ҳаракати даврзананда ва мустакимулҳати (пешравандӣ) асбоби тегдори ҷинсвайронкунанда - шурфобур ва ба сатҳи замин баровардани онҳо иборат мебошад. Ин

амал бе иштироки одамон дар ковишигоя накби күйү аңчом дода мешавад.


Пармакунин шурфхо (ё пармачоххой кутрацион калон) хусусан дар вакти чустучүү ва металлхой ранга ба максал мувофиқ мебошад. Ин усулро, инчунин, ҳангоми гузаронидани таҳқикоти мухандисиу геологий ва истихроочи канданихой фоиданок истифода намудан мумкин аст.

Усули пармакуний метавонал ковиши мукаррарии шурфхон на чандын чукур ва чукуриашон миёнаро иваз намояд. Ин имконият медихад, ки меҳнати коргарон осон, амалиёттүү шурфкайи ва механикунонини комплексин он содда гардонда шуда, арзинши он паст карда шавал.

Шаш намуди (синфи) конструкцияхон шурфпармакунанда (шурфобур) мавчуд аст: I - чархий (Ч), II - шинекий (Ш), III - ковшый (К), IV - грейферий (Г), V - сутуний (С), VI - захиракунанда (З).

Шурфпармакунакхой чархий (дисковый) (расми 10.12, а) аз чархи пүлодинни дорон ду чоки (бурриши) радиалй дошта иборат буда, дар зери онхо тегхой бурранданац мөнбат насб карда шудаад. Дар маркази чарх долотои пешгузар дар шакли лавхачай секуничаи пүлодин насб карда шудааст. Ҳангоми пармакуний (даврзанин охиста) чинси күхин майдашуда аз чокхон радиалй гузашта холигин дар болои чарх бударо пур мекунад. Пас аз пур шудани ин холигий пармакунин шурфро мувакқатан катъ намуда бурро ба сатхи замин мебароранд ва онро бо рохи тез давр занонидан (ба туфайли куввахой марказгурез) аз чинсмайдахо тоза мекунаанд. Ин амалро инчунин тавассути позай (лемех) бекараракат, ҳангоми охиста давр задани чарх, низ ба ичро мерасонанд.

Шурфпармакунакхон чархири барои ковиши шурфҳои на ҷандон ҷукур ва ҷукуриашон миёна дар ҷинсҳои ковоки камоб истифода мебаранд.



Расми 10.12. Шурфпармакунакхон: а- ҷархӣ: 1- кубур; 2- ҷарх; б- шнекӣ: 1- шнек; 2- тегҳо; в- қовшӣ: 1- тана (корпӯс); 2- тегҳо

Шурфпармакунакхон шнекӣ (расми 10.12, б) ин шнекҳое мебошанд, ки дар қисми поёниашон долотои пешгузар ва тегҳои бурранда доранд. Шнекҳо метавонанд як рахапечӣ (барои пармакуни шурфҳо дар ҷинсҳои нарм ва зич) ва ду рахапечӣ (барои пармакунӣ дар ҷинсҳои ковок ва резандӣ) бошанд. Дар ҷараёни пармакунӣ пас аз пур шудани шнек аз ҷинсҳои майдашуда даврзанини бур муваккатаи боз дошта, ои ба сатҳи замин бардошта мешавад ва аз ҷинсҳои часпида озод карда мешавад. Пас аз ин пармакунӣ идома мейбад ва ҳамин тавр ин давр (цикли) такрор мешавад.


Шурфпармакунакхой ковшӣ (расми 10.12, в) ии силиндрҳои дарунхолӣ буда, таги онҳо бо тег ва суроҳиҷо ҷиҳозонида шудааст. Дар ҷараёни пармакунӣ ҷинҳои майдашуда бо суроҳиҷо ба доҳили силиндр ворид мешаванд. Пас аз пур шудан силиндрро ба сатҳи замин бардошта онро холӣ мекунанд. Дар холати зарур будани крепкунӣ дар як вакт шурфи кофташавандаро бо ёрии васеъкунаки маҳсус, ки дар қисми болони силиндр наасб карда мешавад, васеъ мекунанд. Шурфпармакунакхой ковширо дар ҷинҳои резандай сероб истифода мебаранд. Дар поён соҳти ии навъи дастгоҳҳо муфассал шарҳ дода мешавад.

Шурфпармакунакхон грейферӣ (расми 10.13, а) ии грейферҳои ду-сешиканча (*прехчелюстные*) буда, ба ҷинҳои кӯҳӣ таҳти қувваи меҳварӣ ва таъсири ларзиш ва ё ҳангоми даврзанини яквактани бур ворид мегарданд. Пас аз воридшавӣ шиканҷаҳо ҷафс шуда ҷинси кӯҳиро медоранд ва бур онро ба сатҳи замин мебарорад. Ии навъи шурфпармакунак дар ҷинҳои шагалу сангрезадор ва ҳарсанги лӯндашта истифода мешавад.

Шурфпармакунакхон сутунии (колонковые) - силиндрҳои дарунхолии дудевора мебошанд. Дар асоси ҳалқагии силиндр яке аз навъҳои олоти ҷинсмайдакунанда (тегҳо, шарошкҳо, пневмозарбазанак ва ё комбинатсияи шарошкҳо бо пневмозарбазанак ва г.) ҷойгир шудааст. Вобаста аз навъи олоти ҷинсмайдакунанда онҳо дар ҳама гуна ҷинҳо истифода бурда мешаванд. Лекин дар таҷрибай корҳои геологӣ-интишофӣ ҳангоми пармакунии ҷинҳои саҳту маҳкам, бинобар мураккабии соҳт, шурфпармакунакхон сутуни истифода намешаванд.

Шурфпармакунакхон захиракунанда (расми 10.13, б) - танзи ии дастгоҳ зарфи захиракунанда

(аккумулирующий) мебошад. Дастих аз шинеки тегдоре, ки дар дохили зарф харакат мекунад, иборат аст. Иничунин, сатхи таҳии зарф бо тегҳои шурфва-съкунаида чиҳозонида шудааст. Дар ҷаравни пармакунӣ, тегҳо ҷинисҳои кӯҳиро пора карда, шинекро пур мекунанд. Дар ин ҳолат даврзанини бур қатъ гардонида мешавад ва шинекро ба боло, ба дохили зарф кашида бо суръати баланд давр мезанонанд. Ҷинисҳои порашуда, зери таъсири кувваҳои марказгурез лагжидан ба дохили зарф мерезанд. Ин амалро то пур шудани зарфи захиракунаида, якчанд маротиба такрор мекунанд. Пас аз он, бурро ба сатхи замин бароварда аз ҷинисҳои порашуда озод мекунанд.




Расми 10.13. Шурфпармакунакҳо: а- грэйфер; 1- алоти раҳхапеч; 2- алоти кунвагузар; 3- тана (корпус); 4- вибратор; 5- алоти зарбай-ларзиш; 6- зарфи ларзиш-зарбай; 7- траверса; 8- каназк (микро); 9- балаштак (башник); 10- пирра (лонгсты); б- захиракунаида: 1- втулка; 2- захиракунак (аккумулятор); 3,4- тегҳо

Ковиши мекунандай шурфко (чоххон шахтавий) дар чинҳои нарме, ки омехтаи чинҳои саҳти қалонандоза надоранд, бо машинаҳои наъни КШК-30А, КШС - 40М анҷом дода мешавад. Бо ин агрегатҳо (усули пармакунӣ) шурфҳои доирашакли кутрашон 1230-1300 мм -ро то чукурии 30 - 40 м парма мекунанд. Крепкунии шурфҳо дар ҷараёни ковиши онҳо тавассути крепҳои ҳалқабости оҳани ва ё бо ҳалқаҳои оҳану бетонӣ ба роҳ монда мешавад. Пармакунии шурф бо усули даврзанонанда амалий намудани олоти пармакунӣ онро аз ковишгоҳи шурф вакът-вакът боло барлоштан (штангахои пармакуниро набардошта) зарур аст.

Агрегати КШК - 30А (расми 10.14) дар ядаки думехвара наасб карда шудааст. Мухаррик, гаргарони болобардор, манора (мачта) ва механизми идоракунӣ дар ин ядак ҷо ба ҷо карда шудаанд. Олоти пармакунӣ ин силиндри кафшершудаи кутраш 750 мм буда, дар таги он ду теги бурранда наасб карда шудаанд. Қисми марказии шурф бо никобур вайрон карда мешавад. Дар болои танзи бур ду корди вассъкунанда мавҷуданд, ки шурфро то кутри 1300 мм парма мекунанд.

Пармакунии шурф ба таври зерин гузаронида мешавад: ҳангоми даврзаний бур ва тегҳои бурранда грунтро пора мекунанд. Грунти порашуда тавассути сӯроҳии дар таги бур буда ба доҳили он ворид мегардал. Ҳамзамон кордҳои вассъкунанда грунти сатҳи болони девори накбро бурида, ба бур мегардоянд. Пас аз пуршавии бур бо грунт штанга (даста) ба нимдавр кафо мегардал ва бур то сатҳи замини бардошта мешавад. Ҳангоми бардошташавии бур тегҳои вассъкунанда ҷамъ мегарданд ва бур озодона аз доҳили китъаи крепшудаи шурф

мегузарад. Дар вакти аз шурф баромадан сарпүши бур күшінде мешавад ва он аз чинсөй майдашуда озод мегардад. Дар як давр бур то 160-170 мм чукур меравад. Крепкуній бо крепхон даврашакли одану бетоній гузаронида мешавад.



Расмы 10.14. а - згрегати КШК - 30А: 1- рама; 2- мұхаррас; 3- күттік механизм харасатовар; 4- гарара; 5- конір; 6- ротор; 7- кубурхон пармакуні; 8- бури силиндришакл; 9- васелькүнап. б - бури КШК - 30А: 1- силиндр; 2- таги конусшакл; 3- сурохни зерикордай; 4- кубур бары пайнасташав болштана; 5- транверса; 6- даричахо; 7- кулғи дар; 8- васелькүнапшо; 9- симтаноблорак; 10- механизми таңзымы васелькүнапшо.

Комплекси КШС-40 аз кисмхон зерин иборат аст: автомобиди базавни «Урал 375Е», рама, нокилхон генератор, гаргара, конвейерхон чап варост, худи бур, асбоби пармакунанда, манора (вышка), механизми нигоходорандан кубурхон, системаи гидравликӣ, таҷхизоти баркӣ ва г. Конвейерхон тасмагай барои аз даромадгоҳи шурф ба

масофаи то 4м дур карданы чинспорахо истифода мешаванд. Иқтидори истехсолии онҳо $35\text{m}^3/\text{соат}$ -ро ташкил медиҳад.

Тавсифи техникии агрегати КШК - 30А ва комплекси КШС-40 дар ҷадвали 10.5 оварда шудааст.

Ҷадвали 10.5

Тавсифи техникии комплексҳои шурфҳои

Намуди машини	КШК-30А	КШС-40М
Кутри шурф, ъм	1250-1300	1300
Чукурии максималии пармакунӣ, м	30	45
Тезъодии даврзании асбобӣ, с ⁻¹	0,18; 0,37	0,17; 0,33
Андозаҳои асосӣ, ми	8030 x 2700 x 3610	8500 x 3200 x 3900
Вазни (массаси) мачмӯъ, кг	6600	17000

Барои ковиши шурфҳо бо усули пармакунӣ, ба гайр аз таҷхизотҳои маҳсуси тавсифдодашуда, иҷҷунин комплексҳои муштаракро, ки барои парма кардани пармачоҳҳои мукаррарӣ пешбинӣ шудаанд (ЛБУ-50, УГБ-50М ва т.), истифода мебаранд.

Мошини пармакунандои крандори БКМ-483П барои пармакунии шурфҳои кутрашон то 1000 ъм дар чинҳои кӯҳии дараҷаҳои I-IV то чукурии 4м истифода бурда мешавад. Ин дастгоҳ дар шассии автомобили ЗИЛ-130 насл карда мешавад. Бур аз шинеки бо кордҳои дупарраи ивазшаванда мучҳаҳазшуда иборат аст. Иқтидори ҳаракатидҳонда (привод) 88 кВт ва вазни он 6,57 т -ро ташкил медиҳад.

Дастгоҳи пармакунандои ЛБУ - 50 барои пармакунии пармачоҳ ва шурфҳо дар чинҳои кӯҳии дараҷаҳои I-IV пешбинӣ гардидааст. Пармачоҳ бо ёрии шинек дар якҷояй бо асбобҳои зарбавизу танобӣ ва шурфҳои кутрашон то 1500 ъм ва чукуриашон то

15 м тавассути шурфканакҳои ковшӣ парма карда мешавад. Даастгоҳ дар автомошинаи ЗИЛ-175К наасб карда шудааст, ки муҳаррики он дар як вақт ҳамчун харакатдихандай даастгоҳи иктидораш 55 кВт ба шумор меравад. Вазни даастгоҳ (дар якчоягӣ бо автомобили) 8,54 т -ро ташкил менамояд.

Даастгоҳи УГБ-50М дар автомобили ГАЗ-66 наасб гардида, дар баробари пармакуни пармачоҳҳо, инҷунин барои пармакуни шурфҳои кутрашон то 900 мм ва ҷукуриашон то 10 м дар ҷинсҳои кӯҳии дараҷаҳои I-IV тавассути пармакуни шинӣ, пешбинӣ гардидааст. Иктидори барои пармакунӣ истифодашаванда - 29,4 кВт буда, вазни даастгоҳ ба 5,4 т баробар аст.

Даастгоҳи УБСР-25М барои ковиши шурфпармачоҳҳо ва гирифтани намунаҳо аз онҳо ҳангоми иктишофи конҳои сероби тиллои обовард, ки дар ҷукурии то 25 м хобиданд, пешбинӣ шудааст. Мошинаи базавӣ барои наасби ин даастгоҳ трактори ТТ-4 ба шумор меравад. Иктидори ҳаракатовари он ба 80 кВт баробар аст. Ин даастгоҳ имконият медиҳад, ки ковиши муштараки накъҳои кутрашон 720 мм -ро дар шароити мураккаби кӯҳӣ-геологӣ ба роҳ монем. Вазни даастгоҳ 25 тоҷона мебошад.

Даастгоҳи пармакунидан АСУУБ-75 барои пармакуни шурфҳо дар ҷинсҳои кӯҳии устувор, ки бе крепкунӣ гузаронида мешавад, пешбинӣ шудааст. Асбобҳои накғузарӣ ин даастгоҳ аз бурҳои ковшӣ ва шинекҳо, долото, зарфи воридшаванда ва желонка иборат мебошад. Кутри нақб 950 ми ва ҷукурии пармакунӣ 10 м -ро ташкил медиҳад (чадвали 10.5).

Даастгоҳи пармакунидан УБМ-20А барои пармакуни шурфҳои пармачоҳӣ ҳангоми ҷустуҷӯ ва иктишофи конҳои обоварди тилло, алмос ва дигар элементҳои фоиданок, ки дар докили ҷинсҳои яхкарда хобиданд, пешбинӣ гардидааст. Ба маҷмӯи

тажхизоти чинсвайронкунандай дастгоҳ бурхон
пневмозарбавӣ ва пневмошарошкавӣ доҳил
мешаванд. Кутри накб 600 м³ ва чукурии пармакунӣ
20 м³-ро ташкил медиҳад (ҷадвали 10.6).

Ҷадвали 10.6

Тавсифи техникии дастгоҳҳои пармакунӣ

Нишондихҳадаҳо	АСУУБ-75	УБМ-20А
Мошинӣ асосӣ	ЗИЛ-131	Трактори ТТ-4
Иқтидори ҳаракатовар, кВт	18,5	80
Чукурии пармакунӣ, м	10	20
Кутри накб, м ³	950	600
Теъодии даврзании асбоби накбгузар, гардиши/дақ	15; 31	5,14; 23; 37
Куввати максимални даврзаниӣ, Н·м	6000	5000
Вазни дастгоҳ, т	11,15	16,0


4.2. Ковиши восстающий

Восстающий аз горизонтҳои иқтилофии поёни ба самти горизонтҳои болой қанда шуда, баландии (дарозии) он аз масофаи байни горизонтҳо вобастагӣ дошта, дар ҳудуди 40 - 80 м ва дар байзе мавриди то 100 - 120 м, тағиیر мейбад. Масоҳати бурриши он, вобаста аз таъинот ва истифолабарии тажхизоти накбканий, дар равшантарҳӣ 1,9 - 4 м² ва дар ковиштарҳӣ 2,0 - 6,3 м²-ро ташкил медиҳад.


Дар соҳаи геология ковиши восстающий асосан барои омӯзиши шароитҳои кӯҳӣ-геологии хобиши қанданиҳои фоиданок, микдори компонентҳои фоиданок ва қонуниятҳои тағиирёбии онҳо ба самти болоравӣ, инчунин барои муайян намудани дигар нишондихҳандоҳо ва маълумотҳои геология, ки барои ҳисоби заҳираҳо ва баҳодиҳии саноатии коҳҳо заруранд, гузаронида мешавад. Восстающийро инчунин ба максадҳои техникӣ ва

технологий: ҳавотаъминкунни горизонтхо, интиқол ва ё боло баровардани об (оббарорӣ), поён фаровардану боло баровардани маводу механизмҳо, таъмини харакати одамон ва г. истифода мебаранд.

Восстающийҳои амудӣ ва моилро (аз 45° то 90°) фарқ мекунанд. Шакли бурриши кӯндаланги нақбҳои амудӣ одатан росткунҷа ва нақбҳои моил – росткунҷа ва ё трапетсияшакл буда метавонад. Майдони бурриши онҳо ба ду ва ё се кисм чудо карда мешавад (расми 10.15): чинсӣ (барони фароварданни ҷинсаҳои кӯҳии вайронишуда ва ё маъдан); роҳгард (зинапоявӣ); ёрирасон (барони ҷойиркунунни кубурҳои ҳаводихӣ, обгузар ва коммуникатсияҳои баркӣ). Восстающийҳо, ки тавассути комплексҳои нақбгузар канда мешаванд, майдони нисбатан қалон доранд (бо назардошти андозаҳои таҷхизоти кӯҳкорӣ, расми 10.16).



Расми 10.15. Майдони бурриши камунации восстающийҳо




Расмин 10.16. Майдони бурриши восстающийе, ки тавассуты комплексной нақбугузар қанды шудааст

Көниши восстающийхо дар алокамандй аз шаронтхой күхий-геологий ва тачхизоти күхкории истифодашаванда бо усулҳои зерин анҷом дода мешавад:


- усули мукаррарии пармакуннию таркишӣ бо крепкунии венетсии чафснишни дар чинҳои күхий маҳкаммиашон миёна; бо крепҳон венетсии сутунишни бо рӯйкашкунии кисми чинсфарори нақб - дар чинҳои нисбатан устувор; бо крепҳон тиргакӣ бо рӯйкашкунии қисмҳои чинсфарор ва роҳгарди нақб - дар чинҳои яклухти саҳту маҳкам;
- тавассути комплексной нақбугузари КПВ-1, КПВ-1А ва КПВ-1В дар чинҳои маҳками устувор;
- бо ёрии шити нақбканий - дар чинҳои ноустувор ва ё устувориашон миёна.

Усули мұқаррарии нақбқанй аз ду давра – тайёрй ва ассој (ковиши нақб) иборат мебошад. Дар давраи тайёрй барон комапайванд намудани нақби уфукй бо восстающий корхон зерин аңчом лода мешаванд: зала баровардани крепи күхна ва васеъгардонии нақби уфукй ва ё ковиши камера дар ин чой; крепкунни камера; гузоштани венетси ассоии (такиявии) восстающий оянда ва ҷидозонидани палкона (люк) барон резини бевоситаи ҷинсхон қандашуда ба вагонеткаи дар нақби уфукй воеъ буда; ковиши якчандметрии восстающий бо крепкунни венетей. Дар расми 10.17 комапайвандӣ ва дар расмҳон 10.18 ва 10.19 ковиши восстающий бо ду қисми таркибиаш дар шароити туногуни кӯҳи геологӣ тасвир ёфтааст.



Расми 10.17. Комапайванди даҳанаи восстающий бо нақби уфукй


Раванди ковиши восстающий – иҷрошавии пай дар пайи амалисти даври нақбқанй мебошад. Мохият ва тартиби иҷрои ин амалиёт дар бобҳон гузашта муфассал баррасӣ шудаанд. Дар ин ҷо мотанҳо дар бораи ҳусусиятҳои маҳсуси иҷрои ин корҳо ҳангоми ковиши восстающий истода мегузарем.



Расчи 10.18. Наккай ковиши восстающий бо усули мұсаррәни пармакунй-тарсаны: 1,2,4- рафхой корй, мұхофизаті, монти-чинспорфарорі; 3- крепи тазъякій-тиргакшо; 5- кубуры хаводихй

Даври наккай аз муюннаю тозакунии ковишихох ва пахлұdevорхо, инчунин бехатаргардонии чои корй оғоз мегарлад. Пас аз он, маводи крепкуниро то ковишихох бардошта, крепи фосилаи коftашудаи восстающийро бүнёд менамоянд (чульхон креп дар сатхы замин омода карда мешаванд). Амалиети минбаъданборатанд, аз: ҹихозонидани (чобачогузории) рафхой (поток) мұхофизатій ва корй, пармакунии рахнакхо, чобачогузории заряди МТ ва тарконидани рахнакхо, хаводихй ва гүндоштани ҹинсхой вайроншуда.

Рахнакҳоро тавассути перфораторҳои телескопӣ парма мекунанд. Дар ҷараёни пармакунӣ, рахнакҳо мунтазам бо об шуста мешаванд (хароҷоти об то 4 зӯдак). Амалиёти пармакунӣ ва ҷобаҷотузории зарди МТ дар рахнакҳо, инчунин васл намудани шабакаи таркишӣ бо истифода аз рафи корӣ анҷом дода мешавад. Таркиш танҳо бо усули баркӣ ва ё баркӣ-оташӣ иҷро карда мешавад. Ҳаводихии накӯ бо усули интиқолӣ ва ё муштарак таъмин мегардад. Ҷараёни гундоштан аз он иборат аст, ки ҷинсхони вайроншудаи дар қисми ҷинсчамъшавӣ накӯ ҷамъшударо оҳиста – оҳиста ба воситай палкона (вок) ба вагонеткаҳое, ки дар накӯи уфукӣ ҷойгир шудаанд, мефароранд. Дар восстающийҳои амудӣ ва моил (зиёда аз 45°) ҷинсхони кӯҳии вайроншуда дар қисми ҷинсчамъшав дар зери таъсири вазни худашон ба поён ҳаракат мекунанд. Суръати ковиши восстающийҳо бо усули мукаррарӣ 25–30 м/моҳ-ро ташкил медиҳад.



Расми 10.19. Ковиши восстающий минӣ: 1- рафи ҷинсперафарӣ; 2- қисми занаполӣ; 3-палкона; 4- гаргара


Усули мукаррарии ковиши восстающий
нихоят захматталаб аст, зеро пас аз ичрои ҳар як
амалиёти таркиш зарур аст, ки ба ҷои рафи
майдонкани рафҳои корниу муҳофизатиро бунёд
намоем ва пеш аз оғози корҳои таркиш онҳоро аз
нав таҷзия (*демонстраэм*) намоем.

Бо максади баланд бардоштани дараҷаи
бехатарӣ ва осон кардани ичрои кор, инчунин
афзудани суръати накбканий ва паст гардонидани
мехнатталабии амалиёт, аз усулҳои қисман ва ё ба
таври комплексӣ механиконидашудаи накбканий
истифода мебаранд.

Яке аз ин усулҳо накбканий тавассути клети
овезон ба шумор меравад. Дар вакти истифодан ин
усул пешакӣ аз горизонти болой пармачоҳи кутраш
100-150 ми -ро парма намуда, дар болои даҳданаи он
гаргараро наасб мекунанд. Дар горизонти поёни низ
барои нигоҳдории клет ва маводу засбобҳо камера
омода намуда, барои иҷро намудани амалиёти
накбканий тайёрӣ мебинанд. Аз гаргара ба воситаи
пармачоҳ симтаноб гузаронида дар он клетро овезон
мекунанд. Пеш аз таркиш клетро поёни фароварда бо
ёрии чаначаҳо (*салазка*) ба камера зери болопӯш
ҷойгир мекунанд. Ба симтаноб гӯлаи металлии
дарозиаш 3-5 м овезон намуда, бо максади дар вакти
таркиш исканча (*запрессоска*) нашудани пармачоҳ,
онро то минтақаи вайронкунни ковишгоҳи
восстающий мебардоранд. Дар ҷаравии корҳои
таркиши пармачоҳ ҳамчун сатҳи кушодай изловагӣ ба
шумор рафта, қандашавии ҷинсхои кӯхиро осон
мегардонад. Памачоҳро ба максади ҳаводихӣ низ
истифода бурдан мумкин аст.

Клете, ки дар расми 10.20, а тасвир шудааст,
аз ҷониби коргари дар гаргара буда, ки дар
горизонти болой менистад, тавассути алоқаи
телефонии доимӣ бо коргари дар (клет) ковишгоҳ

карордошта, идора карда мешавад; дар расми 10.20, б клети худилорашаванд, ки асбобхон идоракунӣ дар доҳили он ҷойгир карда шудаанд, тасвир карда шудааст.



Расми 10.20. Ковиши восстающий тавассути клети овекон


Айни замон дар таҷрибаи корҳои геологӣ-иктишоғӣ бештар аз комплексхое (КПВ) истифода мебаранд, ки онҳо барои ковиши восстающийҳои ростхата, бо қунчи моилини 60° - 90° дар ҷинҳои саҳт, пешбинӣ шудаанд. Ин комплексҳо шароити меҳаникунонии корҳоро таъмин намуда, дараҷаи бехатарии кӯҳкорӣ ва самаранокии меҳнатро баланд мебардоранд, ки дар натиҷа ҳароҷоти маводию молиявӣ паст мегардад. Дар ин мавриди суръати нақбқани дар як моҳ 100-120 м-ро ташкил медиҳад.

Ковиши восстающий аз мархилахой зерин иборат мебошад: бунёди камераи васлкунӣ, васлкунии КПВ ва худи ҷараёни накбаний, инчунин таҷзия (демонтаҷ) намудани комплекс ва ҷидозонидани (армировка) восстающий.

Дар расми 10.21 раванди ковиши накб бо ёрии КПВ-1 тасвир ёфтааст. Бунёдкуни даромадгоҳи восстающий аз соҳтани камераи васлкунӣ оғоз мегардад. Камераи васлкунӣ бо роҳи вассъгардонии нақби уфукӣ, ки аз он ковиши восстающий дар назар дошта шудааст ва ё болотар аз нақби уфукӣ (дар баландии қарид би) таъсис лода мешавад.

Моҳияти соҳт ва тарзи кори комплекс чунин аст: дар сақфи камера ва дар девори амудии (ва ё моили) восстающийи қандашаванд монорелси маҳсус насл карда мешавад. Монорелс қисм ба қисм бо ёрии штандахои анкерӣ дар раҳнакҳои чукуриашон 1,5-1,7 м маддам карда мешавад. Қисмҳои монорелс дар баробари ростхата будан, инчунин барои комапайвандии нақбҳои уфукӣ ва амудӣ қаҷхата низ истеҳсол мешаванд. Дар монорелс бо ёрии ҳаракатниҳанди (муҳаррики) пневматикий (пневмонопривод) платформаи хонаҳаи овезондошта ҳаракат намуда, барои ба ковишгоҳи восстающий расонидани накбканон, асбобҳо ва дигар мавод ҳизмат мерасонад. Аз майдонҷаи болони платформа амалиёти асосии даври накбаний иҷро карда мешавад: мӯйинна ва тозакунии майдонҷаи ковишгоҳ ва деворҳои он; мустаҳкам ва васлкунии қисмҳои монорелс, пармакунии раҳнакҳо, ҷойгиркуни заряди МТ ва ба таркиш омода намудани он. Баъди фаровардан ва ҷобаҷузории платформаи ҳудгард, дар камераи омода шуда, корҳои таркиширо дар ковишгоҳи восстающий ба роҳ мемонанд. Амали навбатӣ ии тоза намудани накб аз ҷинсхои кӯҳии вайроншуда, ки дар зери таъсири вазни ҳуд поён.

Берег. Раванди көниши восстающий тавассуты КПВ - 1: 1- сароуны таччаный; 2- платформалы корй; 3- механизмни харакатопар; 4- монорельсо; 5- кубур барын расониданы хавон фильтрда ба механизмын харакатопар; 6- гаргара барын симтаноб на кубур; 7- олоти таъминин кувват барык на идорасуний



Расми 10.21. Раванди көниши восстающий тавассуты КПВ - 1: 1- сароуны таччаный; 2- платформалы корй; 3- механизмни харакатопар; 4- монорельсо; 5- кубур барын расониданы хавон фильтрда ба механизмын харакатопар; 6- гаргара барын симтаноб на кубур; 7- олоти таъминин кувват барык на идорасуний

рехта, дар даромадгохи восстающий чамъ мешаванд, мебошад. Агар камераи васлкунай (монтажная камера) бо накби уфукӣ дар як горизонт карор дошта бошад, пас чинсхой кӯҳин порашуда бо ёрини мошинаҳои боркунандада ба вагонеткаҳо бор карда шуда, ба берун бароварда мешаванд. Агар он

баландтар чойгир шуда бошад, пас чинсхон күхий тавассути палкона ба вагонеткахо бор карда мешаванд.

Хаводихии ковишгоҳ ва дар мачмӯъ восстающий бо усули муштарак амалӣ гардонида мешавад. Тавассути кубуркое, ки дар шакли канал (сӯрохӣ) дар танай монорелс сохта шудаанд, ба ковишгоҳ хавои фишурда ва обе, ки барои кори перфоратор зарур аст, ворид мешавад. Ҳаво ва об аз пошиҳҳак (распытатель - дар кисми болои нӯги монорелс гузашта шудааст) гузашта ҷараёни туманимонаанди обу ҳаворо ҳосил мекунад, ки он ҷангӯ губорро бартараф намуда, ковишгоҳи восстающийро бошиддат аз ҷангӯ газҳо тоза менамояд. Бо вентилятори баҳудкашанд, ки дар даромадгоҳи восстающий ва ё дар камераи васлкунӣ гузашта мешавад, хавои олуда ба шабакаи ҳавогарди горизонт бароварда мешавад.

Пас аз хотима ёфтани корҳои нақбани крепкунии восстающий гузаронида мешавад. Он, инҷунин, вобаста аз таъинот, аз самти боло ба поени, бо истифода аз платформаи сайёри комплекс армировка карда мешавад.

Баробари анҷом ёфтани корҳои пешбинишуда, КПВ-ро ба қисмҳо ҷудо намуда, ба ҷон дигар мекӯчонанд.

Барои ковиши восстающий бо ёрии КПВ аз ҳайати нақбани дараҷаи қасбиашон олӣ бригада ташкил дода мешавад. Тезъоди умумии онҳо аз рӯйи мураккабии шароитҳои күхӣ-техникӣ ва речай кор (3 ва ё 4 басти корӣ дар 1 шабонарӯз) интихоб гардида, ба ҳар як звенои басти корӣ 2-3 нақбан рост меояд.

Ковиши восстающий бо ёрии щит. Щити нақбани Будрянович (ПШБ) барои ковиши восстающий дар шароитҳои мураккаби күхӣ -

техникй, дар чинской кухни ноустувор истифода бурда мешавад. Усули мазкур бекатарй ва самаранокий корхон ичрошавандаро таъмин менамояд.

Сохти щити сайёр, ки барои ковиши восстающийҳо таҳти кунҷи моили $70\text{--}90^\circ$ бо крепкунни венетсии ҷағоншини пешбинӣ шудааст, дар расми 10.22 тасвир ёфтааст. Механизми мутахаррики щит дар қисми зинапоявии восстающий ҷойгир кунонда мешавад. Агрегат дар нақб бо ёрии механизми ҳаракаткунанда ва домкратҳо аз як ҷой ба ҷойи дигар ҳаракат мекунад. Механизмҳои асосии агрегат - рафи корӣ (5) бо маҷмӯи таҷхизотҳо, ки аз қисми асосии щит таркиб ёфтаанд (2), рӯйпӯши болони бо тарзи шарнирий мустаҷкамшуда (1) бо силиндрҳои гидравликӣ (3) ва рӯйпӯшҳои пахлӯй (4) мебошанд.




Рисунок 10.22. Щиты пакетизации Будрикович (ПШБ)

Дар ҳолати уфуқ қарор доштани рүйүпүшүн болой, он бехатарни корро дар фазол наздинакбай

таъмин менамояд; дар зери он крепкунин накб, пармакунй (тавассути сўрохиҳои кисми болони рўйпуш) ва чобачогузорни зариди МТ дар раҳнакҳо ичро карда мешаванд. Пас аз анҷомёбии тамоми амалиёт ва омода гардиданни шабакаи таркишӣ, рўйпушро ба ҳолати моил мегузаронанд. Дар ин ҳолат вай меҳаниғими нақбгузарро аз чинспорахои ҳангоми таркиш афтандла хуб муҳофизат намуда, ҳамчун рафи самтдиҳанда, чинспорадоро ба кисми маъданфаро (рудоспуск) равона месозал.

Истифодабарии щит бехатарии корҳои нақбканиро таъмин намуда, маҳсулнокии меҳнатро дар муқонса бо усули мукаррарии нақбкани 1,5 маротиба афзун мегардонад.

Ковиши восстающийҳо тавассути пармачоҳҳои чукур. Ин усул бе иштироқи одамон дар ковишгоҳи нақб ичро карда мешавал. Ҳангоми истифодабарии ин усул, дар тархи восстающийи пешбининшуда ба тамоми баландии он, мачмӯи пармачоҳҳои мувозии кутрашон 80-150 ми-ро парма мекунаанд. Дар пармачоҳ МТ-ро дар тамоми чукурии он ва ё дар кисмҳои алоҳидан он чобачо гузашта, таркиш мегузаронанд.

Новобаста яз рушиди ақидаҳои пешкадами технологӣ, имкониятҳои васеи истифодабарӣ ва самаранокии баланди техникию иқтисодӣ, усули ковиши восстающийҳо тавассути пармачоҳҳои чукур истифодабарии васеи саноатиро соҳиб ӣагардил. Сабаби асосии ин мавҷуд набудани усулҳои пурсамар ва бозътимоди пармакуни пармачоҳҳои чукури дакиқсамти мувозӣ ба хисоб меравал.

БОБИ ХЛ. ТАШКИЛИ КОР ҲАНГОМИ КОВИШИ НАҚБХОИ КЎҲӢ - ИКТИШОФӢ

§1. МАЪЛУМОТИ УМУМИ

Ҳангоми ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ, вобаста аз марҳилар анҷомдихии онҳо, инчунин бо назардошти шароиту релїефи майдони корӣ, речаҳои гуногуни кушодани (*вскрытие*) маъзеи маъданпайдошавӣ истифода мешаванд. Ин навъи корҳо бо роҳи ковиши стволҳои (шахтаҳои иктишофӣ) амудӣ, штолниҳо ва дигар нақбҳои асосии кушоянда - квершлагҳо, штрекҳо, стволҳои (шахтаҳои) доҳилӣ ва восстающийҳо амалӣ мегарданд.

Дар давраи балоихагирии корҳои геологӣ-иктишофӣ кормандони ҳадамоти геологӣ, дар заминиаш дарозӣ мавҷудаи кӯҳию геологӣ ва инчунин, таҳминшаванда, мавқеи ҷойгиршавӣ ва андозаҳои шабакаи нақбҳои иктишофӣ, ҳадаф ва усулҳои иктишофиро муайян менамоянд. Бинобар иномуайяни дарозӣ ибтидолӣ, дар ҷараёни амалӣ намудани корҳои кӯҳию иктишофӣ, дар баробари ба даст овардани маълумоти дақиқи геологӣ, мавқеи ҷойгиркуй ва андозаҳои лоиҳавии нақбҳои кӯҳӣ-иктишофӣ саҳех гардонида шуда, ба лоиҳа тағириоту иловаҳо ворид карда мешаванд. Барои амалӣ намудани корҳои кӯҳӣ-иктишофии ба лоиҳа гирифташуда дар давраҳои муайян, масъалаҳои техникӣ ва ташкилий баррасӣ карда мешаванд.

Ташкили корҳои кӯҳӣ-иктишофӣ дар маҷмӯъ амалӣ намудани ҳуччатгузорӣ ва ҷорабаниҳои зеринро дар бар мегирад:

- мураттаб намудани лоиҳаи ичрои корҳои геологӣ-иктишофӣ;
- ҳуччатгузории лоиҳавӣ-харҷномавӣ (смета);

- омодасозии майдончай корни (промплощадка) сатхизаминий ва чиҳозонидани он;
- ковиши шабакаи накбҳои иктишофии зеризаминий, ичрои корҳои маркшнейдерӣ;
- хучҷатгузории накбҳо, намунағирӣ ва т.д.

§2. Ҷорабинҳо оид ба ташкили корҳои геологӣ-иктишофӣ

Хучҷати асосӣ барои анҷом додани корҳои геологӣ-иктишофӣ накшан технологӣ (лоихаи ичрои корҳои кӯҳӣ-иктишофӣ) ба ҳисоб меравад. Дар вакти мураттаб намудан, варианҷҳои гуногуни накшан мазкур ташкису мӯкоиса карда шуда, камҳарҷтарини он интиҳоб карда мешавад.

Лоиха хучҷатҳои асосни зеринро дар бар мегирад:

- накшан муштараки шабакаӣ (комплексный сетевой) ва ё тақвимии корҳои истеҳсолӣ бо нишондоди меҳнатталабии онҳо, мӯҳлати таъмин намудани таҷхизот ва захираҳои моддӣ-техникӣ;
- накшан сатхизаминии чойгиркунни роҳҳои нақлиётӣ, шабакаҳои обтаъминкунӣ, барктаъминкунӣ, гармитаъминкунӣ, обаиборҳо, биноҳои мувакқатӣ, ишоотҳо ва т.д.;
- ҷадвали расонидани конструксияҳои соҳтмонӣ, мавод, олоту таҷхизот;
- ҷадвали талабот ба кувваи корӣ;
- ҷечаҳои технологӣ ва накшашои ковиши накбҳои кӯҳӣ бо нишондоди мӯҳлат, меҳнатталабии онҳо, талабот инсабати маводи зарурӣ ва мошину механизмҳо;
- масъалаҳои ҳифзи меҳнат ва техникии бехатарӣ;
- навиштаҷоти тавзехӣ (пояснительная записка); тартиби ҳисобу китоби тамоми корҳои

техникию технологий, таработ ба кувваи барк, хавои фишурда, об, гармӣ, ҳалли масъалаи равшанкуни объектҳо ва ҷойхон корӣ.

Ҷараёни корҳои геологӣ-иктишофии дар майдони кон анҷомдодашаванд ба давраҳои зерин таксим карда мешаванд:

- давраи тайёрӣ (давомнокиаш аз 2 то 8 мадҳ);
- давраи ковиши накбҳои кушоянда;
- давраи ковиши шабакаи накбҳои иктишофии зеризамиинӣ ва пармакуни пармачоҳҳои иктишофӣ (давомнокиаш аз 2 то 5 сат);
- давраи ба итмом расонидани корҳои накбқани;
- давраи таҷзия (демонстракция) намудани таҷхизоти кӯҳканий ва мавқуф гузоштани (консервация) накбҳои зеризамиинӣ, инчунин, омодагӣ ба ҷойивазкуни (перебазировани).

Речай даврашакли зикршуда, умумӣ мебошад. Дар вобастагӣ аз ҳаҷми кор, шароити кӯҳӣ-геологӣ, табиию иклими, ҳолати майдони кони иктишофшаванд, ба речай мазкур тағйироту иловаҳо ворид карда мешаванд.

Дар шароити Тоҷикистон бештар корҳои кӯҳӣ-геологии ҳаҷман хурд анҷом дода мешаванд. Ҳусусияти хоси ташкили корҳои кӯҳканини ҳаҷман хурд ин зуд-зуд аз як ҷой ба ҷои лиғар кӯҷонидани маҷмӯи таҷхизоти кӯҳканий мебошад. Дар чунин шароит, ҳангоми интиҳоби таҷхизот барои самаранок истифода намудани маблагҳон асосӣ, омили мазкур бояд ба назар гирифта шавад.

§3. Ташкили кор ҳангоми ковиши накбҳо

Ташкили технологияи самараноки ковиши накбҳои кӯҳӣ-иктишофӣ ин пеш аз ҳама пай дар пай, бо суръати муайян, дар мӯҳлати мукарраршуда

анчом доданиамалиёти технологий асосий ва ёрирасонро ифода менамояд. Бо ин мақсад, қаблан хүччатхон технику технологий зерини зосснонккардашударо омода месозанд: паспорти корхи пармакуни таркиши, хаводихий ва крепкий; речан фольолияти нақлиёти боркашон, речан оббарорӣ ва тартиби иҷрои корҳон ёрирасон. Ташкили бригадаҳои нақбаканҳо (проходческая бригада) аз ҳисоби мухандисону технико ва коргарони баландихтисос, инчунин мунтазамии фольолияти онҳо, самаранокни корҳон нақбаканиро таъмин месозад.

3.1. Шаклҳои ташкили ҷаравии корҳон нақбакани

Фольолияти нақбаканон бо назардошти ду принцип ба роҳ монла мешавад: таксими меҳнат аз рӯйи ихтисос (касб, шугл) ва таъвизи (соямечене) ихтисосҳо.

Ҳангоми таксими меҳнат аз рӯйи ихтисос, ҳар як коргари бригада (ва ё бригада) танҳо навъи кори ба ихтисоси ўмувоғиқ бударо анҷом медиҳад. Масалан, пармагар, ҳангоми пармакуни бисёрперфораторӣ (ё бисёрковишгоҳӣ), танҳо бо пармакуни рахнакҳо машгул мешавад. Бартарин ин тарзи ташкили кор аз он иборат аст, ки дар ҷаравии иҷрои корҳон нақбакани барои ҷалби коргарон аз рӯйи ихтисосашон шароити мусоид фароҳам гашта, самаранокни меҳнати онҳо баланд мегардад. Инчунин, имконияти пурратар истифодабарии таҷхизоти нақбакани ва меҳанизмҳо ба миён омада, сифати баланди кори иҷрошууда таъмин мегардад.

Камбудии ин тарзи ташкили меҳнат дар таъминии ҳатмии ҳаҷми қалони корҳон якхела дар як ковишишгоҳ ва ё дар якчанд ковишишгоҳи ба ҳам наздиқ дар давоми бости корӣ мебошад. Дар акси ҳол,

масъалай бо кор таъмин иашудани коргарони алоҳида ва ё бригадаи корӣ ба мисн омаданаш мумкин аст.

Агар ҷарабаи меҳнат дар асоси таъвизи иҳтинососҳо ба роҳ монда шавад, он гоҳ коргарон на таҳо кори ба иҳтинососашон мувоғик, балки корҳои ба иҳтинососашон наздиқро низ бояд иҷро намоянд. Масалан, пармагар баъди анҷом додани корҳои пармакунӣ, метавонад бо крепкунӣ ва ё идоракуни мөшини боркунида ва г. маштул шавад.

Ин тарзи ташкили меҳнат ҳангоми ковиши нақбҳои кӯҳӣ-иқтишофӣ васеъ истифода мешавад. Зоро он имконият медиҳад, ки коргарон кори яқдигарро пурра намоянд ва ё ҳамдигарро иваз кунанд. Инчунин, тарзи мазкур иҷрои бетанаффуси (без простоя) ҳачми кори пешбинишуда ва пайдарҳами амалиёти иҷрошавандаро, таъмин менамояд. Дар ин ҳолат, ҳавасмандии моддии ҳайати кормандони бригада баҳри иҷрои пурраи ҳачми кор ва ба натиҷаи ниҳоии раванди технологӣ, баланд мегардад. Барои коргарон шароити такмили иҳтиносос ва азхудкунии иҳтинососҳои наъ фароҳам мегардад.

Камбудии ин тарзи ташкили меҳнат аз он иборат аст, ки коргарони баландиҳтиносос, дар баробари корҳои асосӣ, барои иҷрои корҳои оддии ёрирасон низ ҷалб карда мешаванд.

Шаклҳои дигари ташкили меҳнат – ин бригадаҳои маҳсус (специализированные) ва муштарақ (комплексные) ба ҳисоб мераванд.

Бригадаи маҳсуси нақбқаний табки принципи таксими меҳнат аз рӯйи иҳтиносос, фаъолият мекунад. Дар ҳайати бригада кормандони иҳтинососи яҳхела дошта муттаҳид карда мешаванд ва онҳо таҳо кори ба иҳтинососашон мувоғикро иҷро мекунанд. Масалан, бригадаи пармагарон, барои пармакунии

ҳачми музайянни рахнакҳо супориш (*наряд*) мегирад ва онро дар давоми бости корӣ бояд пурра ичро намоянд. Бартарии ин шакли ташкили меҳнат дар боло шарқ дода шуда буд. Дар баробари ин ҳангоми ичрои корҳои технологӣ камбузидон чиддӣ низ ба назар мерасанд. Аз ҷумла, мушкилоти умумии ташкили давраи амалиёти накбаний-сарфакорона истифода нағардиданӣ вакт дар давоми бости корӣ, ҳангоми гузаштани аз як амалиёти истехсолӣ ба дигараши; зарурати аз ҳисоби коргарони беҳихтисос ташкил намудани бригадаҳои ёрирасон, барои хизматрасонӣ ба бригадаҳои маҳсус; ба миён наомадани ҳавасмандии моддии умумибригадавӣ нисбат ба ҳачми умумии корҳои накбаний иҷрошавандӣ ва г.

Бригадаи муштараки накбаний аз рӯйи принципи таъзизи иҳтиносҳо амал мекунад. Дар ҳайати ҷунин бригада аз 10 то 20 нафар коргарони иҳтиносашон ғуногун (пармагарон, крепкунандагон, мөшниистҳо, таркишгарон ва г.) муттаҳид карда мешаванд, ва онҳо тамоми корҳои истехсолии давраи накбаниро (*проходческого цикла*) дар ҳудуди як қовишигҳо ичро менамоянд. Вобаста аз шароити истехсолӣ бригада метавонад аз як, ду, се ва ё зиёда бандҳо (*звено*) иборат бошад. Ҳар як аъзои банд тамоми корҳои накбание, ки ба ӯхдаи бригада гузошта мешавад, бояд ичро карда тавонад. Ин амал метавонад тамоми коргаронро дар давоми бости корӣ бо кор таъмин намояд ва барои ичрои талаботи истифодабарии сарфакоронаи вакт шароит фароҳам созад.

Баробари бригадаҳои муштарак дар ҷараёни корҳои накбаний, бригадаҳои муштарак-ҳамакора (*комплексные-сквозные*) низ фаъолият мекунанд. Ин бригадаҳо дар ҳайати бандҳои алоҳидаги муғовики супоришнома (*наряд*) амал мекунанд.

Хисобу китоби натиҷаи фаъолияти меҳнатии ин гуна бригадаҳо пас аз ҷамъбасти иҷрои вокеии корҳои дар супоришинома пешбинишуда, дар шакли умум айчом дода мешавад. Таҷриба нишон медихад, ки дар ин бригадаҳо самаранокии меҳнат нисбатан баланд мебошад.

Ташкили кор дар ковишишгоҳи нақб. Ташкили корҳои кӯҳканӣ ва омодасозии ҷойҳои корӣ дар ковишишгоҳи нақб, аҳамияти аввалиндарача доранд. Бо назардошти пешравии доимии ковишишгоҳ ва тағиیرёбии шароит, тайёру таъминкуни чабҳаи корӣ, омили асосӣ барои баланд бардоштани самаранокӣ дар ҷараёни нақбканиӣ ба хисоб меравад. Ковишишгоҳи нақб бояд бо знергия, асбобу механизмо, мавод ва дигар таҷхизоти зарурӣ таъмин бошад. Инчунин, шароити мӯътадили санитарию гигиенӣ ва бехатарии меҳнат, ҳаводихӣ, оббарорӣ ва равшанкуни таъмин гашта бошад. Ҷой барои захира намудани микдори муайянӣ эҳтиёти мавод (масалан, крепӣ) ва асбобҳою таҷхизот пешбинӣ шуда бошад.

Ташкил, идора ва назорати ҷараёни кор дар ковишишгоҳи нақб ба зиммаси кормандони мухандисӣ-техникӣ, устои кӯҳканӣ ва сардори қитъа гузошта мешавад. Ҷои корӣ аз тарафи кормандони бригада омода карда мешавад.

Дарачаи дурустӣ омодагии ҷои корӣ дар ковишишгоҳи нақб ба самаранокии меҳнат таъсири мусбӣ мерасонад. Тавсия мегардад, ки ҳар як коргар ва ё бригадаи алоҳида ба мӯҳлати нисбатан дароз ба ҷои муайянӣ корӣ вобаста карда шавад. Саломатии коргарон аз ташкили шароити мӯътадили санитарию гигиенӣ вобастагии қалон дорад. Равшанкуни ҷои корӣ, тозакуний ва таъмини дарачаи иҷозавии ҳарорату (набоид аз 26° С зиёд бошад) намонокии

ҳавои дохиликабӣ, бояд аз рӯйи меърхон кабулшуда, ба роҳ монда шавад.

3.2. Ташкили ковиши даврии (сиклни) нақб

Чи тавре қайд гардид, ковиши нақбҳои кӯҳӣ-иктишофӣ аз иҷрои якчанд амалиёти истехсолӣ-технологӣ иборат мебошад, ки дар маҷмӯъ онҳоро давран нақбҳои (проходческий цикл) меноманд. Амалиёти истехсолӣ такроршаванд буда, пай дар пай иҷро мегарданд. Микдори вакти ҳарҷушударо барои иҷрои амали алоҳида давомнокии амалиёти нақбҳои (продолжительность проходческой операции) ва барои маҷмӯи амалиёт давомнокии давран нақбҳои (продолжительность проходческого цикла) меноманд. Корҳои нақбҳои даврагӣ аз рӯйи ҷадвали (графики) қаблан мураттабшуда, ки аз ҷониби сардори экспедитсия ва ё партия тасдиқ шудааст, ба роҳ монда мешаванд.

Амалиёти давраи нақбҳои, чун зикр шуда буд, аз ду гурӯҳ иборат: асосӣ ва ёрирасон.

Амалиёти асосӣ: пармакунни раҳнамакҳо, воридкуни МТ ва тарқонидани онҳо, гундоштани ҷинсҳои пораҷуда (боркунӣ ва ҳамлу нақли онҳо), крепкуни (мустажкамкуни).

Амалиёти ёрирасон: ҳаводихии ковишиҳои ва нақб, оббарорӣ, равшанкуни, хобонидани роҳи оҳан (рельсҳо), дарозкуни кубурҳои ҳаводихӣ, ҳавои фишурда, обгузаронӣ; дарозкуни кабелҳо; қашонидани мавод ва ғ.

Тартиби иҷрои ин амалиёт тибқи речоҳои мукарраршуда, ки дар бобҳои мувоғик шарҳ дода шудаанд, бо назардошти шароити кӯҳӣ-геологӣ ва ташкили меҳнат ба нақша гирифта мешавад.

Речан муттасил (последовательная) (расми 11.1) дар ҷадвали даврагӣ (график цикличности)

ташкили кор дар ковишигах бо нишон додани давомиокии як давра дар як шабонарӯз, тасвир ёфтааст.

Бартарии речай мазкур аз оддию осон будани ташкили меҳнат ва истифодай сарфакоронаи кувваи барқ ва ҳавои фишурда, иборат мебошад. Камбудии он - ба таври пурра истифодай набурдани таҷхизотҳои кӯҳӣ-нақбканий, эҳтимолияти ба миён омадани бефаъолияти дар байнин бастанҳои корӣ ва г. Мачмӯи ин камбудию норасоиҷо суръати ковиши нақбро паст мегардонад.

Амалиёти як дигарни нақбаний	Бастон I		Бастон II		Бастон III		Бастон IV		
	3	8	9	10	11	12	13	4	5
<i>Пармакунут</i>									
Муравҷони роҳониҳои ЗТ чо аҷроӣ таҷсими					■				
Ҳаҷоҷонӣ									
Гулжонҳои чинспороҳо									
Красиҷай									
Ходими санҷаҳои нақбаний забонҳои ҳуҷа									

Расми 11.1. Речай муттасил

Ҳангоми речай мувозӣ (*параллельная*), пурра ва ё кисман мувофиқкунии яқвактаи амалиёти асосӣ ва ёрирасон дар назар дошта меншавад. Дар ҷалвали даврагии тасвиршуда (расми 11.2) як давраи нақбканий, ки ду бости кориро дарбар мегирад, таъвизи амалиёти пармакунии раҳнакҳо бо гундоштани чинспороҳо ва крепкунӣ, пешбинӣ шудааст ва г.

Бартарии ин речай аз ба миён омадани имконияти кӯтоҳгардонии давомиокии давра ва истифодай максадники таҷхизоти кӯҳканий иборат мебошад. Камбудии он - мураккаб гардилани ҷараёни ташкили меҳнат дар шароити маҳдуди

дохилиннакбай ва истифодаи таҷҳизоти пуритидори тавлиди энергия (кувваи барк, ҳавон фишурда) мебошад.

Амалиёти як дараи нақбани	Баланс I		Баланс II		Баланс III		Баланс IV	
	Г	В	Р	Г	В	Р	Г	В
Парникӣ								
Дарозии рӯзномояни ба 327 ч мурӯзӣ сарнома								
Ҳавадӯзӣ								
Гусакшиносӣ шинавӣ								
Крекрундӣ								
Дарозии рӯзни пайдигунии сарнома ба 6								

Расми 11.2. Речай мувозӣ

Речай муштарак дар ҳолати иҷрои корҳои нақбанини яқвакта дар ду ва ё се ковишишгоҳ, яъне ҳангоми ковиши нақбҳои ба ҳамдигар наздик ҷойгиришуда, истифода мешавад. Мувофиқи ҷадвали даврагии ташкили меҳнат (расми 11.3), дар ҳар як ковишишгоҳ амалиёт пай дар пай, дар алоҳидагӣ, иҷро мешаванд. Лекин вакти иҷрои амалиёт дар ковишишгоҳҳо ба ҳамдигар мувофик гардонида мешавад.

Речай мазкур дорон бартарию камбузидое мебошад, ки онҳо ба речаҳои дигари зикршуда низ хосанд ва дар боло шарҳ дода шуданд.

Таҳиии ҷадвали даврагии ташкили корҳои нақбаний. Таҳиии ҷадвал ин ҳисобу китоб намудани давомнокии ҳар як амалиёти технологӣ дар вобастагӣ ба шароити кӯҳӣ-геологӣ ва бо риояи меъёрҳои истехсолӣ, техникий-технологӣ ва коидрои бехатарӣ мебошад. Дар ин ҳолат бояд таносуби тэйдоду давомнокии бости корӣ ва давра риоя гардад: дар давоми як бости корӣ (6 ё 7 соатӣ)

Нашуди кор	Басты I						Басты II						Басты III						Басты IV						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6
Парнакүй	■																								
Пұрсунн разынжо бө МТ на курда таркый										■															
Халолих										■															
Гүлдоштани чинспорхан										■															
Крекүй											■														
Хоболдани												■													
Рәс,													■												
насадкуни күбүрхозағ.														■											
Парнакүй	■																								
Пұрсунн разынжо бө МТ на курда таркый											■														
Халолих												■													
Крекүй												■													
Хоболдани													■												
Рәс,														■											
насадкуни күбүрхозағ.															■										

Ретсін 11.3. Речес мүштәрек

анҷомёбии як ё ду давра (цикл); як давра дар ду басти корӣ; як давра дар давоми як шабонарӯз ва ҳ.к.

Ҳангоми ҳисобкуни, барои ҳар як амал, нишондихандоҳои зерин бояд алоҳида муайян карда шаванд: ҳаҷми кор (m^3 , м³), меҳнатталаబӣ (коргарбасти корӣ), тезъоди коргар дар бригада (ё дар бана), давомнокии амалиёт (соат). Бузургихои давран накбканий аз шароити таъминкуни суръати ковиши нақб вобастагӣ дорад. Суръати накбканий дар асоси доиҳаи иқтишофи геологии кон муайян карда мешавад. Ин нишондихандоҳо бояд ба самаранокии имконпазари меҳнат ва истифодаи босамари таҷхизоти кӯҳӣ-накбканий вобаста бошад.

Ҷадвал-график бояд оддӣ ва барои ҳар як коргар фахмо ва дастрас бошад. Вакти иҷро ва мӯҳлатҳои дар он дарҷшуда бояд бо рече ва тартиби кории тамоми идораҳои корхонаи кӯҳӣ мувоғики гардонидда шуда бошад.

1. Ҳисобкуни ҳаҷми кор

а) пармакунии раҳнакҳо - дарозии умумӣ (V_{app}),

$$V_{app} = N \cdot L, \text{ м тӯлонӣ}$$

дар ин ҷо (аз рӯйи паспорти КПТ)

N - тезъоди умумии раҳнакҳо дар ковишигҳо;

L - дарозии миёнҳаи як раҳнак, м.

б) ҳаҷми ҷинспораҳои гундошташаванд (V_{exp}),

$$V_{exp} = S \cdot L \cdot \eta \cdot k_a, \text{ м}^3$$

дар ин ҷо

S - масоҳати ковишигҳо, м²;

η - коэффициенти истифодаи раҳнакҳо (КИР - 0,8-0,95);

к_т - коэффициент порашавни (рыхление) чиндо (1,1-2,0).

в) хачми корхон крепкунй (V_{kp}),

$$V_{kp} = L \cdot \eta / m, \text{ раман крепий}$$

м - қадами крепий (масофа байни рамаҳо), м.

г) амалиёти ёрирасон:

рохи релсӣ (V_{pc}), кубуровезӣ (V_{cb}), ҷӯйканӣ (V_{ch}) -

$$V_{pc} = V_{cb} = V_{ch} = L \cdot \eta, \text{ м.}$$

2. Хисобкунни меҳнатталабии (A) амалиётҳо

Формулаи умумии хисобкунни ин нишондиханда чунин мебошад:

$$A = V / H_{mk} \cdot r, \text{ коргар} \cdot \text{б.к. (коргар} \cdot \text{бести корӣ)}$$

дар ин чо

H_{mk} - мъёри коркард (норма выработки)

барои як нафар коргар дар давоми бости корӣ;

r - коэффициент ичрои барзиёд (перевыполнение).

3. Тэъоди коргарон (n), барои ичрои ҳар як амалиёти давраи нақбаканӣ, аз рӯии меҳнатталабӣ (A), мъёри коркард (H_{mk}) ва бо назарлоши ичрои барзиёди кор (r), чунин хисоб карда мешавад:

$$n = A / H_{mk} \cdot r, \text{ коргар}$$

4. Давомнокии амалиёти нақбаканӣ (t), вобаста аз меҳнатталабӣ (A), давомнокии бости корӣ (T_{mk} - б

ё 7 соат) ва төйдөдүр коргарони (n) ин амалиётро ичро кунаанды, чунин хисоб карда мешавад:

$$t = A \cdot T_{\text{жк}} / n, \text{ соат}$$

5. Давомнокий тамоми давран ($t_{\text{дав}}$) накбсаний, хангоми истифода намудани речан муттасили ташкили меңнат, ба досили чамын давомнокий тамоми амалисти накбсанай баробар аст:

$$t_{\text{дав}} = t_{\text{изп}} + t_{\text{зуп}} + t_{\text{изп}} + t_{\text{изп}} + t_{\text{изп}} + t_{\text{изп}}, \text{ соат}$$

дар ин чо

$t_{\text{изп}}$ – давомнокий корхой ёрирасони кайд ишуда, соат.

* * *

Энэх М съёри коркард – Н_{изп} (тарын «ыработка») – микдори корки технологий (m^2 , метры квадратни), як як нафар коргар (ё бригада) дар давоми вөхиди музайкии вакт (дақаа, соат, басны корй), дар широрти музайан за бо тачымазтын мухарраршуда ба ичро мерасонала.

Инчунин, ишшөндиканды дигар – м съёри вакт ро – Н_{изп} (тарын времено) иш фарк мекунанд. Ин давомнокин вакти (дақаа, соат) харчшаванды мебөшад, ки дар түли он як нафар коргар (ё бригада) микдори музайкии корки технологиро (m^2 , метры квадратни) ба ичро мерасонала.

Ин ду ишшөндиканды бо хамдигар тапсуби чапта доранд:

$$H_{\text{изп}} = \frac{1}{N_{\text{изп}}} \quad \text{е} \quad H_{\text{изп}} = \frac{1}{N_{\text{изп}}}$$

Дар асоси ин хисобкунай ҹадвали даврагии ковиши нажбро тартиб додан мумкин аст. Барои мутаносибин төйдөдүр даврахо ва бастхон корй, дар ҳолати зарурӣ, принципи таъвизи амалиёт ва ё танаффусхон байни бастиро истифода кардан мумкин аст. Ин танаффусхо барои корхой таркишӣ ва тозакуний ҳавои ковиштоҳ максаднок истифода мешаванд. Масалан, 3 басти кории 6 соата дар як

шабонарұз бо танаффусходи 2 соатай байни басты корй.

Тартиби хисобкунин ташкили мекнэт ва тартибдіхин чадвали даврагии көвиши накбро дар мисоли зерин дала баромадан мүмкін аст:

Мисол. Көвиши штолния иктишофій бо назардошты талаботи зерин ба накша гирифта шудааст: масоҳати нақб дар көвиштархай (*площадь выработки в проходке или вчерне*) – $S_{\text{кам}} = 7,5 \text{ м}^2$ ва дар равшантархай (*в свету*) – $S_{\text{равн}} = 5,5 \text{ м}^2$; қинсқой күйхин дараачаи XVI аз рүйи таснифи маълумотномаси МЯВ, бо коэффициенти порашавай (*рыхление*) – $\kappa_a = 1,5$; дарозии раҳнакхо $L = 2,2 \text{ м}$; төзөдөнди раҳнакхо – $N = 18$ (6-тои ондо раҳнакходай шикофагай); коэффициенти истифодаси раҳнакхо (КИР) – $\eta = 0,9$; МТ-и истифодашаванда – Детонит-М; крепкуній – танҳо даромадгохи штолня то 20 м бо рамаҳои крепии чубини шаклаплон РКН (*НДО*) – рамаи крепии нопурра; тарзи крепкуній – пароканда (*вразбезжку*) бо қадами $m = 0,5 \text{ м}$; боркунини чинспораҳо бо машини боркунини ППН-2 ба вагонеткаҳои ҳаҷмашои $0,6 \text{ м}^3$; ҳамлу нақли релсей бо электровоз.

Амалиёті таркибини көвиши штолния иктишофиро хисоб карда, чадвали даврагии оро тартиб додан зарур аст.

1. Пармакунини раҳнакхо. Раҳнакхо бо перфоратори ПП 36В парма карда мешаванд. Пармакунин яқвакта бо се перфоратор (ба ҳар қадоми перфоратор $2,5 \text{ м}^2$ масоҳати көвиштог) амалай мегардал.

а) ҳаҷми корхони пармакуній

$$V_{\text{пар}} = N \cdot L = 18 \cdot 2,2 = 39,6 \text{ раҳнак-метр}^3$$

б) меъёри коркарди пармакуний - $H_{пар}$ (аз рўйи маълумотномаи МЯВ барои шаронти додашууда) бо назардошти давомнокии басти корӣ ($T_{БС}$ - б соат), вактҳои корҳои тайёрӣ-хотимавӣ, вакти инфириодии коргарон (10 дақ), пармашавии чинсҳои кӯҳӣ (харчи вакт ба пармакунии 1м рахнак), ичрои амалиёти ёрирасон ва г.

$$H_{пар} = 30 \text{ м/корг.} \cdot \text{б.к.}$$

в) меҳнатталабии пармакунии рахнакҳо:

$$A_{пар} = \frac{V_{пар}}{H_{пар}} = \frac{39.6}{30} = 1,32 \text{ корг.} \cdot \text{б.к.}$$

г) харчи вакт ($t_{пар}$) барои пармакунии рахнакҳо дар басти корӣ

Пармакунии яквакта бо се перфоратор (ба хар кадоми перфоратор $2,5 \text{ м}^2$ масоҳати ковишгоҳ) амалӣ мегардад:

$$t_{пар} = \frac{A_{пар}(T_{БС} - t_{трк})}{n_{пар}} = \frac{1,32(6 - 0,75)}{3} = 2 \text{ солит 18 дақ.}$$

дар ин чо

$t_{трк}$ – сарфи вакт барои пуркуни рахнакҳо бо МТ- (заряжсанье), тарконидани зарядҳо ва тозакунии ҳавои ковишгоҳ ($0,75 \text{ соат}$);
 $n_{пар}$ – тезъоди перфораторҳо (пармагарон).

2. Пур кардани (заряжсанье) рахнакҳо бо МТ

Давомнокии пуркуни як рахнак ($t_{пар}$) бо хисоби миёна 3 дақикаро ташкил медиҳад. Ин амалро таркишгар ва ёрдамчии он (аз ҳайати пармагарон) ичро мекунаанд ($n_{пар}=2$). Вакти зарурӣ барои пуркуни 18 рахнак:

$$t_{\text{сп}} = \frac{N \cdot t_{\text{сп}}}{n_{\text{сп}}} = \frac{18 \cdot 3}{2} = 27 \text{ дақ (0,45 соат)}$$

3. Хаводихни ковишишгох. Дар давоми хаводихни доимій, пас аз таркишкорй 15–20 дақика ичрон корхон дигар катъ карда мешавад.

4. Боркуний ва хамлу накли чинспорахо ба гарамгох.

Хачми чинспорахои як давра ва давомнокий кордо:

– пешравии ковишишгох дар як давра, ҳангоми $\eta = 0,9$

$$I_{\text{дав}} = L \cdot \eta = 2,2 \cdot 0,9 = 1,98, \text{ м}$$

- хачми чинсекон күхни порашудаи тундошташаванда ($V_{\text{тун}}$)

$$V_{\text{тун}} = I_{\text{дав}} \cdot S_{\text{тун}} \cdot k_a = 1,98 \cdot 7,5 \cdot 1,5 = 22,27, \text{ м}^3$$

- давомнокий гундоштани ($t_{\text{тун}}$) чинспорахо

$$t_{\text{тун}} = \frac{V_{\text{тун}}}{H_{\text{тун}}} = \frac{22,27}{7} \approx 3 \text{ соат}$$

Меъёри боркуний чинспорахо ($H_{\text{тун}}$) бо машины ППН-2, ҳангоми истифодай наклиети электровозий – $H_{\text{тун}} = 7 \text{ м}^3/\text{соат}$.

5. Крепкунни даромадгохи штолния

- хачми кори крепкуний дар як давра

$$V_{\text{кр}} = I_{\text{дав}} = 1,98, \text{ м}^3$$

- меҳнатталабии корхон крепкуний

$$A_{ap} = \frac{v_{ap}}{H_{ap}} = \frac{1.98}{2.3} = 0.83 \text{ корг. - б.к.}$$

- мөнбәри коркард ҳангоми крепкунй дар шароити чорӣ

$$H_{ap}=2.3\text{м}/\text{корг. - б.к.}$$

- вакти зарурӣ барои крепкунй дар як давра

$$t_{kp} = \frac{A_{ap} \cdot t_{ap}}{n_{kp}} = \frac{0.83 \cdot 2}{2} = 0.8 \text{ соат}$$

Дар шароити чорӣ амалиёти пармакунй ва крепкунй мувофиқ гардонида шуда, дар тӯли ду соати вакти амалиёти пармакунй ($t_{kp}=2$ соат), крепкунй анҷом дода мешавад. Барои крепкуний $n_{kp}=2$ нафар коргар истифода мешаванд.

Ташкили корҳои нақбканий. Ҳайати бригадаи муштараки нақбканий аз се нафар пармагар ва як нафар крепкунанда иборат мебошад. Вакти иҷрои ҷараёни крепкуний ва базъе аз амалиёти ёрирасон тавъям карда мешавад. Крепкунанда тэъоди муайянни рамаҳои крепиро қаблан омода намуда, бо як нафар пармагар ба ҷои зарурӣ мегузорад. Амалиёти ёрирасонро (шинонидани релсҳо, дарозкунии кубурҳо ва г.) аъзои бригада ҳангоми аз кори асосӣ озод будан, иҷро менамоянд. Тартиби иҷрои амалиёт дар сиклограмма (расми 11.4) оварда шудааст.

3.3. Муқаммалгардонии ташкили меҳнат

Яке аз шаклҳои муносими ташкили корҳои нақбканий ин пурдати бригадавӣ (бригадный подряд) ба хисоб меравад. Ҳангоми ташкили меҳнат дар асоси пурдати бригадавӣ колективҳои кӯҳи-нақбканий фаъолияти амалию истехсолиашонро бо

усули хисоби хочагӣ ба роҳ мемонанд. Моҳияти ин шакли ташкили меҳнат аз он иборат аст, ки байни сардори партияҳои (экспедитсияҳои) геолог-иктишофӣ ва бригадаи нақбани шартномаи дутарафа дар бораи анҷом додани ҳамни муайянни корҳои кӯҳӣ-техникий баста мешавад. Дар шартнома ҳукуқ ва ўҳдадориҳои тарафҳо нишон дода мешавад.

Сиклограммалы давраи көништің дар як басты коры

Аманатиң нақоқанды	Давынбеков	Як басты корй						
		5	9	10	11	12	13	
Парсыңакүй	2 с 18.зак							
Пүркүнин рахмасынан корхон таркылыш	27.зак				■			
Хаводзай	15.зак	—	—	—	■	—	—	—
Гүлжоштасы чыныспорада	3 зеңгір					■		
Крепкүй	48.зак			■				
Аманатиң ерілгенесінде			■			—	—	—

Рисунок 11.4. Чарты (графики) ковких давлений штампов

Үхэлдорихои мэймурийти партия (экспедиция): таьмиз намудани хүччэтхой лоихавий-техникий ва накшавий, таҷхизот, олоту асбобдо, маводи зарурй, технологияи мусосир, рохбарии мухандисий-техникий, ҳифзи меҳнат, техникий бехатарий, шароит барои нигоҳдории мувакктий таҷхизоту маводи истифодашаванд, сехон техникий ёриасон ва устохонаадо, музди меҳнат ва мукофотпулихо дар мӯхлатҳои мукарраршууда ва г.

Үхдадорихон бригадаи шаебсан: ичрон саривактийн корхон накбзаний ба лоиха гирифташуда ва таъмини сифати баланди онҳо; риоя намудани кондахон нигахдорӣ ва истифодабарии

закидаон моддай-техникӣ, энергетикӣ ва ашёи хом; истифодан дурустӣ техникӣ ва оқидонан асбобу таҷхизот; чорӣ намудани техника, технология ва усуљҳои мусосири ташкили меҳнат; риояи қондаҳои техникаи бехатарӣ ва ҳифзи муҳити зист.

Бригадаи нақбканий ва маъмурини партия (экспедиция) дар ҳолати иҷро нақарданни талаботи бандҳои шартинома, ба ҷавобгарии муайянни моддай қашнида мешаванд. Ҳангоми ба миён омадани баҳсади меҳнатӣ, он тибки қонунгузории амалкунандагӣ ҳаллу фасл карда мешавад.

Бригадаи пурдатӣ нисбат ба дигар шаклҳои ташкили меҳнат дорон афзалиятҳои зерин мебошад:

- баланд гардидани масъулияти маъмурини корхонаҳои геологӣ-иктишоғӣ нисбат ба натиҷа ва сифати кори бригадаи нақбканий;
- афзудани ҳавасмандии моддии аъзои бригада нисбат ба ҳарчи сарфакорони мавод (бур, штамга, коронка ва ғ.), баланд гардидани маҳсулнокии меҳнат ва суръати корхони нақбканий;
- ҳавасмандии аъзои бригада ба интизоми хуби меҳнатӣ, баланд бардоштани савиҳи дониши касбӣ ва ғ.

3.4. Дастури технологияи ковиши нақби кӯҳӣ

Дастури (карта) технологӣ ин ҳучҷати асосӣ барои ташкили корхони нақбканий ба ҳисоб меравад. Барои аёни ин дастур дар шакли графикӣ ва ҷадвалӣ мураттаб карда мешавад. Дастури технологӣ маводи зеринро дар бар мегирад: паспортҳои корхони пармакунию таркишӣ, крепкунӣ ва ҳаводихӣ; речахои ҷойгиркуни таҷхизоти кӯҳканий, тарзи пармакунизи раҳнакҳо, гундоштани ҷинспорроҳо ва крепкунӣ; ҷадвалҳои (графики) даврагӣ (цикличностии) ва ба корбарории коргарон; речахои

харакати вагонеткаю, электровоз ва мошини боркунӣ; чадвали нишондиҳаңдаҳои техникию истиқсолӣ.

Дастури технологий аз тарафи сардори корхон кӯҳканӣ (горный цех, участок), бо иштироки технологов ё коркунони гурӯҳи технологий, бо риояи тамоми талаботи қондаҳои бескатарӣ тартиб дода мешавад. Он дар шаронти истеҳсолӣ бояд аз санчиши таҷрибавӣ гузаронида шавад. Дар ҳолати зарурӣ ба дастур тағйироту иловаҳо ворид карда мешавад. Дастур аз тарафи сармуҳандиси партияи (экспедитсияи) геологӣ-иктишофӣ тасдиқ карда мешавад.

АДАБИЁТ

1. Беленьков А. Ф. Геолого-разведочные работы. Феникс, Сибирское соглашение, 2006.
2. Багдасаров Ш.Б. и др. Справочник горного инженера геологоразведочных партий. М.: Недра, 1986.
3. Барон Л.И., Овчинников М.А. Механизация проходки восстающих. М.: Недра, 1973.
4. Брылов С.А., Грабчик Л.Г., Комашенко В.И. Горно-разведочные и буровзрывные работы: Учебник для вузов. М.: Недра, 1989.
5. Бубок В.К., Мисник Ю.М. Проведение горно-разведочных выработок. Л.: Изд-во ЛГИ, 1990.
6. Бубок В.К., Мисник Ю.М., Карпунов Е.Г. Буровзрывные работы и проходка горных выработок. Л.: Изд-во ЛГИ, 1986.
7. Грабчак Л. Г., Малышев Ю. Н., Комашенко В. И., Федунец Б. И. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых. Учебник для вузов. М.: Изд-во Академии горных наук, 1997.
8. Грабчак Л.Г., Брылов С.А., Комашенко В.И. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых. Учебник для вузов. М.: Недра, 1988.
9. Единые правила безопасности при взрывных работах. М.: Недра, 2002.
10. Ильяш В.В., Стрик Ю.Н. Проходка горно-разведочных выработок. Учебное пособие для вузов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008.
11. Колоколов С.Б. Проведение горноразведочных работ. Учебное пособие. ОГУ, 2012.
12. Ларин К.Л. Геологоразведочное дело. Киев, Изд-во «Вища школа», 1986.

13. Лукьянин В. Г. Проведение горноразведочных выработок. М.: Недра, 1986.
14. Лукьянин В. Г., Громов А.Д., Пинчук Н.П. Технология проведения горноразведочных выработок. Учебник для вузов. Кемерово, 1999.
15. Оксененко В. П. Проходка горноразведочных выработок. Часть I. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974.
16. Оксененко В. П. Проходка горноразведочных выработок. Часть II. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974.
17. Порцевский А. К. Технологии проведения горизонтальных, вертикальных горных и горноразведочных выработок. Учебное пособие. М.: МГОУ, 2004.
18. Прокофьев А. П. Технические средства разведки месторождений твердых полезных ископаемых. М.: Изд-во Московского ун-та, 1975.
19. Пронин В. И. Проведение горных выработок. Изд-во Российского Университета дружбы народов. 2006.
20. Пронин В.И., Деревяшкин И.В. Основы технологии горных работ. Учебное пособие для вузов. М.: Изд-во Российского Университета дружбы народов. 2000.
21. Рогинский В.М. Проведение горно-разведочных выработок. Учебник для вузов. М.: Недра, 1987.
22. Руденко. В.М. Сооружение вертикальных и наклонных выработок в геологоразведке. Изд-во КДУ, 2009.
23. Рузиев А.Р. Грунтovedение и механика грунтов. Душанбе, 2012.
24. Ярмак М.Ф., Горелик М.А. Проходчик горизонтальных и наклонных разведочных выработок. М.: Недра, 1977.

МУНДАРИЧА

Пешгуфттор	3
Мукаддима	7
Боби I. Мълумоти умумӣ онд ба конҳои канданиҳои фоиданок ва истихроҷи онҳо.....	12
§1. Усулҳои истихроҷи маъдан, мағҳумҳои асосӣ ва таъинотҳо	12
§2. Истихроҷи маъдан ва корхонаҳои кӯҳӣ-технологӣ.....	14
§3. Истихроҷи конҳои канданиҳои фоиданоки Тоҷикистон.....	17
§4. Тавсифи конҳои канданиҳои фоиданок.....	22
4.1. Мағҳумҳои асосӣ ва таърифҳо.....	22
4.2. Элементҳои хобиш ва андозаҳои ҷисмҳои канданиҳои фоиданок.....	25
4.3. Мълумоти умумӣ дар бораи заҳираҳои канданиҳои фоиданок.....	28
Боби II. Асосҳои меҳаникаи ҷинсҳои кӯҳӣ....	31
§1. Мълумоти умумӣ.....	31
§2. Ҳолати физикии ҷинсҳои кӯҳӣ	31
§3. Ҳусусиятҳои физикий-меҳаникийи ҷинсҳои кӯҳӣ.....	33
§4. Ҳусусиятҳои кӯҳӣ-технологии ҷинсҳои кӯҳӣ.....	46
§5. Таснифи ҷинсҳои кӯҳӣ.....	47
Боби III. Накбҳои кӯҳӣ (кӯҳӣ-иктишоғӣ)	57
§1. Мълумоти умумӣ.....	57
§2. Накбҳои кӯҳӣ-иктишоғии сатҳизаминӣ ..	60
§3. Накбҳои кӯҳӣ-иктишоғии зеризаминӣ.....	62
Боби IV. Корҳои кӯҳканӣ.....	67
§1. Мълумоти умумӣ.....	67
§2. Корҳои кӯҳканӣ дар ҷинсҳои нарм.....	68
§3. Корҳои кӯҳканӣ дар ҷинсҳои маҳкам.....	78

Боби V. Пармакунин рахнакъо	80
§1. Маълумоти умумий	80
§2. Пармакунин дастии рахнакъо	83
§3. Пармакунин механикӣ бо усули зарбавӣ-тобхӯрӣ	85
§4. Пармакунин рахнакъо бо усули даврзаний	98
§5. Олотҳои шинонидани	103
§6. Мошинҳои худгарди пармакунӣ	105
§7. Асбобҳои пармакунӣ	109
§8. Истехсолу расонидани ҳавои фишурда ва барк	118
Боби VI. Гундоштан ва ҳамлу нақли чинҳои кӯҳии порашуда	124
§1. Маълумоти умумий	124
§2. Боркунни чинҳои кӯҳии порашуда	124
§3. Наклиёти боркашон	137
Боби VII. Крепкунин нақбҳои кӯҳӣ	149
§1. Фишори кӯҳӣ	149
§2. Крепи кӯҳӣ	154
§3. Крепкунин нақбҳои иктишофӣ	156
3.1. Маълумоти умумий	156
3.2. Крепкунни хандакҳо	158
3.3. Крепкунни нақбҳои зеризаминии уфукӣ	159
3.4. Крепкунни нақбҳои амулӣ	178
3.5. Крепкунни нақбҳои моил	190
Боби VIII. Ҳаводихии нақбҳои кӯҳӣ-иктишофӣ	191
§1. Маълумоти умумий	191
§2. Усулҳои ҳаводихии нақбҳои кӯҳӣ	197
§3. Тачхизоти ҳаводихӣ	206

§4. Ҳисоби микдори ҳаво барои ҳаводихӣ.....	214
§5. Назорати ҳолати атмосфераи шахтавӣ.....	218
 Боби IX. Оббарорӣ ва равшанкуни дар нақбҳон	
кӯҳӣ-иктишофӣ	221
§1. Маълумоти умумӣ	221
§2. Моҳияти кори насосҳо ва интиқоли об	223
§3. Таҷхизоти оббарорӣ	224
§4. Оббарорӣ дар нақбҳон кӯҳӣ-иктишофӣ	237
§5. Оббарории умумишаҳтавӣ	240
§6. Равшанкуни Боби X. Ковиши нақбҳон кӯҳӣ	243 250
§1. Ковиши нақбҳон кӯҳӣ-иктишофии	
сатҳизаминӣ	250
§2. Ковиши нақбҳон зеризаминии уфукӣ	256
§3. Ковиши нақбҳон зеризаминии моил	266
§4. Ковиши нақбҳон зеризаминии амудӣ	271
4.1. Ковиши шурғӯҳо	271
4.2. Ковиши восстающий..	287
 Боби XI. Таşкили кор ҳангоми ковиши нақбҳон	
кӯҳӣ-иктишофӣ	300
§1. Маълумоти умумӣ	300
§2. Чорабинҳо оид ба ташкили корҳон	
геологӣ-иктишофӣ	301
§3. Таşкили кор ҳангоми ковиши нақбҳо	302
3.1. Шаклҳои ташкили ҷаравӣни корҳон	
нақбҳани..	303
3.2. Таşкили ковиши даврии (сиклии) нақб ..	307
3.3. Муқаммалгардонии ташкили меҳнат.....	317
3.4. Дастури технологии ковиши нақби кӯҳӣ	319
Адабнӣ	321

ДИАЛОГ
ТЕХНИКАИ
ИКТИШОФИ КОНХОИ
КАНДАНИХОИ ФОИДАНОК

Чилди I
Ковишии нақбҳои кӯҳӣ - иктишофӣ

Мухаммадиев Пўлод Азизович - номзади илмҳои
техникий, дотсент
Фозилов Мухтор Муродалиевич – номзади илмҳои
геология ва минералогия, дотсент

Хуруфчини компьютерӣ: Мехроби Мухтор

Ба матбаа 04.10.2013 супорида шуд. Ба чоташ 11.11.2013
имзо шуд. Көгаси оғсет. Андозаи 60x84 1/16.
Чузӯи чонӣ 20,5.
Супории № 40. Адади нацир 300 нусха.

Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
кӯчаи Лоҳутӣ 2